


**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ
ТОЧИКИСТОН**
**ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОЧИКИСТОН БА
НОМИ САДРИДДИН АЙНӢ**

СУЛТОНОВ С. ФАЙРАТОВ М.Х.

**СИСТЕМАТИКАИ РАСТАНИҲОИ ДАРАЧАИ
ПАСТ**



ДУШАНБЕ-2016

Муқаддима

Ботаника (аз калимаи юнони «Ботане» - сабз, сабзавот, алаф гирифта шудааст) ин илм дар бораи растани мебошад. Вай як ҷузъи таркибии илми биология, яъне илм дар бораи мавҷудоти зинда, ки дар рӯи Замин паҳн шудаанд мебошад. Ҷамъшавии донишҳои ботаникӣ аз марҳалай аввали ҳаётгузаронии инсон оғоз ёфтааст. Одамон пеш аз ҳама ба растаниҳои гизоӣ, нах ва рангкунанда, ҳӯроки чорво, шифобахш, растаниҳои аҳамияти соҳтмонӣ, олоти меҳнат, шикорӣ ва ғайра дошта шиносой пайдо карда буданд. Ба онҳо хеле муҳим буд, ки растаниҳои фоидаоварро аз растаниҳои зараровар (захрдор) фарқ кунанд. Барои фарқ карда тавонистани растаниҳо зарурияти илме, чун ботаника ба миён омад. Ба вучуди ин ботаника ҳамчун илм баъдтар, яъне 2300 сол қабл пайдо шуд ва ташаккул ёфт. Дар Мексика, Перу 300 сол пеш то эрай мо одамон ба парвариши ҷуторимакка, картошқа, батат (картошқаи ширин), тамоку ва дигар растаниҳои фоидаовар машғул буданд. Баробари ба вучуд омадани осори ҳаттӣ, маълумотҳои ҳӯҷҷатӣ доир ба истифодай растаниҳо аз тарафи инсон пайдо шуд. Аз ҳама қадимтарини онҳо ин маълумотнома оиди растаниҳо тартибдодаи дорусози чинӣ Шен-Нуня мебошад, ки 3000 сол қабл навишта шуда буд. Дар ин вақт дар Чин оиди аҳамияти доругӣ доштани Жен-Шен, зағоза (эфедра) маълумот мавҷуд буд. Аз ин пеш маълумотҳои зиёд оиди растаниҳои доругӣ дар Ҳиндустон ва Миср (1700 сол то эрай мо) пайдо шуда буд. Аз тарафи табиби юнони Гиппократ (460-347 сол то эрай мо) 230 намуди растаниҳои доругӣ муайян карда шудааст. Герадот таърихиносӣ юнони қадим оиди ба роҳ мондани кишти арзан, пиёз, наск ва дигарҳо дар ҳамвориҳои Днепр, ки скифҳо истиқомат доштанд маълумот додааст. Ҳамин тавр маълумотҳои аввалин оиди растаниҳо ва истифодай онҳо ба давраҳои хеле қадим тааллуқ дорад. Лекин ин маълумотҳо ҳоло асоси пурраи имӣ надоштанд ва ботаникаи ҳақиқии илмиро ба вучуд оварда наметавонистаанд. Маълумотҳои ҳарaktekri илмӣ оиди растаниҳо дошта, асосан ба давраи инкишофи тамаддунни фарҳанги юнони қадим алоқаманд аст. Аввалин табиатшинос ва ботаник, олими намоён ва файласуфи юнони қадим Аристотел (384-332 то эрай мо) буд. Мутаасифона асари илмии он «Назарияи растаниҳо» то ба замони мо омада нарасидааст. Барои инкишофи илми ботаника, ҳусусан таснифоти наботовот, асарҳои илмии шогирд ва дӯсти Аристотел - Теофраст (371- 286 то эрай мо) аҳамияти ниҳоят қалон дорад. Аз 277 корҳои илмии анҷом додаи вай: «Таърихи растаниҳо» ва «Тадқиқотҳо оиди растаниҳо», «Сабаби растаниӣ» ўро дар замони худ шӯҳратманд гардонид. Теофраст усулҳои маҳсуси тадқиқотиро нишон надода бошад ҳам, лекин дар соҳаи илм ақидаи дурусти материалистӣ, дар бораи он, ки табиат мустақил барои худ вучуд дорад, на балки, барои истифодай инсон, чӣ тавре ки аввалҳо мепиндоштанд.

Теофраст доир ба масъалаҳои муҳталлиф, мисол, соҳт ва равандҳои дар растаниҳо гузаранда диққат додааст. Вай қӯшиш

намудааст, ки таснифоти аввалини растаниҳоро тартиб дихад. Растаниҳоро ба дараҳт ва бутта (як гурӯҳ), нимбутта ва алаф (гурӯҳи дуюм) чудо намудааст. Бидуни ин растаниҳоро ба растаниҳои ҳамешасабз ва баргпарто чудо кардааст. Инчунин растаниҳои дар муҳити обӣ нумӯъ кунандаро ба растаниҳои обҳои ширин, обҳои баҳру уқёнусҳо тақсим кардааст. Яъне вай дар бораи таснифоташ принсипи экологиро истифода кардааст. Теофраст қариб 500 намуди намояндаи флораи минтақаҳои Бахри Миёназамини он вақтаро аз он ҷумла растаниҳои аҳамияти ғизой, асаловар, доруӣ доштаро медонист ва ба онҳо номгузорӣ кардааст. Ҳамин тавр доираи донишҳои ботаникии Теофраст барои замони худ, хеле васеъ буд аз ин лиҳоз вайро «Падари ботаника» номидаанд.

Дар қатори натуралистҳои давраҳои баъдин, ки ба омӯзиши растаниҳо бевосита машғул буданд, олими Рим Плинія Старши (соли 23-79 эраи мо) ва пизишки юнонӣ Диоскоритро ном бурдан мумкин. Пліни дар 37 асари пурарзишаш «Таърихи табиатшиносӣ» 15-тои онро ба ботаника баҳшидааст. Дар он китобҳо маълумотҳои ботаникии дар он замон маъмул буда, оварда шудааст ва аз онҳо як зумра насли ботаникҳо истифода кардаанд. Диоскорид ҳачун пизишк оиди 500 намуди растаниҳои шифобаҳш (доругӣ) минтақаи паҳншавӣ ва истифодашавии онҳо маълумот додааст. Ин маълумотҳо солҳои тӯлонӣ (1500сол) дар соҳаи тиб истифода шудаанд. Мутаассифона асарҳои Диоскорид дар тартиб ва пайдо кардани заминаи асосӣ дар равнақи таснифоти наботот ҳиссагузор нест.

Дар инкишофи ботаника ва умуман ҳамаи илмҳои табии хурофоти асримиёнагӣ таъсири манғӣ расондааст. Дар ин давра инкишофи назария ва таҷрибаҳои илмӣ танҳо дар мамлакатҳои Шарқ то як дараҷае рӯ ба инкишоф буд. Мисол, олим, файлассуф, пизишки машҳур Абӯали Ибни Сино (соли 980-1037) дар китоби оламшумули худ «Канон» оиди як қатор растаниҳои доругӣ то замони ӯ маълум набударо нишон додааст.

Аз нав равнақёбии ботаника дар охирҳои асри 15 оғоз ёфт. Гуманистони итолиявӣ ба ҷустуҷӯи растаниҳои муҳити атроф, ки ботаникҳои замони пешин номбар карда буданд, машғул шуданд.

Ихтирои чопи китоб дар Аврупо (асри 15) ва равнақёбии санъати кандакорӣ дар болои чӯб (гравюра) имконияти мубодилаи маълумотҳо оиди растаниҳо дар байни ботаникҳои мамлакатҳои муҳталиф пайдо шуд. Ин барои дар илми ҷаҳонӣ маълум гардидани миқдори зиёди растаниҳо, минтақаи паҳншавӣ ва ҳатто аҳамияти амалии онҳо гардад. Бидуни ин саёҳатҳои қалони охирҳои асри 15 ва аввалҳои асри 16 маълумотҳои навро доир ба растаниҳои гуногун, ки то он замон дар Аврупо маъмул набуд, аз дигар манотиқҳо пайдо карданд ва дар бораи онҳо як маълумоти аниқи илмии аҳамияти амалий дошта, ба вучуд омад. Растаниҳои фоиданоки овардашуда дар боғҳои маҳсус, ки баъдтар номи боғи ботаникиро гирифт парвариш мекардаанд. Аввалин боғи ботаникии қадимтарин дар Солерно

(Итолиё) соли 1309 ва дуюмаш дар Венетсия соли 1333 таъсис ёфтанд. Чунин боғҳо тадриҷан дар Ҳолландия, Олмон, Франсия ташкил шудаанд. Баъдтар дар назди боғҳои ботаникӣ масъалаи хеле муҳим, яъне омӯзиши флора бо роҳи мазърӯқунонии растаниҳои муқимӣ ва овардашуда, омӯзиш ва таснифоти онҳо гузошта шуда буд. Чунин боғҳои ботаники танҳо дар асри 16-арзи вуҷуд карданд. Аз инҳо боғҳои ботаники маъмул дар Итолиё, дар Паду (1525) ва Пиза (1544) пайдо шударо нишон додан мумкин.

Дар Россия аввалин аптекарҳои растанипарвар барои парвариши растаниҳои доругӣ дар аввалҳои асри 17 пайдо шуданд. Дар аввалҳои асри 18 миқдори онҳо хеле афзуд. Соли 1706 дар Москва аптекарҳои растанипарвар пайдо шуд, ки соли 1805 ба боғи ботаникӣ донишгоҳи Москва табдил дода шуд. Соли 1714 аптекари растанипарварӣ дар Петербург таъсис ёфт ва соли 1823 ба боғи ботаникӣ, ки ҳоло дар худуди он муассисаи калони ботаникӣ - Институти Ботаникай АИ Россия ба номи В.Л. Камаров ворид шудааст, табдил дода шуд.

Дар нимаи асри 16 ба тарзи тайёрнамудани коллексияи растаниҳо-гербария таҳқурси гузошта шуд, ки он ба равнақёбии таснифоти растаниҳо қўмак намуд. Асосгузори ин ташаббус Луку Гини-аввалин директори боғи ботаники Пинза ва шогирдони ў Алдорвандӣ ва Чезалпиноро мешуморанд.

Таъсисёбии боғҳои ботаникӣ, гербария ва гиёҳномаҳо (травник) дар омӯзиши гуногуни растаниҳо мавқеи баландро бозиданд.

Баробари ба як тартиби дуруст даровардани растаниҳои пеш маълумбуда ва растаниҳои нав маълумгардида, бунёди як системаи илмии растаниҳо зарурият пайдо шуд. Тартибидиҳандаи чунин системаи нахустини растаниҳо ботаники итолиёвӣ Андреа Чезалпино (1519-1603) буд. Вай зиёда аз 1500 намуди растаниҳоро муайян кардааст, ки қисми зиёди онҳоро худаш чамъоварӣ намуда ва якчанд намудҳои то вай маълум набударо кашф намуд. Чезалпино тақсимоти анъанавии растаниҳоро ба дарахтӣ, буттагӣ ва алафиро қабул кардааст. Чезалпино ба соҳти зоҳирӣ ва дохилии растаниҳо мароқ пайдо кардааст. Вай соҳт ва сабзиши тухмро хуб омӯхтааст. Дар асари худ «Дар бораи растаниҳо» (1583) вай тамоми олами набототро ба ду шӯъба (дарахт ва бутта, алафӣ ва нимбутта) ва 15 синф тақсим намудааст. Синфҳоро ба 47 қитъа (сексия) чудо кардааст. Дар китоби аввала мундариҷаи система ва маълумоти умумӣ дар бораи растаниҳо ва китоби дигарашро ба ҳар як синф бахшидааст. Гарчанде, ки системаи ў дар заминай аломатҳои маҳдуд соҳта шуда, характеристи сунъӣ дошта бошад ҳам, баъзе синфҳо ба ҳамдигар алоқаманд ва муносибати хешигӣ доранд. Мисол, синфи 11- мураккабгулҳои муосир, 10-ханҷариҳо ва лабгулҳоро дар бар гирифтааст. Ба синфи охирин 15-растаниҳои тухмпайдонакунанда-ушнаҳо, сарахсҳо, обсабзҳо, занбӯруғҳо ва ҳатто марҷонҳо, яъне ҳайвонотро дохил кардааст.

Дар системаи Чезалпино мұхимтаринаш он аст, ки вай аввалин маротиба таснифоти растаниҳоро дар заманаи алматықи объективі на аз рұи аҳамияти онҳо барои инсоният, чи тавре ки аввалқо сохта буданд, тартиб додааст. Ба камбузидо нигоҳ накарда, системаи сунъии тартиб додай Чезалпино дар замони худ роли калон бозидааст ва дорой аҳамияти таърихист.

Баъди Чезалпино ботаникҳои дигар системаи растаниҳои худро пешниҳод кардаанд, ки онҳо низ ҳаркети сунъй доштанд. Аз онҳо системаи ботаники англис Рей ва франсуз Турнефорро ном бурдан мумкин.

Чон Рей (1628-1704) дар асари худ «Усулҳои растанӣ» («Методы растений») (1682) ба шумораи тухмпаллаҳои растаниҳои дараҷаи олий дикқат додааст, аз рӯи ин алматың онҳоро ба яқпаллатухм ва дупаллатухм чудо кардааст. Дар тақсимоти навбатии дигар ба сохти гули (гулбаргҳо) растаниҳо дикқат дода, онҳоро ба гурухҳои бегулбарг, якгулбаргдор (яъне часпида гулбарг) ва бисёргулбаргдор (озодгулбарг) чудо кардааст. Инчунин ба сохти барг мева ва ғайра дикқат додааст. Системаи Чон Рей нисбат ба системаи Чезалпино хеле мукамалгардида мебошад.

Дар китоби дигараши «Таърихи растаниҳо» (1688) Ч.Рей растаниҳои дараҷаи пастро омӯхта, дар ин ҷо оиди мағҳуми намуд маълумот додааст ва ҳамаи растаниҳои ҷаҳонро ба 33 синф чудо кардааст.

И. Турнефор (1656-1708) ба Аврупои Ҷанубӣ, Африқои Шимолӣ, Осиёи Хурд сафар карда, ба гуногуни олами набототи ин кишварҳо шиносоӣ пайдо кардааст. Дар асари худ «Institutiones reiherbariae» (чопи-2, соли 1700) системаи худро, ки то К. Линней хеле маъмул шуда буд, пешниҳод кард. Дар ин система Турнефор ба сохти гулбарг дикқати зиёд додааст ва чун Ч. Рей растаниҳоро ба гурӯҳҳои якгулбаргдор ва бегулбарг чудо кардааст. Ҳамаи растаниҳои оламро ба дараҳтий, алафӣ ва баъд ба 18- синф тақсим кардааст. Турнефор аввалин шахсест, ки дар бораи мағҳуми авлод маълумот дода, бо намуд дар якчоягӣ истифода кардааст. Ҳамаи кушиш оиди сохтани системаи илмӣ ва борои истифодабари қулайи олами наботот ба Турнефор ҳам муюссар нагардидааст.

Ин масъаларо барои замони худ натуралисти намоёни Швед Карл Линней (1707-1778) хеле хуб ҳал намуд, аз ин лиҳоз онро «падари таснифот» номидаанд. К. Линней ба дараҳт, бутта, алаф чудо намудани растаниҳоро, ки бори аввал Теофраст пешниҳод карда буд, қабул накардааст. Вай ба сифати алмати асосии таснифотӣ танҳо узвҳои афзоиш, яъне соҳт ва миқдори гардбаргаҳо на мева, чи тавре, Чезалпино пешниҳод карда буд, қабул кардааст. Линней олами растаниҳоро ба 24-синф ва синфҳоро ба 116 қатор, чудо кардааст. Системаи тартиб додай ў борои истифодабарӣ хеле қулай ва ба маврид буд. Барои ҳар як растаниҷои муайянни мувофиқ ёфтани хеле осон буд.

Аз рӯи миқдори гардбаргаҳо ба қадом синф тааллуқ доштани растаниҳои хеле қулай буд.

Хизмати К.Линней дар равнақи илмҳои табиатшиносӣ ҳусусан ботаника, ки ба он диққати ҷиддӣ додааст, хеле бузург аст. Вай бори нахуст дар ботаника истилоҳи (термин) муҳтасарии аниқ барои муайян кардани узвҳои растаниҳо бо забони лотинӣ, ки худаш тартиб дода буд, истифода кардааст.

Мисол, «Растани бисёрсола, тиррешадор, поящ рост, суфта, баргҳо нишаста, байзашакл, гулҳо дар тӯдагули сарак, зард, дуруст (актиноморфӣ) ва ғайра. Чунин навоварӣ хеле ба маврид ҳусусан, ҳангоми муайян намудани растани нави номаълум буд. Чунки тадқиқотчӣ метавонад бемушкили ба соҳти узвҳои растани шинос шавад. То Линней растаниро дар муқоиса бо дигар растаниҳо муайян мекардаанд. Мисол, бедгул (олеандар) аз рӯи барг ба гор (лавр), аз рӯи соҳти гул ба настаран монандӣ дорад ва ғайра. Бо чунин тарз муайян кардан на ҳамеша бехато ба мақсад мувофиқат карда метавонад.

Линней дар илм номгузории бинариро (бинарную номенклатуру) яъне, дучандаро ба забони лотинӣ пешниҳод кардааст. Калимаи аввал ин номи авлод, дуюм ягон хел аломати назарраси растани (характеристикаи соҳти барг, ранги гулҳо ва ғайра), мисол, зуфи нештаршакл (*Plantago lanceolata*), хучи муқараррӣ (*Rosa canina*), загери гулзард (*Linum flavum*) ва ғайра.

То Линней як намуди растаниро дар минтақаҳои муҳталиф бо тарзҳои гуногун номгузорӣ мекардаанд.

Чи тавре баён гардида буд, фаҳмиши намудро пештар Ҷ. Рей ва авлодро И. Турнегор дода будаанд, лекин ин истилоҳотҳо дар илм қонунан мавқеи худро наёфта буданд, аз ин лиҳоз онҳо ба Линней мансубият доранд.

Системаи Линней характери сунъӣ дошт, чунки таснифоти ўтанҳо дар заминаи миқдор ва ҷойгиршавии гардбаргҳо, мевадон соҳта шуда буд. Дар ин ҷо вай метавонист дигар узвҳои растани, мисол, соҳти барг, ҷойгиршавии он дар навдаҳо, мева ва ғайрато истифода кард. Дар тартиб додани таснифот бо ҳам наздик ё хеш будани растаниҳо ба ҳисоб гирифта нашудааст. Чунончӣ ба синфи 2-юм (бо ду гардбарг) растаниҳои аз ҳамдигар дур ба мисли бед, ёс (сирен), мармарак, ҷашми гунчишк, ҳӯшай бӯйдор, ки намояндаҳои панҷ оилаи муосир (бедгулҳо, зайдуниҳо, лабгулҳо, астармолиҳо, ҳушадорҳо) мебошанд ворид шудаанд. Ҳатто намояндаҳои як оила-ҳӯшадорҳо, ки миқдори гардбаргҳои гуногун доранд ба синфҳои муҳталиф дохил карда шудаанд. Мисол, сина (бо як гардбарг) ба синфи-1, ҳӯшай бӯйдор ба синфи 2, (бо ду гардбарг), аксарияти ҳӯшадорҳо ба синфи 3, шолӣ ба синфи 6 (бо 6 гардбарг) дохил шудаанд.

Баъд аз Линней дар таснифот равияҳои нав омодагӣ гирифтанд, яъне тартиб додани системаи табиии растаниҳо бо назардошти якчанд аломатҳои муҳим ба миён омад. Доири ин масъала аввалин бор ботаники франсавӣ М. Адансон (1727-1806) саҳм гузоштааст. Вай барҳилоғи Линней ба аломатҳои узвҳои нашвӣ (натанҳо гул) диққати ҷиддӣ дода, онро дар тартиб додани система истифода кардааст. Вай

соли 1763 ба забони франсавӣ китоби худ «Оилаҳои табиии растаниҳо» -ро аз чоп баровард. Дар заминаи алломатҳои асосии ҳарактернок-58 оила ва онро ба қитъаҳо (сексия), қитъаҳоро ба авлод ва намудҳо чудо кардааст. Дар ин ҷо хизмати М. Адансон аз он иборат аст, ки таксони нав «оила» -ро ворид намуд, ки он дар таснифоти муосир мақоми баланд дорад.

Дар айни замон аз тартибдиҳандаҳои система талаб карда мешавад, ки онҳо на танҳо ба муносибатҳои хешовандии растаниҳо аз рӯи маҷмуъи алломатҳои асосӣ диққат диҳанд, лекин боз аз рӯи умумияти пайдоиш яъне система на танҳо, табиӣ балки боз филогенетикӣ-яъне филогенези растаниҳо нишон дода шавад. Аз ин лиҳоз системаи Линней, алломатҳои истифодашуда ва принсипи номенклатураи бинарӣ-танҳо аҳамияти таърихӣ доранд.

Линней хеле хуб мефаҳмид, ки системаи ў сунъист ва аз он қаноатманд набуд. Вай тарафдори пайдо кардани системаи дигари табиӣ буд. Линней гуфта буд, «системаи сунъӣ танҳо имрӯз то пайдо шудани системаи табиӣ хизмат мекунад: аввало танҳо шинохтани растаниро омӯхтан, дуюм ба мо омӯзандани табиати худи растанист».

Дар замони Линней маводҳои илмии хеле ноҷиз вуҷуд дошт (ҳамагӣ 1/30- намуди растаниҳо ҳоло муайян гардида буд). Аз ин лиҳоз тартибдодани системаи табии бо маълумотҳои хеле маҳдуд имконнапазир буд.

Фаъолияти ислоҳотчиғии Линнейро ҷамъбаст намуда, бояд нишон дод, ки барои равнақи минбаъдаи таснифот заминаи хеле хуб пайдо кардааст. Бидуни ин вай завқи баланд дар омӯзиши растаниҳо ва барои ҷамъшавии маводҳои зиёду дақиқи илмӣ мусоидат кард. Ин маводҳо барои тадқиқот ва тартиб додани системаи мукамали минбаъдаи растаниҳо таҳкурсии боэътиҳод гузошт.

Асарҳои Линней хусусан «Намудҳои растаниҳо» дар замони муосир мақоми баланди илмӣ дорад. Бе ин омӯзиши ҳаматарафаи таснифотӣ, хусусан тадқиқотҳои монографӣ имконнапазир буд. Корҳои Линней ба марҳалаи аввали рушду равнақи таснифоти растаниҳо хотима гузошт, ки онро метавон давраи таснифоти сунъӣ номид.

Лекин системаи Адансон ба муваффақияти қалон ноил нашуд ва эҷодкунандай аввалин системаи табиии растаниҳо франсуз А. Жюсе (1768-1836) дониста шудааст.

А. Жюсе дар тартиб додани система маҷмӯъи алломатҳои назарраси растаниҳоро истифода кардааст. Вай миқдори тухмпаллаҳо ва гулбаргҳо, мавқеъи ҷойгиршавии ғӯрак дар гул ва ғайраҳоро ба инобат гирифтааст.

Ҳамаи растаниҳои оламро А. Жюсе ба се қатор; Бетухмпаллаҳо (Acotyledones), Якпаллатухмҳо (Monocotyledones) ва Дупаллатухмҳо (Dicotyledones), 15 синф ва 100 оила тақсим намудааст.

Бетухмпаллаҳо як синф ва 6 оила дошта, ба онҳо занбӯруғҳо, обсабзҳо, ушнаҳо (чиғариҳо ва ушнаҳои баргдор), сарахсҳо, обтундакиҳо (Najadaceae), растаниҳои гулдор ворид кардааст. Якпаллатухмҳо 3 синф ва 16 оиларо дарбар гирифтааст. Дупаллатухмҳо ба 3 гурӯҳ: 1) Бегулбаргдорҳо (Apetalae) бо се синф ва 11 оила, 2) Якгулбаргдорҳо (Monopetalae)-часпидагулбаргдорҳои мусир ба чор синф, 25 оила ва 3) Бисёргулбаргдорҳо (Polypetalae)-чудогулбаргдорҳои мусир бо се синф ва 38 оила чудо карда шудаанд. Мавқеи алоҳидаро гурӯҳи Дулонагиҳо Дупаллатухмҳо (Diclinae) бархилофи боқимондаи Дупаллатухмҳои Яклонағӣ (Monoclinae) бо як синф ва 5 оила-ин «растаниҳои зигоморфӣ»- Зарбатиҳо, Кадугиҳо, Газнаиҳо, Гушворакгулҳо ва Сӯзанбаргҳост.

Новобаста ба як қатор нуқсонҳо системаи А. Жюсе нисбати системаи Линней хеле пешқадам (прогрессивӣ) аст, чунки вай тасавуроти дуруст оиди хешигӣ ва бо ҳам наздик будани гурӯҳи растаниҳоро додааст. Мисол бисёри оилаҳоро хеле хуб чудо кардааст, лекин барои муайян кардани растаниҳо системаи Линней нисбати системаи ў бартарӣ дорад.

Системаи нисбатан маълум ва паҳнгардидаи асри XIX ин системаи Декандол буд. Дар асоси системаи вай ботаники маъруф И. Шмалҳаузен дар охирҳои асри XIX ду флора –« Флораи ҷанубу ғарби Россия»-ро навишта чоп кардааст. Декандол дар асари 17 ҷилдааш оиди растаниҳои дупаллатухм, 59 ҳазор намуд, авлод ва оилаи якпаллатухмҳо ва дигар растаниҳо маълумот додааст. Системаи вай пайгирандаи системаи Жюсе мебошад.

Системаи Ў дар якчанд корҳояш, ки муҳимтаринаш «Башоратдиҳандаи системаи табиӣ» (1819) мебошад дарҷ ёфтааст. Дар он ҷойгирии растаниҳо аз растаниҳои дараҷаи, олий баъд дараҷаи паст оғоз ёфта, тамоми олами растаниҳоро ба растаниҳои зарфдори тухмпалланок ва растаниҳои ҳуҷайрагӣ бетухмпалла чудо кардааст. Ба гурӯҳи аввал Дупаллатухмҳо бо чор қисмат (озодгулбаргадорҳои поёнғӯрак, озодгулбаргадорҳои назди мевадон, часпидагулбаргдорҳо ва якчилда доштаҳо) ва якпаллатухмҳои кушод ва маҳфиёна бордоршавандаҳо (сарахсҳо) чудо шудаанд. Растаниҳои ҳуҷайрагӣ аз баргдорҳо (ушнаҳо) ва бебаргҳо (гулсангҳо, замбӯруғҳо ва обсабзҳо) таркиб ёфтаанд. Ин системаро баъдтар муаллиф як ҷанд маротиба бо иловаҳо тағиیر додааст. Ба системаи Декандол 161 оила ворид гардида буд. Вай соҳти анатомии растаниҳо, ҳодисаи мутаносиби (симметрия) ва коррелятсияи (бо ҳам алоқаманд будани алломатҳои мухталифи

организм) узвҳо, пайдо шудани функцияҳои гуногун дар узвҳо ва ғайраро ба инобат гирифтааст. Системаҳои баъдина, ки аз тарафи Эндиҳер, Броняра ва дигарҳо тартиб дода шуда буд, низ характери табии доштанд.

Дар аввали асри XIX инкишофи босуръати илмҳои табии мушоҳида мешуд. Дар ин давра се қонуни асосии табиатшиносӣ: қонуни доимияти материя (Ломаносов ва Лавуазе), қонуни **нигоҳдории энергия (Гелмголс ва Майер) ва назария инкишофи эволюционӣ** дар табиат (Ламарк ва Ч. Дарвин) қашф шуд. Назарияи эволюционии организмҳо, тадқиқотчиён-ботаникҳоро водор намуд, ки бо тарзи нав ба таснифоти растаниҳо ру оваранд. Кайҳо боз Ламарк доир ба тағиیرпазирии организмҳо ва эволюцияи онҳо гузориш дода буд, лекин дурустии ақидаи худро исбот карда натавонист. Ин шараф, чи тавре, ки маълум аст, ба Ч. Дарвин муяссар гардид.

Назарияи эволюционии Ч. Дарвин дар заминаи маҷмӯи маводҳо, ки бо роҳи илмӣ исботи худро ёфтаанд пайдо шудааст. Вай исбот намуд, ки табиат ҳамеша дар тағиیرёбист. Олами органикӣ доимо аз содда ба мураккаб такомул меёбад. Моҳияти меҳнати 30 солаи ӯ дар китоби «Пайдоиши намудҳо бо роҳи интихоби табии», ки соли 1859 аз чоп баромад дарҷ ёфтааст.

Асари Ч. Дарвин дар тамоми соҳаҳои табиатшиносӣ як табадулоти қулъиро ба вуҷуд овард ва таснифот ҳам наметавонист дар мавқеи қуҳнаи худ монад.

Таснифот аз илми оморӣ (статистикӣ), омӯзандай организмҳои дар айни замон вуҷудошта, ба илми серамал, ки мақсади он нишон додани филогенез, яъне пайдоиши организмҳои мавҷуда, аз мавҷудоти нисбатан содда ва инкишофи онҳо дар давраҳои гуногун табдил ёфт. Давраи дуюми таснифот-давраи системаи табии- ба анҷом расид ва давраи сеюм- системаи филогенетикӣ оғоз ёфт.

Системаи аввалини филогенетикии растаниҳо то як дараҷае ба системаҳои пештара (Декандол, Эндиҳер, Броняра ва дигарҳо) алоқаманд буда, ба маводҳои начандон ғании илмӣ такя мекард ва ҳаматарафа пурра омӯхта нашуда буд. Лекин вай тадриҷан мукаммал гардида, дар айни замон тарҳи дурусти инкишофи растаниҳои оламро дода метавонад.

Системаи филогенетикии аввалинро ботаники намоёни олмонӣ А. Браун (1864) пешниҳод кардааст. Вай ҳамаи растаниҳоро ба се зина:

- 1) Bryophyta бо ду синф: Thalloidea (Обсабзҳо, Гулсангҳо, Замбуруғҳо), Thallophyllodea (Харраҳо ё Нурдорҳо ва Ушнаҳо);
- 2) Cormophyta (Сарахсшаклҳо);
- 3) Angiospermae: шӯъбаи 1- Лучтуҳмҳо, шӯъбаи 2- Пӯшидатуҳмҳо; (синфи 1- Якпаллатуҳмҳо, синфи 2- Дупаллатуҳмҳо)
А) бегулбаргадорҳо, Б) озодгулбаргадорҳо, В) часпидагулбаргдорҳо.

Ин система гарчанде, ки филогенетикӣ бошад ҳам, локин хеле кӯҳна шудааст ва ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. Системаи дигар, системаи А. Эйхлер мебошад, ки соли 1883 чоп шудааст. Ин барои ба вуҷуд овардани система дар ҷаҳон машҳур гардидаи филогенетикии шогирди ў А. Энглер (1984-1930) асос гузоштааст. Ин система дар китоби «Syllabus der Pflanzenfamilien» ки соли 1887 чоп шудааст дохил гардидааст. Ин асар ҳангоми дар қайди ҳаёт будани муаллиф (1924) ҷандин маротиба бо тағириру иловаҳо чоп шуда буд. Баъди вафоти А. Энглер, пайравон ва шогирдони ў соли 1936 нашри 11-ум баъдтар нашри 12-ум дар ду ҷилдро (ҷилди якум соли 1953 ва дуюм соли 1964 чоп намуданд.

Дар нашри охирин тамоми растаниҳои ҷаҳонро ба 17 шӯъба, аз инҳо ба шӯъбай 13-ум растаниҳои дараҷаи паст (Thallophyta), ба 14-ум шӯъбай ушнашаклҳо (Bryophyta), ба 15-ум сарахшаклҳо (Pteridophyta) бо маъни васеъ, яъне ба он Ҷилофитҳо, мунмунаҳо, ҷилбуғумҳо ва сарахсҳо ворид шудаанд, ба 16-ум луткуҳмҳо (Gymnospermae) ҷудо карда шудаанд. **Маҷмӯи** онҳо дар ҷилди 1 ҷой дода шудаанд. Шӯъбай охирин яъне 17-ум Пӯшидатухмҳо (Angiospermae) дар ҷилди 2 ворид гардидааст.

Системаи Энглер ба баъзе мавқеъҳои кӯҳнашуда (мисол дар шӯъбай растаниҳои гулдор) нигоҳ накарда, бештар коркард (мукамал) шудааст (то авлод ва баъзан то намуд).

Гарчанде, ки системаи Энглер аз бисёр ҷиҳат номукамал буд, лекин вайро хеле васеъ истифода карданд. Чунки вай ягона системаи муосир буда, тамоми растаниҳои ҷаҳонро фаро гирифтааст ва бо пуррагӣ то оила, авлод, зеравлод, дар баъзе ҳолатҳо то намуд коркарда баромада шудааст. Аз ин лиҳоз истифодаи он барои ҷобаҷогузории гурӯҳи растаниҳо хеле қулай аст. Мисол, «Флораи СССР» (аз 30 ҷилд иборат аст), ки асосан аз тарафи колективи олимони пажуҳишгоҳи Ботаникаи АИ Россия ба номи Комаров навишта шудааст. Дар он растаниҳо дар асоси ҳамин система ҷойгузорӣ шуданд, ки он 160 оила, 1677 авлод ва 17520 намуди растаниҳои худрӯй аз сарахшаклҳо то растаниҳои гулдор инчунин растаниҳои киштишавандаро дар бар мегирад.

Дар асоси системаи Энглер ҳазинаи гербарияи дар ҷаҳон қалонтарини пажуҳишгоҳи Ботаникаи ба номи В.Л. Комаров (дар шаҳри Санк - Петербург) АИ СССР ҳоло Федератсияи Россия, ки вай зиёда аз 5 миллион варақи гербария иборат аст, ҷобаҷо карда шудааст.

Дар давоми асри XX маълумотҳои ҳақиқии илмии зиёд ҷамъ гардиданд ва мутахасисҳо кушиш ба ҳарҷ додаанд, ки бо истифодаи ин маводҳо, системаҳои қаблиро аз нав таҳлил намуда, системаи навро

бавучуд оваранд. Хусусан ин бештар ба гурӯҳҳои калони алоҳидаи растаниҳо, аз қабили лутхумҳо, пӯшидатухмҳо, обсабзҳо ва ғайраҳо тааллуқ доштанд. Аз он ҷумла ба сифати мисол як қатор системаҳое, ки олимони шуравӣ: Н. И. Кузнетсов, Н. А. Буш, Б. М. Козо-Полянский, А. А. Гросгейм, А. Л. Тахтаджан ва системаҳои олимони хориҷӣ ки принсипан аз системаи А. Энглер ва Веттштейн куллан фарқ мекарданд. Ин системаи маъмули ҳамагон Галлир, Бесси, Гетчинсон буданд, нишон додан мумкин.

Воҳиди ягонаи таснифоти филогенӣ намуд (*species*) мебошад.

Фаҳмиш дар бораи намуд аз рӯи ҷенаки таърифоти В. Л. Комаров ин зуҳуроти «пайдарпай такрорёбии мавҷудоти зинда» мебошад.

Аз таърифоти зиёд оиди намуд додаи биологҳои баъди давраи Дарвин, мо ба таърифоти додаи В. Л. Комаров, ки дар асоси таҷрибаи бой бевосита омӯзиши намуд дар табиат ва таҳлили таърихии инкишоф он пайдо шудааст шинос мешавем. Аз рӯи таърифоти В. Л. Коморов «намуд маҷмӯи наслҳо, ки аз пешгузаштагони умӯмӣ дар зери таъсири муҳит ва мубориза барои мустаққилияти ҳаёт, интихоб аз дигар мавҷудоти зиндаи олам мебошад пайдо шудааст; илова бар ин намуд ин зинаи муайян дар раванди эволюсия мебошад. (В. Л. Комаров асарҳои мунтаҳаб ч 1 М. Л.), нашрияи АИ СССР, 1945, саҳ. 373.

Ҳар як намуд дар як шароити барои худ хос ва дар як қаламрави муайяни ҷуғрофӣ паҳн гардидааст. Аз инчо ҷунин ҳулоса мебарояд, ки намуд метавонад дар як қаламрави маҳдуди нуқтаи рӯи замин, ки ҳамаи омилҳои муҳит барои сабзиши ў мувофиқат мекунад паҳн шавад. Қаламрави ишғол намудаи намудро ареал меноманд. Ҳангоми муайян кардани растани ва ба қадом намуд тааллуқ доштани он, ботаникҳо 1) ба монанд будани ҳамаи аломатҳои мавҷуда, 2) монандии шароитҳои экологӣ ва 3) ба умумияти ареал такя мекунанд.

Аломатҳои монанд, ки ҳангоми вориднамудани растани ба ин ва ё он намуд дар гурӯҳҳои муҳталифи растаниҳо якхела нест. Мисол, дар таснифоти растаниҳои гулдор, бештар ба соҳти аломатҳои беруна, ки то як дараҷае бо тарзи алоқаи коррелитивӣ бо соҳти анатомӣ ва ҳусусияти биологии намуд алоқаманд аст диққат дода мешавад. Лекин барои гурӯҳи дигар, мисол бактерияҳо, аломатҳои берунаи морфологӣ роли ҳалкунандаро бозида наметавонанд. Аз ин лиҳоз ҳангоми муайян кардани намуди бактерияҳо бештар ба ҳусусиятҳои биологӣ ва биохимиявии онҳо диққат дода мешавад.

Баъзе намудҳоро ба категорияҳои нисбатан хурд тақсим мекунанд. **Муҳимтарини онҳо инҳоянд:**

Зернамудҳо (*subspecies*). Онҳо нисбати намуд аз ҳамдигар кам тафовут доранд. Дар байни зернамудҳо шаклҳои гузариш дидা

мешавад. Лекин ҳар як зернамуд дорои хусусиятҳои хоси худ, нисбат ба дигар зернамудҳои ҳамон намудро дорад, ё қисманд бо зернамудҳои дигар аз ҷиҳати паҳншавӣ дар як музофот мувофиқат мекунанд.

Гуногуннамудӣ ё вариатсия (Varietas). Инҳо аз яқдигар хеле камтар фарқ мекунанд. Бидуни он, онҳо боз ареалҳои ба худ хосро пайдо накардаанд.

Ҳам зернамудҳо ва ҳам гуногуннамудҳо аз ҳамдигар фарқияти назаррас пайдо кардаанд, ки он дар асари ирсият пайдо шуда ва устувор мондаанд.

Баъзан як гурӯҳи фардҳои намуд гарчанде аз рӯи аломатҳои морфологӣ аз яқдигар фарқ кунанд ҳам, лекин ин аломатҳои фарқнок ҳоло доимӣ нашуданд, ҳангоми тағиیرёбии шароити муҳити зист бо осонӣ тағиир меёбанд. Чунин гурӯҳи фардҳоро форма ё морфа (forma, morfa) меноманд. Дар таснифоти занбӯруғҳо истифодаи форма (forma) бештар ба назар мерасад. Хусусан дар байни занбӯруғҳои паразит ҳодисаҳое мешавад, ки дар ҳудуди як намуд якчанд воҳидҳои аз ҷиҳати насл устувири хурд, ки одатан аз рӯи аломатҳои морфологӣ бо ҳам монанд мебошанд, лекин аз рӯи мутобиқгарди дар ҳомилҳои гуногун фарқ мекунанд. Чунин тақсимоти ба худ хоси намудро маҳсус форма ном доданд.

Дар растани парварӣ фаҳмиши навъ (сорт) ва дар чорводорӣ истилоҳи зот (порода) васеъ маъмул гардидаанд. Дар соҳаи кишоварзӣ навъ аҳамияти ниҳоят калон дорад. Барои ҳар як ноҳия навъҳои ба он мувофиқ тавсия мешавад ва бо ном навъҳои ноҳия банд шуда меноманд.

Намудҳои бо ҳам наздики пайдоиши умумӣ доштаро ба категорияи нисбатан калони таснифотӣ-авлод (genus) мутеъ намудаанд. Авлодро низ аз рӯи ҳамин принсипҳо, пайдоиши умумӣ доштан ба оила (familia), оиласро ба тартиб (ordo), тартибро ба синф (classis) ворид намудаанд. Дар охир синф ҳам дар асоси пайдоиши умумӣ доштан ба шӯъба (division) дохил намудаанд. Ҳар яки ин воҳидҳои таснифотӣ ё таксономӣ барои боз сабуктар намудан шарҳи онҳо бо иловаи пешоянди зер (sub) – зершӯъба (subdivision), зерсинф (subclassis), зертартиб (subordo) ва ғайра ҷудо карда шудаанд. Бидуни ин дар оилаҳо ва зерилаҳо, боз-триб (tribus), дар авлодҳо ва зеравлодҳо – сексия (sectia) ҷудо карда мешавад.

Категорияҳои таснифотии рангаҳои муҳталифро-бо истилоҳи таксон (taxon - дар шакли танҳо ва taxa-дар шакли ҷамъ) ифода мекунанд.

Санчиши тестӣ

- 1) Киро падари ботаника номидаанд?
 - а) Аристотел
 - б) Теофраст

- в) К.Линней
 г) Декандол
 2) Системаи таснифотии сунъиро, ки пешниҳод кардааст ?
 а) Аристотел
 б) Теофраст
 в) К. Линней
 г) Ч. Дарвин
 3) Асосгузори системаи таснифотии табииро номбар кунед ?
 а) К. Линней
 б) А.Жюсе
 в) Ч.Дарвин
 г) Аристотел
 4) Асосгузори назарияи эволюционӣ кист ?
 а) В.Л. Комаров
 б) Декандол
 в) Ч.Дарвин
 г) Энглер
 5) Флораи 30-чилдаи СССР аз рӯи кадом система сохта шудааст ?
 а) Кузнетсов
 б) Козо-Полянский
 в) Тахтаджан
 г) Энглер

Боби 1. Таърихи мухтасари омӯзиши набототи Тоҷикистон

Табиати зебову гуногунранг ва аз ҷиҳати сарватҳои табиӣ, хусусан олами набототи бойи Тоҷикистон дикқати бисёри сайёҳону тадқиқотчиёни дохилий ва берун аз марзи онро ба ҳуд ҷалб намудааст. Маълумотҳои аввалин оиди растаниҳои мевадиҳандай дараҳтию бутагӣ ва алафиро гарчанде, ки танҳо хоси Тоҷикистон набошад ҳам дар корҳои олими юнонӣ, асосгузори фанни ботаника Теофраст (Феофраст) ва олими энсиклопедисти барҷаста, файласуф, риёзидон, кимиёшиносу табиатшинос, табиби нуқтасанчи асри X1-форсу тоҷик –Абӯалӣ ибни Сино дидан мумкин аст.

Абӯалӣ ибни Сино дар китоби машҳури ҳуд «Қонуни тиб», ки муносибати бевосита ба илми ботаника, хусусан дар дарк намудани растаниҳои мевадиҳандай дараҳтию буттагӣ ва алафӣ, таркиби кимиёвӣ, хосияти шифоӣ, паҳншавии онҳо дар табиат дорад, маълумоти пурадзиш овардааст.

Фаҳмиши амиқ ва ҳаматарафа оиди қонуниятҳои табиат доштааш ба ӯ имконият дод, ки маълумотҳои мухталиф ва парокандай доир ба растаниҳои шифобаҳш бударо сарҷамъ намояд ва ба инкишофи минбаъдаи истифодаи растаниҳои дорӯғӣ дар миқёси Осиёи Миёна замина гузорад.

Дар ин ҷо мөтавонем номгӯйи якчанд растаниҳои хосияти дорӯӣ дошта, ки Абӯалӣ ибни Сино дар фаъолияти кориаш истифода кардааст ва дар Тоҷикистон хеле маъмуланд пешкаш намоем: *райҳон*(*Ocimum*

basilicum L), шоҳписанди шифой Verbena officianalis L мармараки шифой (Salvia officinalis L), ревоҷӣ шифой (Rheum officinale L), бодиёни муқарапӣ (Foeniculum vulgare Mill), росан (соқала)-и қадбаланд (Jnula helenium L), шургиёҳи боғӣ (Atriplex hortensis L), баргизуфи нештаршакл (Plantago Lanceo Lata L), анори муқарапӣ (Punicum granatum L), шибоги (пуши) талх (Artemissia absinthium L), ақоқиёни арабӣ (Acacia arabica Willd), маймаки буғумдор (Juncus articulatus L), арчаи муқарапӣ (Juniperus communis L), нохунакгули доругӣ (Collendula officinalis L), газнаи духонагӣ (Urtica dioica L), собунаки сахроӣ (Anagallis arvensis L), бӯймодарони муқарапӣ (Achillea millefolium L), чойкаҳаки суроҳдор (Hypericum perforatum L) ва дигарҳо.

Тадқиқоти маҳсуси табиати Тоҷикистон аз ҷумла пӯшиши набототи он дар асри XX оғоз ва равнақ ёфт.

Аввалин ботанике, ки дар нимаи асри 19 ба кӯҳистони Бухоро сафари илмӣ кардааст, Александр Леман буд. Вай асосан ба омӯзиши набототи водии кӯҳистони Зарафшон машғул шуда, паҳншавии набототи онро ба минтақаҳои (зона) муҳталиф вобаста ба баландӣ аз сатҳи баҳр ҷудо намудааст. Вай оиди растаниҳои дараҳтию буттагии мевадиҳандай ҳудрӯй ва қишиғи ин водӣ дар корҳои ҷоп намудааш маълумоти ҳаматарафаи морфологӣ, экологӣ ва ҳатто таснифотӣ овардааст.

Аз рӯи маводҳои ҷамъовардаи А. Леман ботаникҳо (таснифотчиҳо) якчанд намудҳои дар илми ботаника нав дарёфт намуда ва номгузори намудаанд. Солҳои 1869-1871 дар қаламрави Тоҷикистон тадқиқоти васеи географӣ, ботаникӣ ва зоологиро олимони экспедитсияи Туркистонии ҷамъияти дӯстдорони табиат, антропология ва этнографии назди донишгоҳи Москва, таҳти роҳбарии А.П.Федченко гузаронида шудааст. Дар ин экспедитсия ботаники намоён Олга Александровна Федченко ширкат варзидааст. Экспедитсия ба ноҳияҳои гуногуни қаламрави Помир Олой сафар карда, дар қатори дигар маводҳои илмӣ миқдори хеле бойи коллексияи растаниҳоро ҷамъоварӣ намуданд.

Аз ҳамин вақт сар карда, шахсан О.А . Федченко ва баъдтар бо писарашиборис Александрович Федченко як муддати тулонӣ омӯзиши бевоситаи набототи Помир шуғл варзидаанд. Онҳо ба гӯшаю канорҳои муҳталифу мушкилгузари ин минтақаи кӯҳистони Тоҷикистон сафар карда, коллексияи бойи растаниҳои ин музофотро ҷамъоварӣ намуданд, ки бисёри онҳо дар илми ботанику фlorostии он вақта падидай нав буданд. Баъди таҳлилу омӯзиши ин маводҳо бори аввал рӯйхати растаниҳои Помирро тартиб дода ва онро дар асари пуарзиш, ки маҳсули эҷодии онҳост «Флораи Помир» (1903-1916) пешкаши муҳлисони табиати Помир намудаанд. Баъд аз вафоти О.А.Федченко писарашиборис Б.А.Федченко омӯзиши набототи Тоҷикистонро давом дода натиҷаи онро дар мақолаю асарҳои илмиаш: «Маводҳо доир ба floraи Шуғнон» (1902), «Шуғнон» (1909), «Набототи Туркистон»-1915, «Очерки набототи Туркистон»-1925 ба табъ расонидааст. Б.Федченко ҷангалҳои кӯҳиро ба гурӯҳи ксерофитҳо (хушкидӯст) ва мезофитҳо

(намидӯст)чудо намуда,бо ҳам наздик(хеш)будани чангалҳои Помиру Олой бо чангалҳои Тиян-Шони ғарбиро маънидод кардааст. Б.Федченко ба растаниҳои зиёди аз ҳудуди Тоҷикистон ҷамъовардаи ҳуд ҳамчун намуди нав дар илми ботаника номгузорӣ кардааст. Ҷанде аз онҳоро мисол меорем:

Камоли азим-*Ferula gigantea* B. Febsch; ҷавдараки қаратоғӣ *Festuca caratavica* (Bunge) B. Fedtsch; испараки балҷувонӣ-*Hedysarum baldschuanicum* B.Fedtch; испараки мониёнӣ-*H. mogianicum* B.Fedtsch, испириси борикбарг-*H.tenuifolium* B.Fedtsch ва ғайра.

Солҳои 1882-1884 дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза тадқиқоти васеӣ ғлористиро А.Э.Регел гузаронидааст. Вай ба минтақаҳои ғуногуни ин мамлакати сар то сар кӯҳсор сафар карда, коллексияи ғании растаниҳои алафӣ, дарахтию буттагиро ҷамъоварӣ намудааст, ки аксарияти онҳо то он вақт аз тарафи ягон тадқиқотчӣ ҷамъоварӣ нашуда буд. Ҳизмати бузурги А.Регел дар он аст, ки вай натанҳо коллексияи бойи растаниҳои ин диёрро ҷамъоварӣ намудааст, балки ба онҳо боз ҳамчун намуди нав номгузорӣ кардааст. Зиёда аз 80-намуди пиёзе, ки дар қаламрави Тоҷикистон мерӯяд, 30-намуди онро А.Регел ҷамъоварӣ, қашф ва номгузорӣ кардааст. Намудҳои номгузорӣ кардаи А. Регел дар нашри «Флораи СССР» (30 ҷилд-1934-1969) ва Флораи Тоҷикистони Советӣ(1957-1983) қариб бе тағйирот қабул шудаанд.

Дар омӯзиши набототи Тоҷикистон хусусан водии дарёи Зарафшон тадқиқоти гузаронидаи академик В.Л.Комаров хеле диққатчалбӯнанда аст. Вай аввалин шуда паҳншавии минтақавии (зонали) растаниҳоро дар ин водӣ муайян кардааст. Барои ин водӣ ҷор тасмаи набототии дарахтию буттагиро, вобаста ба баландӣ аз сатҳи баҳр ҷудо намуда аст. Дар тасмаи аввал, ки қисми доманакӯҳиро дар бар мегирад паҳншавии растаниҳои буттагии характеристи ксероморфӣ дошта, бо бартарии бодоми серҳор, олуболуи хобандо ва дигар растаниҳои эфемерию эфемероидӣ нишон дода шудааст. Дар тасмаи дуюм паҳншавии растаниҳои дарахтӣ ва буттагӣ аз қабили түғ, писта, дӯлона, растаниҳои алафии ба ҳушкӣ ва равшанӣ тобоварро нишон додааст. Тасмаи сеюмро растаниҳои паҳнбарги дарахтӣ: чормағз, себ, нок, заранг, фарқ, растаниҳои алафии характеристи мезофитӣ, мезоксерофитӣ дошта таъсис додаанд. Аз ҳама боло В.Л.Комаров тасмаи арҷазорҳоро муайян кардааст.

Аз тарафи ин тадқиқотчӣ намуди нави қорд, яъне қорди тугмачагулбарг (*Ribes malvifolium* Pojark), ки баъдтар аз тарафи А.И.Пояркова номгузорӣ карда шудааст, ҷамъоварӣ ва ареали онро муайян намудааст. В.Л.Комаров натиҷаи омӯзиши набототи водии дарёи Зарафшонро дар якчанд мақолаҳои илмии ҳуд пешкаши хонандагон намудааст. Дар охири солҳои навадуми асри 19 тадқиқоти гузаронидаи С.И.Коржинский дар қаламрави Осиёи Миёна, хусусан Тоҷикистон арзандай таваҷҷӯҳ аст. Дар очерки Рӯшон ва Шугнон, ки соли 1898 чоп шудааст оиди растаниҳои киштшавандо ва паҳншавии

онҳо дар зонаҳои мухталиф маълумоти мухтассар додааст. С.Коржинский ба якчанд растаниҳои дар ҳудуди Тоҷикистон паҳншуда, аз он ҷумла бодоми буҳорӣ (*Amygdalus bucharica* Korsch) номгузорӣ кардааст.

Дар раванди гузаронидани тадқиқоти географию-глисиологӣ В.И.Липский бо ғуногунияти олами набототи Тоҷикистон ҳусусан минтақаҳои Ҳисору Дарвоз, ҷанубии Тоҷикистон, Помир, Бадаҳшон шиносой пайдо карда, колексияи бойи растаниҳоро ҷамъоварӣ намудааст, ки бисёри онҳо то он замон дар соҳаи ботаника ва флористика маълум набуданд. Ба баъзеи онҳо В.И.Липский номгузорӣ кардааст. Чунончӣ: гӯшворгиёҳи хордор-(*Onobrychis echidna* Lipsky), гӯшворгиёҳи қадбаланд-(*O.grandis* Lipsky), меҳргиёҳи балҷувонӣ-(*Onosma baldshuanica* Lipsky), меҳргиёҳи зеризаминӣ- (*O.zerizamina* Lipsky) ва дигарҳо. В.И.Липский маҳсули тадқиқоти сесолаашро дар асари пурарзиши худ «Қӯҳистони Буҳоро» қ.1-3, 1902-1905 бо тарзи хеле возех баён намудааст.

Маълумоти мухтассар оиди набототи ҷангали водии дарёи Варзоб ва фарқияти он аз ҷангалҳои қисми Аврупои Росия ва Сибир дар асари Лилиентал-Хонии Ҳисор ва Қабодиён-1894 дарҷ ёфтааст.

Дар очерки этнографии «Дарвоз ва Каротегин»-1883 Арандаренко Г.А аз растаниҳои дараҳтию – буттагии мевадиҳанда бой будани ҷангалҳои Дарвоз ва Каротегин маълумоти мухтассар овардааст.

Чунин маълумотҳоро дар корҳои тадқиқотчиён Н.А.Маев ва Д.Н.Логафет доир ба паҳншавии ҷорҷарӣ, себ, ангури ҳудрӯй, писта ва гайра дар қисми ҷанубии қаторқӯҳҳои Ҳисор дидан мумкин.

Дар омӯзиши пӯшиши набототии Тоҷикистон дар солҳои 20-30 асри гузашта, корҳои тадқиқотии гузаронидаи ботаникҳои Донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (САГУ) М.Г.Попав, П.А.Баранов, И.А.Райкова хеле қалон аст. Ин тадқиқоти ботаникӣ таҳти роҳбарии Б.А.Федченко, ки отряди Тоҷикистонии экспедитсияи комплексии ботаникро сардори мекард, гузаронида шуда буд. Аъзоёни экспедитсия (П.А.Баранов ва И.А.Райкова) маълумотҳои тозаи пурарзиш оиди паҳншавии баъзе растаниҳои мевадиҳандаи маданикардашуда ба монанди ҷорҷарӣ, себ, нок, олу, олуча, ток (ангур) ва дигарҳо ҳудуди паҳншавии онҳо ба баланди аз счатҳи баҳр дар як гӯшаи маҳдудбудаи Тоҷикистон яъне Дарвоз ба даст овардаанд, онро дар мақолаҳои илмӣ «Дарвоз ва наблоти ҳурӯи он»-(1928), «Ангури (ток) ҳудрӯи Осиёи Миёна» (1930) ҳаматарафа шарҳ доранд.

Аъзои дигари ин экспедитсия М.Попов (1929-1929) аввалин маротиба оиди паҳншавии набототи мевадиҳандаи ҳудрӯи Осиёи Миёна маълумоти муфид додааст. М.Попов бори аввал оиди пайдоиши флораи Осиёи Миёна нуқтаи назари ҳудро пешниҳод кардааст. Аз рӯи ақидаи ӯ ин флора як ҷузъи таркибии флораи қадимаи минтақаи баҳримиёназаминӣ мебошад, ки дар нимаи дуюми давраи сеюмини геологӣ дар асари оmezishёбӣ, дурагашавии (трансформатсия) флораи

мезофилии Шарқии Осиё бо ном «Флораи Гинкго» ва флораи ксерофитии ҷанубии Африқо, бо ном «Флораи Велвичӣ» пайдо шудааст.

М.Попов фикррониашро идома дода мегӯяд, ки дар давраҳои қаблӣ дар натиҷаи ксерофилизатсияшавӣ (хушкшавии иқлими) набототи ҷангалий, аз он ҷумла растаниҳои мевадиҳандай худрӯйи ба таркиби он ворид буда, ҳарактери ҳукмронии худро дар пӯшиши растанигӣ ва тасма пайдокунии ин минтақа гум карда танҳо дар пастхамиҳо ва дар соҳили дарёҳо муқимӣ гардидаанд.

Баъди ин рӯйдодҳо ҳукмронӣ асосӣ дар пӯшиши набототи ин минтақа растаниҳои алафӣ гардидаанд. Ҳамин тавр мегӯяд М.Попов дар сар то сари қаламрави Тоҷикистон тасмаҳои набототии биёбон, нимбиёбон, дашт, нимдашт пайдо шудаанд. Тасмаи набототи ҷангалий мегӯяд М.Попов, танҳо дар шимолии кӯҳсорони Осиёи Миёна яъне дар Тиян-Шон зоҳир гардидааст.

Соли 1932 баъзай Тоҷикистонии АИ СССР бо шуъбаҳои (секторҳои) биологӣ таъсис мейбад. Соли 1934 дар заминай шуъбаҳои биологӣ, шӯъбаи худмуҳтори ботаника ва зоология таъсис мейбанд. Роҳбарии шӯъбаи ботаникаро Б.А.Федченко ва аз соли 1935 Н.Ф.Гончаров ба ӯҳда доштанд.

Соли 1940 шӯъбаи ботаника ба Институти Ботаника табдил дода шуда, ки қариб сеяки аср онро академик П.Н.Овчинников ва аз соли 1976 М.Р.Расулова сипас А.Н.Махсумов, М.И.Исмоилов роҳбарӣ карданд.

Ба таркиби институти нав таъсисёфта шӯъбаи таснифот ва захираҳои ҳӯроки чорво, стансияи ботаникӣ қӯҳии Варзоб, стансияи таҷрибавии ҷангали, стансияи биологии Помир, боғи ботаникӣ Душанбе, Ҳоруғ ворид гардидаанд. Дар солҳои минбаъда баъзеи ин шуъбаҳо ба муссисаи мустақили илмӣ табдил ёфтанд. Чунончи соли 1959 стансияи таҷрибавии ҷангали ба Сарраёсати ҳочагии ҷангали РСС Тоҷикистон, дар соли 1960 стансияи биологии Помир ва боғи ботаникӣ Ҳоруғ мустаҳқил гардидаанд.

Шӯъбаи физиологияи растаниҳо ба озмоишгоҳи физиология ва биофизикаи растаниҳо дар назди Президиуми АИ РСС Тоҷикистон ва баъдтар ба Институт табдил ёфт.

Аз солҳои 1930 таҳти назорати В.Л.Комаров тартиб додани «Флораи» бисёрчилдаи ҷумҳурӣ оғоз ёфт ва он аз соли 1957 то 1983 дар ҳаҷми 10 ҷилд ба табъ расид. Дар тайёр ва ба чоп расондани ин асари пурарзиши бисёрчилда ҳиссаи олимон П.Н.Овчинников, ҳамчун сармуҳарири ҷилдҳои 1-4 (1957-1981), А.П.Чукавина (ҷ.7), Т.Ф.Кочкарёва (ҷ.8), Г.К.Кинзиқаёва (ҷ.9) ва М.Р.Расулова (ҷ.10) назаррас аст. Дар тайёр намудани «Флораи Тоҷикистон», ки дар он оид ба 4513 намуди растаниҳои спораовар, тухмдор ва гулдори ватанамон, маълумотҳои дақиқи морфологӣ, таснифотӣ, географию экологӣ гирд оварда шудааст, саҳм ва хизматҳои шоёни олимони волоихтисос: Л.Н.Абдусаломова, В.П.Бочансов, А.Г.Борисова, А.И.Введенский, Е.И.Вознесенская, Т.И.Вайнберг, Н.Ф.Гончаров, Е.П.Жоголева, В.И.

Запрягаева, С.С. Икоников, Р.В. Камелин, С.С. Ковалевская А.А. Коннов, Г.К. Кинзибаева, А.С. Королёва, С.Н. Куряшов, Т.Ф. Кочкарёва В.В. Каримова, И.Г. Кноринг, Т.И. Масленкова, В.И. Кречетович, В.А. Никитин, С.А. Невский, С.Б. Останова, М.Г. Пименов, Н.Г. Попов, М.Р. Расурова, Г.Т. Сидоренко, Ю.Д. Сосков, А.И. Толмачёв, А.П. Чукавина, М.М. Шарипова, Б.А. Шарипова, И.Ф. Шибкова, С.Ю. Юнусов, А.Г. Фаниев ва дигарҳо бағоят калон ва шоистай таҳсин аст. Ин тадқиқотҳои ҳаматарафаи пурарзиш имкон доданд, ки зиёда аз 170 намуди нави растаниҳо кашф шуда, зиёда аз 250 намуди растаниҳои нодир, ки ба онҳо ҳавфи нобудшавӣ таҳдид мекунад ба «Китоби сурҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон» дохил карда шаванд. Дар шӯъбаҳо тадқиқотҳои анатомӣ мунтазам гузаронида мешавад. Дар ин муддат муайянкунандаҳои растаниҳои атрофи Душанбе (Ю.С. Пригорев), шимолии Тоҷикистон (Б.М. Комаров), «Флора ва набототи Зарафшон» (К.З. Зокиров) дастраси омма гардиданд. С.С. Икоников солҳои тӯлонӣ ба ҷамъоварӣ ва омӯзиши набототи Помири Шарқӣ ва Бадаҳшон (Помири Ғарбӣ) машғул шуда, натиҷаи онро дар ду китоб «Муайянкунандай растаниҳои Помир (1963) ва Бадаҳшон» ба табъ расонидааст.

Дар шӯъбаи флора ва таснифоти растаниҳои спораовар, таҳти роҳбарии профессор У.К. Мамадқулов тадқиқоти ҳаматарафаи ушнашаклҳо, обсабзҳо, занбуруғҳо, гулсангҳо гузаронида шуд. Маҳсули он дар асарҳои кормандон: У.К. Мамадқулов («Флораи ушнашаклҳои Помиру-Олой ва таҳлили он», (1989) «Флораи ушнашаклҳои РСС. Тоҷикистон Қ.1, 1990»), И. Қудратов «Гулсангҳои кӯҳистони Зарафшон»-1985), Я.Ш. Карбонская «Занбӯруғҳои заҳрнок ва истеъмолии Тоҷикистон»-1975), Ҳ. Ҳисориев «Euglenophyta-ҳои обҳои континенталӣ»-2013), Б. Бобораҷабов «Гуногуни биофлораи Помир»- (2013) инъикос ёфтааст.

Тадқиқу таҳлилҳои бомароми илмӣ имкон доданд ки дар ҳудуди Тоҷикистон зиёда аз 2200 намуди обсабзҳо; 2000 намуди занбуруғҳо; 300 намуди гулсангҳо ва 400 намуди ушнаҳо ба қайд гирифта шуда, аз ҷиҳати ботаникӣ пура тасниф карда шаванд.

Аз соли 1932 гузаронидани тадқиқотҳои статсионарии ботаникӣ дар ҷумҳурӣ оғоз ёфт. Дар стансияи биологии Помир аз соли 1936 динамика, инкишоф ва сабзиши растаниҳо омӯхта шуд. Аз соли 1953 дар статсионари «Анзоб» (3400 м аз сатҳи баҳр) мунтазам корҳои илмӣ тадқиқотӣ оиди омӯзиши даштҳои субалпӣ, трагакантҳо, растаниҳои парокандай минтақаҳои баландкӯҳ, дар статсионари «Бешаи палангон» (350м)- набототи туғайзорҳо, Ганчина (780 м)- набототи пистазорҳо, Шаҳристон (2400 м)- арҷазорҳо ва даштҳои ковилзор гузаронида шуд.

Тадқиқотҳои геоботаникӣ қариб тамоми қаламрави Тоҷикистонро фаро гирифтааст. Соли 1958 аз тарафи кормандони Институти ботаника ва шӯъба доир ба омӯзиши қувваҳои истеҳсолкунандаи АИ РСС Тоҷикистон, ҳаритаи миллионаи набототи Тоҷикистон ва ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ соҳта шуд. Дар

тадқиқотҳои геоботаникӣ олимони варзида К.В.Станюкович, Г.Т.Сидоренко, В.И.Запрягаева ва дигарҳо саҳми арзанда гузаштаанд. Дар тадқиқотҳои геоботаникии ноҳияҳои алоҳидаи чумхурии Тоҷикистон К.В.Стаюкович, Г.Т.Сидоренко, В.И.Запрягаева, С.С.Икоников, Г.Н.Ладигина ва дигарҳо саҳми арзанда гузаштанд. Дар тадқиқотҳои геоботаникии ноҳияҳои алоҳидаи чумхурии Тоҷикистон, К.В. Стангокович (Помири Шарқӣ-1949), Г.Т. Сидоренко (Каторкӯҳҳои қурама-1953), К.С. Афанасев (қаторкӯҳи Туркистон-1956), В.И.Запрягаева (қаторкӯҳи Петри 1-1954), Х.Ю. Юсуфбеков ва О.Е.Ағаханянс (Помири ғарбӣ, Помири Олой - 1968) ва дигарҳо ҳиссагузорӣ кардаанд.

Бо саҳму кӯшиши олимони Институти ботаникаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон монографияи «Флора ва набототи водии дарёи Варзоб»-1971 ба табъ расонида шуд. П.Н.Овчинников ва К.В.Станюкович таснифоти (типологияи) набототи Тоҷикистонро тартиб доданд.

Дар асоси омӯзиши тасмаҳои набототӣ ва қонуниятҳои паҳншавии наботот дар минтақаҳои кӯҳӣ К.В.Станюкович монографияи «Пӯшиши набототии Помири Шарқӣ» (1949) ва «Набототи кӯҳсорҳои СССР» (1973)-ро пешкаши доираи васеъи хонандагон намуд.

Баъди таъсисёбии Институти биологии Помир (1969) таҳти роҳбарии Х.Ю. Юсуфбеков дар Помири Шарқӣ ва Ғарбӣ корҳои интродуксиякунӣ, хубтаркуни чарогоҳҳо равнақ ёфт.

Дар боғҳои ботаникӣ Ҷумҳурӣ корҳои интродуксиякунӣ ба иқлими маҳал мутобиқ кардани растаниҳо бо мақсади қабудизор намудани шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ ва зоҳирнамудани растаниҳои нави физӣ, хуроқӣ чорво, техникӣ, доругӣ, мевадиҳандана ва дигар растаниҳои фоидаовар гузаронида мешавад.

Дар стансияи ботаникӣ минтақаи кӯҳии Варзоб Институти ботаника (соли 1935 таъсис ёфтааст) растаниҳои худрӯи мевадиҳандана ва набототи ҷангал бо мақсади дараҳтзор намудани нишебиҳои ҳавфи баланди эрозия дошта омӯхта мешаванд. Пайваста бо ин монографияҳои қалонҳаҷми пурарзиш «Дараҳтони мевадиҳандай ёбоии Тоҷикистон» (1964), «Захираи ҷангалҳои Помири Олой»(1976), аз тарафи олими варзида В.И.Запрягаева пешкаши васеъи хонандагон гардонида шуд.

Аз тарафи олимони кафедраи ботаникаи Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳти сарпарастии профессор М.И. Исмоилов тадқиқоти флора ва набототи мамнунгоҳи Ромит, водии дарёи Искандарқӯл, водии дарёи Язгулом, Бешаи Палангон, Тусзорҳои Тоҷикистон ва гайра гузаронида шуд.

1.1. Пайдоиш ва инкишофи растаниҳо

Аз рӯи маълумотҳо илмӣ ҳаёт бори аввал дар муҳити обӣ яъне дар уқёнусҳои ҷаҳонӣ пайдо шудааст. Инҳо шаклҳои хеле соддай ҳаётӣ дошта – тоҳуҷайрагӣ, тоядрӯӣ, инчунин якҳӯҷайраи ядронок ва тӯдагӣ буданд. Сипас шаклҳои нисбатан мукаммали бисёрхӯҷайра арзӣ вуҷуд намуданд. Дар айни замон маълум гардидааст, ки раванди ташаккулёбии организмҳо дар муҳитӣ обӣ нисбати хушкӣ хеле суст ривоҷ мейбад. Ин ба якхела будани шароити зиндагонӣ дар уқёнусҳои ҷаҳонӣ, ба ҳусус омилҳои асосии муҳит: равшаниӣ, ҳарорат, об ва таркиби намакнокии он алоқаманд мебошад. Муҳити обӣ, чи тавре ки баён гардид танҳо ба консерватсияшавӣ доимо дар як ҳолат монданд, шаклҳои пайдошудаи ҳаёт мувофиқат кард, на ба трансформатсия (аз нав пайдошавӣ). Аз ин лиҳоз дар муҳити обӣ организмҳои соддай якҳӯҷайра ва тӯдагӣ- обсабзҳои қабуту сабз ва сабз то рӯзҳои мо бетафийр нигоҳ дошта шудаанд.

Таърихи инкишофи Замиро дар шакли эраҳо пай дар пайтасвир намудан қабул шудааст. Миқдори ҷунун эраҳо ба шаш: катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой ва кайнозой. Ин эраҳо боз ба давраҳои гуногуни геологӣ ҷудо кардаанд. Ҳар як эра аз якдигар бо ҷинсҳои такшин, бокимондаи сангшуда ва осори ҳудро гузоштани ин ё он наботот ва ҳайвонот, дар сайёраи мо, ки дар вақтҳои гуногун паҳн шуда буданд, фарқ мекунанд. Омӯзиши ин бокимондаҳо, тасвири умумии инкишофи олами органикро дода метавонанд. Илова бар он баъзан имконияти аз нав барқарор намудани соҳти зоҳирӣ ва ҳусусиятҳои ҳайвонот ё растаниҳои мурдарафтари медиҳад. Аниқ муқарар намудани пайдоиши аввалин организмҳои растанигӣ дар рӯи замин ҳоло муясар нагардидааст. Бокимондаи растаниҳои ниҳоят қадима бо назардошти соҳти сода ва ҷисми плазматикӣ доштаашон то замони мо дар шакли санггардида омада расида натавонистааст ва беному нишон нест шудаанд. Локин маҳсули фаъолияти ҳаётӣ онҳо дар шакли ҷинсҳои гуногуни геологӣ бокӣ мондаанд.

Ҳаёт дар сайёраи мо асосан дар эраи архей, яъне 3,5 млрд сол қабл пайдо шудааст. Нишонаи фаъолияти ҳаётӣ, ин ҷинсҳои пайдоиши бактериягӣ, обсабзӣ доштаи онҳо ва инчунин бокимондаи аминокислотаҳо, ки ба таркиби сафедаҳои ҷисми организмҳои аввалин ворид шуда мебошанд. Дар эраи катархей (наздик 4,5млрд сол) дар экватори ҷаҳони равандҳои физики-химиявӣ гузашта, дар асари он шароит (муҳит ва маводҳо) барои пайдошавии ҳаёт ва организмҳо ба вуҷуд омад. Зинаҳои асосии равнақи салтанати растаниҳо дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1.

Зинаҳои асосии инкишофи олами наботот

Эраҳо ва давомнокий онҳо дар млн сол	Давраҳои геологӣ ва шӯъбаҳо (давомнокӣ дар млн сол)	Гурӯҳи асосии растаниҳо ,инкишофи онҳо (барои замонҳои ниҳоят қадим-маҳсули фаъолияти ҳаётии организмҳои набототӣ)	
1	2	3	4
Кайнозой 87	чорум	Голос н 0,1	Зонаҳои географии флораи замони ҳозира. Табдилёбии инсон ба омили ҳалкунандаи муҳит. Синну сол (худуди поён) 0,1 млн сол.
		Плейс-осен 1,6	Якҷояшавии таркиби флораҳо дар зери таъсири пириҳҳо ва хунукшавии иқлими қаламрави тобеи он буда. Ба тарзи дигар ташкилёбии минтаҳаҳои географии наботот. Инкишофи ушнаҳои торфӣ (сфагнумҳо). Шароитҳои мазрӯъкунонии растаниҳо ,ки бо пешгузаштагони худ кам монандӣ дошта. Синну сол(худуди поён) 1,7 млн сол
	Неоген палиеоген	-25 -62	Тадриҷан ташаккулёбии зонаҳои набототии замони ҳозира, вобаста ба тафовути иқлим. Ташаккулёбии флораи ба замони ҳозира наздик. Пайдошавии конҳои ангиштсанг (54% захираи ҷаҳонӣ). Синну сол(худуди поён) 67 млн сол(± 3).
Мезозой 173	Бӯр	70	Хукмрон шудани растаниҳои пӯшидатухм, якбора кам шудани шумораи авлодҳои гинкгоҳо, саговникҳо, тағйирёбии таркиби сӯзанбаргҳо. Синну сол (худуди поён) 137 млн сол . (± 5)

	Юра	58	Инкишоф ва васеъ паҳн гардии флораи сарахсҳо ва лучтухмҳо:саговникҳо,гинкгоҳҳо, сӯзанбаргҳо.Пайдошавии пӯшидатухмҳо,ба вуҷуд омадани обсабзҳои диатомӣ ва перидиниҳо.Синну сол (ҳудуди поён) 195 млн сол.(±5)
	Триаса	40-45	Равнақ ва паҳншавии саговникҳо.Пайдошавии беннетитҳо ва гинкгоҳҳо.Нобудгардии сарахсҳои туҳмдор фонабаргҳо ва кордайтҳо.Синну сол (ҳудуди поён) 230млн сол (±10)
Палеозой	Перм	45	Пайдоиши сӯзанбаргҳо ва сарахсҳои мезозой.Тадриҷан кам шудани сарахсҳои қадима ,мунмунашаклҳо (аз чумла лепидодендронҳо) ва сарахсҳои туҳмдор.Мақоми муайян пайдо кардани ушнашаклҳо.Синну сол 285 млн сол (±10).

	Ангиштсанг	65-70	Инкишофи боавчи мунмунаҳо (аз чумла лепидодендронҳо), чилбуғумҳо(каламитҳо), сарахсҳо ва сарахсҳои туҳмдор. Пайдоиш ва инкишофи баланди кордайтҳо. Пайдоиши ушнаҳо. Синфи ҷигариҳо. Мустақилият ва инкишофи флораи тропикӣ ва ғайритропикӣ.Синну сол (ҳудуди поён) 360 млн сол (±10)
	Девон	55-60	Пайдоиши обсабзҳои ҳаррагӣ.Инкишоф ва нобутшавии риниевҳо.Инкишофи занбӯруғҳо ва аввалин сарахсҳо. Пайдоиши каламитҳои буғумпоядор ва фонабаргҳо. Синну сол (ҳудуди поён) 405 млн сол (±5).
	Силур	30-35	Баромади растаниҳо ба хушкӣ.Пайдоиши аввалин риниевҳо ва мунмунашаклҳо. Хукмронии бактерия ва обсабзҳои қабуду сабз,инчунин обсабзҳои сабз,қунғур ва сурҳ.Синну сол(ҳудуди поён) 440 млн сол (±15)

	Ордовик	80	Боқимондаи растаниҳои дараҷаи паст: бактерия, обсабз ва мумкин қадар занбӯруғ (Оомисетҳо). Синну сол (худуди поён) 500 млн сол (± 15)
	Кембрий	70-80	Мавҷудияти обсабзҳои кабуду сабз, сабз ва сурх, инчунин бактерия. Синну сол (худуди поён) 570 млн сол (± 15)
Протерозой 2000			Дар шакли боқимонда строматолитҳо ҷисми ба оҳаксанг табдилёфта, ки дар натиҷаи фаъолияти обсабзҳои кабуту сабз ва бактерияҳо пайдо шудаанд. Пайдоиши обсабзҳои сабз. Синну сол (худуди поён) ± 100
Архей			Пайдоиши ҳаёт дар рӯи Замин. Мустақилияти ҳукмронии ҳайвонот ва растаниҳо. Ҷинсҳои оҳаксангӣ-маҳсул, дар натиҷаи фаъолияти бактерия ва обсабзҳои пайдошуда.

Ҳаёт дар рӯи замин хеле суст инкишоф ёфтааст. Ҳол он ки эраҳои архей ва протерозой қариб 50% ҳамаи солшумории геологиро дар бар мегирад. Аз рӯи маълумотҳои палеонтологӣ танҳо дар эраи протерозой (1900-570 млн сол) ду ҳатти асосии инкишофи табиати зинда – автотрофӣ (олами растаниҳо) ва гетротрофӣ (олами ҳайвонот) муайян шудааст. Ҳусусан дар протерозой дар қатори инкишофи босуръати якхӯҷайрагиҳо ва обсабзҳои тӯдагии кабуту сабз, пайдошавии обсабзҳои сурх ва сабз, гурӯҳи нави бактерияҳо аз ҷумла бактерияҳои оҳан мушоҳида мешаванд. Ҳусусан дар байнин гуногунии олами ҳайвонот гурӯҳи исфандҷо, гурӯҳи кирмҷо, медузияҳо ва дигарҳо пайдо шудаанд. Як гурӯҳи калони сокинони акваторияи ҷаҳонӣ ин растаниҳо ва ҳайвонот монандии зоҳириашон то рузҳои мо нигоҳ доштаанд. Ҳусусан баъзе намудҳои дар зинаи баланди инкишоф буда як мудати дароз онҳоро ба гурӯҳи маҳсус «зоофитҳо» (яъне ҳайвон-растаний) нигоҳ доштаанд. Чунин ақидаро баъзе натуралистҳо то асри ХУ111 дастгири кардаанд. К.Линней ҳисоб мекунад, ки «зоофитҳо» инҳо растаниҳои обианд, дар ҳақиқат баъзе ҳайвонҳои обӣ бо намуди зоҳириашон хеле хуб растаниро тақлид мекунанд, ба инҳо ушнаи баҳрӣ, гидропол- ва занбақӣ (лилияи) баҳрӣ - мисол шуда метавонанд.

Баъзе организмҳои бисёрхӯҷайраи фототрофӣ мисол аз обсабзҳои сабз авлоди эвглина, ботаникҳо онро ба қатори растаниҳо дохил намудаанд, зоологҳо ба ҳайвонот. Суръати эволютсия татриҷан меафзояд. Сабабҳои суръати баланд гирифтаи эволютсия инҳоянд:

1. Тағирёбии шароити зиндагӣ, ки ба гуногуншаклии калон ва мураккабгардии дараҷаи ташаккули ҳаёт овардааст, мебошад;

2. Баландшавии таъсири (реаксия) организмҳо дар шароити мавҷуда, бидуни баъзе ҳолатҳои маҳсус, ки тағирии шароити он ба нобудшави оварда мерасонад.

Рӯйдодҳои муҳим дар раванди инкишофи таърихии олами наботот дар давраи силур ва девони эраи полоезой ба амал омадааст. Дар ин давра риниефитҳо – аввалин растаниҳои рӯи Заминӣ пайдо шудаанд. Онҳо ба мисли қолин сатҳи хушкиро яклухт пӯшонида будаанд. Эҳтимол дар ин давра алакай занбӯруғҳо, ушнаҳо, гулсангҳо арзи вуҷуд доштаанд. Дар давраи дигар, яъне девон баъди силур паҳншавии васеъи растаниҳо дар рӯи замин ба амал омадааст. Андозаи растаниҳо хеле афзуд Ивазшавии марҳалаҳои (фазаҳои) инкишофт (гаметафаза ва спорофаза), ки дар бисёри растаниҳо он давра барқарор шуда буд, барои онҳо хеле манфиатнок гардид ва ба онҳо имконият медод, ки як қисми ҳаёташонро дар муҳити обӣ (гаметафаза) ва дигарааш дар хушкӣ (спорофаза) гузаронанд. Баробари ба ҳаёти хушкӣ гузаштан, дар спорофитҳо қисми рӯизаминиӣ нағз инкишофт ёфта, бандчаҳои гузаронанда пайдо шудаанд. Аз нимаи дуюми давраи девон сар карда сарахсҳо, чилбуғумҳо, хусусан қаламитҳои дарахтшакл рӯ ба инкишофт ниҳоданд. Дар ин давра ба сӯзанбаргҳо наздик кордайтҳои қадашон 30 м баланди дошта пайдо шудаанд. Дар ҷойҳои сернам, ҳокҳои серрутубат дарахтҳои номбаршуда анбӯҳи ҷангалзорҳоро пайдо кардаанд. Микдори зиёди онҳо дар соҳили кулҳо, дар регзорҳои обшуста сукунат доштаанд. Дар вақти обхезиҳо ҷараёни об онҳоро афтонда дар зери гилу қум мемонанд. Дар ҷунин муҳит бе иштироки ҳаво оксиген анбӯҳи дарахтони афтида, аз таъсири ҳарорати баланди зери замин ба ангиштсанг табдил ёфтаанд.

Дар давраи ангиштсанг растаниҳои лӯчтуҳм ва сарахсҳои тухмдор рӯ ба инкишофт ниҳоданд, лекин риниефитҳо нобут шудаанд. Дар давраи Перм аксарияти сарахсҳои тухмдор, мунмунашаклҳои тухмдор ва кордайтҳо низ нобут гардиданд. Мунмункашлҳо ва чилбуғумҳо ба нобудшудан оғоз карданд, локин шӯъбаҳои нави лӯчтуҳмҳо, аз он ҷумла саговникҳо, пешгузаштаҳои араукарияҳои замони ҳозира ва дигар гурӯҳи сӯзанбаргҳо ба инкишофт шурӯъ намудаанд. Гинкгоҳо сабзишаҳонро давом медиҳанд. Дар охирҳои давраи Перм лӯчтуҳмҳо ҳукумрони табиат гардиданд. Баъди эраи палеозой, мезозой оғоз ёфт, ки ба 3- давра – триаса, юра ва бӯр тақсим шудааст. Дар давраи триаса ба хусус юра таркиби флораи лӯчтуҳмҳо хеле бой гардид. Ҷангалҳои давраи юраро асосан саговникҳо гинкгоҳо, араукарияҳо ба вуҷуд оварда будаанд. Аз ҳама сарахсҳои дарахтшакл бартари доштанд. Ушнашаклҳо низ хеле васеъ паҳн гардида буданд. Дар давраи юра кейтониҳо, ки гомологи (узве, ки пайдоиши якхела дошта, лекин аз ҷиҳати шакл ва адди вазифа гуногунанд), мевабарг ва тармеваи ҳақиқӣ доштанд пайдо гардиданд.

Дар давраи бӯр растаниҳои гулдори ҳақиқӣ ба инкишофт шурӯъ намудаанд. Равнақи растаниҳои гулдор ин гардиш ва зинаи муҳими инкишофи олами наботот ва ҳайвонот буд.

Шаклҳои дарахтии растаниҳои гулдор: магнолияҳо, горҳо (лаврҳо), чинорҳо, эвкалиптҳо, тутанчирҳо (фікусҳо) сафедорҳо, бедҳо, олашҳо (букҳо), ангур ва дигарҳо ҳукумрони асосии рӯи замин гардианд. Аз растаниҳои алафӣ дар натиҷаи мутобиқшавӣ ба шароити нави муҳит, шаклҳои хушкидуст ва обии онҳо инкишоф ёфтаанд.

Дар эраи кайнозой растаниҳои гулдор ба дараҷаи олии инкишофи худ расиданд. Давраҳои аввалини ин эра – палеоген ва неоген, ки 85-90 млн сол давом кард, ба иқлими нисбатан гарми худ фарқ мекарданд. Алакай намуди зоҳирӣ сатҳи замини (ландшафт) он вақта, ба ҳозира монанди пайдо карда буд. Ҷангалҳои паҳнбарг пайдо шудаанд. Аз ҳама зиёд магнолияҳо, дарахти гор (лавра), дарахти нок, анцир, мӯруд фарқу заранг, булут шунг, чормагзи юнонӣ ва дигарҳо васеъ паҳн гардида буданд. Дарахтони сӯзанбарг дар пайдо намудани ҷангалҳои тоза ва омехта бо паҳнбаргҳо мақоми баланд доштанд. Флораи бойи алафӣ ташаккул ёфт. Давраи ҷорумин ин давраи муосири ҳозира буда, 1,6-1,8 млн солро дарбар мегирад. Дар ин давра тағиироти иқлими Замин, яъне пастшавии ҳарорат ва зиёдшавии миқдори боришот ба вуҷуд омад. Ин ба пайдо ва захирашавии миқдори зиёди пиряҳҳо дар минтақаҳои нисбатан баланди сатҳи замин оварда расонид. Ин пиряҳҳо ба самти ҷануб ҳаракат кардаанд. Давраи фарогирии рӯи Замин бо пиряҳҳо оғоз ёфт. Пиряҳҳо бештар қаламравӣ зиёди аврупоро ишғол намудаанд.

Дар шароити нави пайдо шуда, дар табиат бештар растаниҳои ба хунуки тобовар инкишоф ёфтаанд.

Охирҳои давраи сеюмин ва аввалҳои давраи ҷорумин ба пайдоиш ва инкишофи инсон (одам) алоқаманд аст. Миллион сол қабл дар рӯи Замин инсон пайдо шудааст ва он ба омили нави тағиирдиҳандай наботот табдил ёфт. Вай ба мадани қуонидани растаниҳои фоиданоки ҳудрӯй машғул шуд ва бо ин доираи паҳншавии онҳоро хеле маҳдуд кард.

Ҳамин тарик дар таърихи инкишофи олами набототи кураи Замин метавон се давра асосиро қайд намуд:

1. обсабзҳо (асосан дар палеозой)
2. растаниҳои олии спораовар (полеозойи боло)
3. лучтухмҳо ва аз давраи бӯр пӯшидатухмҳо, хусусан аз эраи кайнозой ру ба инкишофи баланд ниҳоданд).

Дар айни замон, баъди ҳамаи тағиирот ва ҳодисаҳои ба амал омадаи геологӣ, агар масоҳати сайёраи Замин 510 млн km^2 ташкил кунад, аз ин ба души ҳушкӣ 149 млн km^2 рост меоянд. Уқёнусҳои ҷаҳонӣ 361 млн. km^2 ишғол намуданд. Дар ҳушкӣ ва ҳам дар уқёнусҳо растаниӣ ва ҳам ҳайвонотҳо васеъ паҳн гардидаанд. Ҳоло аниқ карданд, ки дар ҷаҳон 500000 намуди растаниӣ ва 1000000 ҳайвонот зиндагӣ доранд. Ҳар яки онҳо аз рӯи соҳт, шакл, бузургӣ, ранг ва дигар аломатҳои морфологӣ аз якдигар тафовут доранд. Онҳо дар

шароитҳои гуногуни экологӣ ҳудро мутобик карда, фаъолият мекунанд.

Санчиши тестӣ

1) Чаро раванди ташаккулёбии организмҳо дар муҳити обӣ нисбати хушкӣ суст мегузарад?

- а) паст будани ҳарорати муҳити обӣ
- б) норасогии оксиген
- в) кам расидани равшаниӣ
- г) яхела будани шароитҳои зиндагонӣ, яъне равшаниӣ, ҳарорат об ва таркиби намакнокии он.

2) Ҳаёт дар саёраи мо дар қадом эра пайдо шудааст ва чанд миллиард солро дар бар мегирад?

- а) палеозой
- б) кайнозой
- в) архей
- г) мезозой

3) Аввалин растаниҳои рӯи заминро нишон дихед?

- а) ушнашаклҳо
- б) сарахшаклҳо
- в) риниефитҳо
- г) мунмунашаклҳо

4) Растаниҳои лучтуҳм ва сарахсҳои тухмдор дар қадом давраи геологӣ рӯ ба инкишоф ниҳоданд?

- а) девон
- б) перм
- в) ангиштсанг
- г) бӯр

5) Дар қадом давраи геологӣ лучтуҳмҳо ҳукмрони табиат гардиданд?

- а) Девон
- б) перм
- в) ангиштсанг
- г) бӯр

6) Растаниҳои гулдор (пӯшидатухмҳо) дар қадом давраи геологӣ пайдо шудаанд?

- а) бӯр
- б) перм
- в) ангиштсанг
- г) девон

Боби 2 Чор салтанати олами органикӣ

Таснифоти филогенетикиӣ ҳамаи дараҷаҳои таксономиро, аз намуд ва зернамудҳо сар карда, то гурӯҳҳои олиташаккули воҳидҳои таксономӣ-синф, шӯъба (типҳо) ва салтанат кор карда баромадааст. Дар ин ҷо мо оиди системаи бузурги (макросистема) мавҷудоти зинда яъне, аз ҳама воҳидҳои таксономияи калон салтанат ва зерсалтанат, ки

аз тарафи муаллифони асари бисёрчилда «Ҳайёти растаниҳо» (Жизны растений с 1974 -1982) пешниҳод шудааст, дар шакли мухтассар истода мегузарем. Ин масъала барои илми биалогия, аз ҷумла ботаника, вобаста ба мавкеъи таснифотии бактерияҳо, обсабзҳои сабзи кабутоб (Cyanophyta) ва занбӯрғҳо ниҳоят муҳим мебошад .

Аз замони Аристотел биологҳо тамоми олами организмҳоро ба наботот (растаниҳо)ва ҳайвонот чудо карда будаанд, ки дар системаи Линней бо лотинӣ *Vegetabilia* ва *Animalia* номгузори шудааст. Ин тақсимоти анъанавӣ то замони мо нигоҳ дошта шудааст ва қариб ба ҳамаи васоитҳои таълимиӣ аз биология ворид гардидааст. Чунин шакли тақсимот норасогиҳои худро дошт ва дар даҳсолаҳои охир вай хеле возех эҳсос шуда истодааст.

Бактерияҳо ва обсабзҳои сабзи кабутоб (сианҳо), аз ҷиҳати филогенетикиӣ ду гурӯҳи бо ҳам наздик буда, аз дигар мавҷудоти зинда (аз ҷумла занбурӯғҳо) бо қули фарқ меқунанд. Дар ҳучайраҳои онҳо ядроҳои ҳақиқӣ диде намешаванд. КДН дар шакли озод дар нуклеоплазма ҷойгир шуда ва аз ситоплазма бо мембраи ядрогӣ чудо нагардидааст, инчунин дар онҳо митохондрия ва қамчинакҳои мураккаб диде намешаванд. Қамчинакҳои онҳо (агар мавҷуд бошанд) нисбати дигар организмҳо соҳти сода доранд. Ҷилди ҳучайраҳои онҳо аз моддаҳои гетерополимерии муреин, ки дар дигар гурӯҳи организмҳо мавҷуд нест таркиб ёфтааст. Ин организмҳоро прокариот (*Prokaryota* – тоядрогӣ) меноманд. Дар ҳамаи дигар организмҳо, чӣ якҳуҷайра ва ҷӣ бисёрҳуҷайра ядрои ҳақиқӣ, ки бо мембраи ядрогӣ иҳота шудааст ва онро аз ситоплазма чудо месозад диде мешавад. Чунин организмҳоро эукариот (*Eukaryota*- ядронок) меноманд. Бидуни ядро ва ситоплазмаи дифференсатсия шуда, онҳо боз митохондрия (дар бисёриҳо), пластидҳо ва қамчинакҳои мураккабгардида мавҷуданд. Тадриҷан равшан шуда истодааст, ки фарқият дар байни прокариотҳо ва эукариотҳо хеле қалон мебошад. Доири тақсимоти олами органикӣ ба прокариот ва эукариотҳо қариб ҳамаи тадқиқотчиҳои ин соҳа дар як ақидаанд. Масъалаи хеле ҷиддии дигар ин тақсимоти таксономии эукариотҳо мебошад.

Эукариотҳоро бештар ба ду салтанат – ҳайвонот ва наботот чудо меқунанд. Салтанати ҳайвонот нисбатан фаҳмост, агар масъалаи гурӯҳҳои алоҳидаи қамчинакдорҳоро, аз ҷумла эвгленаҳоро ба инобат нагирем.

Чунки баъзеи зоологҳо аз рӯи анъана онҳоро ба ҳайвонҳои соддатарин дохил намудаанд. Салтанати наботот нисбатан масъалаи мураккабу баҳснок мебошад. Дар баъзе адабиётҳо прокариётҳо аз ҷумла сианҳоро (обсабзҳои сабзу кабудтоб) ба салтанати наботот чудо намудаанд. Масъалаи баҳсноки дигар дар байни организмҳо- занбӯрӯғҳоянд. Гарчанде дар китобҳои дарсии ботаника аз рӯи анъана онҳоро ба ҳайвонҳои соддатарин дохил намудаанд. Дар нимаи авали қарни 19 микологи (микология - илм дар бораи занбурӯғҳо) намоён Е. Фриз таклиф намуда буд, ки занбурӯғҳоро бояд ба салтанати

мустаҳқил чудо намуд. Ин пешниҳод сониян аз тарафи бисёри мутахасисҳои соҳаи микология ва ботаника ҳамовозӣ пайдо кардааст. Дар айни замон ақидаи аз растаниҳо пайдо шудани занбурӯғҳоро аксари микологҳо инкор мекунанд. Онҳо бештар аз ақидаи гетеротрофҳои аввалини амёбашакли дуқамчинакдори содда пайдошавии занбурӯғҳоро этироф мекунанд. Чунин хулосабарориро ҳанӯз соли 1884 профессори донишгоҳи Петербург X. Гоби карда буд, ба ҳайвонот наздик будани занбурӯғҳоро биохимияи мусир аз руи бисёр аломатҳои мубодилаи нитрогенӣ, структураи аввалини ситохромҳо (протеидҳои оҳандор, пайҳам оксид ва барқароршавӣ дар раванди нафасгирии ҳуҷайра) ва КРН-нақлиётӣ исбот намудааст.

Ҳамин тавр чунин хулоса баровардан мумкин, ки олами органикӣ аз чор салтанат иборат аст, инро мутахассисони бисёри соҳаҳои биология маъқул шуморидаанд. Фарқияти байнӣ рӯсалтанати организмҳои прокариотӣ ва эукариотӣ ва тақсимшавии онҳо (салтанат ва зерсалтанат) дар ҷадвали синоптикаи зерин нишон дода шудааст.

Салтанати наботот

Боби 3. Ҷадвали синоптикаи таксонҳои олий

3.1. Рӯсалтанати организмҳои тоядрогӣ (Prokaryota)

Ядрои ҳақиқӣ ва мембранаи ядрогӣ надорад, маводи генетикӣ дар шакли «нуклеоид» ҷамъ шудааст. КДН як риштаи ягона пайдо намуда, шакли сарбастаро гирифтааст ин ришта, ки геноформ меноманд хромосоми ҳақиқӣ шуда наметавонад, чунки хромосом бо соҳтори мураккаби худ фарқ мекунад. Афзоиши ҷинсии ҳақиқӣ надоранд, лекин мубодилаи маводҳои генетикӣ баязан дар дигар равандҳо амали мешавад ва онро парасексуалий меноманд. Сентриол ва дуки мейозӣ диди намешавад, тақсимшавии ҳуҷайра бо роҳи амитоз мегузарad. Пластид ва митохондрия пайдо намешавад. Қолиби тақягоҳии ҷилди ҳуҷайрано муреин глукопептид иҷро мекунад. Қамчинак надоранд ё он нисбатан содда аст. Бисёри намояндаҳо қобилияти аз худ намудани нитрогени молекулявиро доранд. Онҳо организмҳои аэробӣ ва анаэробии облигатӣ ва факултативӣ мебошанд.

Физогирий бо роҳи ҷаббидани моддаҳои ғизӣ тавассути девори ҳуҷайра, яъне абсорбтивӣ (сапрофитӣ ё туфайлиҳӯрӣ) ё автотрофӣ амалӣ мегардад. Вакуолаҳои газӣ пайдо мекунанд.

Ба ин як салтанат – тақсимшавакҳо (Mychota) дохил мешаванд. Номи Mychota аз қалима «миҳи» гирифта шуда, маънои хромотини лӯндаи яҳела (яқчинса), қобилияти тақсимшавии митоз надоштаро дорад.

3.2. Зерсалтанати бактерияҳо (Bacteriobionta)

Физогирии гетротрофӣ ё автотрофӣ доранд. Хлорофилли онҳоро бактериохлорофилл меноманд. Фикосианин ва фикоэритрин надоранд. Дар раванди фотосинтез оксигени молекулавӣ хориҷ намешавад. Одатан қамчинакҳои содда пайдо мекунанд. Ба ин бактерияҳо (актиномитсетҳо, риккетсияҳо ва хламидияҳо) микоплазмаҳо ва эҳтимол вирусҳо дохил мешаванд.

2. Зерсалтанати сианҳо ё обсабзҳои сабзи кабудтоб (*Cyanobionta*). Физогирии автотрофӣ (фотосинтетикӣ) доранд. Хлорофилли С пайдо намудаанд. Ба сифати фотосинтезкунандай иловагӣ, пигментҳои фикосианин ва фикоэритрин, ки ба гурӯҳи бо ном билопротеинҳо таъалук доранд иштирок мекунанд. Дар раванди фотосинтез оксигени молекулавӣ хориҷ мешавад. Қамчинак пайдо накардаанд. Ба ин сианҳо (обсабзҳои сабзи кабудтоб) ворид шудаанд.

3.3. Руслтанати Организмҳои ядронок (*Eucaryota*)

Организмҳои ядрои ҳақиқидошта дорои ядро бо мембрана иҳота гардидааст. Маводҳои генетикии ядро дар хромосомаҳо маҳфузанд. Хромосомҳо пайдоиши мураккаб дошта, аз риштаҳои КДН ва сафедаҳо таркиб ёфтааст. Афзоиши чинсии ҳақиқӣ (бо ивазшавии омезиши ядроҳо ва тақсимшавии редуксионӣ) доранд. Баъзан дар онҳо апомиксис (афзоиш бе бордоршавӣ, лекин бо иштироки узвҳои чинсӣ, мисол ба мисли партиногенез) мушоҳида мешавад. Дар онҳо сентриол, дуки митозӣ ва тақсимшавии митозии ҳуҷайра диде мешавад. Пластидҳо, митохондрия ва системаи мембранныи эндоплазматикии нағз инкишофёфта пайдо шудаанд. Қамчинак ё мичгонакҳо (агар маҷуд бошанд) соҳти мураккаб дошта аз 9 ҷуфтӣ (ё сечанда) фибриллҳои найчашакл, ки дар канорҳои гилофак маҳфузанд ва дутои дигар дар марказ, дар танҳо инчунин фибриллҳои найчагӣ ҷойгиранд. Қобилияти аз ҳуднамудани нитрогени озоди атмосфераро надоранд. Ҳаётгузаронии аэробӣ доранд. Физогирии абсорбтивӣ (бо роҳи ҷаббидан тавассути девори ҳуҷайра), автотрофӣ ё голозой (вақте ки ғизо фурӯ бурда шуда ва дар дохили организм ҳазм мешавад) инкишоф ёфтааст. Вакуоли ғизоӣ доранд. Ба ин се салтанат- ҳайвонот (*Animalia*) Занбурӯғҳо (*Micetalia*) ва наботот (*Vegetabilia*) дохил шудаанд. Умуман онҳо аввалин организмҳои гетеротрофӣ мебошанд (дар байн растаниҳо низ шаклҳои гизогирии гетеротрофӣ маҷуданд, лекин ин шакли гетеротрофӣ аз нав такрорёбист). Мембранаи плазматикии ҳуҷайраи онҳо аз берун девори ғафси иловагии ҳуҷайра пайдо кардааст ё вай аз хитин ва баъзан аз селлюлоза таркиб ёфтааст. Карбогидрадҳои захиравӣ одатан дар шакли гликоген (оҳари ҳайвон) захири мешаванд.

1. Салтанати ҳайвонот (*Animalia*).

Ҳуҷайраи онҳо девори ғафс пайдо накардааст. Физогирӣ асосан бо роҳи голозой, яъне фурӯ бурдани ғизо ба дохили ҳайвон, лекин дар баъзе намояндаҳо бо роҳи абсортивӣ мегузарад. Афзоиш ва паҳншавӣ бисёри онҳо тавассути спора (бидуни баъзеи соддатаринҳо аз синфи *Sporozoa*) мегузарад. Онҳо организмҳои фаъолона ҳаракаткунанда мебошанд, баъзан ҳаёти нишастанд доранд.

2. Салтанати занбурӯғҳо (*Mycetalia. Fungi* ё *Mycota*)

Ҳуҷайраҳои онҳо девори ғафс (одатан аз хитин), баъзан дар шакли мембрана пайдо намудааст. Физогирии абсортивӣ баъзан голозоӣ доранд. Тавассути спора афзоиш ва паҳн мешаванд. Одатан организмҳои беҳаракат буда, сабзиши номаҳдуддоранд.

Боби 4 Растаниҳои дараҷаи паст – thallobionta Зерсалтанати тоҳуҷайрагиҳо – procytobionta

4.1.Шўбаи вирусҳо – virophyta

Вирус (аз калимаи лотинӣ *virus* - заҳр) яке аз шаклҳои соддатарину ба худ хоси ҳаёт мебошад. Ин ҷисмчайи хурдтарини ултромикроскопӣ, ки тавассути микроскопи равшанӣ намоён нест ва дорои қутри 450-500 нм мебошанд. Вируси аз ҳама хурдтарини дар ҳайвонҳои қалони шоҳдор паразитӣ қунанда, ки қасалии оқсилро пайдо мекунанд, 20 нм андоза дорад. Сохти ҳуҷайрагӣ зоҳир накардаанд, на органелла ва на системай мембранавӣ доранд.

Вирусҳоро бори аввал соли 1892 олими рус Д.И. Ивановский, ҳангоми омӯхтани қасалии тамоку-мозаикаи тамоку қашф кардааст. Вай муқарар намуд, ки ҳангоми аз обполо (фильтр) гузаронидани шарбати растани қасал, ки дар он бактерия нигоҳ дошта мешавад, он растани солимро гирифтори қасал мекунад. Соли 1956 олими американӣ У. Стэнли муқаррар кард, ки вирусҳои болиг аз ду қисмати (компонент) асосӣ сафеда ва танҳо як хели қислотаҳои нуклеинат КДН ё КРН таркиб ёфтаанд. Ҳусусияти хоси вирусро қислотаҳои нуклеинат муайян мекунанд, на компонентҳои сафеда.

Бисёри вирусҳоро дар шақли булурӣ (кристалл) ҳосил намудаанд. Ҳангоми ба ҷисми растани гузаронидани ин булӯрҳо мисол мозаикаи тамоку дар он аломати қасалии вирусӣ падидор мегардад.

Яке аз ҳислатҳои ачиби вирусҳо дар он аст, ки онҳо дар муҳити сунъӣ афзоиш намекунанд. Нишонаи фаъолияти ҳаётӣ, яъне аломати мавҷудияти зиндаро танҳо дар дохили ҳуҷайраи растани, ҳайвонот ва микроорганизмҳо зоҳир мекунанд. Барои репликатсияи (аз нав барқароршавӣ) дохили ҳуҷайра вирусҳо дастгоҳи ферментии ҳомилро истифода мекунанд. Вирусҳо боз қобилияти генҳои худро ба генҳои ҳуҷайраи ҳомил (хуҷаин) ворид намудан доранд. Ин ба вирусҳо имконияти «маҳфиёна» дар ҳуҷайраи ҳомил (хуҷаин) зиндаги карданро пайдо мекунанд. Вирусҳо бо бактерияҳо, инчунин бо қисмҳои алоҳидаи ҳуҷайраҳои эукариотӣ муносабати симбиозӣ барқарор мекунанд. Дар вақти бо ядро муносабати симбиозӣ айдо кардан, онҳо метавонанд мутатсияи бо худ хосро ба вучуд оранд. Одатан вирусҳо қобилияти дар як ҳомил, яъне дар як намуди алоҳидаи растани, ҳайвонот, ё микроорганизмҳо мутобиқ шудан доранд.

Дар асоси таҳлили микроскопи электронӣ ва рентгению – структурӣ, на танҳо сохти умумии вирус, боз баъзе қисмҳои сохти нозуқ доштаи зарачаҳои он муайян карда шудааст. Аз руи шакли зоҳирӣ чунин гурӯҳи вирусҳоро фарқ кардан мумкин:

- А) дар шакли чубчай силиндрикӣ (вируси мозаикаи тамоку ва ғайра)
- Б) қаҷшуда ва ришташакл (вируси чиндори мозаикаи тамоку ва ғайра)
- В) доира ё полиэдрӣ (вируси бринҷшакли помидор ва дигарҳо)

Вирусҳо хоси олами растаниҳо ва ҳайвонот нестанд. Доир ба табиат ва пайдошавии вирусҳо ду нуқтаи назари бо ҳам мухолиф вучуд дорад. Якумаш (таксинан) вирусҳо аз мавҷудоти гайрихӯчайрагии як замонҳо озод зиндагиунанда пайдо шудаанд. Нуқтаи назари дуюм ва фарзияи ба вай алоқаманд, ки аз концепсияи доир ба пайдоиши вирусҳо аз нуклеопротеидҳои ҳӯчайра бар меояд. Ин нуклеопротеидҳо қобилияти дар ҳӯчайраи организмҳои дигар синтезӣ ба худ монанди моддаҳоро ба вучуд меоранд.

Бисёри олимони филогенетик (Ф.Беркли, Б. Козо – Полянский, В. Ротмалер, К.Сухов) вирусҳоро ба системаи олами наботот ворид намудаанд.

Ҳамаи вирусҳо ҳусусияти умумии физикий – химиявӣ ва биологӣ доранд. Аз ин лиҳоз таснифоти онҳо дар заминаи ҳамин ҳусусиятҳояшон соҳта шудааст ва онҳоро ба 19 гурӯҳ ҷудо кардаанд.

Ба зерсалтанати вирусҳои фагҳо – паразитҳои микроорганизмҳо низ дохил шудаанд. Фагҳо хеле паҳншуда мебошанд. Онҳо дар об, хок ва дигар муҳитҳо вомехӯранд. Қутри фагҳо аз 0,05 то 0,10 нм мерасад. Аз рӯи шакл онҳо дорои сараки призматикий бо навдача мебошанд. Бештар навдача ба лавҳачаи базалӣ меанҷомад, ки дар он 5-6 риштана ҷойгир шудааст. Фагҳо як ё дутогӣ риштаи КДН ё КРН доранд. Баъзеи фагҳоро дар соҳаи тандурӯстӣ барои пешгири аз қасалиҳои сироятқунанда истифода мекунанд.

Ба вирусҳо хеле наздиқ, гурӯҳи маҳсуси дигари микроорганизмҳо – риккетсияҳо мебошанд. Ин паразитҳои дохили ҳӯчайраи инсон ва ҳайвонанд. Яке аз намояндаҳои ҳрактерноки он риккетсия проварчек -(Rickettsia prowazekii) аст. Вай ҳамчун симбиози шабуши либос вомехӯрад.

Вирусҳо мавҷудоти зиндаи заравари аксарияти организмҳоянд. Ҳоло якчанд вирусҳои сарахсҳо, занбурӯғҳо ва луттуҳмҳо маълуманд. Дар байни растаниҳои гулдор низ вирусҳо аз чумла вируси мозаикаи тамоку хеле васеъ паҳн гардидааст. Қасалиҳои вирусӣ дар байни ҳайвонот ва одамон ҳам хеле бисёр ба назар мерасанд. Аз чумла қасалиҳои нағзак, гул (гулафшон), табларза, зуком, грипп, сурҳак (сурҳча), дарди ҳанозир (тепку) ва ғайраро вирусҳо пайдо кардаанд.

Вирусҳои бактерияҳо (бактериофагҳо) объекти тадқиқотии соҳаи биологияи молекулавӣ мебошанд.

Тести санчишӣ

- 1) Вирусҳо қадом сол ва аз тарафи қадом олим қашф шудааст?**
 - а) Ч.Дарвин
 - б) К. Линней
 - в) Д.И.Ивановский
- 2) Қутри вирусҳо ба чанд нанометр мерасад?**
 - а) 450-500 нм
 - б) 100-150 нм
 - в) 210-310 нм

г) 20-30 нм

3) Вирусҳо дорои чанд ядро мебошанд?

- а) як ядро
- б) ду ядро
- в) ядро надоранд
- г) бисёр ядро

4) Вирусҳо дар чи гуна муҳит фаъолият карда метавонанд?

- а) дар хокҳои сернам
- б) дар дохили обҳои гарм
- в) танҳо дар ҳуҷайраи зинда
- г) танҳо дар ҳавои намнок

5) Вирусҳоро тавассути қадом микраскоп дидан мумкин?

- а) тавассути пурбин
- б) микроскопи равшани
- в) микроскопи электроний
- г) микроскопи оддии мактабӣ

4.2.Шӯбай бактерияҳо - Bacteriophyta

Бактерия аз калимаи юнонӣ - **bacterion**, яъне чӯбча гирифта шудааст. Инҳо яке аз гурӯҳҳои дар табиат васеъ паҳншудаи микроорганизмҳо мебошанд. Бактерияҳо олами ниҳоят бузург ва гуногуни мавҷудоти хурди микроскопиро ташил медиҳанд. Бактерияҳо организмҳои якхуҷайра баъзан риштамонанд, аксаран берангӣ растаниҳои дараҷаи паст буда, ядрои ҳақиқӣ надоранд. Ҷилди мустаҳками ҳуҷайрагӣ доранд. Бактерияҳо бо роҳи нашвӣ, яъне кундаланг тақсимшавии ҳуҷайра, пайдо кардани муғча (муғчабандӣ), ва баъзан бо пайдо намудани спора афзоиш мекунанд.

Бактерияҳо шакли гуногун чӯбчашакл (батсилия), лӯндашакл (кокӣ ё микрококӣ), вергулшакл-(вибрион), спиралшакли як ё якчанд печутобдор доранд. Кокҳое, ки ҷуфт-ҷуфт мавқеъ гирифтаанд-диплококӣ, дар шакли занҷир ҷой гирифтаанд- стрептококӣ ва шакли ҳӯши ангуурдоштаро стафилококӣ меноманд. Қутри ҳуҷайраи бактерияҳои лӯндашакл 0,5-1 мкм бактерияҳои чӯбчашакл 2-5 мкм дарозӣ ва 0,4–0,8 мкм бар (фароҳӣ) доранд. Баъзе бактерияҳои риштамонандро ҳатто бо ҷашми оддӣ дидан мумкин аст.

Ҳуҷайраҳои бактерия бо ҷилди гафс пӯшида шудаанд. Девор вазифаи муҳофизатӣ ва такягоҳро иҷро мекунад. Инчунин ба ҳуҷайра шакли доимӣ мисол чӯбчашакл ё кокро дода, ҳамчун «скелет»-и беруна ба ҳуҷайра хизмат мекунанд. Ҷилди мустаҳкам бактерияро ба ҳуҷайраҳои растаний наздик мекунад. Фишори осмотикии дохили ҳуҷайраи бактерия аз муҳити беруна 10-ҳо маротиба баланд аст. Агар ҳуҷайраи бактерия дорои чунин ҷилди пурӯзвват намебуд, аз таъсири ин фишори баланд пора-пора мешуд. Дар таркиби ҷилди ҳуҷайраи бактерияҳо селюллоза ва хитин дида намешавад. Қисмати (компоненти) структурии асосии девор муреин (гликопептид, мукупептид) мебошад. Ин пайвастагии органикӣ соҳти мураккаб дошта, ба таркиби он қанд,

аминоқанд ва 4-5 аминокислота дохил мешаванд. Қисми таркибии девори хүчайра ва қисматҳои (компонентҳои)он структураи мураккабу мустаҳкамро дар хүчайра пайдо мекунанд.




Расми 1. Шаклҳои бактерияҳо: 1-кокҳо; 2-диплококҳо; 3-стафилакокҳо; 4-стрептокҳо; 5-басиллияҳо; 6-вибрионҳо; 7-печдор (спирилла); 8-спирохета; 9-бактерияни ришташакл; 10-бактерия бо ғилофаки луобӣ.

Бисёри бактерияҳо дар атрофии хүчайраашон ғилофаки луобӣ (нитробактер, пневмококк ва дигарҳо) пайдо мекунанд. Андозаи ғилофакҳо аз хүчайра дида якчанд маротиба калонтар аст. Дар протопласти хүчайраҳои калонсоли бактерияҳо вакуолияи начандон калон дида мешавад. Моддаҳои захиравии он чарб, гликоген, валютин (полифосфатҳо ва кислотаҳои рибонуклеинӣ) буда, оҳар ҳосил намешавад. Дар протопласт аз 40% зиёд нуклеопротеидҳо мавҷуданд, яъне нисбати хүчайраҳои дигар организмҳо дида зиёд аст.

Нуклеопротеидҳо дар шакли лӯнда, элипсмонанд ҷамъ мешаванд, баъзан онҳоро нодуруст ядро мешуморанд, онро нуклеоид (аз лотинӣ «нуклеус»-ядро ва аз юонӣ «эйдос»-намуд) меноманд. Нуклеоидҳо аз ядро бо надоштани ҷилди ядроӣ ва ядроҷа фарқ мекунанд. Ҳангоми тақсимшавии хүчайра дуки ядроӣ ташаккул намеёбад.

Дар нуклеотидҳо бештар редубликатсияи риштаҳои КДН вомехӯрад, ки вай дар тақсимшавии хүчайраи бактерия ҳамроҳӣ мекунад.

Тадқиқоти тавассути микроскопи электронӣ гузаронида шуда, нишон дод, ки дар таркиби ситоплазма чисмҳое мавҷуданд, ки аз ҷиҳати андоза ва таркиб ба рибосомҳо монанд мебошанд. Дар таркиби баъзе бактерияҳои рангнок пигментбарандаҳои хурд ёфт карда шудааст, ки андозаи онҳо ба $0,05$ мкм баробар аст. Онҳо бактериохлорофилл ва каротиноидҳо доранд. Пигментбарандагон соҳти ламелларӣ доранд, лекин дорои мембрANA нестанд, бо ин аз пластидҳо фарқ мекунанд. Дар назди мембрANAи берунаи ситоплазма, ки ба ҷилди ҳӯҷайра часпидааст, аз самти дохил чисмчаҳои базали қамчинакҳо ҷойгир шудаанд.



Расми 2. Мавқei ҷойгиршавии қамчинакҳо дар бактерияҳои қобили ҳаракат буда.

Тавассути ин қамчинакҳо бисёри бактерияҳо қобили ҳаракатанд. Қамчинакҳо якторӣ дар охири ҳӯҷайра (бактерияҳои монотрихӣ) ё дар шакли бандча ин ҳам дар охири ҳӯҷайра (лофотрихалий) ё дар тамоми сатҳи бадан (бактерияҳои перитрихалий) ҷойгиранд. Дар бисёри бактерияҳо микдори қамчинакҳо доимӣ нестанд ва вобаста ба шароити муҳити ғизоӣ тағйир меёбанд. Ҳӯҷайра метавонад қамчинакашро партояд ё аз нав барқарор кунад. Кутри қамчинаки бактерияҳо $0,01 - 0,03$ мкм буда, дарозии онҳо нисбати бактерия дида якчанд маротиба дарозтар мешаванд. Қамчинаки бактерияҳо аз сафеда – флагеллин, ки шакли риштаи печу тобхӯрда дорад таркиб ёфтааст.

Афзоиш дар бактерияҳо. Афзоиш бо роҳии тақсимшавии ҳуҷайраашон ба амал меояд. Тақсимшавӣ бо тарзи кундалангӣ, дар бактерияҳои чубчашакл бошад амудӣ (перпендикуляри) – барқад ба тири ҳуҷайра мегузараад. Дар аснои мусоид будани шароит, тақсимшавӣ дар фосилаи 20-30 сония (дар растаниҳои дараҷаи олий тақсимшавии ҳуҷайраашон дар ҳар як 90-120 сония) ба амал меояд. Ҳуҷайраҳои бактерия қобилияти тақсимшавии бошиддат (интенсивона)-ро доранд. Ҳуҷайраҳои дигар организмҳо чунин қобилият надоранд. Аз рӯи ҳисоби соғ арифметикӣ муайян намуданд, ки насли ҳуҷайраи як бактерия дар давоми 5-6 рӯз метавонад тамоми баҳру уқёнусҳои рӯи Заминро, баъди 10 рӯз насли ҳамон як бактерия тамоми курраи Заминро пур намоянд. Албатта дар амалия ин ҳеч гоҳ рух намедиҳад, чунки бактерия барои сабзиш ва афзоишаш моддаҳои ғизоии фаровонро истифода мекунад. Дар раванди ғизогирӣ моддаҳои заҳрнок ҳориҷ шуда муҳитро заҳролуд мекунанд. Ин моддаҳои заҳрноки ҳосилшуда, бактерияҳоро нобуд мекунанд. Бактерияҳо аз таъсири омилҳои ноқулайи муҳит низ нобуд мешаванд. Бисёри бактерияҳои чубчашакл ва як зумра лӯндашаклҳо бо роҳи пайдо намудани якторӣ спораҳои эндогенӣ дар ҳар як ҳуҷайра афзоиш мекунанд. Спораҳо дар марказ ё дар охири ҳуҷайра бо роҳи фишурдан ва зич шудани маҳсули ситоплазмаи ҳуҷайра пайдо мешаванд. Ҳар як спораи нав пайдо шуда бо ҷилди ғафс пӯшида мегардад. Спора барои аз шароити ноқуллай начот додани насли бактерияҳо хизмат мекунад. Спораҳо аз хушкий тӯлонӣ, ҷӯшиш ва таъсири дигар омилҳои ноқулай зарар намебинанд ва қобилияти сабзишашонро нигоҳ меборанд. Баробари фароҳам расидани шароити мувофиқ спораҳо варам карда ба сабзиш оғоз мекунанд ва ҳуҷайраҳои нашвии бактерияи навро пайдо мекунанд.

Доираи инкишофи бактерияҳо то ҳоло ба пурагӣ омӯхта нашудааст. Оддӣ карда гуем, ҳуҷайра тақсим мешавад, ҳуҷайраи духтарии пайдошуда то ба андозаи ҳуҷайраи модарӣ нумӯъ меёбад ва он боз тақсимшавиро давом медиҳад, лекин чунин шакли соддай пайдарҳамӣ на дар ҳамаи ҳуҷайраҳои бактерияҳо дида мешавад. Мисол бактерияи ҳарактноки чӯбчашакли ҳасбеда (*Bacillus subtilis*) афзоиш намуда, ибтидои ресмон, ки аз ҳуҷайраҳои ҳаракатнок таркиб ёфтааст, медиҳанд. Баъдтар қамчинакашонро гум мекунанд. Минбаъд дар ин ҳуҷайраҳо спораҳо инкишоф меёбанд ва онҳо ҳориҷ шуда дар шароити мувофиқ сабзида, ҳуҷайраҳои ҳаракатноки қамчинакдорро медиҳанд.

То вақтҳои охир маълум набуд, ки дар бактерияҳо афзоиши ҷинсӣ вучуд дорад ё не. Баробари истифода кардани ташхиси генетикий муқаррар карда шуд, ки бактерияҳо қобилияти муттаҳид кардани ахбори генетикиро ба монанди организмҳое, ки дар он раванди ҷинсӣ хос аст доранд, лекин дар бактерияҳо ин раванд дар шаклҳои гуногун мегузараад. Инчунин маълум гардидааст, ки гузаштани ахбороти ирсӣ дар бактерияҳо метавонад бе омезиши маҳсулӣ ҳуҷайраҳо амалӣ шавад.

Пахншавии бактерияҳо. Бактерияҳои дар табиат васеъ паҳн гардидаанд. Онҳо дар сатҳ ва дохили хок, дар чуқуриҳои гуногуни зери Замин, дар об, дар чисмҳои зинда ва мурдаи растани Ѹайвонот, дар атмосфера ва гайра сукунат доранд. Фаровонии бактерияҳо дар сатҳи замин баробар нест, вай метавонад дар зери таъсири омилҳои муҳити беруна (рӯшноии баланди офтоб, ҳарорати пасту баланд ва гайра) тағиیر ёбад. Чунончи зимистон бактерияҳо нисбати тобистон дар ҳаво кам аст. Зимистон дар 1 m^2 ҳавои шаҳрҳо наздик 4,5 ҳазор, тобистон аз 10 то 25 000 бактерияҳо вомехӯранд. Дар 1 cm^2 шири аълосифат 10-15 ҳазор, дар шири хушсифат 500 000 бактерияҳо мавҷуд аст. Ҳучайраҳои нашвӣ ва ҳусусан спораи онҳо қобилияти баланди нигоҳ доштани фаъолияти ҳаётӣ дар шароитҳои ноқулайро доранд. Спораҳои бактерия ба ҳарорати 240°C гармӣ ҷӯшонидан тоб меоранд. Бисёри бактерияҳо ҳусусан, касалиангезҳо дар рӯшноии офтоб ба тези нобуд мешаванд.

Физиология ва тарзи ҳаётгузаронии бактерияҳо. Микробиологи рус С.Н Виноградский методи дар шароити лабараторӣ, дар муҳити ғизӣ парвариш намудани бактерияҳоро кор карда баромадааст. Ин имконият дод, ки микроорганизмҳои гуногун ва паҳншавии онҳоро дар табиат муфасал омӯзанд. Аз ин метод истифода, карда олимон муайян намуданд, ки бактерия дар ҳар як қатраи обӣ тоза, дар атмосфера дар ҳар як лӯндачаи хок, дар қӯҳсорони замини Франс Иосиф, дар болои барфи минтақаҳои қутбӣ, дар уқёнусҳо, дар Қутби Шимол сукунат доранд. Инчунин бактерияҳои гуногунро дар ҳокҳои биёбони тафсони Сахара, дар гили аз чуқурии 4км гирифтаи зери уқёнусҳо, дар обӣ ҷашмаҳои ҳарораташ қариб 80°C гармӣ дошта, дидан мумкин аст.

Аз рӯи ҳусусиятҳои ғизогирӣ бактерияҳоро ба ду гурӯҳ-автотрофҳо гетеротрофҳо ҷудо мекунанд. Бактерияҳои автотрофӣ дар табиат микдоран кам вомехӯранд. Онҳо мустақилона моддаҳои органикиро аз моддаҳои гайри органикӣ бо роҳи фотосинтез ё ҳемосинтез ҳосил мекунанд. Бактерияҳои сабз ва арғувонӣ (пур-пур) қудрати фотосинтез кардан доранд. Ҳемосинтезро дар бактерияҳо бори аввал микробиологи рус С.Н.Виноградский дар охирҳои қарни XIX қашф намудааст. Ин раванд беиштироки равшаний аз ҳисоби нерӯи оксидшавии пайвастагиҳои гуногуни гайри органикӣ мегузарад. Бактерияҳои нитрофиксатсиякунанда аммиакро то кислотаи нитрат (*Nitrosococcus*, *Nitrosomonas*), нитробактерияҳои дигар (*Nitrobacter*) кислоти нитритро то нитрат оксид мекунанд. Бактерияҳои оҳан (*Leptothrix ochracea*, *Crenothrix polyspora* ва дигарҳо) пайвастагиҳои закиси оҳанро то ба оксиди оҳан, оксид мекунанд. Бактерияҳои вучуд доранд, ки гидроген, метан, оксиди карбонро оксид мекунонанд. Аз худ намудани карбон тавассути ҳемосинтез дар дигар организмҳо бидуни бактерияҳо вонамехӯранд.

Бактерияҳои гетеротрофӣ бо роҳи сапрофитӣ ва паразитӣ (туфайлиҳӯр) ғизо мегиранд. Бисёри бактерияҳои гетеротрофӣ шаклҳои гуногуни туршшавиро ба вучуд меоранд. Маҳсули баъзе шаклҳои

туршшавӣ ба инкишофи бактерияҳои дигар дар муносибатҳои антагонистии байни намудии онҳо таъсири манғӣ мерасонад. Таҷзияшавии моддаҳое, ки дар байни ҳӯҷайраҳои растани мавҷуданд тавассути туршшавии пектинӣ ба амал меояд.

Таҷзияшавии моддаҳои нитрогендор хусусан пайвастагиҳои сафедадор, ки бо иштироки бевоситаи бактерияҳо амалӣ мегардад, пӯсиш меноманд. Дар вақти пӯсиш моддаҳои бадбӯй аз қабили скатол, индол, гидрогенсулфит ва дигарҳо пайдо мешаванд. Моддаҳои ҳангоми пӯсиш пайдошуда заҳролудшавиро ба вуҷуд меоранд. Моддаҳое, ки дар натиҷаи фаъолияти як гурӯҳи бактерияҳо ба пӯсиш дучор шудаанд, бактерияҳои гурӯҳи дигар бошанд онҳоро таҷзия карда, ба шакли дигар табдил медиҳанд. Ин раванди доманадор дар табиат доимо амал карда меистад.

Бактерияҳои нитрогенфиксатсиякунанда аҳамияти амалӣ ва назариявӣ доранд. Онҳо имконияти аз худ намудани нитрогени озоди атмосфераро доранд. (Дар таркиби хоки 1 га замин 10 т нитроген, дар ҳавои болои 1 га замин 80000000 т нитроген ҷойгир аст, ки вай бе фаъолияти бактерия ба растани сабз дастрас шуда наметавонад). Маъмултарини онҳо бо ном бактерияҳои лӯндағӣ (*Rhizobium leguminosarum*, *Bacterium radicicola*), ки дар хок сукунат доранд мебошанд. Ба решай растаниҳои лӯбиёй ворид шуда, сабзиш карда, лӯндачаеро пайдо мекунанд. Аз растаниҳои лӯбиёй ин бактерияҳо асосан ангиштоб гирифта, нитрогени озоди атмосфераро аз худ мекунанд. Ин бактерияҳо дар байни ҳӯҷайраҳои решашо ҷой гирифта, аз ҳисоби моддаҳои сафедагии он ҷисми худро месозанд. Баробари қисман нобудшавии ин бактерияҳо дар ҳӯҷайраи решашо, моддаҳои сафедагии он аз тарафи растани лӯбиёй истифода мешаванд. Ҷисми растани (қисми рӯи заминӣ ва зери заминӣ) аз тарафи дигар бактерияҳои пӯсонанда таҷзия шуда, таркиби хокро аз моддаҳои нитрогендор ғанӣ мекунад. Аз ин лиҳоз растаниҳои лӯбиёиро дар соҳаи қишоварзӣ дар қишиғардон истифода мекунанд. Исбот шудааст, ки бактерияҳои лӯндағӣ вобаста ба шароит дар 1 га 100- 400 кг нитрогенро захира мекунанд.

Муносибати байни бактерияҳои лӯндағӣ ва растаниҳои лӯбиёиро шакли ҳаётгузаронии симбиозӣ (мутаализм) ё паразитии тарафайн номидан мумкин аст.

Бактерияҳои дигари нитрогенфиксатсиякунанда, ки дар хок озодона фаъолият мекунанд, нитробактер (*Azotobacter chroococcum*) мебошад. Вай шакли чӯбчай кӯтоҳ дошта, бо ғилофаки луобии ғафс пӯшида шудааст. Ин бактерия карбонро аз моддаҳои органикии хок гирифта, баробари нобуд шудан, ҷисми он аз тарафи дигар бактерияҳо таҷзия шуда, ба пайвастагии ғайри органикии нитрогендор мубадал мегардад. Дар 1га замин нитробактерияҳо 10-30 кг нитрогени озоди атмосфераро мепайванданд. Барои хуб фаъолият кардани нитробактерияҳо, аэротсияи хуби таркиби хок ва мавҷуд будани пайвастагиҳои бойи органикии бенитроген зарур аст.

Бактерия ва актиномитсетхо аҳамияти ниҳоят калон ҳамчун продусентӣ, яъне пайдокунандай моддаҳои фаъоли гуногуни биологӣ (антибиотикҳо, аминокислотаҳо, витаминҳо ва ғайра) дар миқёси саноат доранд. Онҳоро дар соҳаи тиб, байторӣ ва чорводорӣ васеъ истифода мебаранд. Истифодабарии онҳо маҳсулнокии соҳаи чорводорӣ ва паррандапарвариро якчанд маротиба баланд мекунанд. Намунаи бактерияи *Bacillus thuringiensis* (энтобактерин, демдробасиллин)-ро дар мубориза зидди ҳашаротҳои заравари растаниҳо васеъ истифода мекунанд. Мутаассифона на ҳамаи бактерияҳо фоидаоваранд. Дар табиат бактерияҳо низ мавҷуданд, ки дар организми инсон, ҳайвонот, наботот туфайлиҳӯрӣ карда, боиси пайдошавии қасалиҳои гуногуни сирояткунандагардидаанд. Барои пешгири кардан ва наҷот ёфтани аз таъсири бактерияҳои қасалиовар дар мамлакат ва умуман дар миқёси ҷаҳон ҷорабиниҳои гуногуни умумидавлатӣ гузаронида мешавад. То ин ки одамон, ҳайвонот ва наботот аз нобудшавӣ раҳо ёбанд.

Бисёри бактерияҳои сапрофитӣ маводҳои зиёди ғизоиро вайрон мекунанд. Барои аз вайроншавӣ эмин доштани маҳсулот ҷораҳои гуногун дида мешавад. Яъне онҳоро дар шакли қайла (консерва), хушконидан, ҷӯшонидан, очоронидан ва парвардан (мариноват) нигоҳ медоранд.

Баъзеи бактерияҳо ҳангоми фаъолияти ҳаётиашон моддаҳои заҳрноки таъсири хатарнокдоштаро пайдо мекунанд. Чунончӣ бактерияи *Clostridium botulinum* токсини ботулизмро пайдо мекунад. Муҳити хело мусоид барои фаъолияти ҳаётӣ ва захира намудани моддаҳои заҳрнок-ҳасиб (*botulus*), гӯшти хом, моҳӣ ва ҳатто қайлаи сабзавотӣ шуда метавонад. Захри бутулизм-ин сафедаест, ки молекулаҳои он аз таъсири ферментҳои системаи ҳозима кам таҷзия мешавад. Таъсири заҳри нитротоксини ботулизм хело даҳшатнок аст, 1г ин модда метавонад 60 млрд мушҳо (1200 000 тазни зинда) -ро нобуд созад. Дар Африкаи Ҷанубӣ токсини хело фаъолро (батсили Д) гирифтаанд, ки аз ҷиҳати таъсири заҳрнокиаш аз кислотаи синил 10 млрд маротиба баландтар аст.

Дигар гурӯҳи аз ҷиҳати физиологӣ гуногун бактерияҳои анаэробӣ мебошанд. Онҳо метавонанд дар муҳити тамоман набудани оксиген озод зиндагӣ кунанд. Аксари онҳо нерӯро барои раванди ҳаётгузаронӣ аз ҳисоби таҷзияшавии пайвастагиҳои мураккаби органикӣ ба моддаҳои пастмолекула, беиштироки оксигени озод, аз туршшавиҳои гуногун мегиранд. Туршшавӣ ба мисли нафаскашӣ раванди экзотермӣ мебошад ва нерӯе, ки дар ин лаҳза ҳориҷ мешавад бактерияҳо барои гузаронидани фаъолияти ҳаётиашон истифода мекунанд. Бактерияҳои анаэробӣ, облигатӣ ва факултативи мешаванд. Бактерияҳои облигатӣ дар муҳити пурраи беоксиген ҳаёт мегузаронанд. (бактерияҳои туршкунандай равған ва кузоз (столбняк)). Бактерияҳои факултативӣ қобилияти дар муҳити беоксигенӣ ва ҳам оксигендор фаъолият

карданро доранд. (бактерияҳои туршкунандаи шир, барангезандаи сӯхтаний, доманаи шикам ва захмҳои фасоднок) .

Таснифоти бактерияҳо

Таснифоти бактерияҳо дар заминаи якчанд аломатҳои морфологӣ, морфологию физиологӣ (яъне ҳаракатнокӣ), пайдокунии ғилофак, спораҳосилкуниӣ ва дигар равандҳои биохимиявӣ, пайдокунии рангҳои гуногун тартиб дода шудааст. Ин шӯъбаро микробиологӣ намоёни рус Н.А. Красилников ба 4 синф тақсим намудааст.

Синфи 1 эубактерия (бактерияҳои ҳақиқӣ) - Eubacteria

Ба ин синф 4-5 тартиб мансуб аст. Намояндаҳои он соҳти чӯбчашакли беҳаракат, якхӯҷайрагии шохнаронда доранд. Аксарияти онҳо барангезандагони бемориҳои хавфнок аз қабили гулӯзиндонақ (*Corynebacterium diphtheriae*), маҳав, ҷузом (проказа) (*Mycobacterium leprae*), сил ва ғайра мебошанд.

Синфи 2. Миксобактерия – Mycobacteria

Намояндаҳои ин синф бактерияҳои чӯбчашакли ҳаракатнок ва бекамчинак мебошанд. Ҳаракати онҳо тавассути луҳобе, ки аз охири ҳӯҷайра хориҷ мешавад, ба амал меояд. Миксобактерияҳо баъзан яdroи ҳӯҷайрагӣ пайдо мекунанд. Дар ҳӯҷайраи аксарияти миксобактерияҳо соҳти (структурни) хроматинии ядромонанд пайдо мешавад. Аксаран онро яdroи мустақил мепиндоранд. Миксобактерияҳо дар хок, пору ва об вомехӯранд. Ба мисли дигар бактерияҳо, занбӯруғҳо, миксобактерияҳо дар гардиши моддаҳо дар табиат мақоми баланд доранд. Ба ин синф як тартиб ва панҷ оила дохил мешаванд.

Синфи 3. Спирохетҳо Spirochaetae

Ба ин синф як тартиб ва як оила (монотип) ворид мешавад. Намояндаҳои ин синф шакли якчанд маротиба печутобхӯрдаи нӯѓтез доранд. Дар аксарияти онҳо пардачаи барқад дида мешавад. Намояндаҳои он спирохетаи сафед (*Treponema pallidum*) барангезандаи касалии мараз, *Borrelia recurrentis* барангезандаи касалии доманаи муқарврӣ, (возвратного тифа), спирохетаи безарар (*Borrelia buccalis*) дар чирки дандон вомехӯрад.

Синфи 4 Актиномисетҳо – Actinomycetes ё занбӯруғи шӯъланок

Актиномисетҳо гурӯҳи микроорганизмҳои шакли гуногундошта мебошанд. Онҳо аломатҳои гуногуни ба бактерияҳо ва қисман ба занбӯруғҳо монанди доранд. Дар баъзе адабиётҳо актиномисетҳоро ба занбӯруғҳои номуташакил дохил карданд. Актиномисетҳои ҳақиқӣ шакли ресмони ниҳоят борики (0,03 – 0,05 нм) шохронии моноподиалий дошта доранд. Баъзан ба мисли занбӯруғҳо ба ҳар тараф шуомонанд паҳн шуаанд. Дар байни ҳӯҷайраҳои ресмон монегии қундалангӣ дида намешавад. Аз ҷиҳати таркиби ҷилди ҳӯҷайра актиномисетҳо ба бактерияҳо хело монандӣ доранд. Яdroи ҳақиқӣ пайдо нашудааст. Ресмонҳои нашвӣ дар субстрат ҷойгиранд, дар сатҳи субстрат

ресмонҳои ҳавоӣ, ки дар бисёри актиномисетҳо ба шакли спирали печутобхӯрдаи баромада намоёнанд. Ресмонҳо шохронии ҳақиқӣ доранд. Маҷмӯъи ресмонҳоро (гифҳоро) ба мисли занбӯруғҳо митсел меноманд.



Расми 3. Актиномисетҳо: 1-тӯдаи актиномисетҳо; 2-4-шаклҳои мухталифи спорабаранда; 5-пайдошавии спораҳо;

Афзоиши актиномисетҳо тавассути пораҳои кандашудаи митсел ё спораҳо мегузарад. Афзоиши ҷинсӣ дар инҳо маълум нест. Спора дар охири митсели муқараррӣ, баъзан дар охири шоҳаи шакли ҳалқагӣ дошта, ё дар охири спирали печутобхӯрда пайдо мешаванд. Спораҳо бо ду роҳ пайдо мешаванд: 1) бо роҳи таҷзияшавии ситоплазмаи ресмон (гиф) дар шакли лӯнда – баъзан дарозрӯя, ки оянда аз инҳо спора ташаккул меёбад. 2) бо роҳи пора-пора шудани гифҳои маҳсусгардидаи спораовар, ки дар охир шакли кутоҳи слиндриро яъне спораро мегиранд. Спораҳои актиномисетҳо дар хушки тобовар буда, дар оби ҷӯшомада истода бо тези нобуд мешаванд.

Аз спораҳо якчанд баромадҳо сабзида, пас онҳо ба гифҳои ҳақиқӣ табдил меёбанд.

Ҳамаи актиномисетҳо дар муҳити ишқорӣ ба мисли бактерияҳо тобовар буда, дар муҳити кислотагӣ ноустуворанд. Як қисми онҳо ҳаётгузаронии аэробӣ доранд. Бисёрии онҳо пигмент ва моддаҳои бухоршавандаи буйнок хориҷ мекунанд.

Актиномитсетҳо дар хок, об ва ҳаво сукунат доранд. Онҳоро аз таркиби шир, панир, сабзавот, меваҷот ва ҷисми растаниҳои зинда ва мурда ҷудо намудаанд. Дар 1 гр хок даҳҳо, садҳо ва милионҳо актиномитсетҳо вомехӯранд, бӯи хок ба онҳо вобастагӣ дорад. Актиномисетҳо дар таҷзия намудани моддаҳои органикии хок ва дар гардиши моддаҳо дар табиат иштирок мекунанд. Баъзе намудҳои актиномисетҳо дар одамон ва ҳайвонот қасалиҳои ҳавфнок актиномикозро пайдо мекунанд. Қутури лӯндаи картошкаро актиномитсетҳо ба вуҷуд меоранд.

Аз актиномисетҳо антибиотикҳои гуногун ба мисли стрептомисин, биомисин, терамисин, тетрасикилин ва дигар антибиотикҳо мегиранд.

Таснифоти актиномисетҳо бо пуррагӣ ҳали ҳудро ҳоло наёфтааст. Як гурӯҳи тадқиқотчиён барои таснифоти онҳо ба аломатҳои морфологӣ, гурӯҳи дигар ба тарзи пигментпайдокунӣ, гурӯҳи сеюм ба ҳар ду аломатҳо диққат додаанд.

Аҳамияти бактерияҳо ва актиномисетҳо дар табиат ва ҳаёти инсон

Бактерияҳо дар табиат аҳамияти қалон доранд. Тавассути фаъолияти онҳо таҷзияшавӣ ва минерализатсияшавии (ба пайвастагии ғайри органики табдил ёфтани моддаҳои органикӣ) ҷисми мурдаи ҳайвонот ва маҳсули хориҷ намудаи онҳо (пешоб, начосат), инчунин боқимондаи наботот ва ғайра ба амал меояд. Дар таҷзия кардани боқимондаи ҷисми наботот занбӯруғҳо низ фаъолона иштирок менамоянд. Минерализатсияшавии моддаҳои органикӣ яке аз звеноҳои муҳими гардиши моддаҳо дар рӯи Замин мебошад. Бе ин раванди табиӣ мавҷудияти ҳаёт дар рӯи Замин имконнопазир мебуд. Растании сабз, ки хлорофилл дорад, пайвастагиҳои гуногуни органикро аз моддаҳои ғайриорганикӣ синтез мекунад. Барои ин растаний як миқдори муайяни моддаҳои ғайриорганикии дар рӯи Замин бударо истифода мекунад. Ҳайвонот растаниро истеъмол карда, дар организми он низ синтези моддаҳои органикӣ ба амал меояд. Ҳамаи ин массаи маводи органикии пайдошударо (баъди фавтидани ҳайвонот ва растаний) бактерияҳо (қисман занбурӯғҳо) аз нав ба пайвастагиҳои ғайриорганикӣ табдил медиҳанд, онҳо ба замин фаромада, онҳоро растаний тавассути решаш мечаббад.

Моддаҳои сафедадор аз тарафи бактерияҳои гуногуни пӯсонанда тадриҷан таҷзия шуда, дар аввал аммиак ва дигар маводҳои таҷзия пайдо мешаванд.

Аммиак аз тарафи бактерияҳои нитрофиксатсиякунанда ба нитритҳо ва ба нитратҳо табдил ёфта, аз тарафи растании сабз ҳамчун

моддаи маъданий ғизоӣ истифода мешавад. Бо ҳамин доираи гардиши нитроген дар табиат ба анҷом мерасад. Ҳангоми пӯсидани сафеда, гидрогенсулфит низ хориҷ мешавад ва аз тарафи сулфобактерияҳо аз ҳуд шуда, ба намаки кислотаи сулфат, ки барои ғизогирии дигар растаниҳо зарур аст, табдил мёбад.

Пайвастагиҳои органикии фосфордор дар раванди пӯсиш таҷзия шуда, кислотаи фосфатро пайдо мекунад. Бо асосҳои дар хок буда (магний, оҳан, аммоний ва дигарҳо), пайваст шуда, ба намакҳои суст ҳалшаванда дигар три тетрофосфатҳо табдил мёбанд. Тетрафосфат дар зери таъсири бактерияҳои гуногуний кислотаҳосилкунанда ба монофосфати барои растаний сабз дастрасшаванда мубадал мегардад.

Карбоне, ки дар натиҷаи фотосинтез дар шакли пайвастагиҳои мураккаби органикӣ дар растаний пайдо шудааст, ҳангоми туршшавӣ ва пӯсиш дар шакли гази карбонат (CO_2) хориҷ мешавад ва он аз нау ба растаниҳои сабз ҳангоми фотосинтез дохил мешавад.

Ин гувоҳи он аст, ки бактерияҳо дар ҷараёни гардиши моддаҳо дар табиат дар пайдо намудани хоқ, ҳосилхез намудани он ва ғайра мақоми баланд доранд.

Бактерияҳо дар якҷоягӣ бо гулсангҳо ва обсабзҳо дар вайрон намудани ҷинсҳои қӯҳӣ иштирок мекунанд. Бо ҳамин дар зинаи аввали раванди хокпайдошавӣ фаъолона ширкат меварзанд.

Дар ҳаёти инсон бактерия ва актиномисетҳо аҳамияти мусбӣ ва манғӣ доранд. Бисёри қасалиҳои барои инсон ва ҳайвоноти хонагӣ ҳавфнокро бактерияҳо пайдо мекунанд. Монанди қасалии сил, гулӯзиндонак, вабо (барангезандааш *Vibrio cholerae*), доманаи шикам (барангезанда *Salmonella typhosa*), паратиф (намуди дигари *Salmonella*), тоун (барангезанда *Pasteurella pestis*), гонорея (барангезанда *Neisserria gonorrhoeae*), сепсис (барангезанда баъзе намуди авлодҳои *Streptococcus. Staphylococcus*) доғи барангезанда (*Bacillus anthracis*), оксили (барангезанда *Corynebacterium mallei*) ва ғайра. Бактерияҳои пӯсонанда, ки дар рӯдаи ғафс ҷойгиранд, дар раванди фаъолияти ҳаётиашон моддаҳои заҳрнок (токсин) пайдо мекунанд ва онҳо тавассути девори рӯда ба хуну лимфа мегузаранд. Актиномисетҳо дар одамон ва ҳайвонот қасалии ҳавфнок – актиномикозро ба вучуд меоранд. Бисёри бактерияҳои фитопатогенӣ дар растаниҳо қасалии бо ном – бактериозро пайдо мекунанд.

Вайроншавии маводҳои гуногуни ғизоӣ аз қабили гӯшт, моҳӣ, тухм, туршшавии шир, талхшавии равған, пайдошавии заҳри ҳасиб дар гӯшт ва моҳиро бактерияҳо ба вучуд меоваранд. Барои аз ин вайроншавӣ нигоҳ доштан якчанд корҳоро меанҷоманд:

1. Яхқунонидан ё нигоҳ доштан дар ҳарорати паст, истифода кардани яхдонҳо.

2. Маводҳоро дар сирко хобондан (мариноват), ин усулҳо ба инкишофи бактерияҳои пӯсонанда монеъгӣ ба вучуд меоваранд.

3. Дар маҳлули намаки оши нигоҳ доштан, концентратсияи баланди намак бактерияҳоро аз фаъолият боз медорад. Дар вақти намакоб намудани бодиринг, помидор, занбӯруғ, карам, консервшавии

онҳо на аз ҳисоби намаке, ки ба миқдори кам ҳамроҳ карда шуда буд ба амал меояд, балки аз таъсири кислотай шир, ки аз фаъолияти бактерияҳои туршкунандай шир, туршшавии қанди дар таркиби ин маводҳо буда, пайдо мешавад, мегузарад ва он ба инкишофи дигар бактерияҳо, ки дар муҳити кислотагӣ тоб оварда наметавонанд таъсири манғӣ мерасонад.

4. Концентратсияи баланди қанди мураббо, чем, поведло, ҳуҷайраи бактерияҳоро ба плазмолиз дучор мекунад ва бактерияҳоро аз сабзиш боз медорад.

5. Бактерияҳо дар меваҳои хушкардашуда- (мавиз, кишмиш, гулинг ва ғайра) сабзиш карда наметавонад. Бактерияҳои спорапайдокунанда (туршкунандай шир, бактерияҳои домана, паратиф, сил) дар ҳарорати 65°C гармӣ ё дар давоми ним соат ҷӯшонидан бо пуррагӣ нобуд мешаванд. Барои нест кардани бактерияҳои спораовар дар ҳарорати 120°C ҷӯшонидан ва баланд намудани фишор дар автоклав (дастгоҳе, ки дар он бо фишору ҳарорати баланд таҷрибаҳои гуногуни физикию биологӣ ва химиявӣ мегузаронанд) зарур аст. Дар фаъолияти ҳочагии инсон бактерияҳо аҳамияти қалон доранд. Бактерияҳои туршкунандай ширро дар тайёр намудани ҷурғот, қумис, равған, панир ва дигарҳо истифода мебаранд.

Бактерияҳои туршкунандай сиркоро барои аз мусаллас (вино) гирифтани сиркои истеъмолӣ ба кор мебаранд. Бактерияи туршкунандай моддаҳои пектинидорро барои аз загерпоя ва канаб гирифтани нах бо роҳи тар намудан (матсератсия) истифода мекунанд. Ин бактерияҳо моддаҳои байни ҳуҷайрагиро таҷзия намуда, бо осонӣ аз загерпоя ва канаб нах барои саноати боғандагӣ гирифта мешавад. Ин бактерияҳо бо бактерияҳои туршкунандай селлюлоза, ки доимо дар узвҳои ҳозимаи ҳайвонот мавҷуданд, дар ҳазмшавии ҳӯроки онҳо кӯмак мекунанд, яъне онҳо ҳӯрокро тар намуда селлюлозаи онро ба дигар пайвастагии ҳазмшаванда табдил медиҳанд. Ба ғайр аз ин ҷилди ҳуҷайрагаро вайрон карда, онро барои ферментҳои дар ҳуҷайраи ҳайвон буда, даррас мекунанд.

Дар истехсолот бактерияҳоро барои истехсоли кислотай шир, равған, кислотай пропион, атсетон, спирти бутил, моддоҳои фаъоли биологӣ ва баъзе препаратҳои ферметативӣ ба кор мебаранд.

Тести санчишӣ

1) Чаро бактерияҳоро ба гурӯхи организмҳои прокариотӣ дохил намудаанд?

- а) Ядро дикарионӣ пайдо мекунанд
- б) ядро пайдо накардаанд
- в) бисёරядро мебошанд
- г) як ядрои қалон пайдо мекунанд

2) Бактерияҳо бо қадом роҳ афзоиш мекунанд?

- а) Бо роҳи ҷинсӣ ва нашвӣ
- б) танҳо бо роҳи нашвӣ ва спорапайдокунӣ

- в) бо роҳи чинсӣ ва ғайричинсӣ
- г) танҳо бо роҳи чинсӣ

3) Аз рӯи ҳусусияти ғизогирӣ бактерияҳоро ба қадом гурӯҳ ҷудо мекунанд?

- а) автотрофҳо
- б) гетеротрофҳо
- в) сапрофитҳо
- г) автотроф ва гетеротрофҳо

4) Ҳемосинтезро дар бактерияҳо қадом олим қашф намудааст?

- а) Д.И. Ивановский
- б) С.Н. Виноградский
- в) Ч.Дарвин
- г) К.Линней

5) Бактерияҳои сапрофитӣ аз паразитӣ (туфайлиҳӯр)бо чӣ фарқ мекунанд?

- а) аз ҳуҷайраи зинда ғизо гирифтан
- б) аз ҷисми организмҳои мурда ғизо гирифтан
- в) ҳам аз организмҳои мурда ва зинда ғизо гирифтан
- г) бо роҳи миксотрофӣ ғизо гирифтан

6) Бактерияҳо дар як ғектар ҷанд кӯг нитрогенро захира мекунанд?

- а) Аз 100 то 400 кӯг
- б) аз 50 то 140 кӯг
- в) аз 150 то 350 кӯг
- г) аз 400 то 750 кӯг

Боби 5 Салтанати сианобионтҳо -cyanobiont

5.1. Шӯъбаи обсабзҳои қабуду сабз ё сианиҳо - Cyanophyta

Обсабзҳои қабуду сабз натанҳо гурӯҳҳои қаддимаи обсабзҳо балки намояндаи қадимтарини олами наботот мебошанд. Ба ин шӯъба 1400 намуд ва 150 авлод хос аст. Намояндаҳои он соҳти якҳуҷайрагӣ, тӯдагӣ ва ресмонии шохнаронда доранд. Ҳуҷайраҳои он хурди слиндрикӣ, гирд, ҷалакмонанд (бочкамонанд) ва дигар шаклҳо доранд. Обсабзҳои қабуду- сабз рангҳои гуногун – қабуду сабз, сабзи – сиёҳча, сабзи – зардча ва ғайра доранд. Мавҷудияти ин рангҳо ба пигментҳои гуногун: фикосиан (ранги қабуду – сабз), хлорофилл, каротиноидҳо ва фикоэритрин вобастаги доранд. Аломати дигари фарқноки обсабзҳои қабуду- сабз ин надоштани ядроҳои ҳақиқӣ, хромотофорҳо, вакуолҳо ва митохондрияҳо мебошанд.

Одатан ҷисми якҳуҷайрагӣ, тӯдагӣ ва риштагии онҳо дар ғилофаки луҳобӣ ҷойгир шудаанд. Массаи асосии ин ғилофакро моддаҳои пектиние, ки дар натиҷаи луҳобшавии девори ҳуҷайра пайдо шудааст ё аз протопласт тавассути сурохии хурди он хориҷ мешавад, ташкил мекунад. Соҳти ҷилди ҳуҷайра хело мураккаб аст. Вай аз моддаҳои пектинӣ таркиб ёфтааст. Аз берун ва дохил бо мембрани ситоплазмагӣ иҳота шудааст. Ин гувоҳи аз се қабат соҳта шудани он

мебошад. Мембранаи беруна характери мавчнок дошта, бевосита дар нүктахой муайяни чилд часпидааст. Дар ин маврид сурохичаҳо алоқаи онро ба мембранаи дохилӣ мепайванданд. Тамоми ковокии ҳучайраи обсабзҳои кабуту – сабзро ситоплазма пур кардааст, ки он ба ду қабат ҷудо мешавад: **хромотоплазма** – қабати зичи назди девор буда, дорони пигмент мебошад ва **центроплазма** – қисми беранги марказ буда, моддаҳои нуклеини (КДН) дорад. Сентроплазмаро ҳамчун стадияи эволюционии ба анҷом нарасидай ядрои мустаъқил мешуморанд. Дар он бидуни рибосом боз ғурӯшаҳои (гранулаҳои) фаъоли ферментӣ дида мешавад. Аз рӯи иҷрои вазифа ба митохондрия мувофиқат мекунад. Дар байнин хромотоплазма ва сентроплазма сарҳади аниқ дида намешавад. Соҳти содда доштани структураи ҳучайраи обсабзҳои кабуту – сабз онро ба бактерияҳо хело наздиктар мекунад. Дар рангирифтани (пигментатсия) обсабзҳои кабуту – сабз мақоми баландро хлорофилли «А» мебозад, хлорофилли «В» мавҷуд нест. Ранги сабз ба мавҷудияти каротиноидҳо, ки дар байнин онҳо қсантини маҳсус (микоқсантин, микосородин) дида мешавад, вобаста аст. Пигментҳои дигари характерноки ин обсабзҳо фикобилинҳо мебошанд, ки табиити сафедагӣ (хромопротеидҳо) доранд. Фикобилини кабут (фикосиан) доимо иштирок дорад, пигменти сурх (фикоэритрин) на дар ҳамаи обсабзҳои кабуту – сабз дида мешавад ва иштироки онҳо он қадар муҳим нест.

Дар ҳучайраҳои обсабзҳои кабуту – сабз вакуолияи марказӣ дида намешавад. Вакуолияпайдошавӣ дар ҳучайраҳои калонсоли нобуд шудаистода мушоҳида мешавад. Плазмаи обсабзҳои кабуту – сабз бо осони ҳангоми ҳушкӣ обашро гум мекунад ва дар вақти боришот бо тези аз нав обро мечаббад.

Дар вақти набудани раванди муқаррарии вакуолияпайдошавӣ дар ҳучайраҳои обсабзҳои кабуту – сабзи планктонӣ вакуолияҳои хурди газӣ пайдо мешаванд. Ин вакуолҳо бо газҳои нитроген ва карбонат пур гардидаанд. Вакуолияҳои газӣ дар назди сарҳади хромато-ва сентроплазма ҷамъ мешаванд. Аҳамияти вакуолияҳои газӣ дар он аст, ки вазни ҳучайраи обсабзро сабук мекунад ва ба он имконияти дар сатҳи об шинокуни мебахшад. Тавассути эксперимент муайян карда шудааст, ки пайдошавии чунин вакуолияҳо ба камшавии оксигени дар об ҳал шуда ва зиёд шавии маҳсули туршшавӣ гидрогенсулфит дар муҳит мебошад. Метавон таҳмин кард, ки чунин вакуолияҳо ба сифати анбор ё нигоҳдорандай газҳо, ки дар раванди фаъолияти ферментҳо дар ҳучайра пайдо мешаванд, хизмат кунанд. Дар хромотоплазма ба сифати моддаҳои захиравӣ гликоген, полисахарид (аз таъсири йод ранги кунғурро мегиряд), инчунинаи валютин – моддаҳои аз фосфор бой, КРН дорад, ҷамъ мешаванд. Дар хромотоплазма боз липопротеидҳо низ захира мешаванд. Моддаҳои захиравӣ инчунинаи дар сентроплазма ҷойгир шудаанд. Дар ин ҷо валютин, глюкопротеидҳо ва ангиштобҳо (анабенин) воқеанд. Ҳучайраҳои обсабзи кабуту – сабз хело кам дар

алоҳидагӣ вомехӯранд, онҳо бештар тӯда ё ришта пайдо мекунанд. Дар тӯда (соҳти типи хроококкали) ҳар як ҳуҷайра аз ҷиҳати физиологӣ мустаъқил мебошад.

Обсабзҳои тӯдагии шакли ресмонидошта аз ҳуҷайраҳои слиндрикӣ ё лундашакл таркиб ёфтаанд. Дар баъзе намудҳо шохронии қалбакӣ дига мешавад. Дар байни ҳуҷайраҳои якхела, ки тӯдаро пайдо кардаанд, ҳуҷайраҳои калони деворғафси мурда, бо моддаҳои дохилии ранги зарду кунғур дошта, намоён шуда меистад. Онро **гетеросиста** меноманд. Аҳамияти биологии он маълум Nagaridaast. Аз ҷиҳати физиологӣ ҳамаи обсабзҳои кабуту – сабз фотосинтетикҳои ҳақиқианд. Лекин бисёри намудҳои он дар обҳои аз боқимондаи моддаҳои пӯсида бой зиндаги карда, бо роҳи миксотрофӣ (омехта) ғизо мегиранд. Яъне баробари фотосинтез, боз қобилияти ҷаббидани моддаҳои органикии тайёро доранд. Обсабзҳои кабуту – сабз ҳеч гоҳ чун бактерияҳо қамчинак пайдо намекунанд.

Афзоиши ин обсабзҳо бо роҳи нашвӣ ва ҳусусан ғайри ҷинсӣ мегузаранд. Афзоиши ҷинсӣ надоранд. Узви маҳсусгардидаи афзоиш вучуд надорад. Афзоиши нашвӣ дар организмҳои якҳуҷайра, тавассути тақсимшавии ҳуҷайра ба якчанд қисмҳо; дар шакли риштагӣ дошта, булакшавии тӯда аз гетеросиста ё аз ҳуҷайраҳои мурдаи маҳсуснагардида ба амал меояд. Минтақаҳои тӯда, ки барои афзоиши нашвӣ хизмат мекунад, **gormogonia** меноманд. Сабзиши обсабзҳои риштагӣ тавассути тақсимшавии муқарарии ҳуҷайра ба амал меояд. Ҳангоми афзоиши ғайри ҷинсӣ аз ҳуҷайраи зиндаи муқарарӣ спора ташаккул мейбад. Спора бо ҷилди ғафс пӯшида гардида баромадҳои гуногун пайдо мекунад. Спора аз моддаҳои ғизоии гуногун хеле бой аст. Дуруст аст, дар чунин маврид спораро ҳуҷайраи ором – акинит номем, чунки вай нисбати афзоиши нашвӣ хеле устувор аст. Ҳусусан дар шакли ҳуҷайраи ором яъне «спора» обсабзи кабуту- сабз худро аз шароитҳои ноқулай хуб нигоҳ медорад.

Гарчанде ки дар обсабзҳои кабуту – сабз раванди афзоиши ҷинсӣ дига нашавад ҳам, лекин инкишофи пайдарҳами қонунанро мушоҳида кардан мумкин аст. Мисол дар баъзе намудҳои обсабзҳои риштагӣ имконияти чудо кардани чор ҳолати яке дигарашро ивазкунанда мавҷуд аст. Спора баъди зимистонгузаронӣ, баҳорон ба сабзиш оғоз мекунад.

1. Баъди ин афзоиши нашвӣ гормогонӣ сар мешавад.
2. Давраи сабзиши ришта ба дарозӣ
3. Инкишофи мавсими ба охир расида, нобутшавии қисмҳои нашвӣ ва пайдошавии бо суръати спора равнақ мейбад.

Аз рӯи системаи А. А Еленкин ин шуъба ба се синф ҷудо карда шудааст.

Синфи 1 Хроококҳо Chroococcaceae

Ба ин синф намояндаҳои соҳти якҳуҷайрагӣ ва тӯдагӣ дошта мансубанд. Ба ин синф 35 авлод ва 2 тартиб дохил мешавад.

Хроококк (*Chroococcus*) организми якхүчайраги буда, шакли гирда дорад. Глеокапс (*Gleocapsa*) зиёда аз 60 намуд дорад. Хүчайра гирди он бо девори ғафси луҳобии қабатнок пүшида шудааст. Баъзан ба тӯда мепайвандад.


Синфи 2 Ҳамесифонҳо (*Chamaesiphoneae*)

Обсабзҳои шакли ресмонӣ ё қалбакпаренхимӣ доранд, тавассути эндоспора ва экзоспора афзоиш мекунанд. Аксарияти он дар баҳрҳо, дарёчаҳои кухӣ, дар болои сангҳо ҳамчун эпифит дар растаниҳо месабзанд.

Синфи 3 Гормогонияҳо (*Hormogoneae*)

Обсабзҳои бисёрхӯчайраи соҳти риштагӣ дошта буда, эндоспора пайдо намекунанд. Аксарияти онҳо гормогония пайдо мекунанд. Ин синф нисбати ду синфи пештара намудҳои бисёр дорад.

Оссиллатория (*Oscillatoria*) трихомаи (аз юнони мӯякча) вай гетеросиста пайдо намекунад ва ҳеч гоҳ спора ҳосил намешавад. Ба ин авлод 100 намуд ворид шуда, дар шароитҳои гуногуни ҳаётӣ, баҳрҳо, обҳои ширин, дар ҷуқуриҳои гуногуни қабати об, ки гидрогенсулфит дорад ба шакли планктонӣ вомехӯранд. Баъзан дар айёми фасли сармои сол «гулқунии» обҳоро ба вучуд меоранд. *Oscillatoria princeps* дар оби ҷашмаҳои тафсон сукунат дорад. Авлоди Лингбия (*Lingibia*) зиёда аз 100 намуд доранд. Аз дигар авлодҳо бо доштани остинаки (влагалиши) пурқуввати лӯҳобӣ дар тамоми ришта фарқ мекунад. Намояндаҳои ин авлод ба мисли дигар намудҳо дар обҳои гарм, обҳои ширин ва шӯр паҳн шудаанд.



Расми 4. Обсабзҳои кабуду сабз-Суанорфита. А-оссиллатория-*Oscillatoria*; Б-носток-*Nostoc*; В-анабена-*Anabaena*; Г-лингбия-*Lyngbya*; ривулярия-*Rivularia*; Е-глеокатса-*Gleocapsa*; Ж-хлоокок-*Chroococcus*: 1-

намуди умумӣ, 2-тавассути микраскоп калон карда нишон додани намуд, 3-ҳангоми калон карда нишон додани ришта, 4-гетеросиста

Анабена (Anabaena) риштай он аз ҳучайраҳои гирдшакл таркиб ёфтааст. Ришта рост ё спиралмонанд печутоб хурдааст, гетеросиста ва спора пайдо мекунад.

Носток (Nostoc) риштай он ба анабена монанд мебошад. Ҷисми он бо пуррагӣ дар лӯҳоби умумӣ, ки шакли парда, болиштак ё сақочаҳои хурду калонро дорад, ҷойгир шудааст.

Расми 5. Обсабзҳои кабуду сабз:

1-глеокапса; 2-микросистис; 3-анабена; 4-носток; а-ришта дар алоҳидагӣ, б-тӯдаи риштаҳо; 5-оссиллятория; 6-толипотрикс; 7-лингбия бо ғормогонияҳо.

Паҳншавӣ ва аҳамияти ҳочагӣ. Намудҳои гуногуни обсабзҳои кабуту- сабз ҳаётгузаронии планктонӣ ба бентосӣ доранд. Дар ҳок, сатҳи ҳок, дар рӯи сангреза ё ҳарсангҳои урён, дар болои барфи қуллаҳои кӯҳсорон, ҷашмаҳои тафсони ҳарораташон аз 65 то 93°C , гейзерҳо (фавораи буҳору оби ҷӯшони зеризаминӣ) , обҳои ширина ва баҳрҳо паҳн шудаанд. Бисёри онҳо дар ҷойҳои ифлоси аз моддаҳои органикӣ бой воҳӯрда ба тарзи мисцотрофӣ (фотосинтез мекунад ва аз моддаҳои тайёри органикӣ истифода мекунанд) гизо мегиранд.

Баъзе обсабзҳои кабуту сабз дар ҳок сукунат дошта (авлодҳои Phormidium, Plectonema) қобилияти аз худ намудани нитрогени озоди атмосфераро доранд. Дар лӯҳоби умумӣ настокро иҳота намудаи бактерияҳои нитрогенфиксатсиякунанда ҷойгиранд. Як гурӯҳи обсабзҳои кабуту – сабз бо занбӯруғҳо ҳаёти симбиози пайдо карда, организми аз ҷиҳати физиологӣ мустақил – гулсангҳоро ба вуҷуд оварданд. Обсабзҳои кабуту сабзро дар решай баъзе растаниҳои дараҷаи олий ҳусусан – саговникҳо ва ҷисми (бадани) соддатаринҳо (Protozoa) дарёфт намудаанд.

Обсабзҳои планктонии кабуту сабз «гулкунии» обҳоро дар фасли тобистон ба вуҷуд меоранд. Баҳри сурх номашро аз руи ранги зарди сурхҷаи об гирифтааст. Ин ба инкишофи баланди обсабзи кабуту сабзи планктонӣ триходесмиум (*Trichodesmium erythraeum*), ки ранги зарду сурх дорад (аз таъсири пигменти фикоэрритрин) ва дар минтакаҳои гуногуни баҳр сукунат дорад, вобаста аст.

Нишонаҳои (изи) мавҷудияти обсабзҳои кабуту сабз дар таҳнишинҳои эраи протерозай ва ҳатто архей ки 1,5 – 2,5 млрд сол умр дорад дарёфт карда шудааст. Аз ин маълум мешавад, ки обсабзҳои кабуту – сабз аввалин ва қадимтарин мавҷудоти зинда ва фотосинтезкунандай рӯи замин будааст. Аз рӯи соҳти ҳучайра обсабзҳои кабуту – сабз ба бактерияҳо баъзе монандиҳо доранд, лекин алоқаи бевоситаи филогенетикий дар байни онҳо дида намешавад. Дар

бисёри бактерияҳо қамчинак дида мешавад, спорапайдошави дар онҳо бо роҳи дигар мегузарад. Обсабзҳои кабуту – сабз бо гурӯҳи дигари растаниҳо алоқа надорад ва соҳти соддай қадимаи худро аз замонҳои қадим то ба ҳол нигоҳ доштааст. Онҳо шоҳаи инкишофи ягон гурӯҳи растаниҳои аз худ баландро надодаанд.

Тести санчишӣ

1) Дар ҳуҷайраи обсабзҳои кабуду сабз қадом органоидҳо дида намешавад?

- а) фикосиан, хлорофилл
- б) каротиноидҳо, фикоэритрин
- в) ядро, хромотофорҳо, вакуолҳо, митахондрияҳо
- г) тури эндоплазматикий, рибасома, сентрасома

2) Қабати хромотоплазма ва сентроплазма дар қадом органоиди ҳуҷайраи обсабзҳои кабуду сабз ҷойгир шудааст?

- а) дар девори ҳуҷайра
- б) дар вакуоля
- в) дар ситоплазма
- г) дар ядро

3) Дар пигментатсияи (рангирифтани обсабзҳои кабуду сабз) қадом шакли хлорофилл мақоми баланд дорад?

- а) хлорофилли В
- б) хлорофилли С
- в) хлорофилли А
- г) хлорофилл дида намешавад

4) Мувофиқати зерин, яъне ба қадом синф таалук доштани намояндаҳоро муайян кунед?

- А) Глеокапс, Хроококк
- В) Оссиллатария, Лингбия, Носток, Анабена.
- 1. Хроококҳо 2. Хамесифонҳо 3. Оссиллатория

5) Дар натиҷаи фаъолияти бактерияҳои ширтурушкунанда қадом маҳсулот ба даст оварда мешавад?

- а) равғани маска
- б) панири рокфор ва камамбер
- в) чурғот, қаймоқ, кимиз
- г) умуман таркиби ширро ганда мекунад

Боби 6 Рӯсалтанати эукариотҳо

Салтанати занбурӯғҳо – Mycetalia

6.1. Зерсалтанати луобиҳо ё миксомитсетҳо.

Миксомитсетҳо гурӯҳи ба худ хоси растаниҳои дараҷаи паст буда, баъзе аломатҳои ба ҳайвонот хосро доранд. Дар бисёри системаҳои таснифотии муосир ҳамчун шӯъба ё зерсалтанати мустаъқил қабул шудааст. Танаи нашвии онҳо луч, бо ҷилд пӯшида нашудааст ва аз

массай луобӣ таркиб ёфтааст, дорои ядрои бешуморанд. Чунин танаро плазмодия меноманд.

Плазмодия пайдоиши мураккаб дорад. Таркиби онро 75% об ва қисми боқимонда 30% -ро сафеда, гликоген ё оҳари ҳайвонот ва вакуолҳои кашишҳӯранда ташкил мекунанд. Дар плазмодияи бисёри луобиҳо пигментҳои гуногун дидо мешаванд, ки ба он рангҳои ҳархела; зарди баланд, гулобӣ, сурҳ, бунафш, сиёҳ мебахшанд. Равшани дар ташаккулёбии спораҳои луобиҳои рангин, ки бъди давраи сабзиши нашвӣ пайдо мешавад, хеле зарур аст. Спораи луобиҳо (миксомитсетҳо) бо ҷилд пӯшида гардидааст, аз он ҳуҷайраи амёбашакл ё лучи қамчинакдор месабзад. Дар қадом шакле, ки набошад (амёбашакл ё лучи қамчинакдор) дар охир аз он плазмодия инкишоф меёбад.

Андозаи плазмодияи луобиҳо гуногун ва ҳархелаанд. Онҳо аз соҳти ҳурди микроскопӣ (мисол *Echinostelium minutum*, *Clastoderma debaryanum*) то ҳаҷман калон мешаванд. Мисол плазмодияи фулиго (*Fuligo*) то як ҷанд даҳо сантиметр андоза пайдо мекунанд. Умуман плазмодияи ҳамаи луобиҳо дар шароити мувоғиқ бо суръати баланд, бе охир сабзиш мекунанд. Чунончи плазмодияи луобии бисёrsара (*Physarum polycephalum*) бо қутри 1 см дар давоми як ҳафта то ба андозаи 25 см² мерасад.

Луобиҳо асосан ҳаётгузаронии сапрофитӣ доранд. Онҳо тавассути осмотикӣ моддаҳои зарурии ғизоиро мегиранд. Инчунин зарачаҳои сахти ғизоӣ ва организмҳои зинда – бактерия, амёба, қамчинакдорон, митсел ва спораи занбурӯғҳоро фурӯй мебаранд. Аз ин лиҳоз луобиҳоро танҳо организмҳои сапрофит шуморидан нашояд. Яъне як қисми ками онҳо рафтори паразитӣ (туфайлиҳӯрӣ) зоҳир мекунанд. Ба миксомитсетҳо (луобиҳо) 500 намуд ва 60 авлод, ки ба ду синф таълуқ доранд, дохил мешаванд.

Синфи миксомитсетҳо – *Mycomycetes*

Ба ин синф қариб аксарияти луобиҳо дохил шудаанд. Дар онҳо қариб ҳамаи аломатҳо барои зерсалтанат хос буда, хеле хуб зоҳир шудааст. Танаи нашвии онҳо яъне плазмодия дар боқимондаи растаниҳои мурда, баргҳои афтида, чӯбҳои пӯсида, решай дарахтҳо ва ғайра инкишоф ёфтааст. Дар давоми ҳаётгузаронии нашвии плазмодия фототаксиси манғӣ ва гидротаксиси мусбиро мушоҳида кардан мумкин аст. Яъне ба минтақаи камрӯшной ва намнокии баланд дошта мегазанд. Дар чунин маврид онҳо одатан ба назар наменамоянд, чунки дар зери баргҳои афтида, байни пӯслоҳ ва чӯби дарахтҳо, кундаи пӯсида ва ҷайра ҷой мегиранд. Суръати ҳаракати плазмодия омӯхта шудааст, ки он 0,1 – 0,4 мм дар як сонияро ташкил мекунад. Дар шароити ноқулай барои ҳаётгузарони (хушкий давомноки ҷойи сукунати он ҳарорати паст, набудани моддаҳои ғизоӣ ва ғайра) плазмодия ба массай ғафс,

саҳт – склеротсия табдил меёбад. Чунин склеротсия метавонад, дар як давраи тулонӣ фаъолияти ҳаётии худро нигоҳ дорад ва баробари фаро расидани шароити мувофиқ аз нав ба плазмодия мубадал шавад. Баъди якчанд мудати инкишофи соф нашвӣ, спорапайдошавӣ оғоз меёбад. Дар ин вақт таксиси плазмодия тағиیر меёбад ва он ба минтақаи серрӯшной ва хушк меҳазад (мебарояд). Мисол: ба болои танаи пӯсидаи кундаи дараҳт. Плазмодия бо пуррагӣ ба миқдори зиёди спорангияи бо чилди ғафс пӯшида шуда, мубадал мегардад. Гурӯҳи спорангияҳо бо ҳам зич ҷойгир шуда, шакли гирд ё тухми асосаш борики, дар пойчаро мегиранд. Андозаи онҳо то ба якчанд мм мерасад. Дар бисёри миксомитсетҳо спорангияҳо бо ҳам пайваст шуда спора пайдокунандаи қалонро ҳосил мекунанд, ки онро эталия меноманд. Эталия аз берун бо чилди умуми пушкида мешавад.

Маҳсули спорангия ва эталия ба спораҳои хурди микроскопии ҳуҷайрагӣ, ки бо чилди ғафс пӯшида гардидаанд, чудо мешаванд.

Дар спорангия ва эталии бисёри миксомитсетҳо бидуни спора боз капиллитсия (аз лотини «капиллюс» - мӯй) дар шакли нахҳои алоҳида ё риштаҳои бо ҳам васлшуда пайдо мешаванд.

Пеш аз пайдошавии спора дар плазмодия дар як вақт тақсимшавии ядро ва редуксияи миқдори хромасомаҳо мегузарад. Баробари пӯхта расии спорангия ва эталия чилди онҳо пора шуда, спораҳо тадриҷан ба берун мерезанд, барои ин риштаи гиграскопии капиллитсия мусоҳидат мекунад. Спораҳои хушк мудати дароз бе тағиир мемонанд. Ҳангоми пайдошавии қатраи об ба сабзиш оғоз мекунанд. Дар ин маврид аз спора¹, бештар², баъзан⁴, протопласти беранги амёбамонанд мебароянд ва онҳо бо тези ба зооспораи вакуолияи кашишҳӯранда доштаи ду қамчинакдор табдил меёбанд. Қамчинакҳои зооспора яктоаш дар пеш, дигарааш дар охири танаи он ҷойгир шудаанд (бештар аз спора бе восита зооспораи ташаккулёфтai ду қамчинакдор мебарояд). Зооспораҳо метавонанд бо роҳи тақсимшави афзоиш кунанд, дар ин ҳолат, аввало аз ҳаракат мемонанд, пас қамчинакашонро мепартоянд ва ба организми амёбашакл табдил меёбанд, ки онро миксамёба меноманд. Миксамёбаҳо низ бо роҳи тақсимшавӣ афзоиш мекунанд. Баъд миксамёбаҳо (баъзан зооспораҳо) ҷуфт-ҷуфт оmezish (капулятсия) меёбанд. Баробари оmezish маҳсули ядроҳо низ бо ҳам якҷоя мешаванд. Дар баъзе миксомитсетҳо ҳодисаи гетероталични, яъне оmezishёбии ядроҳои фардҳои гуногун мушоҳида мешаванд. Миксамёбаҳои оmezish наёфта умри дароз надоранд. Онҳоро метавонанд миксамёбаҳои диплоидӣ истеъмол кунанд. Миксамёбаҳои диплоидӣ метавонанд дар як ҷой ҷамъ шуда, плазмодияи қалонро пайдо кунанд. Дар байни миксамёбаҳои плазмодия пайдо карда дигар худуд намемонад. Ин якҷояшавии хусусияти ҷинсӣ надошта, танҳо нашвӣ мебошад, чунки дар ин маврид оmezishёбии маҳсули ядроҳо ба амал намеояд. Плазмодия аз моддаҳои ҳалшуда, ҳам аз ҷисмҳои саҳт ва организмҳои

зинда мисол бактерияҳо ва дигарҳо ғизо мегирад. Вай чисмро ихота намуда тадриҷан онро ҳазм мекунанд. Ядроҳои диплоидии дар плазмодия буда, бо роҳи тақсимшавии митозӣ афзоиш мекунанд. Аз рӯи маълумотҳои овардашуда фаҳмост, ки дар сикли инкишифи миксомитсетҳо фазаи диплоидӣ бартарӣ (хукмронӣ) дорад. Спораҳо, зооспораҳо ва миксоамёбаҳо то оmezишёбии маҳсули ҳуҷайраҳои онҳо дар марҳилаи (фазаи) гаплоидӣ қарор доранд.

Бисёри миксомитсетҳо (луобиҳо) ҳарактери космополитӣ (яъне дар ҳамаи минтақаи ҷаҳон вомехӯранд) доранд. Баъзе намудҳо танҳо дар вилоятҳои тропикий ва субтропикий паҳн шудаанд. Мисол *Physarum nicaraguense* ва *Physarum jvanicum*. Гурӯҳи дигари луобиҳо дар ҳудуди зонаҳои мутадил сукунат доранд. Як миқдори ками миксомитсетҳо танҳо дар вилоятҳои алпикӣ ва субалпикӣ паҳн шудаанд (мисол *Diderma alpinum*, *Lepidoderma granuliferum*, *Lamproderma carestiae*).

Дар кундаи пӯсидаистодаи дараҳтон, дар охирҳои фасли тобистон ва тирамоҳ бештар намудҳои авлоди фулиго (*Fuligo*) вомехӯранд. Онҳо дар шакли этилияни калони болиштмонанд бо ҷилди ранги зардҷаи хокистарӣ дошта намоён шуда меистанд.

Авлоди бештар паҳншуда ликогала (*Lyicogala*) мебошад. Плазмодияи гулобии марҷонӣ онҳо дар ҷӯбҳои пӯсидаи дараҳтҳо спора- пайдокунандаҳои шакли сақо ё нахутак дошта, (кутрашон ба 1,5 см мерасад) пайдо мекунанд.

Ретикулярия (*Reticularia*) - этилияни болиштмонанди ҷилди чилоҳи нуқрагӣ дошта пайдо мекунад.

Ба миксомитсетҳо баъзан синфи *Phycotrichineae* гурӯҳи паразитии плазмодиофарҳо (*Plasmodiophora*) – ро дохил мекунанд. Баъзе тартибдиҳандаҳои таснифот онҳоро ба зерсалтанати занбурӯғҳо дохил кардаанд. Локин мавҷуд будани марҳалаи ду қамчинакӣ, ҳаракатнокӣ, доштани плазмодия ва диплоидӣ дар ҳолати нашвӣ, ин гурӯҳро ба миксомитсетҳо наздик мекунад. Ҷисми нашвии протоплазмагии *Phycotrichineae*, бо ҷилд пӯшида нашудааст. Ҳуҷайраи растании ҳомилро пур мекунанд ва ба миқдори бисёри спораҳо тақсим мешавад. Спораҳо баъди вайроншавии бофтаи растании ҳомил ҳориҷ мешаванд.

Дар байни синфи *Phycotrichineae* аҳамияти бештари амали дошта плазмодиофора (*Plasmodiophora brassica*) мебошад, ки дар қарар ва дигар салибулҳо паразитӣ карда, касалии хатарнок - кили решаро (кили қарар) пайдо мекунад. Барангезандай касалро бори аввал микологи рус М. С. Воронин дар солҳои 70- уми асри XIX муайян кардааст. Дар решарои растании касал аввало варами начандон калон пайдо мешавад. Вай тадриҷан ба варами калони сатҳи ноҳамвор дошта, табдил меёбад. Дар буриши ин варар дар зери микроскоп гурӯҳи гипертрофии ҳуҷайраҳои паренхими растании ҳомил, ки бо протопласти ғализи паразит пур гардидааст, намудор мешаванд. Дар марҳалаи баъдтар дар ин ҳуҷайраҳо миқдори зиёди спораҳои хурди лундашакли берангӣ

паразитро дидан мумкин, ки баъди пӯсиши девори варам хориҷ мешаванд.

Ба тадқиқотҳои гуногуни дар мамлакатҳои ҷаҳон гузаронида шуда нигоҳ накарда. то баҳол сикли инкишофи ин паразит бо пурагӣ ошкор карда нашудааст. Эҳтимол аз спора ба хок зооспораи ду қамчинакдор баромада ба миксамёба табдил ёбад. Зооспораҳо бо ҳам ҷуфт – ҷуфт омезиш (капулъатсия) ёфта, баъд аз ин ба ҷаҳонро ӯзган ҳуҷайраҳои эпиблемаи решашори мешаванд. Онҳо ба ҳуҷайраҳои нисбатан ҷуқур ҷойгир будаи растанини ҳомил мегузаранд. Протопласти паразит дар ин ҷо наумӯъ карда ядроҳои бисёр пайдо мекунад. Як қисми плазмодияҳои чудо шуда, ба ҳуҷайраҳои ҳамсоя ворид мешаванд. Дар минтақаи аз паразит заарар дидо моддаҳои пластикии ҳуҷайраҳои ҳуҷайнин хориҷ мешаванд. Ҳуҷайраҳои он бо суръати баланд тақсим шуда, ба гипертрофия дучор мешаванд. Дар натиҷаи ин варами калон пайдо мешавад. Пеш аз пайдошавии спораҳо мумкин қадар тақсимшавии редуксионии ядроҳои паразит ба амал ояд ва эҳтимол қисми зиёди ҳаёти онҳо дар марҳалаи (фазаи) диплоидӣ гузарад. Решаҳои заарадида ҳеле суст нумӯъ карда, дар охир растани нобуд мешавад ё лӯнда пайдо карда наметавонад. Дар мубориза нисбати ин паразит усули агротехники – қиштгардон ё ба хок баровардани оҳак истифода бурда мешавад. Зоро паразит танҳо дар муҳити кислотагӣ ва растани осеб расонда метавонад. Оҳак муҳити хокро ишқорӣ мекунад ва паразит дар чунин шароит ба растани таъсири манғӣ расонида наметавонад. Бо ҳамин доираи (сикли) инкишофи он ба охир мерасад.

Паҳнкунандай асоси спораҳои паразит дар хок кирми лойхӯрак, ҳашаротҳои гуногуни таркиби хок, ҷараёни об ва худи одамон мебошанд. Мисол ҳангоми ба замин баровардани поруи чорвои ҳонагӣ, ки ба сифати ҳӯрока турнепсӣ қасал (шалғами ҳӯрокӣ чорво) истифода шуда буд, аз пору ба замин ва баъд ба решашори растанини солим мегузарад. *Snowgospora* (*Spongospora solani*) паразити картошка буда, дар лунда, решашори, баъзан стлони он қасалии қутурро пайдо мекунанд. Дар сатҳи лӯнда яраҷаи начандон калон пайдо мешавад, баъдтар он кушода шуда, спораҳои паразит дар лундаҷаи исфандшакли он ҷамъ мешаванд.

Тахмин мекунанд, ки пешгузаштагони миксомитсетҳо қадом як организмҳои қамчинакдори беранг буданд. Дар баъзе қамчинакдорҳо пайдошавии плазмодияи на чандон калон мушоҳида мешавад. Дар миксомитсетҳо ҳолати плазмодия доим бе тағијир мемонад.

Тести санчишӣ

- 1) Танаи нашвии бо ҷилд пӯшида нашудаи миксомитсетҳоро чӣ мегӯянд?
 - а) плазмодия
 - б) танаи селлюлозӣ

в) хитинӣ

г) чарбӣ

2) Миксомисетҳо бо қадом роҳ афзоиш мекунанд?

а) спорапайдокунӣ

б) оогамӣ

в) зигогамӣ

г) танҳо чинсӣ

3) Намояндаҳои миксомитсетҳо бо қадом роҳ ғизо мегиранд?

а) сапрофитӣ

б) паразитӣ (туфайлихӯрӣ)

в) сапрофитӣ ва паразитӣ

г) автотрофӣ

4) Плазмодиофора асосан дар қадом намояндаи оилаи салибгулҳо паразитӣ мекунад?

а) рапс

б) шалғам

в) картошка

г) карам

5) Барангезандай қасалии ҳатарноки кили решаро қадом олим муайян кардааст?

а) М. С. Воронин

б) Пастер

в) Дарвин

г) Докучаев

6.2. Зерсалтанати Занбӯруғҳо (Mycobionta, Fungi).

Занбӯруғҳо гурӯҳи қалони организмҳои зинда буда қариб 100 ҳазор намудро дар бар мегиранд. Онҳо дар байни тамоми организмҳои зинда мавқеи маҳсусро ишғол мекунанд ва дар қатори ҳайвоноту наботот салтанати хоси худро пайдо кардаанд. Онҳо дорои хлорофилл нестанд, ва аз моддаҳои тайёри органикӣ ғизо мегиранд. Аз ҷиҳати ғизогирӣ ба гетеротрофҳо мансубанд.

Онҳо аз обсабзҳо бо надоштани хлорофилл ва аз бактерияҳо бо доштани яdroи ҳақиқӣ фарқ мекунанд. Дар мубодилаи моддаҳояшон пешоб пайдо мекунанд, дар ҷилди ҳӯҷайраашон хитин мавҷуд аст, моддаҳои захираӣ гликоген буда, оҳар пайдо намекунанд. Ин аломатҳо занбӯруғҳоро ба олами ҳайвонот наздик мекунонад. Аз рӯи тарзи ғизогирӣ – яъне бо роҳи ҷаббидан (ғизогирии адсорбтивӣ) на бо роҳи фурӯъбарӣ (ки хоси ҳайвонот аст) ва сабзиши беохир ба растаниҳо шабоҳат доранд. Занбӯруғҳо аз рӯи ҳаҷм, намуди зоҳирӣ, маҳалли рӯшт ва амали физиологӣ тафовут доранд. Локин дар онҳо боз аломатҳои умумӣ низ дида мешавад. Танаи асосии нашвии занбӯруғҳо аз печҳои риштамонанд (гиф), ки митселро (грибнитса) ба вуҷуд меоранд, иборат аст. Одатан митсел хело фаровон буда, тавассути он бо роҳи осмотикий ҷаббиши моддаҳои ғизӣ ба амал меояд. Занбӯруғҳоро шартан ба

занбұруғхой дарақаи паст ва олің чудо мекунанд. Дар занбұруғхой дарақаи паст митсели ба ҳұчайрахой алохида чудо шуда, діда намешавад. Яъне сохти ғайри ҳұчайрагың доранд. Дар баъзе намудхой дигар тана аз протопласти луч иборат аст, яъне то ба ҳол дар онҳо چилд ташаккул наёфтааст. Бөкимондаи занбұруғхо танаи ташаккул ёфта, митсели ба ҳұчайрахо тақсимшуда доранд. Ҳұчайраи бисёри занбұруғхо бо қилди (пардаи) ғафсу саҳт пүшида шудааст. Қилди ҳұчайрагың дар зооспораҳо дар танаи нашвии баъзеи занбұруғхой дарақаи паст діда намешавад. Аз дохили девори ҳұчайра мембранаи (пардаи) ситоплазмагың қойгир аст, ки қисми дохилии ҳұчайра яъне протопластро иҳота мекунад. Дар таркиби девори ҳұчайра 80-90% пайвастагиҳои нитрогендор ва полисахаридхои бенитроген мавчуд аст. Бидуни он дар таркиби қилд боз микдори начандон бисёр сафеда, липидхо ва полифосфатхо діда мешаванд. Дар аксарияти занбұруғхо полисахаридхои асосии он хитин мебошад ва ба хитини ҳашаротхо монанд аст. Дар оомисетхо асоси қилдро селлюлоза ташкил кардааст.

Дар ситоплазмаи занбұруғ сафедаи структуравың ва ферментхо, аминокислотаҳо, ангиштобхо, липидхо, ки ба органоидхои ҳұчайра алоқаманди надоранд, мавчуданд. Дар ҳұчайраи занбұруғ органеллаҳо: митохондрия (ба митохондрии растаниҳои олиташкил монанд), лизосомаҳо бо ферментхои протеолит, ки таңзияи сафедаҳоро таъмин мекунанд, махфузанд. Дар ҳұчайраи занбұруғхо боз вакуолияҳо діда мешаванд, ки дар он моддаҳои захиравии ғизой- валютин, липидхо, гликоген, инчунин қарб, кислотаҳои носери қарб қойгианд. Оҳар надоранд.

Дар ҳұчайраи занбұруғхо аз як то якчанд - то ядроҳо қойгиранд. Ҳар як ядро дорои мембранаи дучанда, ядроча ва хромосомхо бо кислотаи дезоксирибонуклеин (КДН) мебошад.

Гифхо (печқои риштамонанд), ки аз онҳо митсел ташаккул ёфтааст ва сабзиши нүгің дорад, шохаҳои паҳлуии бисёр ҳосил мекунанд. Шохаҳои қавон одатан дар назди нүктай сабзиш қойгир шудаанд. Дар аксарияти занбұруғхои муфтхұр (паразит), баъзеи шохаҳои паҳлұи ба ҳұчайраи растании ҳомил (хұчаин) ворид шуда, дигар сабзиш намекунад ва ба гаусторияи (аз лотинй маканда) лундашакл, нокшакл ё шохронда табдил меёбад. Тавассути гаустория моддаҳои ғизоиро аз ҳұчайраи растании – ҳомил мечаббад.

Дар вақти пайдошавии узвҳои спораовар, бештар дар узвҳои нашвий риштаҳои занбұруғ бо ҳам зич печонида шуда, бофтаи қалбакй ё плектенхимаро пайдо мекунанд, ки вай аз бофтаҳои ҳақиқй бо пайдоиши худ фарқ мекунад.

Бофтаҳои қалбакии занбұруғхо дар натиҷаи бо ҳам печу тобхұрии риштаҳои занбұруғпайдо мешаванд. Дар растаниҳои дарақаи олің бофтаҳо тавассути тақсимшавии ҳұчайрахо бо самтҳои гуногун ҳосил мешаванд.

Аз гифҳои сахт бо ҳам печхӯрда склеротсия пайдо мешавад. Склеротсия шаклҳои гуногун – дойрашакл, тухмшакл дошта то 30 см андоза дорад. Склеротсия аз моддаҳои ғизоӣ бой аст, дар сурати номусоид омадани шароити зист (ҳарорати паст ё аз ҳад баланд, хушкӣ ва ғайра) занбӯруғро аз нобутшавӣ нигоҳ медорад. Аз склеротсия митсел ё узвҳои боровар (афзоиш) инкишоф меёбанд.

Афзоиши занбӯруғҳо. Афзоиш дар занбӯруғҳо нашвӣ, ғайри чинсӣ ва чинсӣ мешавад. Афзоиши нашвӣ тавассути тасодуфан кандашавии ягон қисми митсел аз танаи асосӣ ба амал меояд. Қисми канда шуда, мустақилона сабзиш мекунад. Бидуни ин дар митсел метавонад артроспораҳо (оидҳо) ё хламиdosпораҳо инкишоф ёбанд. Артроспораҳо дар асари пора-пора шудани митсел ба ҳучайраҳои хурди алоҳида пайдо мешаванд ва аз онҳо тадриҷан организми нави мустақил инкишоф меёбанд. Хламиdosпораҳо таҳминан ҳамин тавр пайдо мешаванд, локин онҳо дорои ҷилди ғафсу сиёҳча мебошанд. Онҳо худро аз шароитҳои номусоид ҳифз карда метавонанд ва ҳангоми сабзиш митсели навро пайдо мекунанд.

Афзоиши нашвӣ метавонад бо роҳи муғчабандии митсел ё ҳучайраҳои алоҳида, (мисол дар занбӯруғи ҳамиртуруш) амалий шавад. Ин раванд чунин мегузарад, дар ҳучайраҳои митсел ғуррӣ (муғча) пайдо мешавад ва тадриҷан аз ҷиҳати андоза калон мешавад. Ин муғчаҳо аз ҳучайраҳои модарӣ ҷудо гардида ё бо он алоқаро нигоҳ медоранд. Дар асари муғчабандии давомнок шакли занчири ба худ хосро мегиранд. Муғчапайдокуни асосан хоси занбӯруғҳои ҳамиртурушанд, лекин боз дар намояндаҳои гурӯҳи дигар низ дида мешавад. Мисол спораҳои ҳалтагӣ дар занбуруғҳои лучхалтадорҳо ва базидиоспораҳо дар баъзеи занбӯруғҳои сиёҳак.

Афзоиши ғайри чинсӣ бо роҳи пайдо намудани спора мегузарад. Спораҳо метавонанд дар доҳили узвҳои маҳсуси спорапайдокунанда (эндогенӣ) ё дар охири баромади маҳсуси митсел – канидиябарандаҳо (эксогенӣ) ҳосил шаванд.

Дар бисёри занбӯруғҳои дараҷаи паст афзоиши ғайри чинсӣ тавассути зооспораҳои қамчинакдори ҳаракатнок, ки қобилияти дар об мустақилона шино кардан доранд, мегузарад. Зооспораҳо дар зооспорангияҳо инкишоф меёбанд. Дар дигар занбӯруғҳои дараҷаи паст спораҳо аз қамчинак маҳруманд (яъне қамчинак пайдо карда наметавонанд), онҳо дар спорангияҳо пайдо мешаванд.

Ин гуна спораҳоро спорангияспора меноманд. Спорангияҳо дар гифҳои маҳсус, ки аз дигар гифҳо фарқ мекунанд, яъне спорангиябарандаҳо нишастаанд. Спорангиябарандаҳо аз субстрат ба боло сабзида, намоён шуда меистанд. Чунин мавқеи ҷойгиршавии спорангияҳо имконият медиҳад, ки баъди кафидани девори спорангияҳо, спораҳо бо осонӣ ба берун ҳориҷ шуда, тавассути ҷараёни шамол паҳн шаванд.

Афзоиши ғайричинсӣ бо ёрии канидияҳо дар занбӯруғҳои халтадор, базидиомитсетҳо, занбӯруғҳои номуташаккил ва каме дар занбӯруғҳои дараҷаи паст, ки ба ҳаётгузаронии рӯи заминӣ мутобиқ шудаанд, дида мешавад. Канидияҳо бо ҷилд пушида шудаанд, дар онҳо узви ҳаракат (қамчинак) инкишоф наёфтааст, тавассути ҷараёни шамол, ҳашаротҳо ва одамон паҳн мешаванд. Спораҳо метавонанд як масофаи дарозро ба самти ҳаракати шамол тай намоянд. Маълумотҳое ҳастанд, ки барангезандай занбӯруғи занги пояи гандум аз манбаи инкишофашон дар масоҳати 1000 км паҳн шудаанд.

Афзоиши чинсӣ аз бо ҳам омезишёбии маҳсули гаметаҳои мардона ва занона оғоз ёфта, ба пайдошавии зигота меанҷомад. Гаметаҳои гаплоид (дастай хромосомаҳояшон тоқ аст) ва зигота диплоид (дастай хромасомаҳояшон пурра) мебошанд. Ҳангоми пайдошавии зигота маҳсули ядроҳо бо ҳам омезиш ёфта, дучандшавии шумораи хромосомаҳо ба амал меояд ва марҳалаи(фазай) диплоидӣ бо дастай пурраи хромосомҳо оғоз меёбад. Афзоиши чинсӣ дар занбӯруғҳо дараҷаи пасти ҳақиқӣ дар шакли хологами, изогами, гетерогами, дар занбӯруғҳои дараҷаи олий, локин дар навбати худ дараҷаи паст, дар шакли оогами ё зигогами, ки канюгатсияи обсабзҳоро ба хотир меорад мегузарад. Зиготаи аксарияти занбӯруғҳои дараҷаи паст як давраи муайян дар ҳолати оромӣ меноманд. Пеш аз сабзиш дар зигота, тақсимшавии редуксионӣ мегузарад, баъд аз ин зооспораҳо, ё гифи хурд бо зооспорангия, спорангия ё канидия ташаккул меёбанд.

Тамоми фаъолияти ҳаётии занбӯруғҳои дараҷаи паст дар марҳалаи гаплоидӣ гузашта танҳо зигота диплоидист.

Дар бисёри занбӯруғҳои дараҷаи олии митсели бисёрхӯҷайра дошта, афзоиши чинсӣ дар шакли бо ҳам рехтани маҳсули гаметангияҳо на гаметаҳо ба амал меояд. Дар як қатор занбӯруғҳои дараҷаи олий бордоршавии узви чинсии занона бо ҳуҷайраи хурди беҳаракат – сперматсия, ки тавассути ҷараёни бод (шамол) ё ҳашаротҳо расонда мешавад мегузарад. Дар аксарияти занбӯруғҳои дараҷаи олий раванди афзоиши чинсии ҳақиқӣ (типикӣ) қат гардидааст ва бордоршавӣ тавассути ҳазидани протопласти як ҳуҷайра ба ҳуҷайраи дигар (псевдомиксис) ё беҳтараш соматогамия ё бо ҳам пайвастшавии ҷуфти ядроҳо дар як ҳуҷайра (автогамия) амалӣ мешавад. Қариб дар ҳамаи ин ҳолатҳои афзоиши чинсӣ, аввалан омезишёбии ситоплазмаҳо ба амал меояд ва онро плазмогамия меноманд. Якҷояшавии маҳсули ядроҳо дар як фосилаи кутоҳ ё дароз мегузарад. Дар давоми ин ядрои аз ҷиҳати чинс мухолиф бо роҳи тақсимшавӣ афзоиш меёбанд, бештар ҷуфт-ҷуфт бо ҳам пайваст шуда, ҷуфти ядрогиро пайдо мекунанд ва онро дикарион меноманд. Баъди омезишёбии чинсии ядроҳо (кариогамия), ядрои диплоидӣ пайдо шуда, давраи оромии давомнокро аз сар нагузаронида бо роҳи редуксионӣ тақсим мешавад ва ядрои нави гаплоидиро пайдо мекунад. Ҳар яки ин ядроҳо ба ядрои спораи афзоиши чинсӣ табдил меёбанд. Ҳамин тавр доираи инкишофи

аксарияти занбұруғхои дарақаи олің қонунан пай дар пай, дар се марҳала иваз мешаванд: гаплоиді, дикарионі әрекеттесінде диплоиді. Одатан марҳалаи диплоиді кутохмудат, гаплоиді әрекеттесінде дикарионі дар гурұххой гуногуни занбұруғхо аз чиҳати давомноки ҳархелаанд.

Спорае, ки дар натиҷаи раванди қинсің қосыл шудааст пайдоиши әндегенің әрекеттесінде даралад. Үзви спорапайдокунанда дар ин ду маврид ҳам, аз ҳүчайраи дүядронок ташакул меёбад. Дар он кариогамия әрекеттесінде тақсимшавии редуксионии ядро мегузард. Дар вақты спорапайдокунанда әндегенің аз дүнболи тақсимшавии мейозі, одатан боз як тақсимшавии дигар мегузард, дар натиҷа **8** ядрои гаплоиді пайдо мешавад, ки ҳар яки онда ба ядрохой як спора табдил меёбанд. Ҳүчайраи пайдокунандаи ин ядрохо ба үзви спорапайдокунанда мубадал мешавад ва онро халта әссо меноманд. Дар вақты спорапайдошавии әндегенің баъди кариогамии тақсимшавии редуксионі **4**- ядрои гаплоиді ташаккул меёбад. Үзви спорапайдокунандаи онро базидия меноманд. Базидияхо вобаста ба шумораи ядрохо ғурм (баромад) пайдо мекунанд ва дар он ядрохо چойгир мешаванд. Минбаъд ғурмхой ядродор ба бандакхо қуда шуда, ба спора табдил меёбад. Спораҳои пайдоиши әндегенің доштаро – аскоспора ва әндегенің доштаро – базидиоспора меноманд. Халта ва базидияхо дар доирай инкишофи аксарияти организмхои занбұруғы нақши калонро мебозанд. Онда метавонанд бевосита дар митсел, боз бештар дар танамеваҳо пайдо шаванд. Танамеваҳо аз гифхой бо ҳам печутобхурда қосыл мешаванд. Ҳар яки онда ба худ шакл ва сохти хосро доранд. Ин гуногуний танамеваҳо барои таснифоти занбұруғхо яйне ба воҳидҳои гуногуни таксономии ва рангаҳо қуда намудани шұғына заруранд.

Одатан спорапайдокунанда қинсің әрекеттесінде дар доирай инкишофи занбұруғхо табиатан яке дигарашро иваз карда меистад. Бо спорапайдокунанда қинсің сикли ҳаётин занбұруғхо ба охир мерасад.

Санчиши тесті

1) Дар табиат чанд намуди занбұруғ вомехұрад?

- а) 200
- б) 500
- в) 100 000
- г) 200 000

2) Занбұруғхо аз бактерия ва обсабзхо бо чи фарқ мекунад?

- а) танхо бо доштани ядрои ҳақиқіт
- б) танхо бо надоштани пигменти хлорофилл
- в) бо доштани ядрои ҳақиқіт ва надоштани хлорофилл
- г) танхо бо доштани хлорофилл ва ядрои ҳақиқіт

3) Дар занбұруғхои паразит шохаҳои паҳлуии митсел ба қадом узв табдил меёбад ва қадом вазифаро ичро мекунад?

- а) ба решасы барои қаббиши об ва намакхои маъданӣ

- б) ба навдаҳои нашвӣ
 - в) ба маканда (гаустория) барои ҷаббидани моддаҳои гизоӣ аз танаи растани ҳомил
 - г) ба узви спораовар
- 4) Дар занбӯруғҳо склеротсия қадом вазифаро ичро мекунад?**
- а) Танҳо вазифаи афзоиш
 - б) ғизогирӣ
 - в) аз омилҳои номувофиқ (пастшавӣ ё баландшавии ҳарорат, хушкшавии муҳит) занбӯруғро ҳифз мекунад
 - г) дар сабзиши занбӯруғ монеъ мешавад
- 5) Спора аз зооспора бо чӣ фарқ мекунанд ва узве, ки онҳоро пайдо мекунад чӣ ном дорад?**
- а) Бо доштани қамчинак
 - б) бо девори ҳуҷайрагиаш
 - в) бо надоштани қамчинак ва пайдо кардани спорангия
 - г) бо пайдо кардани зооспорангия
- 6) Узве, ки спораҳои экзогенӣ пайдо мекунад чӣ меноманд ва спораҳои он чӣ номро гирифтаанд?**
- а) ҳалта ё аско спораи он аскоспора
 - б) оогония, ооспора
 - в) базидия спораи он базидиоспора
 - г) зооспорангия, зооспора

Таснифоти занбӯруғҳо. Дар айни замон занбӯруғҳоро ба синфҳои зерин ҷудо намудаанд:

1. **Синфи Хитридияҳо – (Chytridiomycetes)** Митсел пайдо накардаанд ё митсели суст инкишофёфта доранд. Зооспора ва гаметаҳои ҳаракатноки якҷамчинакдорро ба вучуд овардаанд. Раванди ҷинси бо роҳи изо – гетеро ва оогамӣ мегузарад.

2. **Синфи Оомитсетҳо – (Oomycetes)** Митсели нағз инкишофёфтаи ғайри ҳуҷайрагӣ доанд. Зооспораҳо дутоги қамчинак доранд, ки якеаш суфта дигараш паршакл мебошад. Афзоиши ҷинсии оогамӣ маҳсули ҷинсӣ ооспора аст.

3. **Синфи Зигомитсетҳо – (Zygomycetes)** Қисми зиёди митсел ғайри ҳуҷайрагист. Спорангииоспораҳо (баъзан қанидияҳо) беҳаракатанд. Афзоиши ҷинсии зигогамӣ доранд.

4. **Синфи Аскомитсетҳо-Халтадорҳо – (Ascomycetes).** Қисми зиёди митсел хеле хуб инкишофёфтааст, бештар марҳалаи (стадияи) ҳалтагӣ ва конидиалиӣ доранд. Раванди ҷинсӣ одатан гаметангииогамист. Маҳсули ҷинсии онҳо пайдо намудани ҳалта мебошанд.

5. **Базидиомисетҳо – (Basidiomycetes).** Митсели инкишофёфтаи бисёрҳуҷайрагӣ доранд. Раванди ҷинсӣ сомотогамия буда, маҳсули ҷинсӣ базидия мебошад.

1. Синфи Дейтеромисетхо ё Занбұруғҳои номуташакил (Deuteromycetes s).


Митсели хуб инкишоффта доранд. Афзоиши ғайричинсій бо рохи канидиягүй мегузарад. Афзоиши чинсии онҳо то ба ҳол маълум нест.

Синфи хитридиомисетхо – Chytridiomycetes

Дар занбұруғҳои хитридиомисетхо танаи нашвій шакли плазмодій ё митселій ниҳоят суст тарақи карда (ризомитсел) инкишоф ёфтааст. Афзоиши ғайри чинсии онҳо тавассути зооспораи дар охирі тана як қамчинак дошта мегузарад. Афзоиши чинсии гуногун (изогамій, гетерогамій, оогамій ва хологамій) доранд. Ба ин синф се тартиб: хитридияҳо, бластокладияҳо ва моноблефаридиягүйҳо, мансуб аст.

Тартиби хитридияҳо (Chytridiales)


Танаи нашвии хитридияҳо на он қадар калон аст. Ба хитридияҳо садҳо намуд дохил мешаванд. Аксарияти онҳо дар муҳити обій зиндагій карда, дар обсабзхо, занбұруғҳои обій ва дар растаниҳои дараачаи олій муфхұри мекунанд.



Расми 6. Хитридияҳо. Аз боло-ризофидиум (*Rhizophydium*); 1-таллом бо ризоидхо дар хұчайраи обсабз; 2-зооспорангия ва баромади спораҳо; 3-раванди чинсій. Дар мобайн-макрохитриум (*Macrochytrium*): 1-таллом бо ризоидхо; 2-баромади зооспораҳо

Афзоиши ғайри чинсій тавассути зооспораи дар қафои танааш як қамчинак дошта мегузарад. Афзоиши чинсій бо рохи омезишёбии маҳсули гаметаҳои ҳаракатнок ё гаметангияҳо (гаметангогамия) мегузарад. Яке аз намояндаи муфхұр паразит ва пахнгардидаи онҳо ризофидиум (*Rhizophidium pollinis*) мебошад, дар гарди ба об афтидаи дарахти санавбар инкишоф меёбад. Зооспораи вай як қамчинаки дар қафои тана چойғиршуда дорад ва он дар болои гарддон нишаста ба ғылд пұшида мешавад ва ба дохили гарддон ризомитсели ниҳоят борику кам шохрондаи беядрогиро ворид мекунад. Баъди як мудати сабзиш ядро тақсим шуда ва маҳсули дохили ҳұчайраи пуфакмонанд ба

зооспораҳо тақсим мешавад. Зооспораҳо тавассути сўрохичаҳои чилди он мебароянд.




Расми 7. Занбўруғи полифагуси эвгленӣ (*Polyphagus euglenaе*):

Аз боло: 1-зооспора; 2-ризомитселҳои ба эвглена воридшаванд; 3-чисми зооспораи собиқ.

Дар поён-раванди чинсӣ: 1-2 омезишёбии фардҳои мардона (хурд) ва занона (калон); 3-зигота; 4-8-сабзиши зигота бо пайдошавии зооспорангия

Дар эвгленияҳои бехаракат бештар полифаг (*Polyphagus euglenaе*) муфтаҳӯрӣ (паразитӣ) мекунад. Чилди пуфакмонанди танаи нашвӣ, шохаҳои бисёри шохрондаи ризомитселро медиҳад, ки он метавонад даҳо эвгленро ихота намояд. Ин занбўруғ тавассути зооспораҳо афзоиш мекунанд. Спорангияҳо аз ҳучайраи марказӣ ташаккул меёбанд. Зооспораи якқамчинакдор дар байни эвгленҳо манъ шуда, бо чилд пӯшида мешавад ва ибтидои ризомитселҳои навро медиҳанд.

Афзоиши чинсӣ дар полифага дар шакли омезишёбии навдаҳои ризомитселия мегузарад. Зиготаи ором ки дар асари бордоршави пайдо шудааст, сабзиш намуда ба зооспорангия табдил меёбад.



Расми 8. Оллидиуми карам-*Olpidium Grassicae*.

А-пойчай сиёҳак дар навниҳоли карам; Б-зооспорангия дар ҳучайраи гарданаки решаша; В-зооспораҳо; Г-протопластҳои луч ва зигота

Дар ниҳоли ҷавони қарами дар парвардаҳона нумӯъкунанда олпидиум (*Olpidium brassicae*) пайдо мешавад. Вай қасалии маъмули бо ном «пойчай сиёҳак»-ро ба вуҷуд меорад. Аз таъсири ин занбӯруги муфтаҳӯр гарданаки решаша парварда борик шуда сиёҳ мешавад ва ниҳоли ҷавон нобут мешавад. Дар ҳучайраи паренхимии пӯслохи аввалин, ё дар эпидермиси танаи нашвӣ, муфтаҳӯр дар шакли лӯндаҳаи лучи якядроноки протоплазми ҷойгир мешавад. Баъдтар вай бисёрядро шуда, бо ҷилд пӯшида мешавад ва бо пурагӣ ба зооспорангия табдил меёбад. Зооспораҳои дар он ташаккулӯфта бо яктори қамчинаки дар охири тан буда, тавассути гарданаки хориҷкунандай дароз, ки тамоми сатҳи узвҳоро фаро мегиранд, ба берун мебароянд ва ба оби дар хок буда меафтанд. Зооспораҳои қамчинакдор ба растани дигар наздик шуда ба эпидермаи он дохил шуда, маҳсули дохилии худро ба ҳучайраи он мерезад. Баъд инкишофи зооспорангияи нав оғоз меёбад. Ҳангоми мӯътадил будани шароити муҳит доираи инкишофи онҳо ду се рӯз давом мекунад. Афзоиши чинсӣ олипидияи қарам бо роҳи изогамӣ мегузарад. Гаметаҳои бо ҳам омезиш ёфта планозигота (аз юнонӣ – «планос» ҳаракатнок) – ро пайдо мекунанд. Планозигота дорои ду ядро ва ду қамчинак мебошад. Планозигота бо ҷилди ғафс пӯшида шуда ва дар танаи растани ҳомил (ҳуҷаин) замистонро мегузаронад. Ҳангоми

сабзиши планозигота ядроҳо омезиш ёфта, баъд бо роҳи редуксионӣ тақсим шуда, плазмодияро пайдо мекунад, ки аз он зооспорангия бо зооспораҳои нав инкишоф меёбанд. Роҳи мубориза ва муқобили *O brassica* мӯътадил нигоҳ доштани намнокии парвардахонаҳо ва бо маҳлули формалин кор карда баромадани хоки парвардахонаҳо мебошад. Дар вақти пайдо шавии ин касал дар сатҳи хоки бехи ниҳолҳо реҳтани қабати қум, то ки аз поёни пояи ниҳолҳо решаҳои иловагӣ пайдо шуд ва сабзиши ниҳолҳо идома ёбанд.



Расми 9. Занбӯруги муфтҳӯри Хитридияҳо-саратони картошка (*Synchytrium endobioticum*):
Намуди берунаи минтақаи иллатёфта ва ҳуҷайраи бо муфтҳӯро (паразитҳо)

Намояндаи дигари муҳими ин тартиб синхитрий - *Synchytrium* аст. Ҳамаи намудҳои ин авлод муфтҳӯрои доҳили ҳуҷайраҳои зиндаанд. Дар танаи растани ҳомил (ҳуҷаин) обзах, обила ва дигар баромадҳои рангнокии баланддоштаро дар барг, поя, гул, поиреша ва дигар узвҳои растаниӣ пайдо мекунанд. Барангезандай саратони

картошка *Synchytrium endobioticum* мебошад. Танаи нашвии муфтахұр амёбамонанд буда, тамоми ковокии хұчайраи заардидай растани хұчаинро пур мекунад. Хұчайраои атрофи минтақаи осебидиа як чанд маротиба бидуни ғайри муқарап ғақсым шуда, баромади тепамонанд пайдо мекунанд. Лұндаи заардидай то пуррагы нумұй накарда, оқар нисбатан кам пайдо мешавад. Афзоиши ғайри ғинсии он ба мисли олипидиум тавассути зооспорақо мегузарал. Маңз зооспорақо ба лұндаи сабзидаистода гузашта ба амёбоид табдил мейбанд. Афзоиши ғинсій изогамист. Зооспорақо бо ҳам омезиш ёфта, гаметақоро пайдо мекунанд. Дар натица планозиготай ду қамчинакдори ҳаракатноки ядрои диплоидій дошта пайдо мешавад.

Саратони картошка дар Америкаи Шимолй, Фарбии Аврупо васеъ паҳн шудааст. Роҳи мубориза нисбати *S. endobioticum*, бо моддаҳои захрноки химияй қоркарди хок ва дар натиҷаи корҳои селексионӣ ба вучуд овардани навъҳои нави картошкай ба ин касал тобовар.

Оиди пайдоиши хитридиягиҳо ва алоқаи генетикии онҳо ақидаи ягона вучуд надорад. Тахмин кардан мумкин ки онҳо аз организмҳои берангү бекамчинак (флагеллятҳо) пайдо шудаанд.

Санчиши тестӣ

1) Намояндаҳои тартиби хитридияҳо дар чӣ гуна мухит зиндагӣ мекунанд?

- а) дар мұхити ҳавой
- б) танҳо дар хокҳои сернам
- в) бештар дар мұхити обӣ
- г) дар хокҳои хушки биёбонӣ

2) Дар гарди ба об афтидаи дараҳти санавбар қадом намуди тартиби хитридияҳо инкишоф мейбад?

- а) олпидиум
- б) ризофидиум
- в) полифаг
- г) синхитрий

3) Дар нихоли ҷавони қарами дар парвардахона нумұйқунанда, қасалии «пойчай сиёҳак»-ро қадом намуди тартиби хитридияҳо пайдо мекунанд?

- а) ризофидиум
- б) полифаг
- в) олпидиум
- г) синхитрий

4) Барангезандай саратони картошкаро нишон дихед?

- а) олпидиум
- б) полифага
- в) ризофидиум
- г) синхитрий эндобиотики

Тартиби Бластокладиягихо -blastocladialets

Намояндахой ин тартиб занбӯруғхой дар муҳити обӣ, хок зиндаги кунанда мебошанд. Онҳо бо роҳи сапрофитӣ дар часади мурдаи ҳайвонҳои зери об буда, ё дар субстратӣ растанигӣ зиндагӣ мекунанд. Баъзе намудҳо дар хокҳои сернам сукунат доранд. Як гурӯҳи онҳо бо роҳи муфтҳӯрӣ дар ҳайвонҳои бемуҳра ё дар дигар занбӯруғҳои дараҷаи паст зиндагӣ ва фаъолият мекунанд. Онҳо дорои митсели нағз инкишофёфта мебошанд. Афзоиши ғайри ҷинсӣ тавассути зооспораи дар ақиби тана як қамчинакдошта мегузарад. Афзоиши ҷинсӣ дар натиҷаи бо ҳам омезишёбии гаметаҳои ҳаракатнок ё гаметаҳои аз ҷиҳати андоза ва соҳт яҳела (изогамия) ё фарқнок (гетерогамия), ки дар гаметангияҳо пайдо мешаванд мегузаранд.

Зооспора ва гаметаҳои бластокладияҳо аз зооспора ва гаметаҳои дигар занбӯруғҳо бо серҳаракатии худ, мавҷуд будани телпакчай намоён дар ядро, ки аз массаи асосии КРН таркиб ёфтааст, фарқ мекунад.

Дар аксарияти намояндаҳои ин тартиб ивазшавии наслият, яъне ивазшавии спорофит ба гаметофит дидо мешавад. Дар спорофит зооспорангияҳои диплоидӣ, ки насли нави спорофитро медиҳад, пайдо шудааст. Бидуни ин, спорофит боз система ё спораи оромшуда (яктоғӣ дар ҳӯҷайра) –ро пайдо мекунад. Онҳо дорои ҷилди ғафси кунғур мебошанд. Пеш аз сабзиш тақсимшавии редуксионӣ мегузарад ва аз он 4 зооспораи гаплоидӣ пайдо мешавад. Баъди давраи серҳаракатӣ зооспораҳо ором шуда, бо ҷилд пӯшида мешаванд ва ба гаметофит ва гаметангия мубадал мешаванд. Гаметаҳои аз гаметангия хориҷ шуда, ба зооспораҳо монанд мешаванд, танҳо каме хурданд. Зигота, ки баъди бо ҳам омезиш ёфтани гаметаҳо пайдо шудааст, ибтидоёбии спорофитро медиҳанд.

Ба ин тартиб якчанд авлодҳо Селомомитсес (*Coelomomyces*), катенария (*Catenaria*), бластокладия (*Blastocladia*) ва дигарҳо мансубанд.

Тартиби Моноблефаридиягихо (monoblepharidales)

Моноблефаридиягихо нутфа ва зооспораи яққамчинакдор доранд. Ин ягона гурӯҳи занбӯруғҳое мебошанд, ки бордоршавиашон тавассути нутфа ба амал меояд. Митсели моноблефаридиягихо одатан баҳорон ва тирамоҳ дар обанборҳои тоза дар шакли пат (фахос) дар болои навдача ва дигар боқимондаҳои растанигӣ инкишоф меёбад.

Авлоди калони ин тартиб моноблефарис (*Monoblepharis*) мебошад. Дар охири гиф митсели суст инкишофёфтаи занбӯруғи ин авлод зооспорангияи дарозрӯя пайдо мешавад, ки вай тавассути девор аз танаи асосӣ ҷудо мешавад. Дар он зооспораҳои тухмшакл ё қурашакл ташаккул меёбанд. Онҳо ба воситаи суроҳиҳои дар болои спорангия буда, ба берун хориҷ мешаванд. Зооспора аз ду тарафаш сабзиш мекунад. Аз яктарафаш ризоид аз тарафи дигараш гиф пайдо мекунад.

Баъдтар дар митсел оогамия ва антеридия инкишоф меёбанд, ки аз якдигар ва митсел тавассути девори мобайни чудо мешаванд. Дар ҳар як антеридия якчандтогӣ нутфа, ки ба зооспораҳо монанд аст ва танҳо бо хурд буданашон фарқ мекунанд, ташаккул меёбанд. Дар оогония ҳамагӣ як тухмҳучайра пайдо мешавад. Ҳангоми кушодашавии оогония аз он луоб ҳориҷ мешавад ва нутфа аз он мутаассир мешавад (хемотаксис). Нутфаҳои амёбамонанд баъзан тавассути қамчинак ҳаракат мекунанд. Баъди ба итном расидани раванди бордоршавӣ тухмҳучайраи бордоршуда бо ҷилд пӯшида (ооспора) шуда, баъди давраи оромӣ ба сабзиш оғоз мекунад. Моноблефариидиягиҳо эҳтимол аз қадом хитридиягиҳои як қамчинакдор пайдо шудаанд, бо дигар занбӯруғҳо алоқаи филогенетикӣ надоранд.

Синфи Оомисетҳо (Oomycetes)


Занбӯруғҳои ба синфи оомисетҳо мансуббуда митсели хуб инкишофёфтai ғайри ҳучайрагӣ доранд. Афзоиши ғайри ҷинсии онҳо тавассути зооспораи дуқамчинакдор (якеаш паршакл дигараш суфта) мегузарад. Раванди ҷинсии оогамӣ доранд. Ба ин синф якчанд тартиби дохиланд. Аз ҳама муҳимашон тартиби сапролегнияҳо, переноспораҳо ва лептомитовиҳоянд.

Тартиби Сапролегнияҳо (Saprolegniales)

Сапролегнияҳо гурӯҳи васеъ пахншуда, ва нисбатан хуб омӯхташудаи занбӯруғҳоянд. Намояндаҳои онҳо аксаран дар обҳои ширин ва хеле кам, дар обҳои баҳрҳо ҳамчун сапрофит дар болои ҷасади ҳайвонҳои мурда ва дигар субстратҳои органикӣ ё ҳамчун муфтиҳӯр дар обсабзҳо, баъзан дар занбӯруғҳои обӣ, моҳиҷаҳои ҷавон, моҳиҷои лоғар, тухми моҳиҷо ва қурбоқа вомехӯранд. Баъзе намудҳои онҳо дар хокҳои сернам сукунат доранд. Бисёри намудҳои онҳо 200 сол боз инҷониб маълум аст. Ин ҳамон занбӯруғҳо мебошанд, ки митсели инкишофёфтai ба ҷашм хуб намоён доранд. Онҳоро ҳамчун заرارрасонҳои моҳиҷо дар соҳаи моҳипарварӣ мешинохтанд. Барои аксарияти занбӯруғҳои ин тартиб мавҷуд будани селлюлоза дар ҷилди ҳучайра ва пайдошавии зооспораҳои дуқамчинакдор, ки афзоиши ғайри ҷинсиро таъмин мекунанд хос аст. Яке аз авлодҳои васеъ паҳншуда – Сапролегния (*Saprolegnia*) мебошад. Вайро бо осонӣ дар шароити лабараторӣ пайдо кардан мумкин аст. Агар дар коса ё аквариуми обдор, ки оби онҳо аз ҷӯй ё обанборҳои табии гирифта шудааст, ҷасади пашишай мурдагӣ ё кирминаи мурча ё сафедии тухми саҳт пӯхташударо гузорем, баъди якчанд рӯз дар болои онҳо митсели патмонанди сафед пайдо мешавад. Дар охири гифҳои он зооспорангияи слиндршакли дарози пӯр аз ситоплазмаи ғализ, ки аз митсел тавассути девор ҷудо шудааст, ба вуҷуд меояд. Дар зооспорангияҳо микдори бисёри зооспораҳои нокмонанд бо ду қамчинаки баробар, ки якеаш паршакл ва дигараш муқарарист, ташаккул меёбанд.

Тақрибан баъди нимсоат ҳаракатқуни, зооспораҳо ором шуда, бо ҷилд пӯшида мешаванд ва баъд аз як соат, аз ҳар як эндоспора,

зооспораи нави луч, лекин шакли гурдаро гирифта хориҷ мешавад. Аз минтақа фурухамидаи он ду қамчинак месабзад, ки якеаш паршакл ва дигараш муқаррарист. Ин ҳодисаро дипланетизм меноманд. Зооспораи дуюм дар об шино карда дар заминаи хемотаксис ба болои часади ҳайвони мурдаи зери об менишинад ва бо чилд пӯшида шуда митсел пайдо мекунад. Баъдтар дар ҳамон митселе, ки зооспорангия пайдо шуда буд, узвҳои чинсӣ оогония ва антеридия ташаккул меёбанд. Онҳо метавонанд дар як шоҳа ё шоҳаҳои гуногуни митсел, ки тавассути девор аз он чудоянд, пайдо мешаванд. Оогония курашакл буда, дар дохили он якчанд тухмҳӯҷайраҳои як ядродор пайдо мешаванд. Дар ташаккулёбии тухмҳӯҷайраҳо маҳсули дохилии оогония бо пуррагӣ сарф мешавад. Антеридия дар охири гиф ба вучуд меояд ва ба сӯи оогония месабзад. Вай шакли слиндри кутоҳро дорад, ситоплазмаи ғализ ва ядроҳои бисёр дорад. Аз антеридия ба самти минтақаи ҷилди тунук доштаи оогония шоҳаҳои найчамонанд месабзанд. Онҳо аз ҷилди оогония гузашта ба тухмҳӯҷайра мерасанд. Баъди луобгардии ҷилди нуғи шоҳаҳо, як қисми ситоплазмаи антеридия бо як ядро ба тухмҳӯҷайра мерезад ва онро бордор мекунад.



Расми 10. Сапролегния-Saprolegnia mixta.
А-Зооспораҳои аз зооспорангия хориҷшуда;
Б-раванди чинсӣ дар сапролегния:
1-оогония бо тухмҳӯҷайраҳо; 2-антеридия

Тухмҳӯҷайраи бордоршуда бо чилд пӯшида гардида ба ооспора табдил меёбад. Ооспора баъди давраи оромӣ ба сабзиш шурӯъ мекунад ва гифи нави кутоҳро пайдо мекунад. Дар охири гиф зооспорангияи нав ҳосил мешавад. Пеш аз сабзиши ооспора дар он тақсимшавии

редукционии яdroи диплоидии он ба амал меояд. Дар як қатор авлодҳои сапролегниягиҳо танҳо зооспораи аввалини нокмонанд пайдо мешаванд. Дар ахлия (*Achlya*) зооспораҳо қамчинак пайдо намекунанд, онҳо аз зооспорангия амёбамонанд ҳаракат карда, хориҷ мешаванд, дар инҷо бо ҷилд пӯшида мешаванд ва баъд зооспораи дуюминро пайдо мекунанд.

Дар диктиухуса (*Dictyuchus*) зооспораи аввалин ҳоло аз зооспорангия нобаромада бо ҷилд пӯшида мешавад ва ба зооспораи дуюмин табдил мейёбад.

Ҳар як зооспора тавассути баромадгоҳи худ хориҷ шуда, дар охир зооспорангияи холии бисёр суроҳидор боқи мемонад. Намудҳои авлоди афаномитсес (*Aphanomyces*) дар обсабзҳо, решай баъзе растаниҳои дараҷаи олий муфтаҳӣ мекунанд.


Питиелла (*Pythiella*) дар обҳои ширин ва баҳрҳо сукунат дошта дар обсабзҳои авлодҳои десмидияҳо, диатомҳо, сиёҳтоб (кунғур), сурҳ ва ин чунин занбӯруғҳои обӣ муфтаҳӣ мекунанд.

Тартиби Переноспорихо (*Perenosporales*)

Намояндаҳои ками ин тартиб дар об, аксарияти онҳо дар хушкӣ зиндагӣ мекунанд. Баъзе намудҳои переноспорияҳо бо роҳи сапрофитӣ дар хок ва бештарашон ҳамчун муфтаҳӯр дар растаниҳо ҳаёт мегузаронанд. Переноспорияҳо гурӯҳи қадима буда, аз эраи палеозой маълуманд ва дар байни оомисетҳо аз ҳама мукаммал гаридид мебошанд. Дар байни онҳо гузариш аз шакли нисбатан содда ба мураккабро дидан мумкин аст. Мисол гузариш аз ҳаёти сапрофитӣ ба факултативӣ ва баъдтар ба муфтаҳӯрии облигатӣ мушоҳида мешавад. Гузаштан аз митсели берун аз субстрат ба митсели доҳили ҳучайрагии макандадор, ки барои муфтаҳӯрои нисбатан типикӣ хос аст ва растани ҳомилро секин оҳиста ба нобутшавӣ оварда мерасонад. Дар вақти афзоиши ғайри ҷинсӣ танҳо дар як миқдори ками переноспорихо зооспорангияи слиндрикӣ пайдо мешавад, ки аз гифи онро пайдо намуда фарқ намекунад. Аксарияти зооспорангияҳои дигар аз гифи онҳоро пайдо намуда бо куллӣ фарқ намекунанд. Ҳангоми аз митсел чудо шудан ҷараёни бод онҳоро чун қанидия паҳн мекунад. Аз ин лиҳоз гифи фардҳое, ки дар онҳо ин қанидияҳо пайдо мешаванд, қанидиябаранд меноманд. Дар яке аз переноспорихо, зооспорангия – қанидия ва зооспораро пайдо мекунад, дар дигараш вобаста ба омилҳои муҳит метавонад зооспора инкишоф ёбад ё бевосита ба гиф табдил ёбад. Дар намудҳое, ки ба ҳаётгузаронии рӯи замин мутобиқ шудаанд, аз спорангия ҳамеша гиф месабзад ва зооспора пайдо намекунад, аз ин лиҳоз ба қатраи об эҳтиёҷ надорад. Зооспораи переноспорияҳо гурдашакл буда, аз паҳлуи он ду қамчинак баромадааст, ки якеаш мичгондор дигараш муқарририст.

Дар вақти афзоиши ҷинсӣ ба мисли сапролегнияҳо ба оогонияи курашакл антеридия ворид мешавад ва маҳсули он ба оогония реҳта, бордоршавӣ ба амал меояд. Фарқ аз сапролегнияҳо дар он аст, ки

плазмаи дар оогония будаи переноспорияҳо ба тухмҳучайраи дохила ва канора (периплазма-аз юнонӣ пери-атроф дар наздики) дифференсатсия мешавад. Ҳамин тавр барои пайдошавии гамета ҳамаи ситоплазма сарф намешавад. Ба переноспорияҳо садҳо намуд дохил мешавад. Дар охири спорангиябарандай авлоди калонтарини ин тартиб питиум (*Pythium*) зооспорангияи қурашакл ё нокмонанд пайдо мешавад. Зооспорангияҳо аз спорангиябаранда ба мисли канидия қанда шуда, тавассути шамол паҳн мегарданд ва аз онҳо зооспораҳо месабзанд. Аксарияти онҳо сапрофитанд. Бисёри онҳо дар решави растаниҳои дараҷаи олии мазрӯ (лаблабӯ, қарам, шалғамча, тамоқу, ҷуворимакка, ҳардал) муфтҳӯри карда, қасалии бо ном решахӯрро пайдо мекунанд. Спорангиябарандай авлоди фитофтора (*Phytophthora*) аз гифи митсели питиум бо кулли фарқ мекунад, чунки вай шохронии симподиалий дорад.



Расми 11. Барангезандаҳои қасалии картошка-фитофтора (*Phytophthora infestans*):

1-3- оғози сабзиши зооспорангия; 4-сабзиши зооспор; 5-воридшавӣ тавассути даҳонача; 6-воридшавӣ ба бофтаи барг тавассути кутикула.

Яке аз намудҳои маъмули ин авлод *Phytophthora infestans* мебошад, ки дар лӯнда ва баргу пояи картошка қасалии хавғонкро пайдо мекунад. Нишонаи қасал дар нимаи дуюми тобистон, ҳангоми сиёҳ шудани баргу пояи растаний маълум мегардад ва он нобуд мешавад. Зооспорангияҳо дар хок афтида месабзанд ва лӯндаи картошкай солимро ҳусусан ҳангоми қандани он гирифтори қасал мекунанд. Дар растаний ооспораи занбӯруғ пайдо намешавад. Лекин ооспораҳо метавонанд дар хок инкишоф ёбанд. Илова бар ин митсел метавонад

дар боқимондаҳои растани замистонро гузаронад. Сироятёбии картошка аввалин маротиба аз хок оғоз меёбад. Инчунин касал тавассути лундаҳои касал, хусусан муғчачаҳои (чашмакҳои) осибдида ба навдаҳои солим мегузарарад ва дар як мудати кӯтоҳ васеъ паҳн мешавад. Ин касал аз Амрикои Шимолӣ дар солҳои 30-уми асри XIX ба Аврупо паҳн шудааст. Роҳи мубориза: гузаронидани чорабиниҳои агротехникӣ, ба растани пошидани маҳлули бордо, инчунин ба вуҷуд овардан ва кишт намудани навъҳои ба ин касал тобовар.

Plasmopara viticola туфайлиҳӯрӣ хавфноки навдаҳои ток мебошад, дар он касалии милтро пайдо мекунад. Ин занбуруғ аз Амрикои Шимолӣ ба Аврупо дар солҳои 70-уми асри XIX оварда шудааст. Занбуруғ ба барг, танобак ва меваи ангур сироят карда, онҳоро нобут мекунад. Вай замистонро дар шакли митсел дар навда, муғча, инчунин дар шакли ооспора, ки дар миқдори бисёри он (то 200 дар 1 mm^2) дар барг пайдо мешавад мегузаронад. Роҳи мубориза – пошидани маҳлули бордо. *P. brassica* дар навниҳоҳои карам туфайлиҳӯрӣ мекунанд, ки ин боиси паст шудани ҳосил мегардад.

P. desturctor дар намудҳои авлоди пиёз муфтҳӯрӣ мекунад. Ин занбуруғи хавфнок буда, дар миқёси ҷаҳон хеле паҳн гардидааст. Вай барг ва тирҷаи тӯдагули пиёзро нобут мекунад. Бисёри намудҳои авлоди переноспораҳо – *Perenospora tabacina* дар тамоку, *P. schachtii* дар пиёз ва дар юнучқа як ҷанд намудҳои ин авлод муфтҳӯрӣ мекунанд.

Санчиши тестӣ

- 1) Тартиби сапролегнияҳо ба қадом шӯъба ва синф дохил мешаванд?**
 - а) шӯъбаи гулсангҳо синфи зигомитсетҳо
 - б) шӯъбаи миксомитсетҳо синфи хитридияҳо
 - в) шӯъбаи занбуруғҳо синфи зигомитсетҳо
 - г) шӯъбаи занбуруғҳо синфи оомитсетҳо
- 2) Намояндаҳои авлоди сапролегния бо қадом роҳ ғизо мегиранд?**
 - а) танҳо сапрофитӣ
 - б) танҳо паразитӣ
 - в) сапрофитӣ ва паразитӣ
 - г) сапрофитӣ ва дарандагӣ
- 3) Сапролегния бо қадом роҳ афзоиш мекунад?**
 - а) ҷинсӣ
 - б) гайричинсӣ
 - в) ҷинсӣ ва гайричинсӣ
 - г) нашвӣ
- 4) Фитофтора инфестанс дар қадом растани паразитӣ мекунад?**
 - а) карам
 - б) ангур
 - в) картошка
 - г) тамоку
- 5) Плазмопара витикола дар қадом растани паразитӣ мекунад?**

- а) картошка
- б) карам
- в) навдаи ток
- г) тамоку


Синфи Зигомитсетхо *zygomycetes*

Ба ин синф занбӯруғҳои митсели нағз инкишофёфтаи ғайри ҳуҷайрагӣ дошта, дохил мешаванд. Афзоиши ғайри чинсӣ тавассути спорангиспораҳои беҳаракат (аз қамчинак маҳруманд) ё канидияҳо ба амал меояд. Дар зигомисетҳо шакли маҳсуси афзоиши чинсӣ - зигогамӣ дида мешавад. Дар ин ҷо бо ҳам оmezishbии ҳуҷайраҳо ба гаметаҳо дифференсатсия нашуда мегузарад. Ин синф ба 4-тартиб : мағорҳо, эндоғорҳо, эндогонҳо ва зоопаговҳо тақсим мешавад.


Тартиби Мағорҳо - *Mucorales*

Занбӯруғҳои тартиби мағорҳо дар байни дигар занбӯруғҳои дараҷаи паст мақоми хосро дорост. Аз рӯи соҳти митсел мағорҳо ба оомисетҳо (сапролегнияҳо, переноспориҳо) хеле монанди дорад. Аз онҳо боз бо як қатор алломатҳои морфологӣ ва биологии худ фарқ мекунад.

Талломи занбӯруғҳои мағорҳо аз митсели хуб инкишофёфтаи шохронда таркиб ёфтаанд. Гифи онҳо одатан рангнок набуда, дарозии он аз якчанд миллиметр то якчанд сантиметр мерасад. Гифи ҷавони (таракқикардаистода) онҳо одатан якхӯҷайрагист, танҳо дар якчанд намояндаҳои ин тартиб (оилаи кикселловҳо) бисёрхӯҷайрагӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз онҳо ба занбӯруғҳои ҳалтадорҳо ва дигар гурӯҳи олиташкил монанди пайдо кардаанд.



12



13

Расми 12. Митсели мафор бо спорангиябарандахо.

Расми 13. Мафор:

- 1-овезаҳои аз гифи митсел дуршудаистода;
- 2-овеза ва гаметангия;
- 3-зигота бо овеза;
- 4- сабзиши зигота.


Дар гифи бисёри занбӯруғҳои мафорҳо деворҳои кундаланг дар чои пайдошавии узвҳои афзоиш (репродуктивӣ) ба вучуд меоянд.

Аксарияти мафорҳо дар хок, дар бокимондаи растаниҳо, дар пору, баъзан дар маводҳои ғизоӣ ҳаёт мекузаронанд. Баъзе аз онҳо дар дигар занбӯруғҳои гурӯҳи мафорҳо, дар одамон ва ҳайвонот муфтҳӯрӣ мекунанд. Дар 1г хок ҳазорҳо фардҳои ин занбӯруғро дидан мумкин. Мафорҳо дар якҷояги бо дигар гурӯҳи занбӯруғҳо ва бактерияҳои дар хок суқунат дошта, дар раванди хокпайдошавӣ фаъолона ширкат меварзанд.

Ин тартиб ба якчанд оилаҳо ҷудо мешавад, ки ҳаряки он аз рӯи соҳти афзоиши ғайричинсиашон фарқ мекунанд. Яке аз оилаҳои калонтарини он, оилаи мафор мебошад, ба он 12 авлод ва қариб 145 намуд мансуб аст. Авлоди аз ҳама калони он мафор (*Mucor*) мебошад. Намояндаҳои он дар ҳама ҷо, хок, пору вомехӯранд. Яке аз намудҳои бештар паҳншуда ва маъмули он- мафори муседо (*Mucor mucedo*) мебошад. Вай ҳаёти сапрофитӣ дошта, дар хок, хусусан дар поруи асп ва маводҳои ғизоӣ паҳн гардидааст. Митсели шохрондаи он дар субстрат ҷой гирифта, ба боло, яъне бо ҳаво спорангиябарандай дарози

геотропии манфиашро равон меқунад. Дар қисми нұғии спорангиябаранда спорангия инкишоф меёбад. Маҳсули дохили спорангия ба спораҳои бисёрядродор табдил меёбад. Баъди ба камолот расидани спораҳо, чилди спорангия мекафад ва спораҳо пош мөхұранд. Афзоиши мағорҳо асосан бо роҳи ғайричинсій мегузарал. Афзоиши чинсій нисбатан кам мушоҳида мешавад. Ин ҳамон вақт амалій мешавад, ки агар ду митсели гетереталлични (дар зигомисетҳо гомоталлични нисбатан кам вомехұрад) бо ҳам наздик چой гиранд. Гифҳои ин митселҳо рӯ ба рӯи яқдигар сабзида бо ҳам пайваст мешаванд. Дар қисми васеъгаштаи гиф ҳұчайраи бисёрядро пайдо мешавад, ки тавассути девор аз митсели нашвій чудо мешавад ва онро гаметангия меноманд. Девори аз ҷои бо ҳам часпида лухоб шуда, маҳсули ҳардуи ҳұчайраҳо аз он چумла ядроҳо бо ҳам омезиш меёбанд. Дар натиҷаи ин омезишшеби зигота пайдо мешавад. Зиготаи ҳосилшуда бо чилди ғафс пұшида мешавад. Баъди давраи оромій зигота ба сабзиш оғоз меқунад. Дар аввал гифи кутоҳ пайдо карда, дар он спорангия инкишоф меёбад. Пеш аз пайдошавии спора ядрои диплоидии он бо роҳи редуксионій тақсим мешавад. Ин спорангияи аввалини баъди афзоиши чинсій буда, онро ҷаниній меноманд. Вай сохти муқарапі дошта, аз спорангияи афзоиши ғайричинсій бо доштани гуногунияти генетикии спора фарқ меқунад. Дар вақти ноқулай будани шароити зист, мисол норасогии оксиген ё агар мағор дар мұхити обій бошад, митсели он деворҳои кундаланг пайдо карда, ба буғумҳо (оид) тақсим мешавад. Оид бо чилди ғафс пұшида шуда, ба хламидоспора табдил меёбад. Дар хламидоспора моддаҳои захиралық аз он چумла равған ҷамъ мешавад. Баробари пайдошавии шароити мувоғиқ хламидоспораҳо сабзиш карда, митсел пайдо меқунанд.

Ҳангоми мавчуд будани маводҳои фаровони ғизой, мисол дар маҳлули қандай оидия лұнда шуда, бо роҳи муғчабандай тақсим мешавад. Дар чунин шароит оидия, мисол мағори явагій (*Mucor javanicus*) турушшавии спиртиро (хамиртурши мағор) ба вучуд меорад. Баъзе намудҳои занбұруғи оилаи мағор - актиномукори нафис (*Actinomycor elegans*), ризопуси камспора – *Rhizopus oligosporus*), ризопуси шолай – *R. oryzae*, ризопуси японай – *R. japonicus*, мағори chinay – *Mucor sinensis* ва ғайра) қобилияты баланди ферментативій (хусусан амилолитикій ва протеолитій) доранд, аз ин лиҳоз онҳоро дар амалия бештар истифода меқунанд (хусусан мамлакатҳои дар қитай Осиё буда). Ин занбұруғ ба сифати қисмати (компонентій), туршкунанда (хамиртуруши chinay), инчунин барои истехсоли спирт ва дигар нұшокихои спиртдор истифода мебаранд.



Расми 14. Пилоболюс: 1-спорангиябаранда; 2-партофтани спорангия.

Пилоболюс (*Pilobolus*) яке аз авлодҳои паҳншудаи тартиби мағор буда, 8 намуди он маълум аст. Вай дар болои поруҳо сукунат ва сабзиш мекунад. Спорангиябарандай кӯтоҳи нӯгаш нокмонанд варамкарда дорад, ки дар он спорангияни хурди сиёҳча пайдо мешавад. Дар натиҷаи афзудани фишори тургорӣ спорангиябаранда аз болояш кушода шуда, бо ҳамроҳии маҳлул тамоми спорангияҳо ба масофаи то 2 м. партофта мешаванд. Суръати партофташавӣ ба 4,7 -27,5 м/сония баробар аст.

Дар байни мағорҳо дар қатори спорангияҳои бисёрспорадори инкишоф ёфтаистода, боз чунин намудҳое ҳастанд, ки дар спорангияи онҳо ҳамаги як спора инкишоф меёбад. Ин спорангия баробар ба қанидия мебошад. Эҳтимол эволютсияи афзоиши ғайри чинсӣ дар тартиби мағорҳо бо ҳамин роҳ гузашта бошад.

Тартиби Энтомофторихо (*Entomophthorales*)

Ба ин тартиби занбӯруғҳо ҳамагӣ як оила – энтомофторихо – (*Endomophthoraceae*) мансуб аст. Қариб ҳамаи намояндаҳои он муфтаҳӯри ҳашаротҳоянд. Характери муфтаҳӯрӣ ва биологии онҳо аз қадим дикқати мутахасисҳоро ба худ ҷалб намудааст.

Оиди таснифоти онҳо, яъне ба авлодҳо чудо намудани онҳо фикрҳои муҳталиф мавҷуд аст.

Яке аз авлодҳои паҳншудаи ин оила энтомофтора мебошад, ки ба он 60 намуд дохил мешавад.

Занбӯруғҳои энтомофториҳо аз тарзи ҳаётгузаронии обӣ ба муҳити хушкӣ баромадаанд. Ба ивази спораҳои ҳаракатнок дар онҳо канидияҳои ҳавоӣ пайдо шудаанд. Дар алоқаманди бо ин занбӯруғҳои энтомофториҳо муфтиҳӯри ҳашаротҳои рӯи замин гардидаанд.

Ин занбӯруғҳо дар рӯи замин васеъ паҳн гардидаанд. Танҳо дар ИМА 50 намуди он ба қайд гирифта шудааст.

Занбӯруғҳои энтомофториҳо ба намудҳои 12 отрияди ҳашаротҳо муфтиҳӯрӣ мекунанд. Мисол *Endomophthora Sphaerosperma* дар шабпараки қарам (капустная белянка), қӯяи қарам, дар як қатор намудҳои ширинча, своракҳо (шелкун) ва кирминаи онҳо, трипс, медянитсаи себ, яъне ба намояндаҳои 4 отряд муфтиҳӯрӣ мекунад.

E. coronata на танҳо ба намудҳои зиёди ҳашаротҳо балки дар асп, ҳачир (мул) ва ҳатто дар одамон муфтиҳӯрӣ мекунад. Занбӯруғҳои энтомофториҳо дар дохили субстрати ғизӣ митсели сусти якҳуҷайрагии диаметри калон дошта (10-13 мкм) бо қатраи зиёди равған пайдо мекунад. Митсел дар ҳашароти илатнок ба элементҳои алоҳида (чисми гифӣ), ки шакли ғайри муқарарӣ ва андозаи гуногун дорад, пора-пора мешавад. Тавассути ҷараёни хун ин элементҳо ба тамоми чисми (хӯчайн) ҳомил паҳн шуда, оҳиста - оҳиста онро пур мекунанд ва ҷои бофтаи нобутшуда истодаро мегиранд. Сабзиши занбӯруғ то ҳамон вақт идома меёбад, ки структураи дохилии он бо пуррагӣ нобут нашавад, он гоҳ чисми ҳашарот шакли ҳалтаи хитиниро гирифта, ба элементҳои занбӯруғ пур мегардад.

Чисми гифии занбӯруғро дар сар, шикам ва ҳатто дар пои ҳашаротҳо метавон дарёфт. Давомнокии давраи инкишоғ аз канидия то нобутшавии дар обекти калон (малаҳ) аз 5 то 8 рӯз, дар ҳашаротҳои нисбатан хурд (хомушакҳо, хомушаки вараҷа, ширинча) аз 2 – 3 рӯз давом мекунад. Ин нишон медиҳад, ки бемори ба қадом суръат метавонад дар популятсияи ҳашаротҳо паҳн шавад. Ҳалокати ҳашаротҳо аз вайроншавии гардиши мутадили хун ва аз хориҷшавии маҳсули фаъолияти ҳаётии занбӯруғ – заҳр (токсин) ва ферментҳо ба таркиби хуни онҳо ба амал меояд. Канидиябарандай сузанакмонанд аз суроҳии узви нафас ё аз ҷои тунуки пӯшиши хитинӣ мебарояд. Тавассути фишори тургорӣ дар шакли канидия партофта мешавад ва он ба ҳашароти дигар афтида онро сироят мекунад. Раванди ҷинсӣ дар дигар намудҳо тавассути оmezishёбии ду хӯҷайраи ғурми кутоҳ, ки зиготаи деворғафси оромро пайдо мекунад, мегузарад. Баъзе энтомофторҳо дар кирминаи кирми абрешим, малаҳ ва дигар ҳашаротҳо муфтиҳӯрӣ мекунанд. Олимон кушиш ба ҳарҷ доданд, то ки ин занбӯруғҳо дар шароити лабараторӣ парвариш карда, бар зидди ҳашаротҳои зараррасон истифода кунанд. Мутаасифона ҳоло ин проблема ҳали худро бо пуррагӣ наёфтааст.

Санчишҳои тести

1) Дар зигомитсетхо афзоиши ғайричинсӣ чи гуна мегузарад?

- а) тавассути зооспораҳо
- б) тавассути зигоспораҳо
- в) тавассути спорангиспораҳо ё канидияҳо
- г) афзоиши ғайричинсӣ надорад

2) Афзоиши ҷинсӣ дар зигомитсетхо бо қадом роҳ мегузарад?

- а) оогамӣ
- б)изогамӣ
- в)гетерогамӣ
- г)зигогамӣ

3) Намояндаҳои зигомисетхо дар табиат чӣ манфиат меоранд?

- а)ҳашаротҳои заарнокро нобуд месозанд
- б) алафҳои бегонаро нест мекунанд
- в) дар раванди хокпайдошавӣ, дар якҷоягӣ бо бактерияҳо иштиrok мекунанд
- г) фоидаовар нестанд

4) Занбӯруги мағор дар кучо вомехӯрад?

- а) танҳо дар обанборҳо
- б) танҳо дар ҳавои атмосфера
- в) дар хоқ, пору, маводҳои ғизойӣ
- г) танҳо дар ҳуҷайраи организмҳои зинда

5) Мувофиқати байни тартибҳои ғурӯҳи занбӯруғҳоро муайян қунед?

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Мағор, пилоболюс | A. Хитридияҳо |
| 2. фитофтора, плазмопара | B. Сапролегнияҳо |
| 3. ризофидиум, полифаг | C. Переноспораҳо |
| 4. сапролегния, ахилия | D. Мағорҳо |

Боби 7 Зерсалтанати занбурӯғҳои олиташаккул (Mycobionta)

Плазмодия ё псевдоплазмодия пайдо накардаанд. Марҳалаи (фаза) нашвӣ аз ришта (гиф) ё ҳуҷайра бо девори ҳуҷайрагии нағз ташаккулёфта иборат аст. Танҳо ғизогирӣи абсортивӣ доранд. Дар ҳуҷайраҳо як ё ду қамчинак пайдо мешавад. Шакли дуқамчинақдор

ҳамеша аз як қамчинаки муқарарӣ ва як қамчинаки паршакл иборат аст. Ба ин шӯъбай занбурӯғҳои ҳақиқӣ (Eumuscota) мансубанд.

Синфи Халтадорон ё Аскомисетхо- Ascomycetes

Занбұруғхой халтадорон ё аскомисетxo яке аз синфҳои сернамоянда буда, зиёда аз 30 000 намудро дар бар мегиранд, ки ин 30% ғамъи занбұруғхой маъмурло ташкил мекунад. Занбұруғхой ба ин синф таълук дошта аз чиҳати соҳт хеле гуногунанд. Мисол ба ин занбұруғи хамиртурш, ки аз як ҳұчайраи муғчапайдокунанда таркиб ёфтааст ва намудҳои дорои танамеваи шакл ва андозай гуногун дошта мансубанд. Андозай онҳо аз соҳти микроскопи то 10-20 см (бұрмазанбұруғ) мерасанд.


Аломати асосии халтадорон ин пайдо намудани халта (аско) ҳангоми афзоиши чинсӣ мебошад. Дар ҳар як халта то 8 аскоспора пайдо мешавад. Халта (аско) метавонад бевосита аз зигота (дар халтадорони дараҷаи паст) ё дар гифи аскогенӣ, ки аз зиготаи инкишофёфта истода пайдо шавад. Дар халта оmezishёбии ядроҳои зигота, баъд тақсимшавии мейозии ядроҳои диплоидӣ ва ҳосилшавии аскоспораи гаплоидӣ ба амал меояд. Дар халтадорони дараҷаи олий халта на танҳо ҷои пайдошавии аскоспораҳост, балки вай дар паҳн намудани спораҳо фаъолона ширкат дорад. Танаи нашвии халтадорон – митсели шохронда гаплоидӣ аз ҳуҷайраҳои бисёр ядро ё як ядро таркиб ёфтааст. Фарқ аз зигомисетҳо дар он аст, ки дар митсели онҳо деворҳои мобайни пайдо шудааст, соҳти бисёрҳуҷайраги гирифтаанд ва дар онҳо тақсимшавии синхронии (баробар) ядроҳо дидар мешавад. Инкишофи девори мобайни аз девори гиф ба марказ шурӯъ мешавад, ки ин ба тангшавии диафрагмаи объективӣ дастгоҳои аксгирий шабоҳат дорад. Дар маркази девори мобайни суроҳи боки мемонад, тавассути он ҳаракати ситоплазма бо суръати аз 1- 2 то 25- 40 см /соат ба амал меояд. Баъзе органеллаҳои ҳуҷайра, ҳатто ядро тавассути ин суроҳӣ метавонад кӯчат (мигрироват). Мавҷудияти суроҳи дар девори мобайни дар баробар гузаштани моддаҳои ғизӣ тавассути гиф ба минтақаи сабзиш аҳамияти калон дорад.

Дар баъзеи халтадорон митсел метавонад ба хучайраҳои алоҳида чудо шавад ё муғча пайдо кунад. Дар хамиртурш (тартиби *Endomycetales*) митсели ҳақиқӣ дида намешавад, танаи нашвии он аз як хучайраи муғчаҳосилкунанда, баъзан аз хучайраи тақсимшаванда ё аз митсели қалбакӣ иборат аст. Дар таркиби чилди халтадорон ба мисли хитридияҳо ва зигомисетҳо хитин дида мешавад, лекин мавҷудияти он дар намояндагони ин синф хеле кам буда, ҳамагӣ 20-25% ташкил мекунад. Ҳол он ки дар баъзеи хитридияҳо то ба 60%, дар зигомисетҳо то 37-40% мерасад. Дар баъзеи занбӯруғҳои хамиртурш (авлоди *Schizosaccharomyces*) хитин зоҳир нашудааст. Селлюлоза дар халтадорон (ба гайр аз ду намуди авлоди сератосистес) дида намешавад.

Дар сикли инкишофи халтадорон афзоиши ғайричинсӣ мақоми баланд дорад. Спораҳои афзоиши ғайричинсӣ (канидияҳо) дар митсели

гаплоидӣ бо роҳи экзогенӣ (баъзан эндогенӣ) дар канидиябарандаҳои соҳти гуногундошта пайдо мешаванд. Спорапайдошавии канидиалии халтадорон аз ҷиҳати морфологӣ хело гуногунанад. Спорапайдокунии канидиалий дар давраи сабзиши занбӯруғҳо равнақ мекунанд ва барои паҳншавии онҳо кӯмак мерасонад. Дар халтадорони муфтҳӯри растаниҳо, одатан онҳо дар органзми растаниҳои зинда, ташаккул меёбанд. Спорапайдокунии халтагӣ баъди нобутшавии растани ҳомил ё ягон узви он, дар охирҳои сабзиш ё баъди замистонгузаронӣ ба амал меояд.

Раванди чинсӣ дар занбӯруғҳои халтадорони муҳталиф бо роҳи гуногун мегузарад. Дар занбӯруғҳои халтадорони содда ба раванди чинсии зигомитсетҳо шабоҳат дорад ва он тавассути бо ҳам омезишёбии маҳсули ду ҳуҷайраи митсел ва ядроҳои он ба амал меояд. Дар ин маврид зигота ба мисли зигомисетҳо ба ҳолати оромӣ дучор намешавад. Ядрои омезишёфтаи (капулятсионӣ) онҳо бо роҳи редуксионӣ тақсим мешавад. Дар натиҷаи се маротиба пайдарҳам тақсимшавӣ 8- ядрои гаплоидӣ ва аз он ҳамон миқдор спора пайдо мешавад. Дар охир зигота ба халта (аско) табдил меёбад.




Расми 15. Раванди чинсӣ ва инкишофи халтаҳо дар аскомисетҳо (халтадорон):

1-аскогон бо трихогина ва антеридия; 2-инкишофи халта бо тарзи чангак; 3-халтаи ҷавон баъди мейоз; 4-халтаи болиг бо аскоспораҳо.

Дар қисми зиёди халтадорони дараҷаи олӣ узви маҳсуси чинсӣ – занона – архикарп ва мардона – антеридия ташаккул меёбанд. Архикарп аз соҳти беруна ба карпогони обсабзҳои сурх монанд аст ва аз ду ҳуҷайра: поёни варамида – аскогон ва болоии слиндрмонанд –

трихогина иборат аст. Антеридия як ҳүчайраи слиндршакл таркиб ёфтааст. Махсуси архикарп ва антеридия – протопласти бисёядрои махсус нагардида мебошад. Воқеан гаметаҳо дар ин узвҳо пайдо намешаванд. Антеридия дар болои трихогина чой гирифта, махсуси он ба архикарп мерезад ва омезишёбии ситоплазмаҳо ба амал меояд. Дар ин вақт ҳодисаи ачиб, ки хоси занбӯруғҳост, мушоҳида мешавад. Ядрои ҳарду протопластҳо бо ҳам наздик мешаванд, локин омезиш намеёбанд ва ядрои диплоидӣ ҳосил намекунанд. Чунин ҷуфтни ядроҳои пайдошударо дикарион меноманд. Ҳар як дикарион аз ядроҳои пайдоиши муҳталиф (ҳархела) дошта – аскогенӣ (занона) ва антеридиалий (мардона) таркиб ёфтааст. Баробари ташаккулёбии дикарионҳо, аз аскогон баромадҳои шохронда - гифҳои аскогонӣ оғоз меёбад. Ба онҳо дикарионҳо мегузаранд, ки баъдтар онҳо баробар (синхронӣ) тақсим шуда, дикариони нави духтариро пайдо мекунанд. Баробари пайдоиши дикарионҳои нав дар гифҳои аскогонӣ деворҳои мобайни пайдо мешаванд. Дар охир ҳар як бандак (членик) дорои як дикарион мешаванд. Ҳамин тавр дар халтадорони қадима, дар сикли инкишофи онҳо ҳолати (фазай) моноплоидӣ бартарӣ (хукумрон) дорад, диплоиди танҳо зигота аст. Дар халтадорони дараҷаи олий З ҳолат: моноплоидӣ (асосӣ) дикарионӣ ва диплоидии кутоҳумр паи ҳам яке дигараашро иваз карда меистанд. Дар байни халтаҳо (аскоҳо), (гифҳои аскогенӣ) ҳамеша гифҳои бемаҳсул пайдо мешаванд, ки онҳоро парофизҳо меноманд. Парофизҳо мақоми мобайни (буферӣ)-ро мебозанд. Онҳо метавонанд, дар паҳншавии аскоспораҳо кумак расонанд.



Расми 16. Раванди пайдошавии халта бо аскоспораҳо дар аскомисетҳо. А-митсел; Б-пайдокунандаи узвҳои чинсӣ; В-васлшавии

трихогина, антеридия ва гузариши протопласт аз антеридия ба аскогон; Г-дар аскогон пайдошавии дикарионҳо; Д-инкишофи гени аскогенӣ; Е-пайдошавии халтаҳо ва спораҳои халтагӣ

1-архикарп; 2-аскогон; 3-трихогина; 4-антеридия; 5-гифҳои аскогенӣ; 6-дикарион дар нӯги гифи аскогенӣ; 7-12- тарҳи анҷомёбии раванди чинсӣ; 13- ҳосилшавии зигота; 14-15-тақсимшавии редуксионӣ ва инкишофи минбаъдаи халта бо аскоспораҳо.

Аскоҳо (халтаҳо) ва парофизҳо қабати гимениалиро пайдо мекунанд. Дар марҳалаи ҳалқунандаи (асосӣ) раванди чинсӣ дар болои бандакҳои дикарион гифҳои аскогенӣ ядроҳои пайдоиши ҳархела дошта, (гетероталичнӣ) бо ҳам омезиш меёбанд ва бо тези ба тақсимшавии редуксионӣ дучор шуда, дар охир 8- (баъзан 4) ҳучайраи гаплоидӣ ҳосил мешавад. Бандакҳои боло, ки дар он аскоспораҳо ҷойгиранд сабзиш карда, шакли слиндрикиро мегиранд, ки онро халта ё аско меноманд. Аҳамияти бузурги халта ҳамчун узвӣ афзоиш аз он иборат аст, ки дар он зинаи охирини раванди чинсӣ - омезишёбии ядроҳои дикарионӣ, тақсимшавии редуксионӣ ва пайдошавии спораҳои халтагӣ- аскоспораҳо мегузарад.

Дар аксарияти занбӯруғҳои халтадор танамева пайдо мешавад. Халта дар баъзе ҳолатҳо бевосита дар митсел, дар мавриди дигар дар сатҳ ё доҳили гифҳои маҳсуси бо ҳам зич печутобхӯрда, ки онро строма меноманд, инкишофт мёбад. Стромаҳои халтаҳои нумуъёбандаро бо физои зарурӣ таъмин намуда, онҳоро аз таъсири омилҳои муҳит муҳофизат мекунад. Дар аксарияти занбӯруғҳои халтадор раванди чинсӣ каму беш ба редуксия дучор гардидааст. Ба ин нигоҳ накарда ташаккулёбии дикарионҳо, инкишофи гифи аскогенӣ ба амал меояд. Халтай ташаккулёфтаистода баробари омезишёбии ядроҳо, тақсимшавии редуксионӣ ва ташаккулёбии спораҳо аз фаъолият мемонад, яъне вазифаашро бо пурагӣ ба анҷом мерасонад.

Бисёри занбӯруғҳои халтадорон бо роҳи сапрофитӣ дар растаниҳои алафӣ ва дараҳтии мурда, дар хок, дар маводҳои ғизӣ, моддаҳои ширини аз растаниҳои хориҷ шуда (занбӯруғи ҳамиртурш) зиндагӣ мекунанд. Бисёри онҳо дар растаниҳо, баъзан дар ҳайвонот ва одамон муфтьӯрӣ мекунанд. Аксарияти намудҳои халтадорон дар давоми давраи нашъунамо ҳамчун муфтьӯр дар растаниҳои зинда сукунат доранд ва дар ин давра тавассути конидия афзоиш мекунанд. Баъди мурдани растании ҳомил (хуҷаин) инкишофи занбӯруғ қат намегардад, лекин ба ғизогирии сапрофитӣ мегузаранд ва дар баҳорон спораҳои халтагӣ пайдо мекунад.

Синфи халтадоронро ба ду зерсинф тақсим мекунанд:


Зерсинфи Лучхалтадорон – Protoascomycetidae

Дар намояндаҳои ин танамева ва гифи аскогенӣ пайдо нашудааст. Ин зерсинф ба ду тартиб тақсим шудааст:

Тартиби Нахустхалтадорон –Protoascales ё Эндомисетхо(Endomycetales)

Нахустхалтадорон ҳамчун сапрофит дар болои меваҳо, моддаҳои ширини хориҷнамудаи растаниҳо ва қисмҳои нашвии растаниҳо, дар шаҳдони гулҳо, дар хок инкишоф меёбанд. Баъзеи ин занбӯруғҳо дар ҷамоати наботот бо ҳашаротҳо вомехӯранд. Дар байни намояндаҳои ин гурӯҳ муфтҳӯрҳо кам маълуманд (мисол *Spermophthora gossipii* дар ғӯзай пахта муфтҳӯри мекунад). Аҳамияти амалии калон дошта ин ҳамртурш-пайдокунандаи туршшавии спирт, инчунин пайдокунандаи (продусенти) баъзеи витаминҳо мебошад.

Митсели бисёрхӯҷайра на дар ҳамаи нахустхалтадорон инкишоф меёбад. Аксарияти онҳо организмҳои якхӯҷайрагианд. Дар намудҳои митсел пайдокунанда афзоиши ғайри чинсӣ, бештар тавассути оидия (артроспора - спораи ҷилди тунук дошта) амали мегардад. Дар раванди чинсии ҳӯҷайраҳои ҳамсоя навдаҳои оmezishёбанда (капулятсионӣ) ва дар асари бордоршавӣ узви маҳсуси спорапайдокунанда – ҳалта ба вучуд меояд. Тарзи гузаштани раванди чинсӣ на дар ҳамаи оилаҳои муҳталиф якхела аст. Аз ҷиҳати назариявӣ раванди чинсии оилаи диподаскҳо (*Dipodascaceae*), аз он ҷумла дар занбӯруғи *Dipodascus albus*, ки дар луоби хориҷнамудаи дараҳтон зиндаги мекунад, хеле диққатчалбкунанда аст. Дар ин ҷо ҳӯҷайраҳои ҳамсоя навдаҳои камулятсионӣ (omezishёбанда) пайдо мекунанд. Ин навдаҳо аз митсели асоси тавассути деворҳои мобайнӣ ҷудо шуда, ба гаметангияҳои 10-12 ядронок табдил меёбанд. Онҳо бо ҳам мечаспанд ва аз ҷои васлгардида, суроҳи пайдо мешавад, ки тавассути он ядроҳои як гаметангия (ба сифати ядрои мардона) ба доҳили гаметангияи дигар – (занона) ворид мешаванд, лекин дар ин ҷо танҳо оmezishёбии яктории ядроҳои ҳар яки ин гаметангияҳо ба амал меояд. Сипас гаметангияи занона ғурми (баромади) дароз ҳосил мекунад ва он ба ҳалта табдил меёбад. Ядроҳои оmezishёфта (капулятсионӣ) якчанд маротиба тақсим мешаванд. Эҳтимол редуксияи хромосомҳо гузарад. Насли зиёди ядроҳои оmezishёфта ба маркази тавлиди спораҳои ҳалтагӣ мубадал мешаванд.



Расми 17. Диподаскус:


1-ташаккулёбии узвҳои чинсӣ; 2-3-раванди чинсӣ; 4-7-ташаккулёбии халта (д-дегенератсияшавии яdroи гаплоидӣ).

Боқимондаи ядроҳои омезишнаёфта тадриҷан нобуд мешаванд. Одатан микдори спораҳои халтагӣ бешуморанд. Онҳо тавассути суроҳии дар болои спорангия пайдо шуда хориҷ мешаванд. Дар дигар намуди диплодаскус (*D. uninucleatus*) ҳуҷайраҳои митсел ва гаметангия як ядрогианд. Як ядронокии гаметангия аломати характерноки оилаи эндомисетҳо (Endomycetaceae) мебошад. Халта дар ин маврид бевосита аз зигота пайдо мешавад, ки дар он 8 ё 4 спораи халтагӣ (аскоспора) ҳосил мешавад.

Аҳамияти калони амалий ва бештар дар байни занбӯруғҳои ин тартиб паҳн шуда, занбӯруғи хамиртурш ё сахаромисетҳо, ки ба оилаи *Sacchromycetaceae* таълук доранд мебошанд. Дар занбӯруғи хамиртурш митсел ҳосил намешавад. Онҳо аз як ҳуҷайраи байзашакл иборатанд.

Афзоиши занбӯруғҳои хамиртурш бо роҳи муғчабанди ва дар баъзе намояндаҳо (хусусан аз авлоди *Schizosaccharomyces*, ки дар мамлакатҳои гарм паҳн шудаанд) бо роҳи тақсимшавии ҳуҷайра мегузараад. Агар ҳуҷайра бо суръати баланд муғча пайдо кунад ва онҳо аз ҳамдигар бо тези чудо шуда натавонанд, он гоҳ занчири мувақатии ҳуҷайраҳо пайдо мешавад.

Дар вақти норасогии моддаҳои ғизой ва мавҷудияти барзиёди оксиген, ҳар як ҳуҷайраи он 4 баъзан 8 – тогӣ спора пайдо мекунанд. Аввалҳо мепиндоштанд, ки дар онҳо раванди ҷинсӣ дида намешавад, ҳоло муқаррар намуданд, ки раванди ҷинсӣ тавассути омезишёбии (копулятсияи) маҳсули ду ҳуҷайра ба амал меояд. Дар як намуд ин танҳо пеш аз спорапайдокуни мегузарад, дар намудҳои дигар спораҳои халтагӣ омезиш меёбанд ва аз ин лиҳоз тамоми ҳаёти занбӯруғ дар фазаи диплоидӣ (спорофитӣ) мегузарад. Дар гурӯҳи сеюм аз он ҷумла дар занбӯруғи ҳамиртурши пиво ва вино, ҳуҷайраи гаплоидӣ аз спораи халтагӣ пайдо шуда, бо роҳи муғчабандӣ афзоиш карда, як ҷанд наслро пайдо мекунанд. Баъди ин раванд, ҳуҷайраҳо ҷуфт-ҷуфт омезиш меёбанд (бо омезишёбии ядроҳо). Ҳуҷайраи диплоидии ҳосил шуда, як мудати тӯлонӣ муғчабанди мекунад. Ҳамин тавр дар ин ҷо ивазшавии насли гаплоидӣ ва диплоидиро бо бартарии қалони диплоидӣ мушоҳида мекунем.



Расми 18. Ҳамиртурш-Saccharomyces. А-ҳуҷайраи ҳамиртурши нон-*S.Cerevisiae*; Б-ҳуди он, дар зинаи муғчабандӣ ва тақсимшавии ҳамиртурши вино-*S.vini*: 1-ядро; 2-ядроча; 3-вакуолҳо; 4-митахондрияҳо; 5-гликоген.

Занбӯруғҳои ҳамиртурш дар муҳити қанднок туршшавии спиртиро ба вуҷуд меоранд. Дар байни занбӯруғҳои ҳамиртурш авлоди сахаромисес (*Saccharomyces*) ҳусусан ду намуди ин авлод, ки ҳар яки он најодҳои бисёр доранд – ин ҳамиртурши пиво ё нон (*S. cerevisiae*), ки дар истеҳсоли пиво, нонпазӣ, таёр намудани спирт ва ҳамиртурши вино (*S. vini* ё *S. ellipsoideus*) дар истеҳсоли вино истифода мекунанд, аҳамияти қалон доранд. Занбӯруғи ҳамиртурши вино ва нон танҳо дар шакли маданий (мазрӯъ) вомехӯранд. Ҳамиртурши вино дар шакли табии дар шарбат ва болои меваҳои сершираи муҳталиф паҳн шудааст. Дар вақти пӯҳтани нон гази карбонат ва спирт ҳориҷ шуда, нонро ковок ва нағз ҳазмшаванда мекунад. Ҳангоми туршшавии спиртӣ дар маҳулули туршшаванда ба миқдори аз 8 то – 13% (баъзан то 19%) спирт ҳосил мешавад, аз ин зиёд ҳамиртуршро аз фаъолият боз медорад.

Дар маҳлули қандҷоӣ, бо ном «занбӯруғи чой»-ро (баъзан онро занбӯруғи японӣ меноманд) парвариш мекунанд. Вай дар болои маҳлул ба мисли нони луобии гирда шино мекунад ва нӯшокии дар

маза каме туршро ҳосил мекунад, ки он аҳамияти паҳрэзӣ дорад. Занбӯруғи чой ин бо ҳам якҷоя фаъолият намудани ҳуҷайраҳои аспорагени (спора пайдо накунанда) хамиртурш ва бактерияи туршкунандаи сирко мебошанд.

Наҳустхалтадорон занбӯруғҳои қадимаи халтадорон буда, аз қадом як намуди номаълуми зигомисетҳо пайдо шудаанд, ки дар онҳо зигота бевосита баъди раванди ҷинсӣ бо сабзиш оғоз мекунад. Ҷунин зигота метавонад, дар оянда ба ҳалта табдил ёбад. Занбӯруғҳои хамиртурш эҳтимол дубора, митселашонро гум кардаанд ва ба ҳаёти якҳуҷайрагӣ гузаштанд.

Санчиши тестӣ

1) Синфи аскомисетҳо ба ҷанд зерсинф тақсим мешавад ва онҳо қадомҳоянд?

- а) ба зерсинфҳо тақсим намешаванд
- б) ба ду зерсинф лучхалтадорон ва меваҳалтадорон
- в) ба як зерсинф танҳо лучхалтадорон
- г) танҳо меваҳалтадорон

2) Занбӯруғи хамиртурш ҷандҳуҷайрагист?

- а) бисёрҳуҷайрагӣ
- б) якҳуҷайрагӣ
- в) якҳуҷайраи беядро
- г) тоҳуҷайрагист

3) Занбӯруғи хамиртуруш асосан бо қадом роҳ афзоиш мекунад?

- а) танҳо ҷинсӣ
- б) танҳо ғайриҷинсӣ
- в) бо роҳи муғчапайдокунӣ
- г) бо роҳи тақсимшавии ҳуҷайра

4) Дар табиат дар шакли табии қадом намуди хамиртурш вомехӯрад?

- а) хамиртуруши нон
- б) хамиртуруши пиво
- в) хамиртуруши вино
- г) дар табиат во намехӯрад

5) Ҳангоми туршшавии моддаҳои қанддор (ширин) чӣ ҳосил мешавад?

- а) гази карбонат (CO_2)
- б) гази гидрогенсулфид (H_2S)
- в) спирт ва гази карбонат
- г) оксигенро хориҷ мекунад

6) Ҷаро дар таркиби ноне, ки бо ҳамроҳ кардани хамиртурш пӯхта шудааст ковокиҳои бисёр пайдо мешавад?

- а) аз таъсири ҳарорати баланд
- б) аз оби бухоршуда
- в) аз хориҷшавии спирт ва гази карбонат, ки ҳангоми туршшавии хамир пайдо шудаанд
- г) аз хориҷшавии оксиген

Зерсинфи Эуаскомисетҳо. (Euascomycetidae) ё Мевахалтадорҳо (Caproascomycetidae)

Дар аскомисетҳо халтаҳо дар танамеваҳои ҳақиқӣ – аскокарпҳо, ки аз рӯи типи аскогимениалий инкишоф меёбанд, пайдо шудаанд. Пайдошавии перидияҳо (чилд) дар чунин танамеваҳо баъди плазмогамия ба амал меояд. Гифҳои нашвии гаплоидии печутобхӯрда гифи аскогенӣ ва халта пайдо мекунанд.

Ба эуаскомисетҳо аксарияти халтадорон дохил шудаанд. Онҳо аз рӯи гуногуни раванди чинсӣ, морфологияи спораоварӣ ва тарзи ҳаётгузарониашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Узви чинсии занона архикарп аз ду ҳуҷайраи бисёрядро таркиб ёфтааст. Ҳуҷайраи поёни он нисбатан калону варамидаи пуфакмонанд мебошад, ки онро аскогон (аз юнонӣ «аскос- халта» ва «гонос-таваллуд») меноманд. Ҳуҷайраи болоӣ слиндршакл буда, номи трихогенро гирифтааст. Гаметаҳо дифференсатсия нашудаанд, антеридия дар нӯги трихогина часпидааст ва маҳсули дохилии он тавассути трихогина ба аскогон мерезад. Девори мобайнини трихогина ва аскогон суроҳ шуда, маҳсули трихогина дар ин мудат дегенератсия мешавад. Дар аскогон оmezishёбии протоплазмаи занона (марбут ба аскогон буда) ва мардона (аз антеридия хориҷ шуда) ба амал меояд. Ин зинаи аввали раванди чинсӣ – плазмогамия мебошад. Ядроҳои мардона ва занона дар ин ҳолат оmezish намеёбанд, танҳо ҷуфт шуда дикарион пайдо мекунанд. Баъди ин раванд аз аскогон баромадҳои шоҳронда – гифҳои аскогенӣ инкишоф меёбанд. Ба онҳо ситоплазма ва дикарионҳо мегузаранд. Дикарионҳо тақсим мешаванд. Яъне ҳарду ядроҳо баробар дар як вақт тақсим шуда, ҷуфти нави ядроҳо, ки якеаш хоси ядрои мардона (аз ҷиҳати пайдоиш) ва дигара什 занона мебошанд, ба вуҷуд меоянд. Чунин шакли тақсимшавии ядроҳо такрор меёбанд. Дар гифҳои аскогенӣ деворҳои мобайнӣ пайдо мешаванд ва онро ба минтақаҳои дуядронок ва бисёрядронок ҷудо мекунад. Ниҳоят дар охири гифҳои аскоген бо роҳи нисбатан мураккаб халта пайдо мешавад. Ҳуҷайраи дар охири аскоген буда, ҷангакмонанд қаҷ мешавад ва ду ядрои он дар ҷои қаҷшудаи ҷангак қарор мегиранд. Ин ядроҳои дикарион ҳосил карда, дар як вақт баробар тақсим мешаванд, локин тири тақсимшавӣ дар байни онҳо як шакли қунциро мегирад. Дар натиҷа 4- ядро пайдо мешавад. Дутойи ғайри духтарӣ дар ҷои қаҷшудаи ҷангак, якеаш дар нӯги ҷангак ва дигара什 дар асоси ҳуҷайраи тақсимшаванда яъне поёни ҷои қаҷшуда макон мегиранд. Баъд ду девори қундаланг пайдо шуда, ҳуҷайраи базалии яқядронок дар асоси ҷангак, ҳуҷайраи яқядроники охири ҷангак ва ҳуҷайраи дуядроники мобайнӣ дар ҷои қаҷшударо аз ҳамдигар ҷудо мекунад. Ҳуҷайраи мобайнини дуядронок ба халта табдил меёбад. Вай ба дарози қашиш ҳӯрда ҳаҷман қалон мешавад ва ҳардӯи ядроҳои дар он буда, бо ҳам оmezish меёбанд, бо ҳамин марҳилаи охирини раванди чинсӣ – қариогамӣ мегузарад. Ядрои диплоидии ҳосилшуда 3 маротиба (бо редуксияшавии миқдори

хромосомҳо) пайдарҳам тақсим шуда 8 яdroи гаплоидӣ пайдо мекунад. Аз ин ядроҳо бо роҳи маҳсус 8 спора ташаккул мейбад. Нуғи чангаки якядрордор ва ҳуҷайраи базалии он омезиш мейбанд, локин ядроҳо мустақилияти худро нигоҳ медоранд. Ин ядроҳои ғайри дuxтарӣ, дикарионӣ навро пайдо мекунанд. Ҳамин тавр аз ҳуҷайраи дуядроноки ҳосилшуда, боз чангаки нав месабзад. Ин раванд метавонад борҳо такрор ёбад.. Бо туфайли ҳосилшавии гифи аскогенӣ, тақсимшавии дикарионҳо, ҳосилшавии чангак, шумораи ҳалтаҳо, ки дар натиҷаи якҷояшавии маҳсули антеридия ва аскогон пайдо шуда, зиёд мешаванд.

На ҳамаи ситоплазмаи дар ҳалта буда, барои пайдо намудани спораҳо сарф мешавад. Қисми истифода нашудаи он эпиплазма, дар вакти ба балоғат расидани ҳалтаҳо ферментатсияи гликогенӣ гузашта, қанд ҳосил мешавад. Вай (қанд) обро мечабад ва дар он фишори тургорӣ меафзояд. Дар натиҷа ҷилди ҳалта аз болояш мекафад ва спораҳои ҳалтагӣ (аскоспораҳо) масофаи 45 см партофта мешаванд.



Ҳамин тавр дар доираи инкишофи эуаскомисетҳо қонунан се фазаи ядрогӣ – гаплоидии дарозмудат, дар ин мудат бисёри занбӯруғҳои ҳалтадор бо роҳи ғайри ҷинсӣ афзоиш мекунанд; дикарионии кутоҳмудат; диплоидии кутоҳмудаттар; (ҳалтаи ҷавон бо ядрои диплоидӣ) якдигарашонро иваз мекунанд.

Барои баъзеи ҳалтадорон, дигар шакли раванди ҷинсӣ – сперматиқунонӣ, яъне бордоршавии аскогон бо сперматсия – ҳуҷайраи ҳурди типи қанидия, ки маҳсули он тавассути трихогина ба аскогон мегузарад ҳос аст. Танамеваи эуаскомисетҳои меваҳалтадор табиити мураккаби морфологӣ ва ситологӣ доранд. Онҳо аз гифҳои митселашон бо ҳам зич печутобхӯрда пайдо шуда, ба фазаи гаплоидии занбӯруғ мансубанд. Типҳои асосии танамева инҳоянд: клестокарпӣ (аз юонӣ – «клейстос» - маҳкам ва «карпос» - мева) ё клестотетсӣ, вай бо пурагӣ сарбастаи мудавар аст, перитетсӣ (аз юонӣ «перӣ»- дар атроф, ва «теке»-қутӣ, ҳалта) – нокшакл, байзашакл, мудавар бо суроҳии ҳурд дар болояш; апотетсӣ – (аз юонӣ «апо»- дурий ва «теке»- қуттӣ, ҳалта) табақшакл, дар баъзеҳо белшакл ё дар шакли қулоҳи дар пойчаро дорад. Ҳалтаҳо дар қабати зичи – гимения, дар сатҳи кушодай болои он ҷойгир шудаанд. Дар инкишофи танамеваи занбӯруғҳои ҳалтадорон ду роҳи асосии коррелятивӣ, ки ба баъзе ҳусусиятҳои ҳалтаҳо ва мавқеи ҷойгиршавии онҳо алоқаманд аст, маълум гардидааст.

1. Дар аксари мавридҳо танамева аз ҳисоби гифҳои аз ҳуҷайраҳои базалии узви ҷинсии занона (архикарп) пайдо шуда, бо иштироки гифҳои нашвӣ ташаккул мейбад. Гифҳои аскогенӣ ва ҳалтаҳо онро иҳота мекунанд. Строма на танҳо марҳалаи (фазаи) дикарионӣ ва ҳалтаҳоро бо ғизо таъмин мекунад, балки онҳоро боз муҳофизат менамоянд. Дар чунин шакли инкишофи танамева, ҳалтаҳо дар як фазаи умумӣ ҷой гирифтаанд ва бо девори танамева иҳота гардидаанд. Дар ҳалтадорони протуникатии танамевадор, ҳалтаҳо дар танамеваҳо бетартибона ҷойгир шудаанд. Дар эзтуникатҳо онҳо бо тарзи мувозӣ

(паралелли) рӯ ба рӯи яқдигар чойгир шуда, бандчаро ба вучуд овардаанд. Дар ковокии танамева бидуни халтаҳо, дар байни онҳо нӯги гифҳои борики нашвӣ, ки онро паррафиз (аз юнонӣ «пара»-дар паҳлу ва «физис»- пайдоиш, сабзиш) меноманд, чойгир шудаанд. Ҷилди халта дар ин ҳолат ба қабати барқад дифференсатсия намешавад ва халтаҳо якқабата (унитуникатӣ) меноманд. Халтадороне, ки бо ҳамин роҳ инкишоф меёбанд – аскогимениалий меноманд.

2. Танамеваи занбӯруғҳои халтадори аскокулярий, ки халтаи дучилда доранд (битуникатӣ) бо тарзи дигар ишқишоф меёбанд. Дар ин маврид ҷилди халтаҳо бо тамоми дарозиашон аз ду қабати нағз дифференсатсия шуда иборатанд. Қабати болоӣ тунук, дурушт ва ёзандагии баланд дорад. Ҳангоми пӯхтарасии спораҳо сатҳи он кушода мешавад ва тавассути сурохиҷаҳои пайдошууда, халтаҳо ба берун оvezон шуда спораҳои он бо навбат хориҷ мешаванд. Топайдошавии узви ҷинсӣ, митсел бофтаи печ дар печи зичро пайдо мекунад, ки дар дохили он узвҳои ҷинсӣ чойгир мешаванд ва он характери танамеваи занбӯруғи мегирад. Чунин шакли инкишофёбии танамеваро аскострома (ё муҳтасар аско) номиданд. Чи тавре, ки маълум гардид, аскостромаҳо аз танамеваи аскомисетҳои (халтадорони) аскогимениалий бо кулӣ фарқ мекунанд. Агар дар занбӯруғҳои халтадорони аскогименалий дар дохили танамеваи онҳо ҳамагӣ як ковоӣ, ки дар он халтаҳо чойгир шудаанд мавҷуд бошад. Дар аскокулярҳо ҳар як халта ё гурӯҳи халтаҳои начандон калони онҳо дар ковокиҳои алоҳидаи маҳсус чойгир шудаанд.



Расми 19. Танамеваи эуаскомисетҳо:

1-2-клейстотесӣ; 3-перитесий; 4-5-апотесий; 6-халта; 7-парафизҳо (гифҳои риштамонанди кӯтоҳ, ки дар нӯги перитесия ҷойгир аст ва ба сӯи баромадгоҳ нигарон аст).

Зерсинфи халтадорони танамевадорро дар асоси сохт, инкишофи танамева ва қисман аз рӯи сохт ва ҷойгиришавии халтаҳо дар он ба тартибҳо тақсим мекунанд. Микдори тартибҳо дар таснифотҳои гуногун ҳархелаанд (то 20).

Тартиби Плектаскҳо ё Аспергиллиҳо. (*Plectascales* ё *Aspergillales*)

Гурӯҳтартиби Плектомисетҳо (*Plectomycetidae*)


Танамеваи клейстотесӣ, баъзан перитесӣ дошта, дар он халтаҳои протуникатӣ бетартибона ҷойгири шудаанд. Спораҳои халтагӣ аз халтаҳо баъди пӯсидани девори (перидия) клейстотесия хеле суст ҳориҷ мешаванд. Ин гурӯҳ се тартиб: эвротсиҳо (*Eurotiales*) ё плектаскҳо (*Plectascales*), онигеновҳо (*Onygenales*) ва мироасковиҳо (*Microascales*) – ро дар бар мегирад.

Тартиби Эвротсиҳо (*Eurotiales*) ё Плектаскҳо (*Plectascales*)

Ба ин тартиб зиёда аз 500 намуд ворид шудааст. Танамеваи плектаскҳо клейстотесӣ буда, дар он халтаҳои протуникатӣ бетартибона ҷойгири шудаанд. Танамеваҳо одатан дар митселҳои дар сатҳи субстрат мавқеъ дошта, ё дар митселҳои дар дохири субстрат ҷойгири шуда пайдо мешаванд. Танамеваҳо дар баъзе намояндаҳои ин гурӯҳ, дар стромаҳо, ки ба склеротсия шабоҳат доранд инкишоф мейбанд.

Клейстотесияҳо дар аксарияти плектаскҳо соҳти микроскопӣ (100-500 мкм) доранд.


Дар баъзе намояндаҳои қадима танамеваи клейстесӣ инкишоф намеёбад ва халтаҳо гуруҳӣ дар митсел (мисол *Byssochlamus*) ҷойгири шудаанд. Дар гифҳои аскогении плектаскҳо халтаҳо бо роҳҳои муҳаталиф инкишоф мейбанд.



Расми 20. Биссохламиси барфмонанд (*Byssochlamus nivea*)

Дар байни оилаҳои ба тартиби плектаскҳо ворид шуда, аҳамияти амалии калон дошта оилаи аспергиллиҳо (*Aspergillaceae*) мебошад, ки ба

он занбұруғҳои муқарарии мағорпайдокунанда (пұпанакдор) мансубанд. Онҳо бо роҳи сапрофитӣ дар хок, инчунин дар маводҳои гуногуни ғизой ва дигар шароитҳое, ки инсон ба вучуд овардааст, зиндагӣ мекунанд. Дар табиат асосан намояндаҳои зиёди ду авлоди он аспергилл (*Aspergillus*) ва пенисилл (*Penicillum*), ки одатан дар зинаи конидиалий мебошанд, паҳн шудаанд. Ин ду авлод аз намуди зоҳирини микроскопиашон бо ҳам монанд буда, танҳо бо конидобарандаҳояшон фарқ мекунанд. Аломати характернок ва фарқкунандаи дигари онҳо дар болои (сатҳи) канидиябарандаҳо пайдо шудани қабати тунуки хокамонанди кабут, сабзча, сиёҳча, зард ва дигар рангҳо мебошад. Канидиябарандаи аспергилл якхүчайрагӣ буда, нӯги он лўндашакл ё баръакс нокмонанди варамкардашуда мебошад. Дар тамоми сатҳи ин варамида, хүчайраҳои хурди слиндрмонанд ё нӯгтез, ки онро стеригма меноманд, занцирмонанд ҷойгир шудаанд. Дар пенисилл канидиябаранда бисёрхүчайрагӣ буда, нӯги он панчашакл шохронда гардидааст. Хүчайраҳои нӯги шохчаҳо, стеригмаҳо бо тарзи базипеталий (аз боло ба поён) канидияҳои якхүчайрагиро чун занцир бо ҳам мепайвандад.



Расми 21. Занбұруғҳои халтадор (плектасковиҳо). А-пенисилл-*Penicillum*; Б-аспергилл-*Aspergillus*:

1-конидиябарандаи ба бугумҳо тақсимшуда бо конидиоспораҳо; 2-конидиябарандаи якхүчайрагӣ бо конидиоспораҳо; 3-буриши клейстотетсия.

Зарари ин занбұруғҳои пұпанакҳосилкунанда дар он аст, ки моддаҳои гуногуни ғизой, сабзавод, мева инчунин пўстро нобуд месозанд. Баъзе намудҳои аспергилл (*Aspergillus bronchiales*, *A. malignis*

ва дигархो) дар одамон касалиҳои узви нафас ва сўроҳии гўш – аспергиллезро пайдо мекунанд. Якчанд намудҳои дигари ин авлод аҳамияти амалӣ саноатӣ доранд. Чунонichī Aspergillus niger . A.wentii-ро барои аз қанд истеҳсол намудани ҷавҳар (кислотаи лиму) дар саноат истифода мебаранд. A. flavus ва дигар намуди аспергиллҳоеро, ки ферменти амилаза медиҳанд, барои оҳарро (крахмал) ба қанд табдил додан истифода мекунанд.

Penicillium roguiforti ва P. camemberti барои истеҳсоли панири рокфор ва камембера ба кор мебаранд. Баъзе намудҳои авлоди пенисилл, мисол P. chrysogenum ва P. notatum-ро ҳамчун маводи саноатӣ барои истеҳсоли антибиотикӣ пенисиллин истифода мебаранд.

Аҳамияти табобатӣ доштани мағори сабзро дар охири солҳои 60-70-уми асри XIX духтурони рус Манассеин ва Полотебнов нишон дода буданд. Локин ба ин нишондод аз олимон касе диққат надодааст. Танҳо соли 1929 микробиологи англис Н. Флеминг ба хосияти Penicillium notatum, ки сабзиш ва афзоиши стафилококӣ тиллоранг - барангезандай яраи фасоднокро боз медорад, диққати маҳсус додааст. Дар давраи ҷанги дуюми ҷаҳон дар натиҷаи фаъолияти якҷояи микробиологҳо Флеминг, Флори, Чейна ва дигарҳо истеҳсоли антибиотики пенисиллин дар масштаби саноат ба роҳ монда шуд. Ин яке аз қашфиёт ва муваффақиятҳои бузурги илми соҳаи микробиология буд, ки он миллионҳо одамон ва чорвоҳои хонагиро аз марг наҷот дод. Дар натиҷаи гузаронидани корҳои илмию тадқиқотӣ дар бисёри мамлакатҳои ҷаҳон штаммҳои нави самараовари пенисиллин ба вуҷуд оварда шудааст. Ҳамин тавр соҳаи нави саноат оиди истеҳсоли антибиотикҳо пайдо шуд ва инкишоф ёфт. Аҳамияти табобатии пенисиллин, ки дар натиҷаи фаъолияти занбӯруғи пенисилл ҳосил шудааст, дар он аст, ки барангезандажои касалии доғӣ, мараз, сӯзок, сепсис, варами шуш (пневмония), сил ва дигарҳо таъсири марговар мерасонад. Плектаскҳо асосан тавассути кандиоспораҳо, ки дар охири қанидиябарандажои шохронда ҷойгиранд афзоиш мекунанд. Афзоиши ҷинсӣ дар инҳо хеле кам мушоҳида мешавад.

Санчиши тестӣ

1) Перидия гуфта чиро меноманд?

а) танамеваро

б) гифҳоро

в) ҷилдро

г) митселро

2) Диқарион чист?

а) оmezишёбии ядроҳо

б) ядроҳои тоқ

в) ҷуфти ядроҳо

г) тақсимшавии ядроҳо

3) Плазмогамия чист?

- а) протоплазмаи занона
- б) протоплазмаи мардона
- в) омезишёбии протоплазмаи ҳучайраи занона бо протоплазмаи ҳучайраи мардона, яъне зинаи авали раванди чинсӣ
- г) протоплазмаи омезишнаёфта

4) Кариогамия чист?

- а) омезишёбии ядроҳои дикаронӣ
- б) ядроҳои омезишнаёфта
- в) ҷуфтни ядроҳо
- г) танҳо ядрои мардона

5) Тартиби плектаскҳо мансуби қадом синфи занбӯруғҳо мебошад?

- а) зигомисетҳо
- б) оомисетҳо
- в) хитридиҳо
- г) аскомисетҳо
- 6) Аспергилл ва пенисилл намояндаи қадом тартиби занбӯруғҳо аст?
- а) Плектаскҳо
- б) энтомофторҳо
- в) мағорҳо
- г) сапролегнияҳо

7) Занбӯруғи пенисилл аз аспергилл бо қадом аломатҳои зохирӣ фарқ мекунад?

- а) ба канидиябарандай шохронда
- б) соҳти якҳучайрагӣ доштан
- в) соҳти бисёрҳучайрагӣ доштан
- г) бо афзоиши нашвиаш
- 8) Мувофиқати хосияти занбӯруғҳои зеринро муайян кунед?

- | | |
|--|--|
| A) Аспергиллус брохиалис
ва малигнис | 1) Аз қанд истеҳсол намудани ҷавҳар
(кислотаи лимӯ) |
| Б) Пенсилиум рокуифортӣ
ва П.камембертӣ | 2) Истеҳсоли антибиотики пенисилиин |
| В) Пенсилиум хризогонум
ва П. нотатум | 3) Истеҳсоли панири рокфор ва |
| Г) Асперллус нигер ва
ва сӯроҳии гӯш | 4) Барангезандай қасалии узвҳои нафас |
- А. Вентӣ

Гурӯҳтартиби Пиреномисетҳо


Танамеваи перитесӣ, баъзан клейстотесӣ бо халтаҳои унитуникатӣ, ки шакли бандча ё қабатӣ ҷойгиранд доранд. Спораҳои халтагӣ онҳо активона (фаъолона) хориҷ мешаванд.

Тартиби эризифҳо (Erysiphales) ё Занбӯруғҳои ордак

Занбүрүүхой ин тартиб гуногуншакл буда, ҳаёти туфайлихүрона (паразит) доранд. Аксарияти онҳо дар болои узвҳои гуногуни растаниҳо дар шакли ордаки сафед ва баъдтар сиёҳча, паҳн шудаанд. Физогирии занбүрүүхой эризифҳо тавассути гаустория (узви макканда), ки ба эпидермиси растаний ворид мекунад, мегузарад. Занбүруғ тавассути маккандаҳои маҳсус - аппрессорҳо худро дар болои узвҳои гуногуни растаний – барг, навда ва меваҳо мустаҳкам чойгир мекунад. Одатан дар доираи инкишофи занбүрүүхой ордак ду марҳала (стадия)- конидиалӣ ва халтагӣ дида мешавад. Марҳалаи халтагӣ дар натиҷаи раванди ҷинсӣ пайдо мешавад. Узвҳои ҷинсӣ дар занбүрүүхой ордак соҳтори хеле оддӣ доранд. Мардона (антеридия) аз ду ҳӯҷайра, занона (аскогон) аз як ҳӯҷайра иборатанд. Маҳсули ҳӯҷайраи болоии антеридия тавассути суроҳии маҳсус ба узви занона мерезад ва ҳамин тавр бордоршавӣ ба амал меояд. Дар натиҷа аскоспораҳо (спорахои халтагӣ) ҳосил мешаванд. Спораҳо дар халтаҳо ва халтаҳо дар танамеваҳои сарбаста – клейстотесияҳо (клейстокарпияҳо) чойгир мешаванд. Спораҳо баъди кафидани девори клейстотесияҳо хориҷ мешаванд. Спораҳои ба берун партофта шуда, ба болои барг ва дигар узвҳои растаний афтида, онҳоро гирифтори касал мекунанд. Дар сатҳи узвҳои гирифтори касалшуда, митсели занбүруғ инкишофт мейбад, ки дар он қанидиябаранда бо қанидияҳо (одатан якчандтогӣ) дар шакли занҷирча чойгир шудаанд. Қанидияҳо қудрати аз нав растаниро мубталои касал кардан доранд. Ҳамин тавр дараҷаи инкишофёбии занбүруғи ордак ба шароите вобастаги дорад, ки дар он марҳалаи қанидиягӣ чӣ тавр инкишофт мейбад.

Эризифҳо аз плектаскҳо бо он фарқ мекунанд, ки халтаҳо дар дохили танамеваи клейстотетсӣ бетартибона ҷой нагирфта, балки дар шакли банча чойгир шудаанд. Қисми хурд гардидаи халта ба самти поёни танамева нигарон ҷойгир шуда, қисми нӯгии он ба тарафи болоии клейстотетсия ҷойгир шудааст. Чунин тарзи ҷойгиршави имконият медиҳад, ки спораҳо беягон хел монеъгӣ ба берун партофта шаванд. Баробари пӯхтарасии спораҳо фишори тӯргории халта меафзояд ва аз таъсири он ҷилди болоии клейстокарпия пора шуда, халтаҳо аз танамева ба берун овезон мешаванд ва аз онҳо спораҳо партофта мешаванд. Митсели дар аксарияти эризифҳо эктотрофӣ (сатҳӣ, болӣ) буда, дар болои барг ва дигар узвҳои растаний зиндагӣ мекунанд. Намудҳои бештар паҳншудаи ин тартиб ба оилаи эризифҳо (*Erysiphaceae*) мансубанд. Дар миқёси ин оила намудҳое дида мешаванд, ки митсели онҳо пурра дар ҷисми хуҷаин (ҳомил) ҷойгиранд ва танҳо узвҳои афзоиш дар сатҳи субстрат инкишофт мейбанд. Дар намудҳои дигар (мисол *Phyllactinia*), митсели ҳамчун эктотроф ҳаёт мегузаронад, локин як қисми гифи он тавассути даҳончаҳо ба паренхимаи узви сироятдидаи растаний ворид мешавад. Митсели аксарияти намояндаҳои ин оила танҳо дар сатҳи узвҳо – барг, пои ҷавон, баъзан меваи растаниҳо сукунат доранд. Ба дохили ҳӯҷайраҳои эпидермалии растаний

вай гаусторияшро чойгир намуда, бо ин роҳ худро дар субстрат мустаҳкам намуда ва аз он моддаҳои зарурии ғизоиро мечаббад. Дар митселе, ки конидиябарандай кутоҳи шохнаронда чойгир аст, ба боло месабзад ва дар он занчири базипеталий бо конидияҳои байзашакл инкишоф меёбанд. Спораҳо тавассути шамол паҳн шуда, ба узвҳои солим фаромада ба онҳо сироят мекунанд. Дар натиҷаи раванди чинсӣ танамеваҳои хурди сарбастаи клейстотетсӣ, ки бо ҷашм кам намудоранд, пайдо мешаванд. Танамеваҳо дар аввал ранги зардча дошта, баъд ранги сиёҳтобро мегиранд. Дар болои танамеваҳо баромади маҳсуси изофагӣ (иловагӣ) пайдо мешаванд, ки нӯги онҳо шаклҳои гуногун – шоҳи гавазнмонанд, ҷангакмонанд, сӯзанакмонанд ва ғайраро гирифтаанд. Шаклҳои ин баромадҳо дар таснифоти эризифҳо истифода мешаванд. Тирамоҳ ё баҳорон баъди зимиstonгузаронӣ спораи халтагӣ аз клейстотетсияҳо бо роҳҳои дигари дар боло зикршуда паҳн мешавад.



Расми 22. Танамеваи (клейтотетсия) занбӯруғҳои эризифҳо:

1-эризифе(*Erysiphe*); 2-подосфера(*Podosphaera*); 3-микросфера (*Microsphaera*); 4-сферотека (*Sphaerotheca*); 5-трихокладия (*Trichocladia*); 6-унисинула(*Unicinula*); 7-левейллула (*Leveillula*); 8-филактиния (*Phyllactinia*).

Ба занбӯруғҳои ордак 150 намуд дохил мешавад ва танҳо дар ҳолати туфайлиҳӯрӣ вучуд доранд. Яъне онҳо туфайлиҳӯрҳои облигатӣ

(ҳақиқӣ) мебошанд. Дар барг ва пояи растаниҳои хӯшадори мазрӯъ ва худрӯй намуди – *Erysiphe graminis* туфайлихӯрӣ мекунад. Овезаи клейстотетсияи инҳо ба гиф монанд аст. Дар клейстотетсия якчандтоги халта дида мешавад. Намуди *Erysiphe cichoracearum*, f.*cucurbitacearum* дар растаниҳои оилаи қадуҷо, аз он ҷумла дар бодиинг, ҳарбуза ва қаду, нисбатан камтар дар таррак (кабачки), патиссон хело кам дар тарбуз туфайлихӯрӣ мекунад.

Авлоди сферотека ҳам овеза дорад, ки ба гифҳо монанд аст. Дар ҳар як клейстотесия ин авлод яктори халта мафҳуз аст.

Намуди *Sphaerotheca mors- uvae*, аз Амрикои Шимолӣ ба Аврупои Фарӯй ва баъдтар дар аввалҳои қарни XX ба Россия оварда шудааст. Вай бо суръати баланд нумуъ намуда, боиси нобудшавии зиёди буттаи бектошӣ (крыжовник) гардидааст. Занбӯруғ ба ғурак, мева, навдаҳои ҷавон, сироят намуда, дар аввал пӯшиши сафед, баъдтар пӯшиши сиёҳча (гифҳои митсел сиёҳ мешаванд)-ро пайдо мекунанд. Тадбирҳои мубориза муқобили ин занбӯруғ- бурида ва нест намудани навдаҳои заардидаи буттаи растаниӣ, дар фасли тирамоҳ ва баҳори барвақт (то пайдо кардани муғҷа) пошидани маҳлули 3% -и купороси оҳан ё дар баҳорон то гулшукуфт пошидани маҳлули 0,1-0,2% марги муш ё 0,3 -0,5 % маҳлули соддай либосшӯй. *Sphaerotheca pannosa* дорои ду зернамуд мебошад, ки якеаш дар садбарг дигараш дар шафттолу туфайлихӯрӣ мекунанд. Дар авлоди унсинула (*Uncinula*) нӯги овезаҳои танамеваи клейстотесӣ ба мисли спирал тоб хӯрдааст. *Uncinula necator* аз Амрикои Шимолӣ ба Аврупо дар нимаи қарни XIX оварда шудааст. Вай туфайлихӯри ҳавфноки ангур буда, касалии бо ном оидиум ё ҷелро пайдо мекунад. Тадбирҳои мубориза- нест кардани бокимондаҳои заардидаи растаниӣ, бурида сӯхтани навдаҳои касал, парвариши навъҳои ба ҷел тобовар, пошидани хокай сулфур.

Аз нуқтаи назари филогенез периспорагиҳоро ҳамчун маҳсули плектаскҳо, шуморидан мумкин. Нисбат ба плектасҳо дар инҳо қобилияти фаъолона ба як масофаи дур партофтани спораҳои халтагӣ (аскоспора) пайдо шудааст. Чунки халтаҳо ба дарозӣ тағиیر ёфтаанд ва дар шакли банча параллел ҷойгир шудаанд. Мувофиқи ақидаи дигар танамеваи клейстотесӣ, аз танамеваи апотетсӣ баробари канорҳояш бо ҳам часпидан пайдо шудааст. Дар инҷо сарбастагии танамева ҳамчун падидай дуюмдарacha буда, ҷойгиршавии параллелии халтаҳо ҳамчун мероси аҷдодӣ мебошад. Эволюсиони доҳили тартиб ба ҳолати эктопаразитӣ табдилёбии митсели он вобастагӣ дорад. Баромадҳои дар танамеваҳо пайдо шуда, эҳтимол ба паҳншавии танамева ва спораҳои халтагӣ кумак расонад.

Гурӯҳтартиби Пиреномисетҳо (*Ryzenomyctetiidae*)

Дар зери мафҳуми пиреномисетҳо якчанд гурӯҳи тартибҳои бо ҳам наздик фаҳмида мешавад. Ба ин гурӯҳи тартиб 15 000 намуди занбӯруғҳои танамеваи перитетсии нокшакл, кӯзачашакл, байзашакл

дошта, ки аз нӯгашон кушода мешаванд, мансубанд. Аломати асосии тартибҳои муҳталиф ин соҳт, ранг ва мавқеи ҷойгиршавии танамеваи перитетсӣ мебошад. Ба ин гурӯҳи тартиб намояндаҳои зиёди туфайлиҳӯр хос аст. Ҳоло ба баъзе намудҳои онҳо шинос мешавем:

Вентурия (*Venturia inaequalis*) дар барг ва меваи себ, V. Pyrina дар мева ва баргу навдаҳои ҷавони нок туфайлиҳӯрӣ карда, қасалии қутур (парша)-ро пайдо мекунанд. Барг ва меваҳо бо митсели занбӯруғҳо пӯшида мешаванд. Дар митсел конидия инкишоф меёбанд. Дар болои меваҳо қабати пӯкшуда пайдо мешавад. Аз таъсири он меваҳо дағал (дурушт) шуда, сифати истеъмолияшонро гум мекунанд. Баъди нобудгардии растании- ҳуҷаин (ҳомил) (ё нобудшавии ягон узви он, мисол барг) занбӯруғ ба ҳаётгузаронии сапрофитӣ мегузарад ва дар баҳорон спораҳои ҳалтагӣ (аскоспораҳо) пайдо мекунад. Қутури себ ва нок сабзиши дараҳтонро суст намуда, ҳосилбанӣ ва сифати истеъмолии меваҳоро паст мекунад. Тадбирҳои мубориза барзидди қутур дар растаниӣ, ин ҷамъ ва нест намудани баргҳои афтидаи қасал, пошидани фунгисидҳо дар баҳорон мебошанд.

Тартиби шоҳкуя қаромуз – *Clavicipitales*

Перитетсияҳои шоҳкуя дар стромаҳои нағз инкишофёфта, ки танҳо аз гифҳои занбӯруғ таркиб ёфтааст, пайдо мешаванд. Стромаҳо одатан гӯштнок буда, ранги сафед ё сафеди равshan доранд. Дар баъзе намоянагони дигари тартиб ранги сиёҳчаро гирифтаанд. Стромаҳо дар субстрат одатан дар узвҳои захмнокшудаи растании ҳуҷаин (ҳомил) инкишоф меёбанд. Танҳо дар баъзе намояндаҳои ин тартиб (торрубиелла- *Torrubiella*) стромаҳо суст ё тамоман инкишоф намеёбанд.


Тартиби шоҳкуя як оила – шоҳкуя *Clavicepitaceae*) ва 23 авлодро дар бар мегирад. Аксарияти намояндаҳои тартиб занбӯруғҳои туфайлиҳӯри растаниҳои гулдор, занбӯруғҳо ва буғумпойҳо (бандпойҳо) мебошанд. Танҳо баъзе шоҳкуягиҳо, мисол романои хокӣ (*Romania terricola*) ҳамчун сапрофит дар хок ё дар ҷӯб (гипокреллаи явагӣ – *Hypocrella javanica*, подокрелла поронишакл - *Podocrelle poronoides*) зиндагӣ мекунанд.

Намояндаҳои 13- авлоди ин тартиб дар растаниҳои гулдор, хусусан дар якпаллатухмони оилаи ҳӯшадорҳо ва ғешагиҳо туфайлиҳӯрӣ мекунанд. Яке аз намояндаҳои паҳнгардидаи он шоҳкуяи арғувонӣ, ки дар намудҳои зиёди ҳӯшадорҳо ва эпихлои луҳмонанд – барангезандა қасалии ғилофакшакли растаниҳои бисёрсолаи ҳӯшадорҳо мебошанд.

Шоҳкуя (*Claviceps purpurea*) – туфайлҳӯри ҷавдор, гандуми сахт, ҷав ва дигар растаниҳои худрӯи ҳӯшадорҳо мебошад. Ин намуди занбӯруғ дар миқёси ҷаҳон - Аврупо (бидуни ноҳияҳои шимолии нимҷазираҳои Скандинавия ва Шимолии қисми аврупогии Россия), Осиё ва Амрикои Шимолӣ паҳн шудааст. Инчунин вайро дар

Африкаи Шимолӣ, баъзе ноҳияҳои Австралия ва Амрикои Ҷанубӣ (Аргентина) дарёфт намуданд. Доираи инкишофи ин занбӯруғ бори аввал 100 сол муқаддам аз тарафи Л.Р. Тюлян омӯхта шудааст.

Дар тудагули растание, ки ба он шоҳкуя сироят намудааст склеротсияи каме қашудаи ранги сурхчаи бунафш дошта пайдо мешавад. Дар таркиби склеротсия қариб 3-4% қанд (глюкоза, трегалоза ва дигарҳо) то 1% спирти бисёратома ва липидҳои бисёр дида мешавад. Склеротсия дар вақти ҷамъоварии ҳосили ҳӯшадорҳо (хусусан ҷавдор) ба хок афтида замистонро мегузаронанд. Баъди таъсири ҳарорати паст (аз -3 то +5) склеротсия дар шароити мувофиқ ба сабзиш оғоз мекунад. Аз вай 10-30 стромаҳои ранги арғувонӣ дошта, бо сараки қӯрашакл ки дар пойчай дароз (1,5-4 см) ҷойгир аст, инкишоф меёбанд. Дар канорҳои сарак танамеваҳои шакли перитетсия дошта пайдо мешаванд, ки дар ҳар яки онҳо ҳалтаҳои борики силиндршакл бо ҳашт спораҳои риштамонанд ҷойгиранд. Ҳалтаҳои ба камол расида тавассути суроҳии танамева (перитетсия) ба берун овезон шуда, спораҳои ҳалтагиро пош медиҳад. Спораҳо бо равиши вазидани шамол паҳн шуда, ба гардгираки гули ҳӯшадорҳо меафтад ва ба сабзиш оғоз мекунад. Аз спораҳо митсел инкишоф меёбад ва он ба ғӯрак ворид гардида онро нобуд мекунад. Митсели пайдошуда, спораҳои конидиалиро медиҳад. Дар ин маврид моеъи ширин ҳориҷ мешавад ва барои ҷабидани он ҳашаротҳо ба гул менишинанд, ҳангоми ба гули дигар парвоз кардан спораҳои занбӯруғро тавассути узвҳояшон паҳн мекунанд. Ҳамин тавр олудагардии гулҳои солим бо спораҳои қанидиягии занбӯруғ ба амал меояд. Митсели аз қанидияспораҳо сабзида ба қисми поёни ғӯраки гул гузашта тадриҷан печ дар печ шуда, дар охири тобистон склеротсияи навро пайдо мекунад.



Расми 23. Доираи инкишофи шоҳқӯяи (қаромуги) аргувонӣ (*Claviceps purpurea*):

1-аскоспораи сабзида; 2-митселий; 3-спораоварии конидиалий-сфасепия; 4-склеротсия; 5-склеротсия бо сабзиши стромаҳо; 6-раванди чинсӣ; 7-перитетсия бо халтаҳо; 8-халта бо аскоспораҳо; 9-10-конидия.

Склеротсия на танҳо ҳосилро нобуд мекунад, балки он хеле заҳрнок мебошад. Ноне, ки аз орди дар таркибаш 0,06% склеротсия занбӯруғ мавҷуд буд, пӯхта ва истеъмол шудааст, одамро ба қасалии эрготизм дучор мекунад. Ин қасал дар ду шакл зоҳир мегардад. Канвулсионӣ – яъне қашишхӯрии рагҳо, пайдошавии дарди сар, мъеда

ва гангренагӣ (оқила, қарасон) , яъне нобудгардии баъзе узвҳои бадан – сина, ангуштҳо, бинӣ ва ғайра оварда мерасонад. Ҳардуи ин шаклҳои касал оқибат ба марг мерасонанд. Мубориза муқобили шоҳкуя бо роҳи тоза намудани дони киштшаванд аз склеротсияи занбӯруғ ва истифодаи усулҳои гуногуни агротехникий мебошад.

Алкалоидҳои заҳрнок – эргомитрин ва эрготамин, ки дар таркиби склеротсияи шоҳкуя мавҷуд аст, найчаҳои хунгардро хурд намуда, кашишхӯрии баъзе мушакҳоро метезонад. Аз ин лиҳоз склеротсияи шоҳкуяро дар тиб, хусусан дар акушерия ҳамчун воситаи маънкунандай хун истифода мекунанд.

Санчиши тестӣ

1) Шоҳкуя намояндаи қадом тартиби занбӯруғҳо мебошад?

- а) Пирономисетҳо
- б) Дискомисетҳо
- в) Шоҳкуя
- г) Эризифҳо

2) Мувофиқати байни гурӯҳи занбӯруғҳоро муайян қунед.

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) вентурия | 1) эризифҳо |
| 2) сферотека, унсинула | 2) шоҳкуя |
| 3) шаҳкуя | 3) плектасҳо |
| 4) аспергилл | 4) пирономисетҳо |

3) Шоҳкуя дар қадом намуди растаниҳо паразитӣ мекунад?

- а) себ, нок, биҳӣ
- б) хӯшадорҳо (чав, гандум, чавдор)
- в) занбӯруғҳо
- г) обсабзҳо

4) Склеротсияи занбӯруғи шоҳкуя, ки дорои алкалоидҳои заҳрнок-эргомитринг ва эрготамин мебошад, дар кучо истифода мебаранд?

- а) дар кишоварзӣ барои нест кардани алафҳои бегона
- б) дар мубориза бар зидди ҳашаротҳои зараррасон
- в) дар тиб ҳамчун воситаи маънкунандай хун
- г) дар тайёр намудани равғани молиданиӣ


5) Дар вақти истеъмоли нони дар таркибаш склеротсияи занбӯруғи шоҳкуя буда, одам ба қадом касали дучор мешавад?

- а) табларза
- б) эрготизм
- в) домана
- г) камхунӣ

Гурӯҳтартиби Дискомисетҳо - *Discomycetidae*

Дискомисетҳо танамеваи апотетсӣ доранд. Спораҳои халтагии он фаъолона (активона) хориҷ мешаванд. Танҳо дар тартиби трюфеливҳо (Tuberales) хоричшавии аскоспораҳо баъди вайрон шудани перидия (чилди танамева) ба амал меояд.

Дар аксарияти дискомисетҳо танамеваи апотетсии дойрашакл, табақчашакл, лаъличашакл диди мешавад, ки дар онҳо халтаҳо ва парофизҳо (хӯчайраҳои бемаҳсул) дар шакли кушод ҷойгир шудаанд. Дар баъзе намудҳои ин гурӯҳи тартиб танамеваи апотетсӣ шакли табақча ва телпакчаи дар пойча буда, белмонандро гирифтааст. Дар бисёри дискомисетҳо онҳо бевосита дар митсел, дар баъзеи дигарашон дар склеротсияҳо ё дар стромаҳо пайдо мешаванд.



Расми 24. Шаклҳои танамеваи апотетсӣ:
1-4-намуди умумӣ; 5-буриши барқади яктои онҳо.

Спорапайдокунии конидиалий дар як қисми ками онҳо мушоҳида мешавад. Ба дискомисетҳо 7000 (аз рӯи баъзе маълумотҳо то 10000), бидуни дискомисетҳои ба таркиби гулсангҳо ворид шуда, дохил мешаванд. Дискомисетҳо ба ду гурӯҳи калон оперкулятӣ (аз лотинӣ «оперкулум»- сарпӯш, қапқоқ), ки халтай онҳо тавассути қапқоқча кушода мешавад ва иноперкулятӣ ё гелотсиевҳо, ки дар онҳо халта тавассути сӯроҳичаҳои муқарарии дар нӯги он буда, кушода мешавад. Ба дискомисетҳои оперкулятӣ, ки мансуби тартиби петсиевҳо (Pezizales) мебошанд. 5 оила ва зиёда аз 60 авлод дохил шудаанд. Яке аз намояндагони оперкулятҳо бурмазанбӯруғ (*Morchella esculenta*) мебошад. Вай занбӯруғи сапропит буда: дар ҳамаи минтақаҳои мӯътадили нимқӯраи шимолӣ, инчунин дар Австралия паҳн шудааст. Одатан дар ҷангалзорҳо сукунат дорад. Баҳори барвақт танамеваи калон пайдо мекунад, ки он аз пойча ва телпакча иборат аст. Қисми берунаи телпакча очингдор (пурожанг) буда гименияро ташкил мекунад. Бурмазанбӯруғҳо спораҳои халтагии элипсшакли суфта, беранг ва дар айёми камолот бо қатраи равған пайдо мекунанд. Миқдори ядроҳо дар спораҳои пӯхтарасида ба 20-60 мерасанд. Ҳамаи намудҳои ин авлод истеъмолшаванд мебошанд.

Дар таркиби бурмазанбұруғ кислотаи заҳрноки гелвелл дида мешавад, ки вай дар оби қүшомадаистода ҳал шуда, ҳангоми хушконидан низ нобуд мегардад. Аз ин лихоз пеш аз истифодай он дар хұрок ҳатман танамеваи тару тозай онро дар об қүшонида, баъди 5-7 сония обро рехтан лозим.

Ба дискомисетҳои иноперкулятии тартиби гелотсивҳо (*Helotiales*) 10 оила ва наздик 300 авлод мансуб аст. Яке аз намояндаҳои муҳими он авлоди склеротиния (*Sclerotinia*) мебошад. Вай дорои танамеваи апотетсии косачашакли дар пойча буда мебошад. Намудҳои авлоди склеротин туфайлихұрхои паҳнгардидай дискомисетҳо буда, митсели онҳо дар меваи себ ва нок инкишоф меёбад. Аз ин сабаб мағзи меваи себ ва нок ранги сурхчай баландро мегирад. Спораҳои канидиягии склеротинро бештар қунғузи – казарака ки дар мағзи мева тухм мегузорад паҳн мекунад. Афзоиши чинсии онҳо хело кам ба назар мерасад. Намояндаи дигар *S. cineria* мебошад. Вай дар олу, зардолу, олуболу инкишоф ёфта, натанҳо ба мева балки навдаҳои қавон низ сироят мекунад.

S. libertiana дар растаниҳои сабзавоттій инчунин офтобпарат, тамоку ва дигархоро (дар шароити сахро) ба пұсиш дучор мекунад. Сатҳи қисми осебидай растаның бо митсели сафеди занбұруғ пұшида мешавад ва дар он склеротсияи сиёҳча, ки танҳо аз гифи занбұруғ таркиб ёфтааст, ба вучуд меояд. Баъди замистонгузароның дар онҳо танамеваи апотеттій месабзад. Конидия инкишоф намеёбад, тавассути спораҳои ҳалтагай афзоиш мекунад. Митсели онҳо фаъолияти ҳаётгузарониашро гум намекунад ва ҳангоми хушк шудан ба гард (чанг) табдил меёбад.

S. fuckeliana низ пұсонандаи гулу мева (ток, қулубнай, тамашқ, малмиғон, кадуихо) ва бисёри растаниҳои сабзавоттій мебошанд ва бо номи тосиди хокистарай маълум аст.

Аз қиҳати филогенетиктік әхтимол дискомисетҳо аз ҳалтадорҳои (аскомисетҳои) қадима пайдо шуда бошанд.

Санчиши тесті

1) Дар ҳұчайраи базидияи базидиомисетҳо чанд ядро мавҷуд аст?

- а) 1
- б) 2
- в) 4
- г) 6

2) Дар таркиби бурмазанбұруғ қадом моддаи заҳрнок мавҷуд аст?

- а) индол, скатол
- б) эргомитрин ва эрготамин
- в) кислотаи заҳрнок гелвелл
- г) моддаи заҳрнок нест

3) Склеротина синери дар тана ва меваи қадом растаниҳо паразитті мекунад?


- а) анор, бихӣ
- б) ток (ангур), гелос
- в) олу, зардолу, олуболу

4) Авлоди склеротина мансуби қадом тартиб аст?

- а) дискомисетҳо
- б) шоҳкӯя
- в) пиреномисетҳо
- г) эризифҳо

Тартиби Трюфелевихо (Tuberales)

Занбӯруғҳои тартиби трюфелевихо ба гурӯҳи аскомисетҳои гипогенӣ (яъне зеризаминиӣ) мансубанд. Ин тартиб 200 намуд дошта, алмати характерноки онҳо пайдо намудани танамеваи зеризаминиӣ мебошад, ки онро одатан трюфеля меноманд.



Расми 25. Халта ва аскоспораҳои намудҳои гуногуни трюфелевихо
1-трюфели сиёҳи фаронсавӣ (*Tuber melanosporum*); 2-3-трюфели
зимистона (*T. brumale*); 4-5-трюфели тобистона (*T. aestivum*); 6-трюфели
итолёвӣ (*T. magnarum*).

Трюфелевихо асосан дар муътадил, хусусан дар Франсия, Италия, Испания, Португалия, ноҳияҳои ҷанубии Олмон, дар ҷанубу гарбӣ ва қисми марказии европогии Россия паҳн шудаанд. Инчунин дар Амрикои Шимолӣ ва Калифорния низ вомехӯранд. Дар шароити иқлими Тоҷикистон то баҳол маълум карда нашудааст.

Дар аввали инкишоф танамева бо пуррагӣ кушода буда, баъдтар, баробари пайдо намудани ҳайётгузаронии зери заминӣ, канорҳои он тобхӯрда бо ҳам васл мешавад. Ҳамин тавр гимений дар дохили танамева мемонад, ки он шакли лӯндаро гирифтааст. Спораи ҳалтагӣ (аскоспораҳо) тавассути ҳайвонҳо, ки танамеваи онро меҳӯранд ва инчунин баъди пӯсидани танамева бо обҳои зеризаминиӣ

паҳн мешаванд. Дар соҳаи хӯрокворӣ трюфели сиёҳ (Tuber melanosporum), трюфели замистона (T. brumale), трюфели тобистона (T. aestivum) ва дигарҳоро истифода мебаранд. Андозаи танамеваи онҳо аз чормағз то ба лундаи калони картошкагӣ баробар аст. Вазни он то ба 1кг мерасад. Ҷамъоварии танамеваҳои онҳо дар табиат бо ёрии саг ва хукҳои хонагии ба ин мақсад омӯзонда шуда, гузаронида мешавад.

Аз ҷиҳати филогенетикий эҳтимол онҳо аз дискомисетҳо пайдо шуда бошанд.


Синфи базидиомисетҳо – ё занбӯруғҳои базидиалий (Basidiomycetes)

Базидиомисетҳо – занбӯруғҳои дараҷаи олий буда, митсели бисёрхӯҷайра доранд. Ба ин синф 30- ҳазор намуд занбӯруғҳои хурди микроскопӣ ва занбӯруғҳои танамеваи калондошта таълук доранд. Дар байни ин занбӯруғҳо туфайлиҳӯрҳои растаниҳо (мисол занбӯруғи бисёр паҳнгардида ва барои растаниҳои мазрӯи хавфнок – занбӯруғи сиёҳак ва занга), сапрофитҳои зиёди хок, ки хеле маълуманд (ба монанди шампинион, навозник) дида мешаванд. Ба базидиомисетҳо боз намудҳои телпакчадори микоризапайдокунанда, ки бо решави растаниҳои дарахтӣ муносибати симбиозӣ доранд (мисол, занбӯруғи сафед, тус занбӯруғ, занбӯруғи зери бедзор ва дигарҳо) хосанд. Дар байни базидиомисетҳо занбӯруғҳои сапрофитӣ растаниҳои дарахтӣ, яъне намудҳои зиёди авлоди чанбуҷ, ки хосияти нобуткардани чӯбро доранд маълуманд.

Спорапайдокунии ҷинсии онҳо – базидиоспораҳо, яъне спораҳои бо роҳи экзогенӣ пайдо шуда мебошанд, ки дар баромадҳои маҳсус – базидияҳо пайдо шудаанд. Чунин базидияҳо аз ҳӯҷайраҳои ду ядродор таркиб ёфтаанд. Узви маҳсусгардидаи ҷинсӣ пайдо накардаанд. Раванди ҷинсӣ тавассути бо ҳам омезишёбии ду ҳӯҷайраи нашвии митсели гаплоидӣ дошта, ки аз базидиоспораҳои ҳӯҷайраҳои як ядродор сабзидаанд амалий мешавад. Дар намудҳои гомологӣ гифҳои як митсел метавонанд бо ҳам омезиш ёбанд. Дар гетероталичниҳо, ки аксарияти занбӯруғҳои базидиалий ба он мансубанд, ҳӯҷайраҳои гифи аз спора пайдо шуда, ки алomatҳои муҳолиф + ва – доранд, омезиш меёбанд. Дар ин маврид ситоплазмаҳо бо ҳам омезиш ёфта, ядроҳо ҷуфт – дикарион ҳосил мекунанд ва онҳо минбаъд бо роҳи синхронӣ (дар як вақт) тақсим мешаванд. Чунин митсели дикариофитӣ (бо ҳӯҷайраҳои дуядронок) ба субстрат (хок, чӯб, поя ва барги растаниҳои ҳӯҷайн (ҳомил)) ворид шуда, як мудати тӯлонӣ зиндагӣ мекунанд. Баъзеи занбӯруғҳои базидиалий, мисол ҷанбуҷиҳои дар дарахтон сабзанда, ё занбӯруғҳои телпакчадори ҷангалзорҳо дорои митсели бисёрсола мебошанд.

Дар охири гифи дикариофитӣ аз ҳӯҷайраҳои дуядронок базидияҳо пайдо мешаванд. Дар базидия 2 - 4 базидиоспораҳо, ки дар баромадҳои маҳсуси хормонанди базидия - стеригмаҳо (аз юнонӣ,

стергима-тиргак, хода) 1)пойчай хурд, ки дар он базидиоспораҳо нишастаанд, инкишоф меёбанд. Базидия бо базидиоспораҳо метавонанд бе восита дар митсел пайдо шаванд, локин дар аксарияти базидиомисетҳо онҳо дар танамеваҳо ё дар дохили онҳо пайдо мешаванд. Гименӣ дар занбӯруғҳои олиташкил дар қисми поёни танамева ҷойгир шудааст. Вай аз базидия, псевдопарафиз ва систид таркиб ёфтааст. Псевдопарафизҳо аз парафизҳои ҳақиқии занбӯруғҳои халтадорон (аскомисетҳо) бо гуногуншаклӣ ва дуядронокии ҳучайраҳояш (дикарионҳо) фарқ мекунанд. Систидҳо нисбати псевдопарафизҳо хеле калон буда, дар болои қабати гименалий ҷойгиранд. Онҳо қабати гимениалий ва хусусан базидияро аз фишори сатҳи муҳофизат мекунад.



Расми 26. Тарзи ҳосилшавии танамева ва базидия дар базидиомисетҳо: А-омезишёбии риштаҳои гетероталличнӣ ва ҳосилшавии танамева; Б-инкишофи холобазидия ва базидиоспор: 1-холобазидия, 2-базидиоспора.

Сатҳи танамева, ки дар он гимениҳо ҷойгир шудаанд, гименофор меноманд. Шакли гименофор дар таснифоти базидиомисетҳо истифода мешавад. Паҳншавии базидиоспораҳо тавассути фишори баланди дохили ҳуҷайраи базидияҳо, ки дар натиҷаи гидролизи гликогенӣ пайдо мешавад ба амал меояд. Дар раванди гидролиз воридшавии об ба базидия, ки боиси баландгардии фишори он мегардад кумак мекунад. Ин фишор тавассути танаи борики стеригма ба базидиоспораҳо расида онҳоро ба масофаи якчанд миллиметр мепартояд ва баъд бо ёрии шамол базидиоспораҳо паҳн мегарданд.

Дар сикли инкишофи занбӯруғҳои базидиалий митсели дикариофитӣ бартарӣ дорад. Фазаи гаплоидӣ кӯтоҳ, яъне базидиоспораҳо ва митсели аз онҳо сабзида як давраи кӯтоҳ арзи вуҷуд доранд. Баъзан базидия ва базидиоспораҳо бе восита дар митсел инкишофт мейёбанд.

Фарқи асосии занбӯруғҳои базидиалий аз занбӯруғҳои халтадорон (аскомисетҳо) инҳоянд.

Ascomycetes

1. Дар сикли инкишофт фазаи гаплоидӣ ҳукмрон аст.
2. Танаи нашвӣ аз гифҳои моноплоидӣ суфта бебаромадҳои паҳлӯӣ иборат аст.
3. Узви афзоиши чинсӣ -архикарп ва антеридия
4. Омезишёбии маҳсули узвҳои афзоиши чинсӣ то пайдошавии аскоспораҳо мегузарад.
5. Узви чинсии спорапайдокунанда -халта (аско) мебошад, спораҳои халтагӣ (аскоспораҳо) бо роҳи эндогенӣ пайдо мешаванд.
6. Гимений аз халтаҳо ва паррафиз иборат аст.

Basidiomycetes

1. Дар сикли инкишофт фазаи дикарионӣ ҳукмрон аст.
2. Танаи нашвӣ аз гифҳои дикарионӣ, ки дорои баромадҳои гуногуни якҳуҷайрагӣ мебошанд иборат аст.
3. Узви афзоиши чинсӣ пайдо намешавад, танҳо ҳуҷайраҳои гиф омезиш мейёбанд.
4. Омезишёбии ҳуҷайраҳои гиф якбора баъди сабзиши спора мегузорад (локин дар занбӯруғи занг баъдтар)
5. Узви чинсии спорапайдокунанда – базидия буда, базидиоспораҳо бо роҳи эндогенӣ ҳосил мешаванд.
6. Гимений аз базидия псевдопарафиз ва систид иборат аст.

Занбүрүгхой базидиалиро аз рӯи сохт ва инкишофи базидия ба ду зерсинф чудо намудаанд:

1.Холобазидиомисетхо (Holobasidiomycetidae)

2.Фрагмобазидиомисетхо (Phragmobasidiomycetidae)

Санчиши тестӣ

1.Спораҳои чинсии базидиоспораҳо бо қадом роҳ пайдо мешаванд?

- а) экзогенӣ
- б) эндогенӣ
- в) дар зери замин
- г) пайдо намекунад

2.Базидияи базидиомисетхо аз ҳуҷайраҳои ҷандядродор таркиб ёфтааст?

- а) якядродор
- б) дуядродор
- в) ҷорядродор
- г) бисёрядро

3.Узви чинсии базидиомисетхоро чӣ мегӯянд?

- а) узви чинсии маҳсус пайдо накардааст
- б) оогония
- в) антеридия
- г) корпогон

4.Дар сикли инкишофи базидиомисетхо қадом фаза бартарӣ (хукмрон) дорад?

- а) гаплоидӣ
- б) диплоидӣ
- в) дикаронӣ
- г) тетраплоидӣ

Зерсинфи Холобазидиомисетхо (Holobasidiomycetidae)

Базидияҳои якҳуҷайрагиро холобазидия (аз юнонӣ «холос»-яклухт, бутун) меноманд.

Холобазидиомисетхо яке аз зерсинфҳои калони базидиомисетхо мебошад. Ба ин зерсинф 2/3 ҷамъи таркиби намудҳои синф таъалуқ доранд, ки қариб 8000 намудро ташкил меқунад.

Зерсинфи холобазидиомисетхо ба тартиб ва гурӯҳи тартибҳои зерин: Экзобазидияҳо (Exobasidiales) гурӯҳи тартиби Гименомисетхо (Hymenomycetidae), тартиби Афиллофораҳо (Aphyllophorales), Агариковҳо (Agaricales), гурӯҳи тартиби Гастромисетхо (Gasteromycetidae) ҷудо мешаванд.

Гурӯҳи тартиби Гименомисетхо (Hymenomycetidae)

Гурӯҳи тартибии гименомисетхо аз ҷиҳати миқдори намуд дар байни занбўруғҳои базидиомисетхо аз ҳама калонтарин ва маъмултарин дар зиндагии одамон мебошанд. Танамеваи онҳо дорои дараҷаи ғилат (консистенсия) ва шаклҳои гуногун мебошад. Гименияи

онҳо дар болои танамева дар шакли кушод ё урён то бавоярасии спораҳо чойгир шудааст.

Аз рӯи консистенсия танамева дар аксарияти авлодҳои соддаи қадима, тори тортанакшакл ё намадини саҳт, дар намояндаҳои дараҷаи олӣ-ғафси ҷарммонанд, сергӯшт, ҷӯбмонандро дорад. Дар раванди эволютсия шакли танамеваҳо ба қулъӣ тағиیر ёфтаанд, яъне аз шакли таҳт (ҳамвор), пачақ, дарозрӯя дар сатҳи субстрат то ба лавҳагӣ, уфуқӣ нисбат ба субстрат найзашакл ё телпакчамонанд (яъне телпакчаи дар пойча буда) расидаанд. Намудҳое, ки дар субстрат ба шакли хобанда мавқеъ гирифтаанд, гименияи онҳо дар болои танамева чойгир шудааст. Дар дигар намояндаҳо дар раванди эволютсия дар қисми поёни танамева чойгир шудаанд, ин барои бо осонӣ паҳншавии спораҳо мувофиқат мекунад. Дар базидиомисетҳо фишори тургорӣ дар базидия тавассути канали ниҳоят борик ба стеригма дода мешавад. Аз ин лиҳоз базидиоспораҳо аз базидия (бонавбат) дар масофаи ниҳоят кам аз 0,1 то 0,2 мм (дар фрагмобазидиомисетҳо аз 0,6 то 0,8 мм) партофта мешаванд. Аз нигоҳи биологӣ чойгиршавии гименияҳо дар қисми поёни танамева манфиатнок аст, чунки спораҳои аз танамева хориҷ шуда, тавассути ҷараёни бод бо осонӣ паҳн шуда метавонанд. Спораҳои гименомисетҳои телпакчадорӣ дар хок сабзанд, бештар тавассути ҳайвоноте (кирминаи ҳашаротҳо, туқумшулукҳо, ширхӯрҳо), ки танамеваи онҳоро меҳӯранд ва спораҳои дар меъдаи онҳо ҳазмнашудаи занбӯруғ бо ҳамроҳи начосаташон ба берун бароварда шудаанд паҳн мешаванд.

Бисёри гименомисетҳо бо роҳи сапрофитӣ дар хок, дар баргҳои афтидаи зери дарахтҳо, бокимондаи чӯби дарахтҳои аз сабзиш монда зиндагӣ мекунанд. Якчанд намудҳои онҳо (chanbuch, телефориҳо) дар дарахтҳои сабз, туфайлиҳӯрӣ мекунанд. Аксарияти занбӯруғҳои сапрофитӣ дар хок суқунат дошта, бо решай дарахтҳо ҳаёти симбиозӣ (микориза) пайдо намудаанд. (микоризаро дигар занбӯруғҳо, мисол оомисетҳо низ пайдо мекунанд).



Расми 27. Занбӯргҳои базидиалӣ бо гименофори найчашакл. А-танамеваи трутовики қалбакӣ-*Fomes ignarius*; Б-занбӯруғи сафед-*Boletus edulis*; В-буриши кундалангии гименофораи найчагӣ.

Микориза ду хел мешавад – эндотрофӣ ва эктотрофӣ. Дар микоризаи эндотрофӣ митсели занбӯруғ пурра дар дохили бофтаи реша (дар паренхимаи пӯстлоҳ) ҷойгирифта, ба берун нисбатан кам мебароянд. Дар ин вақт реша муякрешаҳои муқарариашро нигоҳ медорад. Митсели занбӯруғ дар дохили ҳӯҷайра ва байнин ҳӯҷайраҳо макон мегирад. Микоризаи ҳақиқӣ асосан хоси намояндаҳои оилаи саҳлабиҳо (*Orchidaceae*) мебошад. Тухми ин растаниҳо беиштироки занбӯруғ сабзиш карда наметавонад. Микоризаи эндотрофӣ дар баъзе растаниҳо алафӣ низ дида мешавад, гарчанде ки барои инкишифи ин растаниҳо иштироки занбӯруғ шарти муҳим нест.

Микоризаи эктотрофӣ бо пайдо намудани ғилофаки беруна, ки аз гифҳои занбӯруғ сохта шудаанд ва решаро ихота намудааст фарқ мекунад. Баъзан митсели занбӯруғ бофтаи зичпечутобхӯрдaro пайдо карда, решаро ихота мекунад. Аз гифҳои печутобхӯрдаи занбӯруғ дар хоки атрофии реша гифҳои озод паҳн мешаванд. Бисёри растаниҳо (бидуни растаниҳои обӣ) чӣ дарахтӣ ва чӣ алафӣ хосияти пайдо намудани микоризаро доранд.

Дар байнин микоризаҳои эктотрофӣ ва эндотрофӣ сарҳад гузоштан мушкил аст. Гузариши байнин онҳоро микоризаи эктоэндотроф меноманд ва нисбати эктотроф паҳншуда мебошад. Гифҳои занбӯруғ дар чунин шакли микориза (эктоэндотроф) решаро аз берун бо пурагӣ мепечонад ва дар навбати худ шохаҳои бисёр пайдо карда ба паренхимаи пӯстлоҳ ворид мешаванд. Як қисми митсел дар байнин ҳӯҷайраҳо ва дигараш ба дохили ҳӯҷайра макон мегиранд. Ҳӯҷайраҳои реша дар ин маврид зинда буда, нобуд намешаванд. Чунин шакли микориза дар намудҳои бисёри дарахтон мушоҳида

мешаванд. Дар гименомисетҳои микоризаи эктоэндотрофӣ дошта, занбӯруғ решай бисёри дарахтҳоро аз берун печонида, як қисми он ба дохили решаш ворид мешавад. Вай аз ин ҷо ғизоии ангиштобӣ мегирад. Чунки ҳамчун гетеротроф худаш моддаҳои органикӣ синтез карда наметавонад. Гифҳои озоди занбӯруғ, ки аз решаш дар хок васеъ паҳн шудаанд мӯякрошаҳоро иваз мекунанд. Ин гифҳои озод аз хок, об ва намакҳои маъданӣ, инчунин моддаҳои органикӣ ҳалшударо (хусусан моддаҳои органикӣ нитрогендорро) мегиранд. Як қисми ин моддаҳо ба решаш тавассути гифҳо дохил мешаванд ва қисми дигарашро худи гиф барои пайдо намудани танамева ва «решапоя» сарф мекунад. Дар ҳучайраҳои решаш як миқдори гифҳои ба он дохил, буда ҳазм мешаванд.

Дар охир ҳаминро бояд хотиррасон намуд, ки симбиози микоризӣ хеле мураккаб буда, дар як ҷорҷуҷӯи муайян ҷой намегирад.

Ин шакли муносибат бештар ба омилҳои муҳити атроф вобастагӣ дорад.

Дар байни гименомисетҳои сaprofit занбӯруғи ҳавлигӣ (хонагӣ) – аз оилаи конифоровихо (*Coniophoraceae*)-ро номбурдан мумкин. Занбӯруғҳои конифоровихо дар шароити муайян (рутубати баланд ва аэротсияи паст) фаршҳои аз ҷӯб соҳта шудаи биноҳо, хонаҳои ҷӯбин ва дигар соҳтмонҳои ҷӯbdорро бо тези нобуд мекунанд.

Кундақорчи тирамоҳӣ (*Armillariella mellea*) дар поя ва решаш дарахтони зинда паҳн шуда, онҳоро бо тези нобут мекунанд.

Гименомисетҳо дар табиат васеъ паҳн гардидаанд. Мо онҳоро дар ҷангалзорҳо, марғзорон ва дар даштҳо вомехӯрем. Онҳо ҳатто дар даштҳои ҳушк – бо ном занбӯруғи даштӣ « занбӯруғи сафед» (*Pleurotus eryngii*) ва ҳатто дар нимбиёбон ва биёбонҳо мерӯянд. Гименомисетҳо дар хок, дар пояи дарахтон ва дар бокимондаҳои гуногуни растанигӣ инкишоф меёбанд. Онҳо дар рӯи Замин аз ҷазираҳои Шпітсберген, дар шимол, то Замини Оташ дар нимкураи ҷанубӣ паҳн шудаанд.

Санчиши тестӣ

1. Гурӯҳи тартиби гименомисетҳо мансуби қадом зерсинф аст?

- а) фрагмобагидиомисетҳо
- б) холобазидиомисетҳо
- в) меваҳалтадорон
- г) лучхалтадорон

2. Гименомисетҳои бо роҳи сaprofitӣ ғизогиранда дар кучо сукунат доранд?

- а) дар байни ҳучайра ва бофтаҳои растаниҳои сабз
- б) дар дохили ҳучайраҳои зинда
- в) дар хок, дар баргҳои афтидаи зери дарахтҳо, бокимондаи ҷӯби афтидаи дарахтҳо
- г) дар дохили обҳои сустҷараён

3. Микориза қадом шакли ҳайётгузаронии организмҳо мебошад?

- а) туфайлихүрӣ (паразитӣ)
- б) сапрофитӣ
- в) симбиоз
- г) даррандагӣ

4.Микориза чанд хел мешавад?

- а) ду хел(эндотрофӣ ва эктотрофӣ)
- б) даррандагӣ ва паразитӣ
- в) танҳо паразитӣ
- г) танҳо сапрофитӣ

5.Микориза дар қадом узви растани пайдо мешавад?

- а) дар поя
- б) дар барг
- в) дар реша
- г) дар меваи растаниҳо

6.Тухми қадом растаниҳо бе иштироки занбӯруғ сабзиш карда

наметавонад?

- а) настараниҳо
- б) лӯбиёгиҳо
- в) саҳлабиҳо
- г) пиёзҳо

Тартиби Афиллофоровиҳо (*Aphyllophorales*).

Занбӯруғҳои афиллофоровиҳо аз чиҳати миқдор, тартиби дуюми занбӯруғҳои гименомисетҳо буда, дар табиат ба мисли занбӯруғҳои агариковиҳо хеле паҳн шудаанд. Намуди беруна ва соҳти микроскопии танамеваҳои занбӯруғҳои афиллофоровиҳо хеле гуногунанд. Гименофори онҳо низ соҳти гуногун яъне суфта, чиндор, ғалтакчашакл ва ғайра доранд. Хосияти хоси қабати гимениалий дар он аст, ки элементҳое, ки онро ташкил намуданд сину соли гуногун доранд. Ин ба қобилияти дуру дароз сабзандагӣ доштани танамева вобастаги дорад. Яке аз гурӯҳҳои қадимаи ин тартиб оилаи телофоровиҳо (*Telephoraceae*) мебошад. Танамеваҳои онҳо дар субстрат хобанда ё аз субстрат боло бардошта шуда буда, гименофори суфта доранд. Ба ин оила кониофора (*Coniophora cerebella*) – нобудкунандай ҷӯбҳои зери роҳи оҳан ва ҷӯбҳои мустаҳкамкунандай даромадгоҳи конҳо мансуб аст. Ба ин оила боз қузақандии зард (*Cantharellus cibarius*) бо тарамеваи қифшакли қисми поёниаш чиндор мансуб аст. Танамеваи ин занбӯруғ хеле суст инкишоф меёбад, хусусан дар ҳавои хушк. Ин занбӯруғ бештар дар минтақаҳои пӯшиши растанигии кам дошта, паҳн шудааст. Қузақандӣ занбурӯғи истеъмоли буда, онро дар шакли тару тоза ё қайла истифода мебаранд. Дар таркиби танамеваи он витаминҳои В, РР, микроэлементҳо (рӯҳ, мис) мавҷуданд. Аксарияти телафоровиҳо занбӯруғҳои сапрофит буда, дар боқимондаи растаниҳои нобудгардида сабзиш мекунанд.

Намояндаҳои авлоди Мерула (аз оилаи мерулиевиҳо – *Meruliaceae*) ва чанбуч (аз оилаи чанбучихо–*Polyporaceae*) аҳамияти амалии калон

доранд. Дар мерулиевиҳо бештар танамеваи ресурсинатӣ дид мешавад. Занбӯруғи хонагӣ (*Merulius eacrymans*) сапрофит буда, танҳо аз ҳисоби селлюлозаи девори ҳӯҷайраи чӯб ғизо мегирад. Дар шароити намноки гарм бино, купурӯкҳо ва дигар иншоотҳои аз чӯб сохташударо бо тези нобуд мекунад. Намояндаҳои муҳим аз оилаи ҷанбуҷиҳо: ҷанбуҷи ҳақиқӣ (*Fomes fomentarius*), ҷанбуҷи қалбақӣ (*Fomitopsis igniarius*) ҷанбуҷи қоч (*F. laricis*) дар растаниҳои дараҳтӣ туфайлиҳӯри мекунанд.

Занбӯруғи чага –(*Inonotus obliquus*) туфайлиҳӯри булат буда, спора пайдо намекунанд, аҳамияти табобати дар тиб дорад. Ҷоғари сиёҳи кафидаи онро дар тибби ҳалқӣ ва ҳоло илмӣ барои табобати касалиҳои саратон истифода мекунанд.

Санчиши тестӣ

1) Кадоми ин занбӯруғҳои сапрофит чӯби зери роҳи оҳанро нобут мекунад?

- а) конифора
- б) қузақандай зард
- в) ҷанбуҷи ҳақиқӣ
- г) ҷанбуҷи қалбақӣ

2) Занбӯруғи хонагӣ дар ҳаёти инсон чӣ гуна заар мөрасонад?

- а) маводҳои ғизоиро нобуд мекунад?
- б) барангезандай касалиҳои сирояткунанда мебошад
- в) чӯби купрукҳо ва дигар иншоотҳои аз чӯб сохташударо нобуд мекунад
- г) дар растаниҳои киштшаванда паразитӣ мекунад

3) Кадом намуди занбӯруғҳои тартиби афиллофоровихоро дар тибби ҳалқӣ ва илмӣ истифода мебаранд?

- а) каниофора (*Coniophora cerebella*)
- б) қузақандии зард (*Cantharellus cibarius*)
- в) занбӯруғи хонагӣ (*Merulius lacrymans*)
- г) занбӯруғи чага (*Inonotus obliquus*)

Тартиби Агариковиҳо –(Agaricales)

Намояндаҳои ин тартиб занбӯруғҳои танамеваи нарми сергӯшт дошта мебошанд. Пойчай танамева дар маркази телпакча васл шудааст. Баъзан танамева консистенсияи тағоякӣ ё ҷарммонанд ва пойчай паҳлуӣ дорад. Дар баъзеи намудҳои ин тартиб танамеваҳо пойча пайдо накардаанд ва онҳо бевосита дар сатҳи субстрати чӯбин часпидаанд. Мисол дар вешенкаи муқарарӣ (*Pleurotus ostreatus*)

Сабзиши танамева дар занбӯруғҳои ин тартиб дар як давраи муайян қат мегардад, зеро элементҳои қабати гиминалий бо он


ҳамсоланд. Гименофорхой ин тип аз лавҳачаҳо иборат буда, дар қисми поёни телпакча чойгиранд ва дар шакли радиалӣ аз ҳамдигар дур шудаанд. Баъзе намудҳои агариковихо гименофори найчамонанд пайдо кардаанд. Деворҳои найчаҳои ҳамсоя аз ҳамдигар бо қабати бофтаҳои ковок ҷудо шудаанд. Ба ин тартиб 13-16 оила дохил мешавад. Аз инҳо оилаҳои Агариковихо (*Agaricaceae*) ва Болетусиҳо (*Boletaceae*) васеъ паҳн гардида мебошанд. Ҷамъи намояндаҳои ин тартиб ба 11000 мерасанд.

Ба оилаҳои номбаршуда аксарияти занбӯруғҳои истеъмолӣ ва микоризапайдокунандаҳои бисёр мансубанд. Онҳо дар хок, дар зери ҷангалзорҳо, баъзан дар марғзорҳо, теппаҳо, ботлоқҳо бо тарзи сапрофитӣ зиндагӣ мекунанд.

Оилаи Агариковихо (*Agaricaceae*)

Қариб 10 000 намуд дорад. Гименофор шакли лавҳачаро дошта, дар қисми поёни телпакчаи танамева ҷойгиранд. Асоси лавҳачаро яъне қисми мобайни онро трама (аз юнонӣ – *Trama* – бофта, асос) меноманд. Вай аз гифҳои бемаҳсули бо ҳам зич ҷойгиршуда таркиб ёфтааст. Лавҳае, ки қабати гимениалий доранд, онҳо суст инкишоф ёфтаанд. Ин аломат гувоҳи қадима будани он аст. Лавҳаи суст инкишофёфтаи чиндор дар намудҳои авлоди қузақарӣ (*Cantharellus*) дидан мумкин. Аз ҷиҳати муносибати хешӣ ба ҷанбуҷиҳо хеле наздик мебошанд. Дар намудҳои олиташкилий занбӯруғҳои агариковихо қабати гимениалий бо пардаҳаи маҳсуси аз гифҳои бемаҳсул пайдо шуда, пӯшида гардидааст. Аксарияти агариковихо занбӯруғҳои сапрофит мебошанд. Дар байнин онҳо занбӯруғҳои туфайлиҳӯр низ ба назар мерасанд. Мисол кундақорҷ (*Armillaria mellea*). Агариковихо дар хок, дар ҷангалҳо, баъзан дар бошишгоҳҳо ва гайраҳо вомехӯранд, локин баъзеи онҳо дар ҷӯб аз он ҷумла дар иншоотҳои аз ҷӯб соҳташуда, зиндагӣ карда, онҳоро нобуд месозанд. Бисёри авлоди ин оила дорои аҳамияти истеъмолӣ ё заҳрнокӣ доранд. Мутаассифона миқдори ками занбӯруғҳоро ҳамчун сарвати табиӣ истифода мебаранд. Дар таркиби танамеваи бисёри занбӯруғҳо сафеда ва равған, ангиштоб ва витамин, намакҳои фоиданок ва моддаҳои хӯшбӯй дидо мешаванд, ки дорои воҳиди баланди ғизоанд. Яке аз авлодҳои паҳншуда занбӯруғи оилаи агариковихо шампинион (*Agaricus ё Psalliota*) мебошад, ки дар бисёр мамлакатҳои ҷаҳон парвариш карда мешаванд. Нигаред, ба сикли инкишофи он. Яке аз намудҳои паҳншуда *Agaricus edulis* мебошад. Бисёр намудҳои авлоди *Agaricus*, аз он ҷумла *A. mellagius* занбӯруғи заҳрнок мебошад. Вай меъда ва рӯдаҳоро дучори хунравӣ мекунад.

Намуди авлодҳои лактариус (*Lactarius*), грузд (*L. resimus*), заркорчи лазиз (*L.deliciosus*), заркорчи сурҳ (*L. sanguifluus*) ва дигарҳо занбӯруғҳои баландсифати истеъмолӣ мебошанд.



Расми 28. Доираи ҳаётии шампинион-*Agaricus*:

1-телпакча; 2-ҳалқа; 3-гименофори чиндор; 4-митсел; 5-лаҳми телпакча; 6-пойча; 7-қабат; 8-қабати субгимениалий; 9-қабати гимениалий; 10-базидия; 11-12 базидиоспора; 13-сабзиши базидиоспораҳо.

Ба авлоди лактариус аз тарики таснифоти наздик авлоди калон занбӯруғи хомхӯрак *Russula* мебошад. Ба он намудҳои бисёри истеъмолӣ мансубанд. Ба монанди занбӯруғи кундақорчи тобистона (*Phaliota mutabilis*), кундақорчи марғзорӣ (*Marasmius oreades*) ва ғайра.

Ба авлоди занбӯруғи пашшахӯрак (*Amanita*) 20 намуд мансуб аст ва аксарияти онҳо дар фитосенозҳои (чамоаи наботот) ҷангал ва нисбатан камтар дар даштҳо мерӯянд. Бисёри онҳо ҳамчун занбӯруғҳои заҳрнок, мисол қорчи пашшахӯрак (*A. phalloides*) пашшахӯраки сафеди бӯйнок (*A. virosa*), пашшахӯраки сурх (*A. muscaria*), пашшахӯраки ситрин (*A. citrina*) маълуманд. Баъзе намудҳои ин авлод *A. caesaria* (Закавказия, Ҷанубии Аврупо) *A.caesariooides* (Шарқи Дур) истеъмолшаванданд.

Оилаи Болетусовиҳо Boletaceae

Ба ин оила 17 авлод ва наздик 250 намуди занбӯруғҳо ворид шудаанд.

Танамеваҳои болетусовиҳо аз ҷиҳати морфологӣ якхела, ғафс, гӯштнок, дорои рангҳои гуногун-сафед, зард, сурхча мешаванд. Гименофор найчашакл, одатан дар оғози инкишофи телпакча (гимнокарпия) кушода буда ва бо осонӣ аз вай ҷудо мешавад. Пештар

занбұруғхои ин оиларо ба чанбучихо дохил карда буданд. Қариб ҳамаи болетусовихо сапрофитҳои хоки минтақаҳои чангал мебошанд. Аксарияти онҳо дар решай растаниҳои дараҳтій микоризаи экто-эндотрофій пайдо мекунанд. Авлоди калонтарини ин оила болетус (*Boletus*) мебошад, ки ҳоло онро ба яқчанд авлодхои хурд чудо намудаанд. Дар қатори намудхои ин авлод занбұруғхои истеъмолшаванда, қорчи сафед (*B. edulis*), тусқорч (*B. scaber*), занбұруғи зери сиёҳбед (*B. luteus*), булутқорч (*B. luridus*), рұғанакшакл (*B. elegans*) ва дигархो дида мешаванд. Онҳоро ҳар сол ҷамъовари намуда, дар масштаби саноат коркард мекунанд. Ҳусусан қорчи сафеди хушконидашуда, арзиши баланд дорад. Барои он қорчи сафед меноманд, ки ҳангоми чўшонидан, хушк намудан, дар намакоб нигоҳ доштан «гўшт»-и (мағзи) танамеваи он тағийир намеёбад.

Гурӯхтартиби Гастеромисетҳо - (*Gasteromycetidae*)

Ба ин гўруҳи тартиб 1200 намуд ва 7-9 оила мансубанд. Гастеромисетҳо аз гименомисетҳо бо он фарқ мекунанд, ки танамеваҳои онҳо як мудати тўлонӣ дар ҳолати сарбаста меистанд. Танамеваҳо шакл ва андозаи гуногун дошта аз ҷилд, ки онро периодия ва қисми дохилии онро глеб меноманд иборатанд. Дар глеб холиги дида мешавад, ки дар он базидияҳо ҷойгиранд. Дар маркази холигӣ бофтаи бемаҳсул трама ҷойгир аст. Дар айёми камолот ҳамаи трамаҳо ё як қисми зиёди онҳо нобудшуда, аз онҳо танҳо гифҳои нахмонанд- капиллитсий боқи мемонад. Базидияни бисёри намудҳо ҳангоми камолот нобуд мешаванд. Базидиоспораҳо ранги сиёҳчаро гирифтаанд, аз ин лиҳоз глеб дар аввал сафед буда, баробари пўхтарасии спораҳо рангашро тағийир медиҳад.

Қариб ҳамаи гастромисетҳо сапрофити хок буда, танамеваҳои рўизаминӣ ё зеризаминӣ пайдо мекунанд. Бисёри онҳо қобилияти микоризапайдокунӣ доранд. Баъзеи онҳо дар чўби поя ё навдаҳои ба рӯи замин афтидаи дараҳтон зиндаги карда аҳамияти амали надоранд.

Гастромисетҳо дар марғзорҳо, ялангии байни бешазорҳ, канори бешазорон сукунат доранд. Дар ин субстратҳо қорчӣ (занбұруғи) боронӣ, ки мансуби авлодхои бовиста (*Bovista*), ликопердон (*Lycoperdon*) ва колватсия (*Colvatia*) мебошанд, вомехӯранд. Танамеваҳои ҷавони онҳо лўндашакл, нокшакл буда, дар аввал сафед ва чандир мешаванд. Онҳоро дар таом (то тағийирёбии ранги «гўшти» онҳо) истифода бурдан мумкин аст. Қутри танамеваи занбұруғи борони азимчуса (*Calvatia gigantea*) то ба 30 см мерасад ва он триллионҳо спора пайдо мекунад.

Гастеромисетҳо бештар дар минтақаҳои дашт паҳн шудаанд. Дар ин ҷо намудхое мерӯянд, ки аксарияти онҳо хоси марғзорҳоянд. Аз занбұруғхои боронӣ, занбұруғи боронии сахроиро (*Vascellum pratense*) ном бурдан мумкин аст. Вай дар байни растаниҳои алафӣ васеъ паҳн гардидааст. Ин намуд танамеваи борики конусшакли аз нўғ каме фишурдашуда аз поён каме борик гардида дорад. Экзоперидияи сафед

ё зарди равшан пайдо намудааст. Дар аввал хорнок ва баъд ордак мешавад. Эндоперидия тунук, сурхча, суфта, дар танамеваҳои калонсол ранги хокистарии чилонокро гирифтааст. Вай дар нӯгаш сурохи пайдо мекунад ва тадриҷан васеъ шуда, баъдтар тамоми глеб нобуд мегардад. Ин занбӯруғ истеъмолшаванд мебошад. Танамеваи бирёншудаи он аз ҷиҳати лаззат ба гӯшти бирён шабоҳат дорад. Ин намуд ҳарактери космополитӣ дорад. Аз авлоди бовиста (*Bovista*) дар даштҳо бештар намуди *Bovista pusilla* бо танамеваи лӯндашакл ё каме нокмонанд бо пайдо намудани кашаки митсели хокистарӣ бештар паҳн шудааст. Андозаи танамева 0,8 – 2,5 см мерасад. Экзоперидия дар аввал суфта, сафед баъд резадонаи сурхчай хокистарӣ мешавад.

Эндоперидия чун қоғаз тунук, сурхчай хокистарӣ, бечилоҳ мешавад. Намуд чун намуди қаблан ҳарактери космополитӣ дорад. Занбӯруғи дигари минтақаҳои дашт *V. radicata* буда, кутри он ба 4-7 см мерасад. Танамеваи байзашакл, лундашакли асосаш борик пайдо намудааст. Экзоперидияи ғафси дар аввал ранги сафед, шахшул (дурушт), сипас сурхи равғани зайдунмонандро мегирад. Ба намудҳои минтақаи даштӣ занбӯруғи сафедсарак калватия (*Calvatia candida*) дохил мешавад. Вай танҳо дар марғзорҳо, биёбону нимбиёбонҳои Аврупои Марказӣ паҳн шудааст.

Санчиши тестӣ

1) Трама чист ва аз чӣ пайдо шудааст?

- а) қабати гимениалиро меноманд
- б) пойчай танамева
- в) аз юнонӣ – бофта, асос ва аз гифҳои бемахсул пайдо шудааст
- г) телпакчай дар пойча будаи занбӯруғро мегӯянд

2) Авлоди бештар паҳншудаи оилаи агариковҳоро нишон дихед, ки аҳамияти ғизоӣ доранд?

- а) кузакарнӣ (*Cantharellus*)
- б) кундақорҷ (*Armillaria*)
- в) шампинион (*Agaricus*)
- г) лактариус (*Lactarius*)

3) Намудҳои авлоди пашшахӯрак (*Amanita*)-ро дар кучо истифода мебаранд?

- а) дар саноати хӯрокворӣ
- б) дар соҳаи кишоварзӣ
- в) дар тайёр намудани спирт
- г) бо сабаби заҳролуд буданаш истифода бурда намешавад

4) Намудҳои истеъмолшавандай оилаи агариковиҳоро нишон дихед?

- а) Шампинион, лактариус, грузд, зарқочи лазиз, зарқочи сурҳ
- б) қорчи пашшахӯрак, пашшахӯраки сафеди бӯйнок
- в) пашшахӯраки сурҳ, пашшахӯраки ситрин

г) кундақорч

5) Қилди танамеваи гүрухи тартиби гастромисетхоро чӣ мегӯянд?

- а) глеб
- б) перидия
- в) митсел
- г) гиф

6) Ба гүрухи тартиби гастромисетҳо чанд намуд ва оила мансуб аст?

- а) 1110 намуд, 20-оила
- б) 195 намуд, 85-оила
- в) 1200 намуд, 7-9 оила
- г) 1300 намуд, 10-оила

Зерсинфи Фрагмобазидиомисетҳо (*Phragmobasidiomycetidae*) ё Телиоспоромисетҳо (*Teliosporomycetidae*)

Аломати характерноки ин зерсинф ба ҳуҷайраҳои алоҳида (чор ҳуҷайра) ҷудошавии базидия – фрагмобазидия мебошад. Фрагмобазидиомисетхоро ба чор тартиб ҷудо намудаанд, ки дутой онҳо бо танамева ва дутой дигарашон бетанамева - муҳимтаринашон тартибҳои занбӯруғи сиёҳак ва занга мебошад.


Тартиби занбӯруғи сиёҳак (*Ustilaginales*)

Ба ин тартиб 1000 намуд ва 40 авлод мансуб аст. Занбӯруғи сиёҳак дар узвҳои гуногуни растани ҳомил (хуҷаин), аз он ҷумла дар узвҳои нашвӣ, муғчаҳои гул, барг ва поя, гулбарг ва косабарг, гардбарг ва мевабарг, мева ва тухм туфайлиҳӯри мекунад. Баъзан дар реша низ зарар мерасонад. Намудҳои ин занбӯруғ асосан дар растаниҳои пӯшидатухмҳо, хусусан дар ҳӯшадорҳо, ғешагиҳо, марҷумакиҳо (торониҳо) тӯфайлиҳӯрӣ мекунанд. Узви аз занбӯруғ заардидаи растани сиёҳ гуё сӯхта бошад ё бо дуда пӯшонида шуда бошад. Аз ин лиҳоз касалии пайдо намудаи занбӯруғро сиёҳкуя ё занбӯруғи сиёҳак меноманд. Занбӯруғи сиёҳак аз Арктика то Тропика яъне дар он ҷое, ки растаниҳои дараҷаи олий мерӯянд, ҳатто дар биёбонҳо ва кӯҳсорон паҳн шудаанд.

Аксарияти занбӯруғҳои сиёҳак дар растаниҳои ғалладонагӣ тӯфайлиҳӯрӣ карда, дон ва ҳӯшагули онҳоро нобуд мекунанд. Дар гандум занбӯруғи сиёҳаки саҳт ё бадбӯй (*Tilletia caries*), дар ҷави русӣ – бомус - *Ustilago avenae*, дар ҷав – *U. hordei*, дар арзан – *Sphacelotheca panicī- miliacei* тӯфайлиҳӯрӣ мекунанд. Инҳо тӯфайлиҳӯрҳои ҳавфноки ғалладонагиҳо буда, қариб типи инкишофи бо ҳам монанд доранд. Дар давраи хирманкӯбӣ (ғаллакӯбӣ) спораи тӯфайлиҳӯр ба дони растани ҷаспида, ҳангоми кишт якҷоя бо дон ба замин мефарояд. Сироятёби ҳангоми сабзиши дон, ки дар ин вақт спораи тӯфайлиҳӯр низ ба сабзидан сар мекунад ба амал меояд. Дар ин давра ядроҳои дикарионии дар спора буда, бо ҳам омезиш меёбанд. Ядрои диплоидии ҳосилшуда фавран бо роҳи редуксионӣ тақсим шуда, аз он спора пайдо мешавад, аз спораи пайдошуда митсел инкишоф мёбад. Базидиоспора ё аз он

митсели инкишофётаи гаплоидӣ қудрати сирояткунии растаниро надорад. Ду базидиоспораҳои гетероталичний бо ҳам омезиш ёфта, ҳучайраи яdroи дикариони доштаро пайдо мекунанд ва аз он митсел инкишоф меёбад. Ин митсели яdroи дикарионӣ дошта, ба нуқтаи сабзиши (конуси сабзиш) растании ҳомил ворид мешавад ва бо он якҷоя месабзад. То пайдошавии ҳӯша, растании сироятшударо аз растании солим, аз намуди зоҳирӣ фарқ намудан бисёр душвор аст. Сипас митсел ба тудагули ташаккулёфта ворид шуда, аз моддаҳои ғизоии дар он буда, ғизо мегирад ва бо суръати баланд сабзиш мекунад. Баъдтар ба ҳучайраҳои дуядронок (дикарион) яъне спораҳои сиёҳаки ҷилди ғафсдошта тақсим мешавад. Дар натиҷа аз остинаки барги болой, тудагули деформатсия шудаи (шакли тағйирёфта) растаний пайдо мешавад. Ҳамин тавр доираи инкишофи пурраи нумӯъи занбӯруғи сиёҳак дар як мавсими сабзиш ба охир мерасад. Барои нобуд кардани спораҳои (базидиоспораҳо) занбӯруғ, тухмии киштшавандаро пеш аз коридан бо маҳлули формалин (як ҳиса формалин + 300 ҳисса об) тар карда, безарар намуда, сипас ба кишт тавсия карда мешавад ё тавассути препаратҳои марги муш, симоб ё сулфоорганикӣ чанг мекунанд.

Занбӯруғи сиёҳаки хокай гандум (*Ustilago tritici*), занбӯруғи сиёҳаки хокай ҷав (*U. nuda*) ва дигарҳо сикли ҳаётии нисбатан мураккаб доранд. Сироятёбии растаний дар давраи сабзиши дон ба мисли занбӯруғи сиёҳаки саҳти гандум ба амал наомада балки дар айёми гулшукуфт мегузарад. Спораҳои занбӯруғ ба гардгираки мевадон афтида месабзад ва фрагмобазидияро пайдо мекунад. Локин базидиоспораҳо инкишоф намеёбанд, балки ҳучайраҳои фрагмобазидия ҷуфт-ҷуфт капулиятсия шуда, аз онҳо митсели ядроҳои дикарионӣ дошта пайдо мешавад. Митсел бо ядроҳои дикарионияш ба ғураки гул ворид мешавад ва дар доҳили эндосперма ва ҷанин инкишоф меёбад, локин онҳоро нобуд намекунад. Дони сироятшуда аз дони солим на бо андоза ва бо шакл фарқ намекунад ва қобилияти сабзиши ҳуб дорад. Дар вақти кишт, ки ҷанин бо сабзиш оғоз мекунад, митсели занбӯруғ ҳам интевсивона ба сабзиш сар мекунад. Ҳусусан митсели занбӯруғ дар минтақаи тӯдагул, ки аз моддаҳои ғизоӣ бой мебошад бо тези инкишоф меёбад. Дар инҷо митсел ба ҳучайраҳои алоҳида, ки бо ҷилди мустаҳкам пӯшида шудаанд ҷудо шуда ва ба спораҳо табдил меёбад (деформатсия) дар ин ҷо тӯдагул шаклан тағйир меёбад. Ҳусусан гул ва пулакчаҳои пӯшиш зарари бисёр мебинанд. Бештар тудагул то дараҷае осиб мебинад, ки ба массаи сиёҳи чанг табдил меёбад ва танҳо тири асосии тӯдагул бокӣ мемонад. Спораҳо тавассути шамол паҳн шуда, ба гардгираки гули растании солим меафтанд ва ба сабзиши оғоз мекунанд. Ҳамин тавр сикли пурраи инкишофи занбӯруғ дар ду давраи нумуъ (вегетатсия) ба охир мерасад.



29

30

Расми 29. Доираи инкишофи барангезандаи занбӯруги сиёҳаки сахти гандум.

Расми 30. Доираи инкишофи барангезандаи занбӯруги сиёҳаки хоки гандум.

Ба муқобили ин занбӯруғ мубориза бурдан кори басо мушкил аст, чунки митсели занбӯруғ дар дохили дон ҷойгирифтааст ва ба он ягон препарати заҳрноки кимиёй таъсир карда наметавонад. Ягона роҳи мубориза ин коркарди термикии тухми киштшаванд мебошад. Тухми киштшавандаро дар оби ҳарораташ $28\text{-}32^{\circ}\text{C}$ дар муддати 4 соат нигоҳ медоранд. Дар ин ҳолат митсели занбӯруғ ба сабзидан оғоз меқунад, локин ҷанини дон ҳоло ором аст. Сипас ин донро дар оби ҳарораташ $52\text{-}53^{\circ}\text{C}$ ба муддати 8-7 дақиқа мегузоранд. Аз ин ҳарорати баланд митсели сабзидайстодаи занбӯруғ нобут мешавад, аммо ба ҷанини тухм осиб намерасад. Бо ҷанини роҳ тайёр намудани дон ба кишт ҳеле гарон меафтад. Аз ин лиҳоз дони тухмиро аз заминҳое гирифтсан лозим меояд, ки нишонаи ин занбӯруғ дар ғаллазор набошад.

Роҳи сеюми сирояткунии занбӯруғи сиёҳакро дар ҷуворимакка (*Ustilago zeae*) муайян намудаанд.

Ҳамин тавр бояд қайд намуд, ки дар сикли инкишофи занбӯруғи сиёҳак се фаза мушоҳида мешавад:

а) фазаи қӯтоҳи моноплоидӣ, ки аз базидиоспораҳо митсели гаплоидии қутоҳумр (эфемерӣ) ё қанидияҳои муғчапайдокунанда инкишоф меёбанд,

- б) фазаи доминантии (хукумрон) дикарионӣ – яъне аз копулатсияшавии (омезишёби) базидияспораҳо ё конидияҳо то омезишёбии ядроҳои дикарионӣ дар спораҳои занбӯруғи сиёҳак
 в) фазаи кӯтоҳи диплоидӣ, яъне то тақсимшавии редуксионии (мейозӣ) спораҳои диплоидии занбӯруғи сиёҳак.

Санчиши тестӣ

- 1) Аломати ҳарактерноки зерсинфи фрагмобазидиомисетҳоро номбар қунед?**
- а) соҳти бисёрхӯҷайрагӣ доранд
 - б) соҳти якхӯҷайрагӣ доранд
 - в) афзоиши ҷинсии оогамӣ доранд
 - г) базидия ба ҳӯҷайраҳои алоҳида (чор ҳӯҷайра) ҷудо шудааст
- 2) Намудҳои занбӯруғи сиёҳак бештар дар қадом гӯруҳи растаниҳо туфайлиҳӯрӣ мекунанд?**
- а) дар обсабзҳои дараҷаи олий
 - б) дар худи занбӯруғҳо
 - в) дар растаниҳои ҳӯҷадорҳо, ғешагиҳо, марҷумакҳо
 - г) дар пӯшидатухмҳои шакли дараҳтӣ дошта
- 3) Занбӯруғи сиёҳак дар қадом минтақаҳои рӯи замин бештар паҳн шудаанд?**
- а) минтақаҳои тропики намнок
 - б) биёбонҳои субтропикӣ
 - в) дар растаниҳои обӣ
 - г) дар он ҷоёни растаниҳои дараҷаи олий мерӯянд, яъне аз Арктика то тропика
- 4) Спораи занбӯруғи сиёҳак дар қадом вақт ба растаниҳои ғаладонагӣ мечаспанд?**
- а) ҳангоми кишт намудан
 - б) дар давраи хирманкӯбӣ
 - в) дар давраи дарави ғалла
 - г) дар замистон
- 5) Тухмии киштшавандаро пеш аз коридан бо қадом моддаҳои кимёвӣ безарап кардан лозим?**
- а) купороси мисс
 - б) сулфур
 - в) маҳлули формалини 1x300 ё препаратҳои марги муш, симоб
 - г) иштироқи калий ё натрий
- 6) Занбӯруғи сиёҳаки хокай гандум бо қадом роҳ безарап кардан мумкин?**
- а) пошидани маҳлули 1x300 яъне дар як литр формалин 300 литр об ҳамроҳ кардан
 - б) пошидани препарати марги муш
 - в) чанг кардани препарати сулфоорганикӣ
 - г) бо роҳи термиқӣ яъне, дар оби гармиаш 28-32 °C нигоҳ доштани тухми киштшаванда

Тартиби занбӯруғи занга (Uredinales)

Ба ин тартиб ду оила: Пуксенияхо (*Pucciniaceae*) ва Мелампсорихо (*Melampsoraceae*) дохил мешаванд. Аз рӯи нишондоди микологҳо, ин тартиб 6 то 7 ҳазор намуди занбӯруғҳои зангаро дарбар гирифтааст. Ҳамаи намояндаҳои занбӯруғи занга ба мисли занбӯруғҳои сиёҳак туфайлихӯрҳои ҳақиқии (облигатӣ) растаниҳои дараҷаи олий, аз он ҷумла растаниҳои мазрӯи-мисол ҷави русӣ, гандум, арзан, зағер, қорт, настаран ва дигарҳоянд.


Занбӯруғҳои занга як ҳомил (фақат дар як намуди растани туфайлихӯрӣ мекунанд) ва бисёрҳомил (як қисми давраи ҳаёташон дар як растани, қисми дигари ҳаёташон дар растанини дигар мегузарад) мешаванд.

Занбӯруғи занга дар узвҳои сабзи растани туфайлихӯрӣ мекунанд. Ҷои сироятофтаи занбӯруғ ранги норинҷии зард, баъдтар сиёҳтоб, сиёҳтоби қунғур ва ҳатто пура сиёҳро (аз ғуншавии спораҳои ранги сиёҳ- дошта) мегирад. Дар ҷараёни инкишофи занбӯруғи занга 5 намуди спора (спермагоннияхо ё пикноспорахо, эсидоспорахо, уредоспорахо, телейтоспорахо ва базидиоспорахо) ташаккул мейёбад, ки яке дигарашро иваз мекунад, муҳоҳида мешавад. Спорапайдокунӣ одатан дар ду растанини аз ҷиҳати таснифот (систематикӣ) гуногун мегузарад. Дар соҳаи растанипарварӣ бештар намояндаҳои оилаи Пуксенияхо, хусусан авлоди қалони он- пуксения (*Puccinia*), ки 1850 намудро дар бар мегирад маълум аст. Намояндаҳои ин авлод, ҷун ҳамаи оила спораҳои духуҷайрагии замистонгузаронанда – телейтоспорахо доранд.

Яке аз намудҳои бештар паҳншудаи ин авлод – *Puccinia graminis* мебошад, ки дар ҳӯшадорҳо туфайлихӯрӣ карда, қасалии бо ном « занбӯруғи зангаи раҳдор»-ро пайдо мекунад.


Тобистон дар поя ва барги ҳӯшадорҳо раҳи зарди сиёҳча, ки аз спораҳои норинчиранг таркиб ёфтааст, пайдо мешавад. Дар асари ин сатҳи сабзи фотосинтезкунандай баргу поя хеле ҳурд мешавад. Бидуни ин транспиратсия дар барг ва пояҳои сироятшуда баланд мешавад, ки ин ба вайрон шудани низоми мувозинати об дар растани сабаб мешавад. Ранги спораҳо ба мавҷуд будани қатраи равған дар таркиби онҳо вобаста аст. Ба растанини ҳомил (хӯҷаин) асосан спораҳои тобистона (уредоспорахо) сироят мекунанд. Ин спораҳо байзашакл, дуядронок буда, дар пойча нишастаанд. Уредоспорахо дар митсли дикарионӣ, ки дар зери эпидерма ҷойгир шуданд, инкишоф мейёбанд. Уредоспорахо тавассути ҷараёни бод паҳн шуда, ба узвҳои сабзи растаниҳои дигари сироятнашуда меафтанд. Дар инчо аз нав сабзиш намуда бо воситаи даҳоначаҳо ба бофтаҳои гуногуни барг ё пояи сабз ворид шуда, боз уредоспорахои навро пайдо мекунад. Ҷунин сироятшавӣ дар як фасли тобистон 5-6 маротиба такрор мейёбад. Дар охири тобистон ранги минтақаи сироятёфтаи барг ё поя тағиیر ёфта, ранги сиёҳи қунғурро мегирад. Ин тағиирёбии ранг аз

он шаҳодат медиҳад, ки ба ҷои спораҳои тобистона – (уредоспораҳо), дар ҳамон митсел спораҳои замистона – телейтоспораҳо пайдо мешаванд. Телейтоспораҳо одатан аз духуҷайраи дикарионии девори ғафс дошта иборатанд. Ба мисли уредоспораҳо онҳо низ дар пойча нишастаанд. Телейтоспораҳо дар бокимондаи (пой ё барг) растаниҳои хӯшадор ё дар хок замистонро гузаронида, баҳорон ба сабзиш оғоз мекунанд. Ядроҳои диплоидии дар натиҷаи омезиш ядроҳои дикарионӣ пайдо шуда, бо роҳи редуксионӣ тақсим мешаванд ва аз ҳар як ҳуҷайраи телейтоспора фрагмобазидияи моноплоидӣ бо 4 базидиоспора инкишоф меёбанд.



Расми 31. Пикнид ва этсиди пуксиния (*Puccinia graminis*):
1-пикнидҳо дар барги зирк; 2-этсидиҳо; 3-занцири ҷавони
этсидиоспор бо ҳуҷайраҳои базалӣ ва мобайни.

Базидиоспораҳо тавассути шамол паҳн мешаванд. Онҳо ба растаниҳои хӯшадорҳо сироят накарда, балки ба дарахти зирк сироят мекунанд. Ҳамин тавр ивазшавии растани – ҳомил (хуҷаин) ба амал меояд. Дар барги зирк (зилол) базидиоспораҳо сабзида, гифҳо тавассути даҳоначаҳо ба мезофиллияи барг дохил мешаванд. Аз онҳо митсели моноплоидӣ инкишф меёбад. Дар митсел қатраи равған мавҷуд аст, ки вай ба минтақаи сироятшудаи барг ранги нирандӣ мебахшад. Дар ин минтақа ду шакли спораҳосилшавӣ мушоҳида мешавад. Аз митселе, ки дар қисми болоии барг месабзад ковокии кӯзачамонанд бо сӯроҳии начандон калон пайдо мешавад. Ин пикнид, ё спермагонӣ мебошад. Аз гифҳои дар ковокии ҷойгирбуда, конидияҳо мебароянд, ки ба спораҳои як ядроники хурд – пикноспораҳо ҷудо мешаванд. Аз пикнид ба берун бандҷаи гифҳо оvezon мешаванд. Аз онҳо моёни ширини қанднок ҳориҷ мешавад ва дар он спораҳо ғӯтида ҷойгир шудаанд.



Расми 32. Уредо ва телейтоспорапайдокунии пуксиния (*Puccinia graminis*):

1-уредоспорапайдокунӣ; 2-сабзиши уредоспора; 3-пайдошавии телейтоспораҳо; 4-сабзиши телейтоспораҳо.

Дар зери барги зирк митселҳо доғи нисбатан калони зардро пайдо меқунанд. Агар баргро тавассути доғ бурида дар зери микроскоп нигарем, маълум мешавад, ки эпидермиси барг пора шуда, дар мезофиллияи он ба шакли урна чуқурича пайдо шудааст. Дар ин ҷо шакли маҳсуси спораҳосилшавӣ – эсидоспора инкишоф меёбад. Муҳимаш он аст, ки эсидоспораҳо ба мисли гифҳо – пайдокунандаҳои онҳо якторӣ дикарион доранд. Аз ин лиҳоз эсид метавонад танҳо баъди бо ҳам оmezishёбии гифҳои ду митсели гетероталични моноплоидӣ пайдо шаванд. Ин танҳо ҳамон вақт амалий мешавад, ки агар дар як барг ақалан ду митсели аз ду базидиоспораи аломатҳои муҳолиф (+ ё -) дошта инкишоф ёбанд. Эсидоспораҳо ҳамон вақт дар барг ё бояи хӯшадорҳое инкишоф ёфта метавонанд, ки агар ҷараёни шамол онҳоро ба он ҷо паҳн намояд. Дар узвҳои сабзи хӯшадорҳо эсидоспораҳо митсел пайдо меқунанд, ки аз он спораҳои хафнок – уредоспораҳо ташакул меёбанд. Ҳамин тариқ дар сикли инкишофи занбӯруғи занга уредоспораҳо ва телейтоспораҳо дар хӯшадорҳо инкишоф меёбанд. Базидиоспораҳо - дар боқимондаи поя, барг ва инчунин хоҳ, яъне дар он ҷое, ки замистонгузаронӣ кардаанд, ташаккул меёбанд, эсидоспораҳо ва пикноспораҳо дар барг намудҳои

гуногуни зирк пайдо мешаванд. Бояд хотирнишон кард, ки дар шароитхой иқлими баъзе ноҳияҳо, мисол Кавказ занбӯруғи занга метавонад бе дарахти зирк низ афзоиш кунад. Дар ин ҳолат занбӯруғ замистонро дар шакли уредофаза – уредомитсел, дар бофтаи навъҳои муҳталифи растаниҳои кишти замистона ё хӯшадорҳои худрӯй меғузаронад. Баҳорон дар уродомитсел уредоспораҳо инкишоф меёбанд ва ба растаниҳои солим гузашта сабзиш мекунанд. Хулоса инкишофи фазаи моноплоидӣ (гаплофаза) дар натиҷаи тақсимшавии редуксионӣ ҳангоми сабзиши телейтоспора ва пайдошавии базидия оғоз меёбад. Ин фазаи хӯчайраҳои як ядронок то аз базидиоспора инкишофёбии митсел, пикнид ва то оғози пайдошавии эсидҳо давом мекунад. Эсиди ташаккулӯфта- ин хӯчайраи дикарионӣ мебошад. Яъне эсидҳо оғози инкишофи фазаи диплоидиро медиҳанд. Ин фаза дар сикли умумии инкишоф бартари дошта, дар узвҳои сабзи хӯшадорони мазрӯи ва худрӯй хукумрон мебошад.

Puccinella coronifera дар сулӣ (Avena), марғ (Agropyron), рубоҳдум (Alopecurus), бомас (Bromus) ва дигар хӯшадорҳо тӯфайлиҳӯрӣ мекунад.

Ба сифати ҳомил (хуҷаин), ки дар онҳо спорапайдокунии эсидиалий меғузарад, намудҳои гуногуни хулон (Rhamnus) ва дигарҳо хизмат мекунанд.

Занбӯруғи зангаи кунғури гандум (*Puccinia triticina*) дар ноҳияҳои ҷануб васеъ паҳн гардидааст. Ҳомили асосии он намудҳои авлоди чилладору (*Thalictrum*) мебошанд. Дар бисёри ноҳияҳои қисми Аврупогӣ туфайлиҳӯр дар шакли уредоспора зимистонгузаронӣ мекунад, аз ин лиҳоз сикли пураи инкишоф надорад. Дар тирамоҳ телейтоспора ҳам сабзиш мекунад, локин вай аҳамияти худро ҳамчун звенои мобайнӣ дар сикли инкишоф гум намудааст.

Намояндаи як ҳомилдори занбӯруғи занга, ки танҳо дар хушадорҳо тӯфайлиҳӯрӣ мекунанд – занбӯруғи зангаи зард (*P. glumarum*) мебошад. Дар сикли инкишофи ин тӯфайлиҳӯр марҳалаи эсидиалий бо пурагӣ нест шудааст. Занбӯруғи зангаи зард бештар дар гандум, ҷав, ҷавдор сироят мекунад.

Тадбирҳои мубориза ин кишт намудани навъҳои ба қасалии занбӯруғи занга устувор, нест намудани соҳибҳои мобайнӣ (ҳомил) аз он ҷумла дарахти зирк мебошад.

Санчиши тестӣ

1) Тартиби занбӯруғи занга мансуби қадом зерсинф мебошад?

- а) холобазидиомисетҳо
- б) фрагмобазидиомисетҳо
- в) лучхалтадорон
- г) меваҳалтадорон

2) Сикли инкишофи занбӯруғи занга дар қадом намуди растаниҳои гулдор меғузарад?

- а) себ, бихӣ
- б) хӯшадорҳо, зирк
- в) офтобпараст, пиёз
- г) лубиёгиҳо, настараниҳо

3) Занбӯруғи занга асосан дар қадом узви растаниҳои хӯшадорҳо муфтахӯрӣ мекунад?

- а) решав а гул
- б) мева ва гул
- в) поя ва барг
- г) мева ва реша

4) Қадом намуди спораҳои занбӯруғи занга дар растаниҳо зарар намерасонад ?

- а) уредоспора
- б) телейтоспора
- в) базидиоспора
- г) пикноспоры

5) Дар барги зирк қадом намуди спораҳои занбӯруғи занга ташаккул мёёбанд?

- а) уредоспора
- б) пикноспоры ва уредоспора
- в) танҳо телейтоспора
- г) базидиоспора эсидоспораҳо

Боби 8 ДЕЙТЕРОМИТСЕТХО ё ЗАНБУРУФХОИ НОМУТАШАККИЛ

Митсел нағз ташаккул ёфтааст. Афзоиши ғайри чинсӣ тавассути канидияҳо гузашта, раванди чинсиашон номаълум аст. Тағирёбандагии занбӯруфҳои ин синфро гетерокариоз ва раванди парасексуалӣ пайдо мекунанд.

Синфи Дейтеромисетҳо (Deuteromycetes) ё занбӯруфҳои номуташаккил (*Fungi imperfecti*)

Дейтеромисетҳо ё занбӯруфҳои номуташаккил дар қатори синфҳои халтадорон ва базидиомисетҳо яке аз синфҳои қалон буда, зиёда аз 25000 намудро дарбар мегирад. Ҳамаи намудҳои ин синф занбӯруфҳои бисёрхӯҷайраанд. Аломати ҳарактерноки ин синф дар он аст, ки онҳо дорои афзоиши чинсӣ нестанд ва тамоми сикли ҳаётии онҳо дар марҳилаи гаплоидӣ мегузаранд. Физогирии тӯфайлхурӣ ва сапрофитӣ доранд. Дар табиат бисёри намудҳои онҳо васеъ паҳнгардида мебошад. Занбӯруфҳои ин синф дар растаниҳои мазрӯъ ва худрӯй қасалиҳои ҳавфноки гуногунро пайдо намуда, то ба нобутшавӣ оварда мерасонанд. Занбӯруфҳои номуташаккил гурӯҳи омехтаи занбӯруфҳо буда, аз ҷиҳати пайдоиш бо ҳам алоқаманди надоранд. Таснифоти занбӯруфҳои номуташаккил дар заминаи мавқеи ҷойгиршавии канидиябарандо ва шаклҳои канидияспороҳо тартиб дода шудааст. Микологи итолияни П.Сокардо ин синфро ба се тартиб ҷудо намудааст. Ин таснифот бо баъзе нуқсонҳояш нигоҳ накарда то замони мо аҳамияташро гум накардааст.

Тартиби Гифомисетҳо (Gyromycetales)

Аломати ба ҳуд ҳоси ин тартиб дар он аст, ки канидиябарандо дар митсел якторӣ ё дар шакли бандча зич ҷойгир шудаанд. Дар байни намудҳои ин тартиб тӯфайлихӯрҳои ҳавфноки бисёри растаниҳои дараҷаи олий аз ҷумла растаниҳои мазрӯи – офтобпараст, сабзӣ, ангур (ток), себарга, пахта, картошка ва дигарҳо дида мешаванд.

Намудҳои авлоди вертисиллиум (*Verticillium*) қасалии ҳавфнок – вилт ё вертисиллиёзро пайдо мекунанд. Гифи тӯфайлихӯр (паразит) ба бофтаҳои гузаронанда ворид шуда, найчаҳои онро махкам мекунад ва растани ҳомилро пажмурда мекунад. Бидуни ин, занбӯруғ моддаҳои заҳрнок ҳориҷ мекунад, ки ба растани таъсири марговар мерасонад. Намудҳои вертисиллиум бештар дар пахта, картошка ва дигарҳо тӯфайлихӯрӣ мекунанд.

Намудҳои авлоди полиморфии фузариум (*Fusarium*) дар растаниҳо қасалии фузариозро пайдо мекунанд. Мисол «пӯпанаки барфӣ» (*F. nivale*) ба фардҳои гандуми тирамоҳ қиштшуда сирояти саҳт мекунад. Баъзе намудҳо чунон заҳрноканд, ки ҳангоми истеъмоли растаниҳои аз он осиб дида, ҳайвонот ва одамон заҳролуд мешаванд.


Аломати захролудшавӣ ба мастишавӣ шабоҳат дорад. Моддаҳои захролудкунанда дар маводҳои ордӣ- нонӣ «мастак», дар равғани растанигӣ – (равғани «мастак» - и зазир) ва ғайра нигоҳ дошта мешавад. Намудҳои бъззи ин авлод ба растаниҳо сироят намуда, онҳоро пажмурда мекунанд. Ҳусусан дар растаниҳои мазрӯи намудҳои авлоди ботритис (*Botrytis*) ҳамчун тӯфайлиҳӯр васеъ паҳн шудааст. Яке аз онҳо *B. cinera* бо ном «tosaki хокистаранг» маълум аст ба тухм, узвҳои гуногуни растаниҳо аз он чумла ба меваи қулфинай, тӯдагули офтобпараст, навда, мева ва тухми лубиё, бежмеваи сабзӣ ва дигарҳо сироят намуда, онҳоро нобут мекунад. Намудҳои бисёри гифомисетҳо фардҳои зиёда пайдо мекунанд. Онҳо дар табиат, дар муҳитҳои гуногун хеле васеъ паҳн гардидаанд. Дар бъззе адабиётҳо авлодҳои аспергилл ва пенсилл, ки мо онҳоро ба халтадорон ворид намуда будем ба ҳамин тартиб дохил кардаанд.

Тартиби Меланконияҳо (Melanconiales)

Аломати ҳарактерноки тартиб, ин доштани конидиябарандаҳои кутоҳ, ки қабати ғафс дар сатҳи митселҳои бо ҳам зичпечутобхурда - стромаҳоро пайдо мекунад, мебошад. Ба ин тартиб оилаи *Melanconiaceae* дохил мешавад. Ба ин оила авлоди *Gleosporium*, ки садҳо намуди занбӯруғҳои тӯфайлиҳӯро дар бар мегирад ва дар узвҳои сабзи растаниҳо, ҳусусан дар барг, мева, (антракнози барг, мева ва поя) сироят мекунанд, таълуқ доранд. Яке аз намудҳои тӯфайлиҳӯри маъмули занбӯруғ *G. ampelogarum* мебошад. Вай дар барг ва меваи ангур касалии антракнозро пайдо мекунад. *G. Lindemuthianum* дар лубиё ва дигар растаниҳо тӯфайлиҳӯрӣ мекунад. Намудҳои авлоди *Colletotrichum* дар бодиинг ва дигар намуди қадуихо касалии антракнозро пайдо кардаанд.

Тартиби Сферопсидҳо (Sphaeropsidiales)

Ба ин тартиб 5000 намуд мансуб аст. Аломати ба худ ҳоси тартиб- ин ҷойгиришавии қанидиябарандаҳо мебошад онҳо дар дохили зарфчаҳои (анборҷаи) маҳсуси қурашакл (байзашакл) ҷойгир буда, дорои суроҳиҳо мебошад, яъне пикнид.



Расми 33. Спорапайдокунии занбұруғҳои номуташаккил-Fungi imperfecti:

А-Фузариум-Fusarium; Б-глеоспориум – Ylosporium; В-Филлостикта-Phyllosticta.

Дар таркиби ин тартиб тұғайлихұрқои хавфноки бисёр дида мешаванд. Чунончи дар ангур намудҳои авлоди филлостикта (Phyllosticta) ва Фома (Phoma) тұғайлихұрй мекунанд. Намояндағы авлоди калонтарин Фома (зиёда аз 2000 намуд) ба бисёри растаниҳои мазрүи – карам, лаблабу, ангур ва дигархо, ҳамчун тұғайлихұр зарари калон мерасонанд. Намудҳои авлоди септория (Septoria) тұғайлихұрии барги помидор, нок, инчуниң барги канаб (каноф) ва дигархо мебошанд.

Санчиши тесті

1) Аломати характерноки синфи занбұруғҳои номуташаккил дар чист?

- а) надоштани афзоиши нашвй
- б) надоштани афзоиши ғайричинсі
- в) доштани афзоиши чинсі ва ғайричинсі
- г) надоштани афзоиши чинсі

2) Таснифоти занбұруғҳои номуташаккил аз тарафи микологи итоляній П.Сокардо дар заманаи қадом нишонаҳо тартиб дода шудааст?

- а) шаклҳои афзоиши чинсі
- б) афзоиши ғайричинсі
- в) мавқеи қойғиршавии канидиябарандаҳо
- г) бо роҳи нашвй афзоиш кардан

3) Авлоди вертиссилиум, фузариум, ботритис ба қадом тартиб мансубанд?

- а) меланконияҳо
- б) сферопсидҳо
- в) гифомисетҳо
- г) урединалес

4) Дар растаниҳои гулдор касалии вилт ё вертиллиёзро қадом авлоди тартиби гифомисетҳо пайдо мекунанд?

- а) фузариум
- б) ботритис
- в) вертисиллиум
- г) кандида

5) Мувофиқати байни гӯрухи занбӯруғҳоро муайян қунед?

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| а) вертисиллиум, фузариум | 1. Меланконияҳо |
| б) глеоспориум, коллетотрихум | 2. Гифомисетҳо |
| в) септория, фома | 3. Сферопсидҳо |
| г) устилаго, устилаго тритикий | 4. Занга |
| | 5. Сиёҳак |

Экологияи занбӯруғҳо

Занбӯруғҳо дар табиат дар субстратҳои гуногун вasseъ паҳн шудаанд. Дар раванди мутобиқшавӣ ба шароитҳои гуногуни ҳаётӣ ё ба сифати ғизоӣ истифода бурдани моддаҳои ҳархела ё бофтаи организмҳои зиндаи наботот ва ҳайвонот гурӯҳҳои гуногуни экологиро пайдо намудаанд.

Бештари занбӯруғҳо организмҳои сапрофитанд, аз моддаҳои органикии организмҳои мурдаи наботот ғизо мегиранд. Ин моддаҳоро таҷзия карда ба моддаҳои маъданӣ мубадал мекунанд. Як микдори начандон зиёди занбӯруғҳо дар часади мурдаи ҳайвонот зиндагӣ мекунад. Занбӯруғҳои муфтҳӯр (паразит), ки микдоран ба 10000 мерасанд асосан дар растаниҳо ва камтар дар ҳайвонот ё одамон муфтҳӯрӣ мекунанд. Бисёри занбӯруғҳо сикли инкишофи худро ҳамчун муфтҳӯр бештар дар растаниҳо мегузаронанд. Дар ин ҷо ба спорапайдокунии конидалий мегузаранд. Баъди мурдани растании ҳомил (хучайн) тарзи ҳаётгузарониашонро тағиیر медиҳанд ва ҳамчун сапрофит амал мекунанд. Баъди як муддати ҳаётгузаронӣ ба спорапайдокунии ҷинсӣ аз ҷумла – ҳалтагӣ мегузаранд. Бисёри занбӯруғҳои сапрофит метавонанд ба узвҳои сусту касали растаниӣ, ҳусусан мева, реша, бехмеваҳо гузашта муфтҳӯрӣ қунанд ва ҳамчун муфтҳӯр аз узвҳои онҳо ғизо гиранд. Чунин занбӯруғҳоро муфтҳӯрҳои факултативӣ меноманд. Дар шароити лабараторӣ, дар муҳити ғизоии гуногун баъзеи занбӯруғҳои муфтҳӯрро ҳамчун сапрофит парвариш кардан мумкин, локин гурӯҳи дигари занбӯруғҳоро (занбӯруғи ордак, занга) ҳамчун сапрофит парвариш кардан имконнозазир аст. Чунин занбӯруғҳо номи муфтҳӯрҳои ҳақиқиро гирифтаанд.

Занбӯруғҳои субстрати растанигиро афзалтар (авлотар) медонанд, чунки ферментҳои онҳо ҷилд ва ангиштобҳои ҳуҷайраи растаниҳоро бо

хубӣ таҷзия мекунанд. Занбӯруғҳо қобилияти дар муҳити кислотагӣ (бар хилофи бактерияҳо) ҳаётгузаронии хуб доранд. Дар субстрати пайдоиши ҳайвонӣ дошта, ки одатан сафедаҳо бисёранд ва муҳит ишқорист занбӯруғҳо бо бактерияҳо рақобат карда наметавонанд.

Дар байни занбӯруғҳои муфтҳӯр гурӯҳе вучуд доранд, ки танҳо аз бофтаи ҳашаротҳо (энтомофилҳо) ғизо мегиранд ва инчунин бофтаҳои гуногуни ҳайвонҳои хунгармро ба сифати ғизо истифода мекунанд. Занбӯруғҳои дарранда метавонанд ҳамчун сапрофит ҳаёт гузаронанд, локин боз қобилияти доштан ва ғизогирӣ аз нематодҳо – кирмҳои лӯндағиро доранд.

Гурӯҳи ба худ хоси экологии занбӯруғҳо вучуд доранд, ки дар маводҳои гуногуни саноатӣ (мисол дар металлҳо) ва маводҳои дигар осеб расонида метавонанд (осебрасонии биологӣ) ва инчунин занбӯруғҳо дар коғаз ва ашёҳои аз он тайёр карда шуда (китоб, дастхатҳо ва ғайра) таъсир расонда боиси нобутгардии ин ашёҳо мегарданд.

Аҳамияти занбӯруғҳо дар табиат ва ҳаёти инсон

Занбӯруғҳо дар гардиши моддаҳо дар табиат, дар таҷзия намудани боқимондаи наботот ва ҳайвонот, ки ба хок меафтанд ва ҳосилхезии хокро баланд мекунанд, аҳамияти калон доранд.

Боқимондаҳои органикии ба хок афтидаро дар қатори бактерияҳо, актиномитсетҳо, занбӯруғҳои хурди микроскопии хок таҷзия мекунанд. Бидуни баланд шудани ҳосилхезии хок, боқимондаи моддаҳои органикро таҷзия карда, бо ин хокро аз ҳар гуна манбаҳои пайдошавии организмҳои касалиангез безараар мекунанд. Таҷзияшавии афтодаҳои (барг, навдаҳои хушк ва ғайра) зери ҷангалро гурӯҳи маҳсуси занбӯруғҳои телпакчадор – сапрофитҳои зери ҷангал таъмин мекунанд.

Баъди хушконидани ботлоқ дар зери ҷангал флораи гуногуни занбӯруғҳои сапрофитии телпакчадор, ки тадриҷан афтодаҳои зери ҷангалро маъданӣ (минерализатсия)ва торфи дар зери он хобидаро таҷзия мекунанд, инкишоф меёбанд. Оқибат дар ҷои собиқ ботлоқи торфдор хоки ҳосилхез пайдо мешавад.

Занбӯруғҳо одатан бо тезӣ дар боқимондаҳои чӯби афтидаи дарахтони ҷангал ва дар ҷои буридашудаи ҷангалзорҳо маскан мегиранд. Аввалин шуда занбӯруғҳои дарахтрангкунанда пайдо мешаванд, онҳо қобилияти минбаъд вайрон кардани таркиби чӯбро доранд. Аз ин лиҳоз занбӯруғҳо звенони асосӣ дар раванди мураккаби таҷзияшавии навдаҳои афтидаи чӯб ва чӯбҳои буридашуда, ба ҳисоб меравад.

Бисёри занбӯруғҳо дорои дастгоҳи бойи ферментӣ мебошанд. Онҳо як қатор моддаҳои фаъоли физиологиро низ пайдо мекунанд. Ин ҳосияти занбӯруғҳоро одамон дар фаъолияти ҳаётиашон истифода мекунанд. Ферментҳои бисёри занбӯруғҳоро ба мақсадҳои гуногун

истифода мекунанд. Мисол- пектиназа – барои мусаффо гардонидани афшураи мева воситаи беҳамтост; Селлюлоза- барои коркарди ашёҳои хом, хӯрокиҳои дағали сустҳазм, вайронкунии боқимондаҳои партовҳои коғаз; Протеаза – барои гидролизи сафедаҳо; Амилаза – барои гидролизи оҳар ва ғайраҳо.

Дар Ветнам бо ёрии ферменти баъзе занбӯруғҳои пӯпанакпайдокунанда аз тухми растанини соя қайла тайёр мекунанд.

Яке аз муваффакиятҳои бузурги соҳаи илмҳои биологӣ ба хусус микробиология ин қашфи антибиотикҳо мебошад. Аввалин антибиотике, ки истифодабарии васеъ пайдо намуд, ин пенитсиллин буд. Вай маҳсули фаъолияти яке аз намудҳои занбӯруғи авлоди пенитсилл (*Penicillium natum*) мебошад. Дар соҳаи тиб препарати аз склеротсияи шоҳқӯя тайёршударо васеъ истифода мекунанд. Тавассути занбӯруғи пӯпанаки сиёҳ (*Aspergillus niger*) дар доираи саноат ҷавҳари лимӯ мегиранд. Занбӯруғҳои авлоди фузариум моддаи тезонандаи суръати сабзиш – гиббереллинро пайдо мекунанд. Агар растаний бо гиббереллин коркард карда шавад, маҳсулнокии онро хеле баланд мекунад, аз он чумла мевабандии ангур зиёд мешавад, мӯҳлати гулкунии растаниҳои ороишӣ ва сабзиши растаниҳои алафии сабзазорро метезонад.

Баъзеи занбӯруғҳо дар ҳашаротҳо ва дар баъзе занбӯруғҳои дигар муфтхӯрӣ мекунанд. Имконияти хомӯш намудани сабзиши як занбӯруғ аз тарафи занбӯруғи дигар яъне тавассути моддаи маҳсусе, ки онҳо хориҷ мекунанд, мавҷуд аст. Аз чунин занбӯруғҳо препарати боверин тайёр карда шудааст, ки ба муқобили ҳашаротҳои заравар истифода бурда мешавад. Ин препарат аз занбӯруғи боверия гирифта шудааст. Аз спора ва митсели занбӯруғи триходерма препарати триходермин гирифта шудааст, онро ба муқобили барангезандагони дар хокбудаи қасалиҳои гуногуни растаний истифода мекунанд.

Аз замонҳои қадим одамон бисёри занбӯруғҳоро дар тайёр намудани маводҳои гуногуни истеъмолӣ ба кор мебурданд. Дар байнин ин занбӯруғҳо ҳамиртурш мавқеъи хоса дорад. Бо иштироки ин занбӯруғ туршшавии спиртӣ, ки барои истеҳсоли спирт, шароб (мусаллас), оби ҷав (пиво), квас, кулчаҳои қандин, нон зарур аст, мегузарад. Дар таркиби ҳамиртурш сафеда ва витаминҳои зиёд дида мешавад, онро ҳамчун маводи ғизӣ ба таркиби хӯроки чорвои қишоварзӣ ҳамроҳ мекунанд. Занбӯруғҳои ҳамиртурш монанд (*Torulopsis*) дар истеҳсоли ҷурғот, қумиз истифода мешавад. Барои истеҳсоли нӯшокиҳои спиртӣ дар Осиёи Шарқӣ баъзе намудҳои занбӯруғи мағор, ки туршшавии спиртиро ба вуҷуд меоранд, истифода мебаранд. Занбӯруғҳои телпакчадори истеъмолиро дар бисёри мамлакатҳои ҷаҳон ба миқдори хело бисёр дар хӯрок истифода мекунанд. Дар таркиби танамеваи тару тозаи занбӯруғҳои телпакчадор 80-90% об, 2-4% сафеда дида мешавад. Аз ин миқдор сафеда 15- 45% -и он дар организми инсон ҳазм намешавад. Равған ҳамагӣ 1%

ангиштобҳо бошад (бидуни ангиштобҳо дар ҷилди ҳӯҷайраи онҳо буда) нисбати сафедаҳо камтаранд. Чи тавре, ки маълум гардид дар таркиби танамеваи занбӯруғҳои телпакчадори истеъмолӣ миқдори моддаҳои гизоии барои организми инсон зарур ҳело кам вомехӯрад, яъне аз сабзавотҳо ҳам дида камтар аст.

Намудҳои маҳсуси пенитсилиниро (*Penicillium roqueforti* ва *P. camemberti*) барои тайёр намудани панир рокфор, камамбер истифода мебаранд. Баъзе намудҳои занбӯруғи мағор ва занбӯруғҳои номуташаккилро барои таҷзия кардани моддаҳои пектинӣ дар байн ҳӯҷайраҳои бофтаи растаниҳои наҳдиҳанда буда, дар истеҳсоли нах аз ратаниҳои наҳдиҳанда (зағер, канап ва ғайра) истифода мебаранд.

Локин на ҳамаи занбӯруғҳо фоидаоваранд, аксариати онҳо муфтҳӯранд. Бисёри занбӯруғҳои муфтҳӯр ба растаниҳои мазрӯъ зарари қалон расонида, ҳосилнокии онҳоро аз 10-30 % кам мекунанд, инчунин маводҳои кишоварзӣ сабзавот, меваҳои гуногун ва ғайраро нобуд мекунанд. Аз таъсири занбӯруғҳои пӯсонанда чӯби дараҳтҳои ҷангал, чӯбҳои зери роҳи оҳан, симчӯбҳо, чӯбҳои роҳи даромади конҳо, хонаҳои бунёди чӯбӣ дошта ва ғайраро нобуд месозанд. Ин занбӯруғҳо миқдори зиёди мева ва сабзавотҳои дар анборҳо нигоҳ доштаро низ вайрон мекунанд. Аз таъсири занбӯруғ меваи дараҳтони ситруслӣ мағор зада, меваҳои донакдору тухмдор талҳмаза ва картошкаю қарам дучори тосак мегарданд. Занбӯруғҳои мағор на фақат ранги маҳсулотҳоро тағиیر медиҳанд, балки ҳуди онҳоро пӯсонда корношоям мекунанд. Занбӯруғи мағор ангиштоб ва дигар моддаҳои органикии ҳӯроквориро таҷзия ва онҳоро талху бадбӯй мекунанд. Аз истеъмоли ҳӯроквории вайроншуда одам ва ҳайвон заҳролуд шуданаш мумкин аст.

Бисёри қасалиҳои инсон ва ҳайвони хонагиро ҳусусан қасалиҳои пӯст, реҳтани мӯй, афтиданӣ ноҳун (дерматомикозҳо) баъзе занбӯруғҳои номуташакил пайдо мекунанд. Занбӯруғҳо ба паррандапарварӣ осеби қалон мерасонанд. Онҳо сабабгори пайдошавии қасалиҳои гайморит (варами пардаи луобии ду тарафи бинӣ), қасалии ҷашм дар одамон ва қасалиҳои гуногун дар моҳиҳо мегарданд.

Ҳангоми истеъмоли маводҳои ғизоӣ вайроншуда, ки вайронкунандаи онҳо занбӯруғҳоянд, одамон ба қасалиҳои ҳавфнок – митотоксикоз - яъне заҳролудшавии организм аз заҳри занбӯруғҳо гирифтор мешаванд. Ба сифати ғизоӣ истеъмол намудани ғаллаи аз заҳри занбӯруғҳои авлоди фузариум (*Fusarium*) заҳролуд шуда, одамон ба қасалиҳои гулӯдарди септиқӣ (септическая ангена) ва вайроншавии сабзиши устухонҳо дар кӯдакон (уровская болезнь) гирифтор мешаванд.

Пайдоиши занбӯруғҳо

Занбӯруғҳо пайдоиши полифилетӣ доранд, яъне синфҳои гуногуни онҳо новобаста аз якдигар аз қамчинакдорҳои беранг ва аз флагеллятҳои бекамчинакӣ амёбашакл пайдо шудаанд. Флагеллятҳои

бекамчинаки амёбашакл ибтиди зигомитсетхоро додаанд. Аз зигомитсетхо занбӯруғҳои халтадор ва базидиалий пайдо шудаанд. Пешгузаштагони занбӯруғҳои хитридиягӣ эҳтимол флагеллятҳои якқамчинакдор бошанд. Оомитсетхо аз рӯи таркиби чилди хучайра, зооспораҳои дуқамчинакдорашон (бо як қамчинаки паршакл дигараш луч), хусусияти раванди ҷинсӣ аз дигар гурӯҳҳои занбӯруғҳо дар канори дигар меистанд. Пайдоиши онҳо то баҳол нофаҳмо аст. Эҳтимол онҳо аз обсабзҳои гуногунқамчинак дар натиҷаи гум кардани хлорофилл ва тарзи ғизогирии муфтҳӯрӣ ё аз қадом якқамчинакдорони ба онҳо наздик буда, барои мо ҳоло номаълум аст, пайдо шуда бошанд. Шаклҳои ҳозираи занбӯруғҳо пайдоиши хело қадима доранд. Спораи занбӯруғҳое, ки аз таҳнишинҳои қадимаи геологӣ ёфт шудаанд, ба баъзе намудҳои ҳозираи занбӯруғҳо шабоҳат доранд. Мисол дар таҳнишинҳои эраи мезозой (185-70 млн сол қабл) боқимондаи занбӯруғҳоро дарёфт кардаанд, ки ба сапролегниягиҳо ва ба авлоди диплодия (*Diplodicia*), занбӯруғҳои номуташакил монандӣ доранд. Дар таҳнишинҳои давраи бӯр (70 млн сол аз давраи ҳозира) занбӯруғи халтадор (*Phragmothyrites locaenica*), инчунин спораҳои занбӯруғи ба авлоди коринеум ва гельминтоспориум наздик буда, ёфт шудааст. Спораҳое ёфт шудаанд, ки ба спораҳои намудҳои ҳозиразамони занбӯруғи зарда, аз авлоди фрагмидиум бисёр монанди доштанд, ки ба давраи палеоген (70-20 млн сол қабл) таъалуқ доранд. Дар таҳнишинҳои нимҷазираи Чукотский, ки ба давраҳои то яхбандӣ мувофиқат мекунад, боқимондаи занбӯруғи чамбуч (трутовик) ёфт шудааст, ки аз намуди зоҳир занбӯруғи *Ganaderma applanata*, ки дар пояи дараҳтони зинда ва мурдаи ҳозира бисёр паҳн шудааст, монанд мебошанд.

Санчиши тестӣ

1) Мувофиқати ҳосияти ферментҳоро муайян қунед?

- а) пектиназа 1. Гидролизи оҳар(крахмал)
- б) протеаза 2. Коркарди ашёҳои хом, ҳӯрокиҳои дағали сустҳазм
- в) амилаза 3. Мусаффо гардонидани афшураҳои меваҳо
- г) селлюлозӣ 4. Гидролизи сафедаҳо

2) Аввалин маротиба, қадом антибиотикро қашф намудаанд?

- а) тетрасиклин
- б) пенитсилин
- в) антрасиклин
- г) актиномисин

3) Мувофиқати манбаи пайдошавии моддаҳои зеринро муайян қунед?

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| а) ҷавҳари лимӯ | 1. Занбӯруғи триходерма |
| б) гиббереллин | 2. Занбӯруғи боверия |
| в) боверин | 3. Занбӯруғи фузариум |

г) триходермин

4. Аспергиллуси сиёҳ

4) Дар таркиби танамеваи тару тозаи занбӯруғҳои телпакчадор чанд фоиз об, сафеда, равған ва ангиштоб дида мешавад?

- а) 40-45% об, 5-6% сафеда, 0,5% равған, 10% ангиштоб
- б) 80-90% об, 2-4% сафеда, 1% равған. Ангиштоб(камтар аз сафеда)
- в) 35-45% об, 10-12% сафеда, 2% равған, 3% ангиштоб

Характеристикаи шўъбаи занбўруғҳо (Mycophyta ё Fungi)

Занбўруғҳои дараҷаи паст				Занбўруғҳои дараҷаи олӣ			
1	2	3	4	5	6	7	8
Синф ва шумораи намудҳо	Хитридиомитсетҳо, Chitridiomycetes, 300	Ооми-сетҳо, Oomycete t,300	Зигоми-сетҳо- Zygomycetes ,400	Аскомисетҳо – Ascomycetes, 30 000	Базидиомисетҳо – Basidiomycetes, 30 000	Дейтромитсетҳо ё занбўруғҳои номуташаккил Deutromycetes, 30 000	
Зерсинф	—	—	—	Гемиаскомисетҳо - Hemiascomycetidae	Эуаскомисетҳо Euascomycetidae	Холобазидиа мисетҳо- Holobasidiomycetidae	Телиобазидиомисетҳо- Teliobasidiomycetidae
Намоянда-ҳо	Олпидии карам(Olpidium brassicae) синхитрий (Sinchytrium endobioticum)	Фитофто-ра (Phytophthora infestans)	Мағор (Mycor mucedo)	Хамиртуруши нон(Saccharomyces cerevisiae) Хамиртурши вино (S. ellipsoideus)	Пенисилл(авлоди Penicillium), шоҳқӯя,(Claviceps purpurea) Бурмазанбўруги телпакчадор (Verpa bohemica)	Шампинон(Agaricus campestris), бўруги сафед (Boletus edulis)	Барангезандаи занбўруги сиёҳаки сахти гандум Барангезандаи занбўруги сиёҳаки хоки гандум
Соҳти таллом	Плазмодий, чанини, гифи гайрихуҷайр агӣ. Девори гиф, ки дорои хитин аст.	Митсел аз гифи гайрихуҷайрагӣ. Девори гиф, ки хитин надорад	Митсели гифи гайрихуҷайрагӣ. Девори гифи хитиндор	Митсел аз гифи ҳуҷайранок. Девори гифи хитиндор.	Мутсел аз гифи ҳуҷайранок. Девори гифи хитиндор		

нашвī		—	Тавассути як қисми митсел	Тавассути як қисми митсел, муғчапайдокунī	Як қисми митсел, тавассути склеротия	Як қисми митсел	Як қисми митсел, телиоспора, муғчапайдокунī	Як қисми митсел
Тарзи афзоиш	чинсī	Бо зооспораи як қамчинакдор	Бо зооспора и дуқамчин акдор	Бо спорангииоспора	Бо спорангииоспора ва конидия	Бо конидия		Бо конидия
	Файри-чинсī	Изогамия, гетерогамия, оогамия	оогамия	Соматогамия	Гаметангамия бо пайдошавии аскоспор	Соматогамия бо пайдошавии базидиоспор	Соматогамия, копулятсияи базидиоспор	нест
Таносуби фазои ядроӣ		Фазаи гаплоиди ҳукмрон аст, танҳо зигота диплоид аст (давраи оромӣ дорад.			Фазаи гаплоидӣ ҳукмрон аст, фазаи дикаронӣ давомнок (тӯлонӣ) нест, танҳо зигота диплоид аст (давраи ормӣ надорад), мейоз ҳангоми сабзиши зигота.	Фазаи гаплоидӣ давомнок (тӯлонӣ) нест, танҳо зигота диплоидӣ аст(давраи оромӣ надорад), мейоз ҳангоми сабзиши зигота		Танҳо гапло-фаза

Боби 8 САЛТАНАТИ НАБОТОТ (Vegetabilia).

Организмҳои автотрофӣ ё баъзан гетеротрофи мебошанд. Ҳуҷайра дорои ҷилди ғафс буда, вай аз селлюлоза, баъзан аз хитин таркиб ёфтааст. Моддаҳои ғизоӣ дар шакли нишоста (крахмал) захира мешавад.

8.1. Зерсалтанати аргувонихо (Rhodobionta)

Дар намояндаҳои ин зерсалтанат хлорофилли а ва баъзан хлорофилли d дида мешавад. Хлорофилли b ва с надоранд. Қамчинак пайдо накардаанд. Сентриолҳо надоранд ё дар доҳили ядро пайдо мешаванд. Пигментҳои фотосинтезкунанда иловагӣ – фикосианин ва фикоэритрин доранд. Моддаҳои асосии захиравӣ хлоридозид (аз як молекулаи галактоза ва як молекулаи глистерин иборат аст) ва оҳари маҳсус-багрянка мебошанд.

Ҳамаи растаниҳои дигар дорои хлорофилли a ва с ё а ва b буда, локин хлорофилли d надоранд. Қамчинак ва сентриол доранд ё надоранд (дар натиҷаи редуксия нест шудаанд). Протеинҳои билинӣ одатан вучуд надоранд. Моддаҳои захиравии гуногун дида мешавад, лекин на флоридозид ва на оҳари багрянко пайдо намекунанд.

8.2. Зерсалтанати обсабзҳои ҳақиқӣ (Phycobionta)

Гаметангия (узви ҷинсӣ) ва спорангия (узви спораовар) якхӯҷайрагӣ ё умуман вучуд надоранд. Зигота одатан ба ҷанини бисёрхӯҷайра табдил намеёбанд. Растаний бе эпидерма, бе даҳонча ва бе силиндри марказӣ мебошад.

8.3. Зерсалтанати растаниҳои олиташаккул (Embryobionta)

Гаметангия ва спорангияи бисёрхӯҷайрагӣ ё гаметангияи редуксияшуда доранд. Зигота ба ҷанини ҳақиқии бисёрхӯҷайра табдил меёбад. Растаний дорои эпидерма, даҳонча ва аксаран силиндри марказӣ (стела) мебошад.

Тақсим намудани олами органикӣ ба 4 салтанат аз нуқтаи назари эволюционий (филогенетикӣ) исботи худро ёфтааст, локин ҳоло ҳам ба асоси системаи таснифотӣ дар маълумотномаҳо, китоб ва васоитҳои таълимӣ ҷои худро нағирифтааст. Аз ин лиҳоз дар ин васоити таълимӣ мо мағҳуми олами набототро ба мисли пештара васеъ фахмида, ба он бактерияҳо обсабзҳои сабзу кабутоб ва занбӯруғҳоро доҳил намудем. Албата ин бечуну ҷаро ҳеле қулай мебошад. Чунки аз ҷиҳати техникӣ ҳамаи ин нашрияҳоро ба се гӯруҳӣ мӯстаҳқил –Ҳаёти бактерияҳо, Ҳаёти занбуруғҳо ва «Ҳаёти растаниҳо» «чудо намудан ҳеле мушкил аст. Барои он ки хонандай муҳтарам ба ҷараёни илмии мусир огоҳ бошанд, мо маҳқул шуморидем, ки яке аз вариантҳои навтарини системаи умумии мусири организмҳоро айнан дар шакли схемавӣ намоиш дижем.

Таснифоти растаниҳои таломӣ (оддиташаккул).

Русалтанати прокариотҳо – (Prokaryota)

1 Салтанати тақсимшавакҳо (Mychota)

А) -Зерсалтанати тоҳуҷайрагиҳо (Procytabionta)

I-Шульбаи вирусҳо (Virophyta)

Б) Зерсалтанати бактерияҳо (Bacteriobionta)

2 Шульбаи бактерияҳо (Bacteriophyta)

II-Салтанати (Cyanobionta)

3. Шульбаи обсабзҳои сабзу қабудтоб (Cyanophyta)

Русалтанати эукаріотҳо

III-Салтанати занбуруғҳо (Mycetalia)

В) Зерсалтанати луобиҳо, ё миксомисетҳо (Mycotycetes)

4. Шульбаи луобиҳо (Muxophyta)

Г) Зерсалтанати занбӯруғҳо (Muscobionta . Gungi)

5. Шульбаи занбуруғҳо – (Fungi)

IV. Салтанати растаниҳо (Vegetabilia)

Д) Зерсалтанати Арғувониҳо (Rhoclobionta)

6 Шульбаи обсабзҳои сурх ё Арғувони (Rhodophyta)

Е) Зерсалтанати обсабзҳои ҳақиқӣ (Phycobionta)

7. Шульбаи обсабзҳои сабз (Chlorophyta)

8. Шульбаи обсабзҳои бутташакл (Charophyta)

9. Шульбаи обсабзҳои зарду сабз (Xanthophyta)

10. Шульбаи обсабзҳои пирофитҳо (Pyrrophyta)

11. Шульбаи обсабзҳои тиллоранг (Chrysophyta)

12. Шульбаи обсабзҳои диатомӣ (Diatomeae)

13. Шульбаи обсабзҳои хокистарранг (Phaeophyta)

14. Шульбаи обсабзҳои эвгленӣ (Euglenophyta)

Ж) Растаниҳои симбиозии одиташаккул

15. Шульбаи гулсангҳо (Lichenes)

Дар ин ҷо хлорофилл ҳос аст. Аз ин лиҳоз обсабзҳо организмҳои афтотрофӣ мебошад. Пигментҳои дигари онҳо аз ҷиҳати табииати химиявӣ ранги сабз надошта, балки рангҳои дигарро гирифтаанд. Ранги обсабз боз ба мавҷудияти пигментҳое, ки дар онҳо бештар бартари доранд вобаста мебошанд.

Гуруҳи дигари растаниҳои дараҷаи паст хлорофилл надоранд ва барои нигоҳ доштани ҳаёти худ ба моддаҳои органики тайёр эҳтиёҷ доранд. Ба ин гуруҳи ораганизмҳои гетеротрофӣ занбӯруғҳо, миксомисетҳо, бактерияҳо мансубанд. Бидуни ду гурӯҳи начандон калони бактерияҳо якеашон қобилияти фотосинтез кардан доранд. Гурӯҳи дигар аз энергияи дар раванди реаксияҳои химиявӣ пайдо шуда, (бидуни рушной) истифода карда, моддаҳои органикӣ синтез мекунанд. Организмҳои симбиози - гулсангҳо бештар ба гетеротрофҳо наздикият доранд. Организми онҳо комплекси буда аз занбӯруғ ва обсабзҳо таркиб ёфтаанд. Дар ҷисми онҳо асосан занбӯруғҳо нисбати обсабзҳо дидা бартари доранд.

Аз лиҳози васеъ паҳншави ва фардҳояшон дар табииат растаниҳои дараҷаи паст нисбати растаниҳои олиташакул бартарии калон доранд. Мақоми онҳо дар равандҳои табии ва ҳаёти инсон ниҳоят бузург аст. Ба гузашти вақт аҳамияти организмҳои дараҷаи пасти растаниги нисбатан

зиёд шуда истодааст. Номгузории дарацаи паст ин танҳо ишорат ба содда будани ташаккули морфологӣ ва аз лиҳози таърихӣ қадима будани онҳост.

Олами набототро ба ду гурӯҳ – растаниҳои дарацаи паст ва олий чудо мекунанд. Ба растаниҳои дарацаи паст 15 шуъба мансуб аст. Аломати характерноки гурӯхи растаниҳои дарацаи паст - надоштани узвҳои инкишофёфтai нашвӣ (реша, поя, барг), ки барои растаниҳои олиташакул хос аст, мебошад. Танаи онҳо соҳти қабати ё теломи доранд. Аз ин лиҳоз онҳоро *Thallophyta* меноманд. Баъзан дар растаниҳои дарацаи паст монандии конвергенти бо растаниҳои олиташакул муҳоҳида мешавад. Чунки дар баъзе намудҳои обсабзҳои нисбатан мукаммал гардида узвҳои нашвӣ ва барг ва поядонд пайдо мешаванд. Локин роҳҳои ташаккулёбии ин узвҳо дар онтогенез нисбати узвҳои нашвӣ растаниҳои олиташакул бо кули фарқ мекунанд, ҳамчунин растаниҳои дарацаи паст аз растаниҳои олиташакул бо узвҳои ҷинсиашон ки соҳти якхӯҷайрагӣ доранд фарқ мекунанд. Гаметангияи (ҳангоми оогамӣ будани раванди ҷинсӣ – оогония ва антеридия) ва спорангияи онҳо қариб ҳамеша якхӯҷайраги мебошад. Растаниҳои дарацаи паст аз рӯи таъмини моддаҳои органикӣ ба ду гурӯҳи калони экологӣ ҷудо мешаванд. Барои яке аз онҳо, ки номи обсабзро гирифтаанд мавҷудияти салтанати растаниҳо *Vegetabilia* таърихи қадима будани онҳост.

Обсабзҳо (ALGAE)

Обсабзҳо яке аз гурӯҳҳои калони организмҳои набототӣ мебошанд. Онҳо дорои 9-шуъба ва наздик 30 ҳазор намуданд, ки аз ҳамдигар тавассути пайдоиш, ранг, дарацаи ташаккулёбии ҳӯҷайраашон фарқ мекунанд. Андозаи обсабзҳо аз 0,25 мкм то якчанд метр, намояндаҳои бисёрҳӯҷайрагии онҳо то 60 метр мерасанд. Ҷисми онҳо метавонад аз як ҳӯҷайра таркиб ёфта бошад ё шакли тӯдагӣ ё бисёрҳӯҷайрагии варакӣ, риштамонанд дошта бошанд. Бофтаҳои ҳақиқӣ пайдо накардаанд. Узвҳои нашвӣ (реша, поя, барг) надоранд.

Обсабзҳо дар баҳру уқёнусҳо, обҳои ширин, дар муҳити сернам ва дар хушкӣ паҳн шудаанд. Вобаста ба хусусияти экалогиашон обсабзҳоро ба планктонҳо (дар рӯи об муаллақ шино мекунанд), бентосҳо (ба ягон ҷисми зериобӣ часпидаанд), рӯизаминиӣ, дар хок, дар обҳои гарми ҷашмазорон, рӯи барф ва яҳ зиндагиунданда ҷудо мекунанд. Обсабзҳои планктонӣ ва бентосӣ пайдакунандаҳои асосии манбайи моддаҳои органикӣ обанборҳоянд. Шумораи ҳайвонҳои растаниҳӯри муҳрадорҳо ва бесутунмуҳраҳои дар об сукунат дошта (нармбаданҳо, ҳарчангшаклҳо, моҳиҳо ва дигарҳо), ба теъдодӣ обсабзоҳои дар обанборҳо буда, вобастагии калон доранд.

Соҳти обсабзҳо. Ҷисми нашвии обсабзҳо дорои шаклҳои гуногуни морфологӣ мебошанд. Онҳоро аз рӯи мураккабӣ, сину солашон ба якчанд категорияҳо ҷудо мекунанд. Бояд қайд намуд, ки ин зинаҳо то як дараҷа кам ё зиёд дар шуъбаҳои гуногун такрор мейёбанд. Ин гувоҳи

инкишофи эволютсияи мувозӣ (параллелӣ) дар миқёси шӯъбаҳо мебошад.

Дар айни замон 8 соҳти асосии морфологии чисми обсабзҳоро нишон додаанд.

1. Соҳтори амёбагӣ. Ба ин ораганизмҳои якхӯҷайрагии ҷилди саҳти ҳӯҷайра надошта, ки ҷисмашон шакли доимӣ надоранд мансубанд. Ин организмҳо пойҳои қалбакӣ (псевдоподия) мебароранд ва қобилияти ба тарзи ҳазидан ба мисли ҳайвонҳои соддатарин (амёба) ҳаракат намудан доранд. Псевдоподияҳо бештар дароз ва борик мешаванд ва онҳоро ризоподия (аз ин лиҳоз номи дигари ин соҳторро ризоподиалий) мегӯянд. Баъзан як ҷанд ҳӯҷайраҳои чунин соҳтордошта тавассути ризоподияҳояшон бо ҳам пайваст мешаванд ё бо ҳам омезиш ёфта плазмодия пайдо мекунанд.

Соҳтори амёбагиро метавонанд баъзе обсабзҳои якхӯҷайрагии қамчинакдор (соҳтори монадӣ дошта), бо роҳи партофтани қамчинак ё онро ба дарун қашидан (ворид кардан), ё мувакқатан пайдо кунанд. Соҳтори амёбагӣ ҳоси якқатор намояндаҳои обсабзҳои пиофитҳо, обсабзҳои тиллоранг ва зарду сабз мебошанд. Соҳтори амёбагӣ типи аз ҳама соддатарини организмҳои якхӯҷайрагианд. Бояд хотиррасон намуд, ки онҳо дар раванди эволютсия аз ҳама аввалинҳоянд ва дар пайдоиши организмҳои соҳти ҳӯҷайрагӣ дошта, мавқеи баланд доранд.

2. Соҳтори монадӣ- ҳоси организмҳои якхӯҷайрагии, ки ҳӯҷайраашон ҷилди гафс пайдо намудааст мебошанд. Ин организмҳо дорои як, ду ё якчанд қамчинак буда, қобилияти дар об фаъолона ҳаракат кардан доранд. Ҳӯҷайраҳои дарозрӯяи байзашакл пайдо намудаанд. Обсабзҳои соҳтори монадӣ дошта, метавонанд якхӯҷайрагӣ ё тӯдагӣ бошанд. Қамчинакҳо одатан (на дар ҳама) бештар аз қисми пеши тана мебароянд. Қамчинакҳо бештар ба пеш, ба самти ҳаракати ҳӯҷайра равона шудаанд. Барои бисёри шакли монадӣ доштаи обсабзҳо мавҷудияти ҷашмчай сурх ё стигма (аз юонӣ «стигма»- ҷашмча- нишона, ченак) ҳос аст. Ҷашмча ё стигма ин доти пигментии ранги сурх дошта буда, соҳтори гуногун дорад. Ҷашмчаҳо вазифаи аксептори рӯшноиро икро карда, тавассути он ҳӯҷайра мавқеи худро нисбат ба равшани (фототаксис) муайян мекунад.

Соҳтори монадӣ дар олами обсабзҳо ниҳоят васеъ паҳнгардида мебошад. Вай ҳоси намояндаҳои бисёри обсабзҳои шӯъбаи пиофитҳо, тиллоранг, эвгленӣ, зарду сабз ва обсабзҳои сабз мебошад. Ҳусусан дар сетони аввала вай бартарӣ дорад.

3. Соҳтори коккоидӣ- якхӯҷайрагӣ буда, ҳӯҷайра бо ҷилди гафс пӯшида шудааст ва дар ҳолати нашвӣ аз қамчинак ё аз пойҳои қалбакӣ маҳрум аст. Соҳтори коккоидӣ қобилияти фаъолона ҳаракат карданро (бидуни обсабзҳои десмедиевиҳо ва диатомҳо, узви ҳаракатдиҳандай онҳо тамоман дигар аст, яъне тавассути хориҷшавии лӯб ба амал меояд) надоранд. Бисёри обсабзҳои соҳтори коккоидӣ дошта, ҳусусияти пайдо намудани шаклҳои гуногуни тӯдоро бо пайдо кардани лӯб ё бидуни онро доранд.

Сохтори коккоидӣ дар байни ҳамаи шӯъбаҳои обсабзҳои шакли якхӯҷайраги дошта, ба миқдори гуногун мушоҳида мешавад.

Дар заминаи сохтори коккоидӣ имконияти пайдошавии организмҳои бисёрхӯҷайраи талломӣ вуҷуд дорад.

4. Сохтори палмеллоидӣ – якчанд ҳӯҷайраҳо бо ҳам пайваст буда, дар як лӯби умумӣ ҷойгиранд, локин ҳар яки, онҳо дар ҳаётгузаронӣ мустақил фаъолият мекунанд. Ин сохтор метавонад доимӣ ё мувақатӣ бошад.

5. Сохтори риштагӣ (трихалий). Танаи нашвии обсабз дар натиҷаи бо ҳам васлшавии ҳӯҷайраҳои бекамчинак пайдо шудааст ва шакли риштаи шохнаронда ё шохрондаро мегирад. Ҳамаи ҳӯҷайраҳо якхелаанд, бидуни ҳӯҷайраи базалӣ (ҳӯҷайраи асоси ришта), ки барои ба ягон субстрат (такягоҳ) часпидан хизмат мекунад.

6. Сохтори сифонӣ- (аз юнонӣ «сифон»- найча) обсабз зоҳирان якхӯҷайрагӣ бошад ҳам, локин ҳӯҷайраи хеле қалон дорад (баъзан то ба даҳҳо см мерасад). Протопласти ягонаи он миқдори бисёри ядроҳо пайдо кардааст.

7. Сохтори лавҳагӣ. Сохти қабатии лавҳашакли бисёрхӯҷайраги буда, аз як, ду ё якчанд қабат ҳӯҷайраҳо таркиб ёфтааст. Дар натиҷаи ба се самт тақсимшавии ҳӯҷайраҳо дар фазо, метавонанд сохтори паренхиматикӣ, ки аз ҷиҳати шакли беруна гуногун аст пайдо қунад.

8. Сохтори буттагӣ (харофитӣ) – танҳо хоси обсабзҳои харагӣ (буттагӣ) Charophyta мебошад. Ҷисми шохронии мутовкагӣ дошта, тири асосии он ба буғум ва байни буғумҳои дароз ҷудо шудааст. Буғумҳо аз ҳӯҷайраҳои кутоҳ таркиб ёфта, ҳар як байни буғумро як ҳӯҷайраи дарози (то 5 см) бисёриядро пайдо намудааст. Танаи онҳо аз берун бо пӯстлоҳи аз як қабат ҳӯҷайра таркиб ёфта пӯшида шудааст. Сохтори буттагии харофитҳо хеле гуногун буда, роҳҳои пайдошавии онҳо бо пуррагӣ омӯҳта нашудааст. Аз нуқтаи назари эволюционӣ чунин сохтор бешубҳа сарбаста аст.

Афзоиш. Барои обсабзҳо ҳамаи шаклҳои афзоиш: нашвӣ, гайри ҷинсӣ ва ҷинсӣ хос аст. Афзоиши нашвӣ бо роҳи тақсимшавии организмҳои як ҳӯҷайра, пора-пора шудани туда-дар шакли тудагиҳо ё пайдошавии тудаи нав дар дохили фарди модарӣ (волвоксҳо, бисёри протококҳо), дар обсабзҳои риштагӣ тасадуфи қандашавии ришта, ё ба якчанд участкаҳои начандон бисёр пора – пора шудан, дар бисёрхӯҷайрагиҳо баъзан тавассути пайдо намудани узви маҳсуси афзойши нашвӣ (мисол лӯнда дар обсабзҳои харагӣ) мегузарad.

Афзоши ҳақиқии гайри ҷинсӣ бо роҳи пайдо кардани ҳӯҷайраҳои маҳсус - спора, ки дар дохили ҳӯҷайраҳои нашвӣ ё узвҳои маҳсус – зооспорангияҳо (ё спорангияҳо) бо роҳи тақсимшавии маҳсули дохилии онҳо пайдо мешаванд, мегузарad. Зооспораҳо аз спораҳо бо доштани узви ҳаракат, яъне қамчинак фарқ мекунанд. Баъди ташакулёбӣ, зооспораҳо бо зудӣ қамчинакашонро партофта, бо ҷилди ҳӯҷайрагӣ пӯшида мешаванд ва ба фарди ҷавон табдил меёбанд.

Дар як қатор обсабзҳо спорай афзоиши гайри ҷинсӣ беҳаракатанд, қамчинак надоранд ва онҳоро аплоноспора меноманд. Одатан обсабзҳо

бо роҳи ғайри чинсӣ, дар шароити барои ҳаётгузаронии онҳо мувофиқ афзоиш мекунанд.

Баробари бадшудани шароити муҳити зист (хушкшавии обанборҳо, паст шудани ҳарорат) онҳо ба афзоиши чинсӣ шурӯъ мекунанд. Дар ин маврид бештар омезишёбии ду ҳуҷайраи маҳсусгардидаи чинсӣ яъне гаметаҳо ба амал меоянд ва дар охир зигота пайдо мешавад. Дар зигота протопластҳо бо ҳам омезиш меёбанд, маводҳои ғизоӣ дар он захира мешаванд ва дар сатҳи он ҷилди ғафси ҳуҷайрагӣ инкишоф меёбад. Баъд зигота ба зери об ворид шуда, шароити ноқулай барои ҳаётгузарониро дар ҳолати оромӣ мегузаронад. Дар баъзе мавридҳо зиготаи ташаккулёфта бевосита, бедавраи оромӣ ба сабзиш оғоз мекунад. Сабзиши зигота метавонад дар ду вариант гузарад:

1. Зигота бевосита ба фарди нав табдил меёбад;
2. Дар зигота зооспораҳо ҳосил мешаванд, баробари ба муҳити берун хориҷ шудан сабзиш мекунанд.

Дар обсабзҳо якчанд роҳҳои гузаштани афзоиши чинсӣ мушоҳида мешавад.

Хологамия (аз юнонӣ «холос» - бутун ва «гомос» - издивоҷ) ин бо ҳам омезишёбии ду якхуайраи фард; изогамия (аз юнонӣ «изос» - баробар) бо ҳам омезишёбии ду гаметаи аз ҷиҳати андоза ва шакли зоҳирӣ якхела (изогаметаҳо), локин бо ҳусусиятҳои физиологӣ фарқнок (гаметаҳои гетероталични); гетерогамия (аз юнонӣ «гетерос» - дигар), гаметаҳо, натанҳо бо гетероталлизмӣ фарқ мекунанд, онҳо боз бо гуногунҳаҷмиашон (гаметаи занона нисбати мардона калон) фарқ мекунанд. Изо ва гетерогаметаҳо бо роҳи тақсимшавии редуксионӣ маҳсули доҳилии ҳуҷайраҳои муқарарии нашвӣ пайдо мешаванд.

Оогамия – дар ин маврид ҳуҷайраи калони беҳаракати занона (туҳмҳуҷайра) бо ҳуҷайраи хурди ҳаракатноки қамчинакдори мардона- нутфа бордor мешавад. Шакли маҳсуси афзоиши чинсӣ-конюгатсия мебошад (аз қалимаи лотинӣ «югум»- юғ, тавқ). Ҳуҷайраҳои обсабз, ки дар онҳо гаметаҳо ташаккул меёбанд гаметангия меноманд. Гаметангияи раванди чинсии оогамиро оогония (туҳмҳуҷайраро медиҳад) ва антеридия (нутфаро ҳосил мекунад) меноманд.

Дар оогония як ё якчандто туҳмҳуҷайра, дар антеридия миқдори зиёди нутфаҳо пайдо мешаванд.

Агар гаметаҳои дар як фард инкишофёфта бо ҳам омезиш ёбанд намуди чунин обсабзро гомоталичний (аз юнонӣ- «гомойос»- якхела, баробар) меноманд. Агар гаметаҳои фардҳои гуногун бо ҳам омезиш ёбанд чунин намудро гетероталичний меноманд. Дар фардҳои гетероталичний аз ҷиҳати шакли берунаи морфологии фарқнок гуногунчинсӣ дида намешавад ва агар гаметаи онҳо низ якхела (изогаметаҳо) бошанд, онгоҳ чунин фардҳоро танҳо аз ҷиҳати физиологӣ фарқ мекунанд ва чинси онҳоро бо аломатиҳои + (чамъ) ва – (тарҳ), ба он мувофиқ гаметаҳо + (чамъ) ва – (тарҳ) ифода мекунанд. Афзоиши чинсӣ дар қадом шакле, ки амали нашавад маҳсули охирини онҳо зигота мебошад.

Ҳангоми бо ҳам омезишёбии ҳучайраҳо дар раванди чинсӣ ядрои диплоидӣ ҳосил мешавад. Дар натиаи тақсимшавии редуксионии обсабз хромосомҳои диплоидии он ба гаплоид мубаддал мешаванд. Тақсимшавии редуксионӣ дар гурӯҳҳои муҳталифи таснифотӣ дар ҳолатҳои гуногуни сикли инкишоф ба амал меояд. Дар як гурӯҳи обсабзҳо ивазшавии дурусти насли ғайри чинсӣ (споррафит) ва чинсӣ (гаметофит), инчунин тақсимшавии редуксионӣ ба мисли растаниҳои дараҷаи олӣ пеш аз пайдошавии спора дар споррафит ба амал меояд. Дар бисёри обсабзҳо тақсимшавии аввалини ядро дар зигота бо роҳи редуксионӣ мегузарад ва аз ин лиҳоз тамоми сикли ҳаётӣ обсабз дар фазаи гаплоидӣ мемонад. Диплоид танҳо зигота мебошад, дар ин маврид ивазшавии насл ба амал наомада, танҳо ивазшавии фазаи ядроӣ мушоҳида мешавад.

Аксарияти обсабзҳо дар обҳо сукунат доранд. Онҳое, ки дар ҳолати муаллақ ё озодона дар сатҳи об шино мекунанд, ба гурӯҳи планктонҳо мансубанд. Гурӯҳи дигари обсабзҳо, ки дар ҷисмҳои зери обӣ часпида, баъзан озодона меҳобанд онҳоро бентос меноманд.

Як миқдори камаи обсабзҳо дар ҳушкӣ, дар танаи дараҳтҳо, дар хок, гурӯҳи дигари обсабзҳои ҳақиқии обӣ, ҳам дар об ва ҳам дар хокҳои рутубатнокиашон баланд ҳаёт мегузаронанд.

Санчиши тестӣ

1) Обсабзҳо аз занбӯруғҳо бо чӣ фарқ мекунанд?

- а) бо доштани узвҳои нашвӣ
- б) бо доштани пигменти рангдиҳанда, яъне хлорофилл
- в) бо доштани афзоиши чинсӣ
- г) бо доштани соҳти бисёрҳуҷайрагӣ

2) Обсабзҳо бо қадомроҳ ғизо мегиранд?

- а) гетеротрофӣ
- б) муфтҳӯрӣ (паразитӣ)
- в) автотрофӣ
- г) танҳо сапрофитӣ

3) Ҷисми нашвии обсабзҳо чӣ гунна аст?

- а) якхуҷайрагӣ
- б) тохуҷайрагӣ
- в) танҳо палмелойдӣ
- г) дорои шаклҳои гуногуни морфологӣ мебошанд

4) Обсабзҳо бо қадомроҳ афзоиш мекунанд?

- а) танҳо нашвӣ
- б) танҳо гайричинсӣ
- в) нашвӣ, гайричинсӣ ва чинсӣ
- г) чинсӣ

5) Одатан обсабзҳо бештар бо қадомроҳ афзоиш мекунанд?

- а) чинсӣ
- б) гайричинсӣ
- в) нашвӣ

г) чинсӣ, гайричинсӣ ва нашвӣ

6) Афзоиши чинсии обсабзҳо бо қадом роҳ мегузарад?

- а) танҳо хологамӣ
- б) танҳо изогамӣ
- в) изогамӣ ва гетерогамӣ
- г) хологамӣ, изогамӣ, гетерогамӣ, оогамӣ ва конюгатсия

Зерсалтанати арғувонихо (Rhodobionta)

Ба зерсалтанати обсабзҳои арғувонихо ё сурх ҳамагӣ як шӯъба - Арғувонихо (Rhodophyta) дохил мешаванд.

Шӯъбаи обсабзҳои Арғувонихо ё сурх (Rhodophyta)

Обсабзҳои сурх ё арғувонихо дар байнӣ обсабзҳои зерибаҳрӣ аз ҳама гурӯҳи гуногуншакл ва васеъ паҳншуда мебошанд. Ба онҳо 600 авлод ва 4000 намуд мансубанд. Тадқиқоти полеоботаникӣ боқимондаи ҷисми онҳоро дарёфт намудааст, ки ба такшинихои давраи Кемрӣ, ки 500млн сол умр доранд мансубанд. Онҳо асосан бошандагони обҳои баҳру уқёнусҳо буда, як микдори ками онҳо дар обҳои ширин ва хок зиндагӣ мекунанд Қариб ҳамаи обсабзҳои сурх бисёрҳӯҷайраанд. Онҳо соҳти содда ё риштаи шохронда, бутташакли шохронда, лавҳашакл доранд. Ҷисми онҳо баъзан ба поя ва узвҳои баргмонанд ҷудо шудааст. Андозаи ин обсабзҳо нисбати обсабзҳои хокистарранг дида, хурдтар буда, танҳо баъзе намудҳои алоҳидай онҳо то ба 2м мерасанд.

Чилди ҳӯҷайраи обсабзҳои арғувонӣ бо ду қабат- дохилии селлюлозӣ ва берунаи пектинии луобшаванд пӯшида шудаанд. Қабати пектинӣ, бидуни пектин боз аз қанд ва сафеда бойгардидааст, ки аз он моддаҳои агар-агар мегиранд.

Чилд метавонад бо CaCO_3 ва MgCO_3 (бо микдори кам), ба ғайр аз қисми дохилии он, ки бо плазма пайваст мебошад ҳотамкорӣ (инкрустирован) шавад. Ҳотамкорӣ баъзан мукаммал мешавад, ки гӯё обсабз ба санг табдил ёфта бошад. Ситоплазма чунон часпакии баланд доранд, ки онро аз чилд бо мушкилии зиёд ҷудо кардан мумкин. Вай дар назди девор ҷойгир буда, вакуолияи марказизро иҳота намудааст. Одатан ҳӯҷайраҳои обсабзҳои сурх яктоғӣ ядро доранд, локин дар ҳӯҷайраҳои калонсолии онҳо ядроҳои бисёр пайдо мешаванд.

Дар намояндаҳои дараҷаи пасти ин обсабзҳо хромотофори лавҳашакл бо пиреноидҳо, дар аксарияти онҳо хромотофори донача - донача бе пиреноидҳо дида мешаванд. Доначаҳои хромотофор аз рӯи доштани ранги сурх-родопласт (аз юнонӣ «родос»- сурх) меноманд. Ранги талломи онҳо асосан ба мавҷудияти пигментҳо вобастагӣ дорад. Дар хромотофори обсабзҳои сурх бидуни хлорофилли «а» ва «б» боз каротиноидҳо (b- каротин, зеаксантин, лютеин ва дигарҳо), инчунин як гурӯҳ пигментҳои дар об ҳалшаванд - фикобилинҳо; фикоэритринҳо,

фикосиан ва дигарҳо мавҷуданд. Ранги талломи онҳо ба мавҷудият ва таносуби ин пигментҳо вобастагӣ дорад. Бо туфайли пигменти фикоэритрин багряникҳо дар шароити норасогии нури сабз ва кабут бо мувафаққият фотосинтез меқунанд. Аз рӯи назарияи Т.В. Энгелман пигменти сурх ҳамчун мутобиқшавии обсабзҳои сурх ба тобишҳои гуногуни рӯшноӣ маънидод карда мешавад. Фикоблинҳо энергия рӯшноии фурӯъбурдаашонро ба хлорофилли «а» медиҳанд. Ҳиссаи нерӯи фурӯъ бурдаи фикобилинҳо, ки барои раванди синтези моддаҳои органикӣ истифода шудааст (аз руи нишондоди баязе тадқиқотҳо) аз неруи бевосита фурӯъ бурдаи хлорофилл баланд аст. Моддаҳои захиравӣ ғизӣ равған ва полисахаридҳои маҳсус ки ба гиликоген, (нисбат ба оҳар дида) бисёр наздик ва онро оҳари багряникҳо меноманд мебошанд. Вай новобаста ба хромотофор дар ситоплазма захира мешавад, аз таъсири йод ранги аргувонии сурхчаро мегирад.

Соҳти талломи онҳо шакли якхӯҷайраи каккоидӣ(порфиридиум -*Rorphyridium* – обсабзи рӯйзамиинии сурх) ва бисёрхӯҷайраи риштамонанди шохронда, ки тавасути ризоидҳо ба субстрат (сукунатҷои) часпидаанд доранд. Баязе обсабзҳои дигар шакли талломии лавҳагии соҳтори паренхимиявӣ дошта (порфира -*Rorphyra*) доранд. Аксарияти обсабзҳои сурх (аргувонӣ) соҳти талломии псевдопаренхимӣ доранд, онҳо дар натиҷаи бо ҳам пеҷдарпешавии як ё риштаҳои бисёр (полисифон - *Polysiphonia* ва дигарҳо) пайдо шудаанд.


Афзоиши обсабзҳои аргувонӣ (сурх) бо роҳи нашвӣ, ғайри чинсӣ ва чинсӣ мегузарад.

Афзоиши нашвӣ барои обсабзҳои сурх гайримуқарарист. Қисми кандашудаи таллом бештар нобуд мешаванд, локин баъзан пайдошавии муғҷаҳои хориҷшаванд мушоҳида мешавад. Онҳо шаклдигаршудаи навдаҳои нашвии аз ҷисми модарӣ кандашуда мебошанд ва аз онҳо фардҳои нав пайдо мешаванд. (мисол дар *Melobesia* Аз тартиби *Cryptonemiales*)

Афзоиши ғайри чинсӣ. Дар афзоиши ғайрӣ чинсии обсабзҳои сурх спораҳои гуногун иштирок меқунанд. Дар онҳо ҳӯҷайраҳои қамчинакдор пайдо намешаванд. На спора ва на гаметаҳои обсабзҳои сурх ҳеч гоҳ қамчинак пайдо намекунанд. Ҳаракати онҳо ниҳоят суст, тавассути об ба амал меояд. Дар баязе мавридҳо спораҳо қобилияти ҳаракати амёбашаклро пайдо кардаанд.

Спораҳои обсабзҳои сурх дар дохили ҳӯҷайраҳои спораҳосилкунанда – спорангияҳо – яктори (моноспораҳо), чортогӣ (тетраспораҳо) ё якчантогӣ (полиспораҳо) пайдо мешаванд. Дар тетраспорангияҳо спораҳо метавонанд дар қунҷҳои тетраэдра, дар як қатор ё дутогӣ дар ду қатор ҷойгир шаванд. Спорангияҳо дар растаниҳо якторӣ ё гӯруҳӣ, баъзан дар шоҳаҳои маҳсус ҷойгир мешаванд. Афзоиши чинсии обсабзҳои аргувонӣ (сурх) ҳамеша оогамист. Узви чинсии мардона – антеридия аз ҳӯҷайраҳои оҳири ришта (таллом) ё аз сатҳи ҳӯҷайраҳои пӯстлоҳ инкишоф меёбад. Антеридия якхӯҷайрагӣ буда, маҳсули дохилии он бо ҷилди ниҳоят тунук пӯшида гардидааст ва баъди

порашавии девори хучайра ба берун мебарояд. Ин гаметаи мардонаро сперматсия меноманд. Вай қамчинак пайдо намекунад, яdroи калон ва каме ситоплазма доранд. Узви чинсии занонаи обзабзҳои сурҳро карпогон меноманд. Вай аз хучайраи охирини риштаи қӯтоҳи 3-4 хучайрадори риштаи «карпогонӣ» пайдо мешавад. Дар обсабзҳои сурҳи қадима ҳар як хучайраҳои муқарарии таллом метавонанд ба карпогон табдил ёбанд. Карпогони ҳақиқӣ инкишоф ёфта, аз қисми поёни васеъгашта (шикамак) ва болои ришташакл иборат аст ва онро трихогина меноманд. Маҳсули қисми васеъгашта аз плазма, хромотофор ва ядро таркиб ёфтааст, ки ба тухмҳуҷайра мувофиқат мекунад (бағайр аз баъзе шаклҳои нисбатан содда) ва ҳангоми бордоршавӣ дигенератсия (аз лотини *degenero*- таназзул яъне содашавӣ соҳти узвҳо ва бофтаҳо дар раванди онтогенези организмҳо ба амал меояд. Редуксияи узвҳои алоҳида ва система пурра дар раванди филогенез мешавад.




Расми 34. Спорапайдокуни обзабзҳои арғувонӣ

1-3-тетраспорангияҳо (тиҳои гуногун), 4-sistokarpия (дар буриш), а-каллитампион, б-полисиерон.

Сперматсия тавассути ҷараёни об омада ба трихогина мечаспад. Баъди луобшавии девори трихогина, ядрои сперматсия ба қисми васеъгаштаи карпогон барои омезишёбӣ ба ядрои тухмҳуҷайраи занона ҳаракат мекунад. Баъд аз бордоршавӣ қисми васеъгаштаи карпогон тавассути девор аз трихогина ҷудо мешаванд. Минмаъд трихогина мурда, ва дар қисми васеъгаштаи он зигота (2 п) пайдо мешавад. Баъд аз карпоспораи диплоидӣ талломи диплоидӣ месабзад. Дар натиҷаи тақсимшавии редуксионӣ (мейоз) дар талломи диплоидӣ тетраспораҳои гаплоидӣ пайдо мешаванд. Дар талломи гаплоидӣ, ки аз тетраспораҳо пайдо шудааст, узви чинсии нав карпогон бо тухмҳуҷайра ва антеридия

бо сперматсия инкишоф меёбад. Обсабзҳои сурх асосан бошандагони обҳои баҳрҳо мебошанд. Тахминан аз 4000 намуде, ки ба ин шӯъба таъалуқ доранд, танҳо 50 намуди онҳо дар обҳои ширин ва хокҳои сернам зиндагӣ мекунанд.



Расми 35. Доираи (сикли) инкишоф, раванди чинсӣ ва инкишофи карпоспор дар обсабзҳои аргувонӣ (сурх).

1-немалион, а-антеридия ва карпогон (ан-антеридия, бк-қисми шикамии карпогон, т-трихогина, сп-сперматсия), б-в- оmezишёбии ядрои мардона ва занона дар қисми шикамии карпогон, 2-инкишофи карпоспора (кс-карпоспора), 2- инкишофи риштаи ообласт дар дюрене (о-риштаи ообласт, а₁ –а₂ – хӯҷайраи ауксилярӣ), 3-инкишофи риштаи ообласт ва давоми пайдошавии систокарп дар платом (к-карпогон, о-риштаи

ообласт, а-хүчайраи ауксилярӣ, с-систокарп), 4-доираи инкишофи обсабзҳои аргувонӣ.

Дар асоси тадқиқоти олими намоёни соҳаи обсабзшиносии (алголог) Швед Кюлина ин шӯъба ба 2 синф – бангиёҳо ва флоридҳо чудо карда шудааст. Ба ҳар яки ин синфҳо 6 – тогӣ тартиб мансуб аст. Аз инҳо сернамояндатарин синфи флоридҳо мебошад.

Синфи 1- Бангиёҳо – *Bangiophyseae*.

Ба ин синф гурӯҳи начандон калони обсабзҳои сурхи дараҷаи ташаккулашон содда дохил мешаванд. Онҳо шакли якхӯчайрагӣ, риштагӣ, лавҳагӣ доранд. Аксарияти намояндагони ин синф хромотофори ситорашакл пайдо намудаанд. Сурохиҷаҳои байни ҳӯҷайрагӣ ниҳоят кам мушоҳида мешавад. Дар карпогон ба ҷои трихогина миқдори начандон зиёд пистонҷаҳо пайдо шудаанд.

Намояндаи типикӣ якхӯчайраи ин синф парфира (*Parphyra*) аз тартиби парфиридиум (*Parphyridium*) мебошанд. Ҳӯҷайраи доирашакли ин обсабз одатан дар тудаи луобӣ ҷойгир шудааст ва дар шакли пардаҷаи сурхи ранги хунин дошта, хок ва деворҳои рутубатдорро мепӯшонад. Дар байни пигментҳои парфиридиум модификатсияи фикоэритрин дида мешавад, ки он ба фикоэритрини обсабзҳои қабуту сабз шабоҳат дорад. Аз ин лиҳоз онро ба обсабзҳои қабуду сабз ворид мекарданд. Дар парфиридиум моддаҳои захиравӣ оҳар буда, донаҳои он бевосита дар канори хлоропластҳо ҷойгир шудаанд. Ин аломатҳо ва мавҷудияти органелаҳо дар ҳӯҷайраҳои онҳо хеле равшан гувоҳи медиҳад, ки бояд парфиридиум дар қатори обсабзҳои сурх синфи бангиёҳо ҷойгир бошанд.

Синфи Флоридияҳо (*Florideophyceae*)

Ба ин синф обсабзҳои сурхи бисёрхӯҷайрагии соҳти анатомии мураккаб дошта дохил шуданд. Онҳо танаи ришташакли шохронда доранд. Сабзиши танаи ришташакли онҳо тавассути ҳӯҷайраҳои нӯѓӣ ба амал меояд. Дар ҳӯҷайраи флоридияҳо як ё ядроҳои бисёр дида мешавад. Дар намояндаҳои одиташккули ин синф хлоропласти ситорашакл бо пиреноидҳо дида мешавад. Афзоиши ғайри ҷинсӣ тавассути тетраспораҳо, биспораҳо, полиспораҳо, танҳо дар баязе намояндаҳо моноспора мегузарад. Афзоиши ҷинсӣ хоси ҳамаи намояндаҳои синфи флоридияҳо мебошанд. Узвҳои афзоиши ҷинсии мардона ва занона пайдоиши бо худ хос доранд. Зигота дар гонимобласт, ки дар он карпоспораҳо ташаккул мейбанд, пайдо мешаванд. Дар инкишофи гонимобласт ҳӯҷайраҳои ауксилярӣ мақоми баланд доранд. Ивазшавии пай дар пайи гаметафит ва спорафит дида мешавад. Онҳо аз ҷиҳати соҳти морфологӣ бо ҳам монанд, баъзан гуногунанд. Дар обҳои ширину тозаи аз ҳаво бой намояндаҳои авлоди ботрахоспермум (*Botrachospermum*) сукунат доранд.

Дар баҳро, дар рӯи харсангҳо, дар минтақаи пурталотуми баҳро-Немалион (Nemalion) бо риштаи луобии сафеди гулобӣ дошта, ки дарозиаш бо 10-20 см ва ғафсиаш ба 2-5 мм мерасад месабзад.



Расми 36. Обсабзҳои арғувонӣ

1-каллитамнион (намуд дар зери микраскоп), 2-гигартина, 3-немалион, 4-литотамнион, 5-дазия, 6-делисерия.

Каллитамнион (*Callitamnion corymbosum*) бутташакл буда, дорои ранги гулобии сафедча мебошад. Андозаи он 10 см буда риштамонанди шохронда мешавад. Талломи намудҳои авлоди калонтарин полисифония (*Polysiphonia*) ришташакл буда, аз 3 то 20 см дарози

доранд. Систокарп бо чилди канорхояш бо ҳам васл нашуда иҳота шудааст. Вай то бордоршавӣ ташаккул ёфта, дар қисми сатҳиаш сурохиҳо пайдо мекунад.

Дар чилди ҳуҷайраи намояндаҳои оилаи Кораллиновҳо (*Corallinaceae*) миқдори зиёди карбонати калсий ва карбонати магний мавҷуд аст. Кораллина (*Corallina*) бутташакли шоҳронда буда, дар навдаҳои он таҳнишинии намак мушоҳида намешавад.

Баъзе намудҳои авлоди Литотамнион (*Lithothamnium*) ва литофиллюм (*Lithophyllum*) шакли буттагӣ, марҷонӣ ё ҳамчун лӯндаи санггардидаро гирифтанд. Онҳо дар якҷояги бо марҷонҳои баҳрӣ дар ташаккулёбии обсангҳои марҷонии (кораллових рифов) баҳрҳои тропикий иштирок мекунанд. Ҳамаи обсабзҳои сурҳи баҳрӣ ҳаётгузаронии бентосӣ доранд. Аксарияти намояндаҳои ин синғ дар баҳрҳои оби гарм дошта, ҳаёт мегузаронанд. Обсабзҳои сурҳ бештар дар чуқуриҳои нисбатан калони баҳрҳо сукунат доранд, (барои дигар гурӯҳи обсабзҳо дастнорас аст), чунки пигменти сурҳи онҳо дар раванди фотосинтез иштирок мекунад. Нурҳои сабз, қабуд ва осмонии офтоб нисбати нурҳои сурҳ ба чуқурии баланди об ворид мешаванд ва пигменти сурҳи обсабз онҳоро дар раванди фотосинтез истифода мекунад. Бисёри обсабзҳои сурҳ аҳамияти калони амалий доранд. Дар мамлакатҳои Осиёи Шарқӣ, дар ҷазираҳои Гавай ва дигарҳо бисёри намудҳои ин обсабзҳо ба сифати ғизоӣ истифода мешаванд. Порфираво (*Rorphyra*) дар Япония парвариш мекунанд. Аз намудҳои гелидиум (*Gelidium*), ғрасиляри (*Gracilaria*) ва анфелсӣ (*Ahnfeltia*) моддаи агар – агар мегиранд, ки онро барои тайёр намудани муҳити ғизоии саҳт, дар соҳаи микробиология барои парвариши микроорганизмҳо, инчунин дар соҳаи хӯрокворӣ ва ҳусусан дар истеҳсоли ширавор (қанодӣ) вазеъ истифода мекунанд. Аз филлофора (*Phyllophora*), ки дар баҳри сиёҳ дар чуқурии 30-60 м вомехӯрад $10\,000\text{ km}^2$ ташкил мекунад ва аз он йод гирифта мешавад.

Пайдоиши обсабзҳои сурҳ маълум нашудааст. Дар натиҷаи тадқиқотҳо боқимондаи обсабзҳои сурҳ ёфт карда шудаанд, ки ба эраи полеозой (давраҳои силур ва девон) таъалук доранд. Тамоман надоштани марҳалаи (стадияи) қамчинакнокӣ, доштани раванди ҷинсии маҳсуси баланд, обсабзҳои сурҳро дар байни дигар гурӯҳи обсабзҳо бо қулъӣ фарқ мекунанд.

Монанд будани пигменти онҳо бо пигменти обсабзҳои қабуду сабз эҳтимолан бо ҳам наздик будани пешгузаштагони қадимаи онҳо бошад, локин дигар будани соҳти ҳуҷайра ва роҳҳои афзоиш дар обсабзҳои қабуду сабз имконияти бо ҳам хеш будани онҳоро намедиҳад.

Санчиши тестӣ

1. Обсабзҳои сурҳ(арғувонӣ) асосан дар чӣ гуна муҳит зиндагӣ мекунанд?

- а) ҳавзҳо, хокҳои сернам
- б) обҳои ширини дарёҳо

- в) дар обанборхой торфдор
- г) дар бахру укёнусхо

2. Обсабзҳои сурх организмҳои чандхуҷайрагианд?

- а) соддаи якхӯҷайра
- б) соҳти тудагӣ доранд
- в) асосан бисёрхӯҷайрагианд
- г) соҳти палмеллоидӣ доранд

3. Афзоиши чинсӣ дар обсабзҳои арғувонӣ б оқадом роҳ мегузарад?

- а) изогамӣ
- б) гетерогамӣ
- в) конюгатсия
- г) оогамӣ

4. Узви чинсии занонаи обсабзҳои сурҳро чӣ меноманд?

- а) оогония
- б) карпогон
- в) спорагон
- г) пикнид

5. Таснифоти обсабзҳои арғувониро қадом олим пешниҳод кардааст?

- а) Сокардо
- б) Кюлина
- в) Попов
- г) Максимов

6. Сабзиши танаи ришташакли намояндаҳои синфи флоридияҳо тавассути қадом ҳуҷайраҳо амалий мешавад?

- а) Ҳуҷайраҳои базалӣ
- б) ҳуҷайраҳои генеративӣ
- в) ҳуҷайраҳои нӯѓи риштаҳо
- г) ҳуҷайраҳои муғчаҳосилкунанд
- е) зерсалтанати обсабзҳои ҳақиқӣ (Phycobionta)

7. Шӯъбаи обсабзҳои Сабз – (Chlorophyta)

Обсабзҳои сабз – яке аз шӯъбаҳои калонтарин дар байни шӯъбаҳои маъмули замони ҳозираи обсабзҳо мебошанд. Аз рӯи баъзе маълумотҳо ба ин шӯъба таҳминан 13000 то 20000 намуд дохил мешавад. Ҳамаи онҳо бо доштани ранги сабзи равшан, ки ба ранги растаниҳои олиташаккул монанд мебошанд фарқ мекунанд. Дар намояндаҳои ин шӯъба хлорофилл нисбати дигар пигментҳо дида бартарии калон дорад. Аз пигментҳои ассимилятсиякунанд дар инҳо хлорофилли «а» ва «в» каротинҳои «γ» ва «β», ва наздик 10 ксантофиллҳои гуногун дида мешавад.

Аз чихати морфологӣ шӯъбаи обсабзҳои сабз нисбати дигар шӯъбаҳо хеле гуногунанд. Онҳо метавонанд якхӯчайрагӣ, сенобиалиӣ (аз юонӣ *Koinobios* - ҳаётгузаронии муштарак), тӯдагӣ ва бисёрхӯчайрагӣ шаванд. Дар онҳо қариб ҳамаи зинаҳои дифференсиатияшавии морфологии ҷисмӣ обсабз (бидуни амёбагӣ ва бофтанокӣ) : монадӣ, коккоидӣ, палмелоидӣ, риштагӣ бо тамоми гуногуншаклиаш, лавҳагӣ ва ғайрихӯчайрагӣ (сифонӣ, сифонокладалӣ) диде мешавад. Доираи (диапазонӣ) андозаи ҷисми онҳо ниҳоят гуногун буда, аз якхӯчайраи ҳурд (бо бузургии 1-2 мкм) то ба растани макроскопӣ, ки андозаи онҳо ба даҳҳо сантиметр мерасад мешаванд. Дар онҳо ҳамаи шаклҳои афзоиш, нашвӣ, ғайричинсӣ, ҷинсӣ мушоҳида мешавад. Афзоиши нашвӣ бо роҳи тақсимшавии ҳӯчайра дар якхӯчайрагиҳо, пора-пора шудани тӯда ё ришта ва ташаккулёбии тӯдаи нав дар доҳили ҳӯчайраҳои тӯдаи кӯҳан мегузарад. Афзоиши ғайричинсӣ тавассути зооспораҳо, аплоноспораҳо (ҳангоми гумкардани қамчинак) мегузарад. Афзоиши ҷинсӣ нисбати дигар шӯъбаҳои обсабзҳои баҳри (каулерпа, валония ва дигарҳо) зигота бевосита (бе давраи оромӣ) ба сабзиш оғоз мекунад. Дар як миқдори кам, ҳусусан намудҳои обсабзҳои баҳри (каулерпа, валония ва дигарҳо) зигота бевосита (бе давраи оромӣ) ба сабзиш сар мекунад. Дар обсабзҳои ин шӯъба ҳамаи типҳои ивазшавии фазаи инкишоф мушоҳида мешавад. Аксарияти намояндаҳои онҳо дар ҳолати нашвӣ будан гаплоид буда, танҳо дар як миқдори кам диплоид мешаванд. Зиготаи дар раванди ҷинсӣ пайдо шуда, диплоид буда, ҳангоми сабзиш тақсимшавии редуксионӣ гузашта, аз он фарди гаплоидӣ (гаметафит) инкишоф меёбад.

Зооспорае, ки аз спорофит баъди тақсимшавии редуксионӣ пайдо шудааст онро мейоспора (аз юонӣ «мейозис»-камшавӣ, ҳурдшавӣ) меноманд. Зооспораи муқарарии афзоиши ғайричинсиро метоспора (аз юонӣ «метос-ришта») меноманд.

Аксарияти обсабзҳои сабз дар обҳои ширини чуй, обанборҳо, баъзе гурӯҳҳо дар баҳрҳо, танҳо як миқдори ками онҳо дар хокҳои сернам, болои ҳарсангҳо, ҳамчун эпифит дар пӯстлоҳи дараҳтҳо ва ғайраҳо зиндагӣ мекунанд. Шӯъбаи обсабзҳои сабзро ба 5 синф:

1. волвоксҳо, шакли асосии танаи нашвӣ қамчинакдори ҳаракатнок мебошад.
2. протококҳо – шакли асосии танаи нашвӣ беҳаракат буда, ҳӯчайраҳояшон дорои ҷилди ғафс мебошанд.
3. улотриксҳо – шакли риштагӣ ва лавҳагии нисбатан мураккаб доранд,
4. сифонӣ(найчагӣ) шакли ғайрихӯчайрагии як ё бисёрядротӣ доранд,
5. конюгатсия соҳти симметрикии якхӯчайра ва риштагӣ дошта, афзоиши ҷинсӣ тавасути канюгатсия мегузарад, тақсим карда шудаанд.

Синфи Волвоксҳо - *Volvocophyceae*

Ба синфи волвоксҳо намояндаҳои нисбатан қадимаи шӯъбаи обсабзҳои сабз (*Chlorophyta*) дохил мешаванд. Ҷисмӣ онҳо асосан соҳтори монадӣ дорад. Дар ҳолати нашвӣ тамоми умр онҳо ҳаракатнок мебошанд.

Аксарияти волвоксҳо организмҳои якхӯчайрагӣ буда, боз шакли сенобиалий низ доранд. Тамоми намудҳои авлоди волвокс соҳтори тӯдагӣ доранд. Новобаста аз соҳтори чисм, ҳӯчайраи онҳо ҳамеша дар қисми пеши танаашон дутогӣ баъзан чортогӣ қамчинакҳои яхелаи баробар пайдо мекунанд. Дар баъзе намояндаҳои қадимаи онҳо ду ё се қамчинакҳои аз ҷиҳати андоза нобаробар мушоҳида мешавад. Ҷилди ҳӯчайраи онҳо аз селлюлоза ё пектин таркиб ёфтааст. Вай хеле саҳт буда, бо протопласт зич часпидааст, баъзан аз берун баромадҳои аз ҷиҳати шакл гуногун пайдо мекунанд ё луоб мешаванд.

Волвоксҳо организмҳои як ядродор мебошанд. Яdroи онҳо лӯндашакл буда, ядроҷа дорад ва дар маркази ҳӯчайра, баъзан дар қисми пеш ё қафои он ҷойгираст. Хлоропласти косашакл ва як пиреноиди калон дорад. Дар қисми гафгардида, баъзан ду ё якчанд пиреноид дига мешавад, ё умуман пиреноид пайдо намекунанд. Дар қисми пеши хлоропласт дӯғчай сурх – ҷашмча (стигма) ҷойгири шудааст. Дар асоси қамчинакҳо, ки дар қисми пеши тана ҷойгиранд, дуто (баъзан якто) вакуолияҳои кашишҳӯранда пайдо шудаанд. Аксарияти волвоксҳо организмҳои фототрофӣ буда, баъзан ғизогирии гетеротрофӣ ё миксотрофӣ низ мушоҳида мешавад. Дар раванди фотосинтез, дар баробари нишоста (оҳар) боз метавонад равған ё валютин пайдо кунанд. Афзоиши волвоксҳо бо роҳи нашвӣ, ғайричинсӣ ва ҷинсӣ мегузараид. Дар инҳо шаклҳои гуногуни афзоиши ҷинсӣ дига мешавад. Раванди ҷинсӣ дар қадом шакле, ки нағузараид дар охир зигота пайдо мешавад. Зигота баъди давраи оромии тӯлонӣ ба сабзиш оғоз мекунад. Баъди тақсимшавии редуксионии зигота, одатан чор баъзан миқдори зиёди зооспораҳо пайдо мешаванд ва аз ҳар яки онҳо як фарди мустақили обсабз ташаккул меёбад. Дар баъзе намудҳо зигота дар аввал ҳаракатнок мебошад ва онро планозигота меноманд.


Волвоксҳо организмҳои планктонии ҳақиқии фаъол мебошанд. Онҳо бештар дар обанборҳои оромӣ хурд, хурди ботези хушкшаванд, кулмакҳо, чуқуричаҳои обдор, ботлоқҳо, таҳшинкунакҳо, иншоотҳои обтозакунӣ ва дигар обанборҳои аз моддаҳои органикӣ бой, кул ва дарёчаҳо сукунат доранд.

Волвоксҳо аз организмҳои қадимаи амёбашакли аввалин пайдо шудаанд. Аҳамияти волвоксҳо дар табиат ва ҳаётӣ инсон хеле калон аст. Пеш аз ҳама онҳо тозакунандаҳои фаъоли обҳои ифлос ва суст ҷоришавандаанд. Волвоксҳо дар муҳити обии аз моддаҳои органикӣ ифлос бой буда, бо тези афзоиш карда, онро дар мудати кутоҳ тоза мекунанд. Аз ин лиҳоз Волвоксҳоро ҳамчун санитари табиии биологӣ дар тоза ва безарар намудани обанборҳо истифода мебаранд. Волвоксҳо дар пайдо кардани таҳнишини сапропелҳо фаъолона иштирок карда ва яке аз звеноҳои занчири ғизоии гидробионтҳо

(организмҳои набототӣ, ҳайвонот ва микроорганизмҳои дар баҳр ва обанборҳои қитъаҳои гуногун зиндагиунанд) мебошанд. Баъзе аз онҳо дар пайдо намудани ранги сабз ва сурх «гулшукуфти» оби обанборҳои калон, баҳрҳо иштирок меқунанд. Аз баъзе намудҳое, ки «гулкуни» сурҳро пайдо меқунанд каротин гирифтан мумкин, ки препарати онро дар амалия васеъ истифода меқунанд. Синфи волвоксҳоро ба се тартиб: волвоксҳо (*Volvocales*) хламидомонадиҳо (*Chlamydomonodales*) ва полиблифаридиҳо (*Polyblepharidales*) ҷудо намудаанд.

Тартиби Хламидомонадиҳо (*Chlamydomonodales*)

Ба ин тартиб обсабзҳои якхуҷайрагии ҷилди нағз инкишифёфта, бо ду ё ки чор қамчинаки баробар дошта, дохил мешаванд. Хлоропласти онҳо ҳамеша сабз буда, баъзан бо гематохром рупӯш мешаванд ва ранги сурҳро мегиранд, баъзан ҳуҷайраҳо беранг мешаванд. Вобаста ба соҳти ҷилд ва ранг намояндаҳои тартиби хламидомонадиҳоро ба оилаҳо ҷудо кардаанд. Яке аз оилаҳои асосӣ ва аз ҳама калон, оилаи хламидомонадаҳо (*Chlamydomonadaceae*) мебошад. Авлоди асосии ин оила хламидомонада зиёда аз 500 намудро дарбар мегирад. Қарib ҳамаи онҳо сокинони обанборҳои нағз гармшавандай дараҷаи ифлосии баланд дошта мебошанд. Онҳо санитарҳои фаъоли обҳои ифлос буда, бо суръати баланд афзоиш меёбанд ва ранги обанборро сабз («гулшукуфт») меқунанд. Гарчанде, ки онҳо бо роҳи автотрофӣ ғизо мегиранд, боз ҳуҷайраҳои онҳо тавассути ҷилд моддаҳои органикии дар об ҳалшударо мечаббанд. Бо ин, раванди ҳудтозашавии обҳои ифлосро метезонанд.




Расми 37. Хламидомонада-Chlamidomonas

1-цитоплазма, 2-қамчинакъо, 3-ядро, 4-вакуоли кашишхұранда, 5-чашмча, 6-хроматофор, 7-мембранаи фотосинтетикӣ, 8-пиреноид.

Хламидомонада шаклҳои гуногун- доирашакл, тухмшакл ва ғайраро дорад. Ҳучайраи хламидомонада бо девори пектинию- селлюлозй пүшида гардигааст. Дар қисми пеші тана ду қамчинаки ситоплазмагй дорад, ки тавассути онҳо вай ҳаракат мекунад. Дар маркази ҳучайра хромотофори табақчашакл چойгир аст. Дар қисми базалии хромотофор, пиреноиди нисбатан калони бо қабати охарй иҳота шуда, چойгир шудаааст. Дар ситоплазма, ки хромотофор онро пур намудааст ядро, дар қисми пеші тана, дар асоси қамчинакъо ду вакуолияни кашишхұранда ва чашмчай сурх (стигма) چойгир шудаааст. Хламидомонадаҳо, нисбати андозаашон дида дар об бо суръати хеле баланд, дар атрофии меҳвари барқади худ чарх мезананд. Тавассути доштани фототаксис (ҳангоми начандон баланд будани равшанй) ва аэротаксиси мусбӣ, онҳо дар сатҳи нисбатан серравшани об ҷамъ мешаванд.

Дар вақти афзоиши ғайри ҷинсӣ, ки одатан дар як қисми зиёди онҳо шабона мегузараад, хламидомонадаҳо ором шуда, аз ҳаракат мемонанд, қамчинакъояшонро мепартоянд, маҳсули дохилии ҳучайраҳои онҳо баъди тақсимшавии кариокенетикии ядро, ба 2-4 баъзан 8 зооспора чудо мешаванд. Қамчинак ва ҷилди зооспораҳо ҳангоми дар дохили ҷилди ҳучайраи модарй будан пайдо мешаванд. Зооспораҳо аз рӯи соҳт ба хламидомонада монанд буда, танҳо бо хурд будани

андозаашон фарқ мекунанд. Баъди луобшавии девори хучайраи фардҳои модарӣ зооспораҳо ба берун мебароянд. Дар вақти норасоии оксиген ва хушкшавии обанборҳо хламидомонадаҳо ба марҳалаи (стадияи) палмеллоидӣ мегузараанд, яъне қамчинакҳояшонро партофта, луоби бисёр хориҷ мекунанд. Дар ин маврид протопласти хучайраҳои онҳо қобилияти тақсимшавиашонро нигоҳ медоранд. Баробари фарорасии шароити мувофиқ хучайраҳои пайдо шуда қамчинак пайдо намуда, аз луоб озод мешаванд ва то ба андозаи фардҳои болиг месабзанд.



Расми 38. Доираи ҳаётии хламидомонада-*Chlamydomonas*. А-афзоиши гайричинӣ, Б-афзоиши чинсӣ,
1-растании модарӣ, 2-ба вучуд омадани зооспор, 3-зооспора, 4-ба вучуд омадани гамета, 5-омезишёбии гаметаҳо, 6-зигота, 7-сабзиши зигота, 8-зооспора.


Афзоиши чинсӣ. Дар хучайраи аксарияти намудҳои хламидомонада гаметаҳои аз ҷиҳати андоза якхела (изогаметаҳо) пайдо мешаванд. Гаметаҳо ба зооспораҳо монанди доранд, локин бо хурд будани андоза ва микдори бисёри (8-16 баъзан 32-64) пайдо шудан фарқ мекунанд. Барои як микдори ками намудҳои ин авлод афзоиши чинсии гетерогамӣ ва барои намудҳои дигараашон оогамӣ хос аст. Инро бори аввал ботаники рус И.Н.Горожанкин муайян карда буд. Дар вақти бо роҳи гетерогамӣ гузаштани афзоиши чинсӣ ҳардӯи гаметаҳо ҳаракатнок буда, маҳсули гаметаи хурд ба гаметаи нисбатан калон мерезад. Дар мавриди оогамия аз протопласт ҳамаги як тухмҳучайра ташаккул меёбад. Баробари оғоз ёфтани раванди чинсӣ фарди болиг будаи хламидомонада ҳамчун гаметангия ба фаъолият сар мекунад. Тухмҳучайра тавассути гаметаи хурди ҳаракатноки мардона бордор

мешавад. Бордоршави дар об мегузарад. Зиготаи дар раванди бордоршави пайдошууда, бо як чанд қабати селлюлозӣ пӯшида шуда, бо маводи ғизӣ пур мегардад ва аз таъсири гемотохром (пигмент аз гурӯҳи каротиноидҳо) ранги сурҳро мегирад. Баъди давраи оромӣ ва пайдошавии шароити мувофиқ зигота ба сабзиш сар мекунад. Дар аввал тақсимшавии редуксионӣ гузашта, аз ядрои диплоидии он одатан чор зооспораи гаплоидӣ пайдо мешавад. Аз зооспораҳои гаплоидӣ фарди нави гаплоидии хламидомонада ташаккул меёбад.

Дар намояндаҳои қадима ва соддай синфи волвоксҳо ҷилди ангиштобӣ дида намешавад, танҳо аз берун бо қабати селюллозии зич иҳота шудааст. Онҳо бо роҳи барқад тақсимшавӣ (дар ҳолати ҳаракат) афзоиш мекунанд. Раванди ҷинсӣ дар онҳо бо роҳи хологамия, яъне бо ҳам оmezishbии фардҳои бутуни нашвӣ бе пайдо намудани гаметаҳои махсус мегузарад. Бо ҷунин роҳ обсабзи дуналиэлла (*Dunaliella salina*), ки дар кулҳои обаш шӯр сукунат дорад афзоиш мекунад. Вай аз таъсири гемотохром ранги сурҳчаро гирифтааст, аз ин сабаб намаки таҳшини кул ва намакоб ҳам ранги сурҳча пайдо намудаанд.

Тартиби Волвоксҳо (Volvocales)

Ба тартиби волвоксҳо намояндаҳои нисбатан ташаккули баланд доштаи ин синф дохил мешаванд. Онҳо дорои шакли ҳаётии сенобиалий ва тӯдагӣ мебошанд. Ҳучайраҳои алоҳидай шакли тӯдагӣ ва синобиро пайдонамуда ба хламидомонада монанди доранд. Локин фарқ аз шакли якҳуҷайрагӣ дар он аст, ки ҳангоми афзоиш ҳучайраҳои тартиби волвоксҳо аз ҳамдигар ҷудо намешаванд, балки тавассути ҷилдашон бо ҳам мепайвандан ё дар луоби умумӣ пайваста мемонанд. Тартиби волвоксҳоро бисёри обсабзшиносҳо ба се оила – спондиломориҳо (*Spondylomoraceae*), стефаносфериҳо (*Stephanosphaeraceae*) ва волвоксҳо (*Volvocaceae*) ҷудо мекунанд. Намояндаҳои оилаи волвоксҳо шакли сенобиалий ва тӯдагиро гирифтаанд. Яке аз намояндаҳои ҳарактерноки сенобиалии ин оила ғониум (*Gonium*) ва эудорина (*Eudorina*) мебошанд. Ғониум шакли лавҳагии ҷоркунҷа дошта, якеаш аз 16 ва дар намуди дигар аз 4 ҳуҷайра таркиб ёфтаанд ва дар як қабат ҷойгиранд. Ҳучайраҳои онҳо бо соҳтори худ ба хломидомонада монанд буда, қамчинакҳояшон ба як самт равона шудаанд.



Расми 39. Волвоксҳои шакли ҳаёти тӯдагидошта
 1-пандорина, 2-эудорина, а-тӯдаи нашвӣ, б-бордоршавӣ, в-ташаккулёбии
 тӯдаи духтарӣ.


Пандорина (Pandorina) ва эудорина обсабзҳои хурди микроскопии сенобиалий мебошанд. Пандорина аз 16 ҳуҷайраи баракстухмшакли бо ҳам зич часпида ташаккул ёфтааст. Эудорина шакли кураи дарунковок дошта, аз 32 ҳуҷайраи лӯндашакл ё тухмшакл таркиб ёфтааст. Ҳуҷайраҳои он дар шакли доира аз ҳамдигар дар як масофаи муайян ҷойгир шудаанд. Ҳуҷайраҳои алоҳидаи он аз ҷиҳати соҳт ба хламидомонада монанди доранд.

Намудҳои авлоди волвокс (Volvox) соҳти кураго (андозаи он 0,5-2 мм) доранд ва тӯдаи онҳо аз 60-75 ҳазор ҳуҷайра таркиб ёфтааст. Ҳуҷайраҳо як қатора дар канори туда ҷойгир буда, дохили кура аз луоб пур гардидааст. Ҳар як ҳуҷайра дорои ду қамчинак буда, қамчинакҳо аз кура берун баромадаанд. Ин ҳуҷайраҳои нашвӣ вазифаи гизоӣ ва ҳаракатро ичро мекунанд, локин қобилияти афзоиш кардан надоранд. Сабаби бо ҳам мувоғик будани ҳуҷайраҳо ҳангоми ҳаракати волвоксҳо дар он аст, ки ҳар як ҳуҷайраи онҳо мустаҳқил нестанд. Онҳо байни худ тавассути тасмачаи ситоплазмагӣ, ки аз байни деворҳои ҳуҷайраҳо мегузарад ва як организми бутунро пайдо намудаанд. Ба ғайр аз ҳуҷайраҳои нашвӣ боз ҳуҷайраҳои маҳсусгардида дида мешаванд, ки онҳо вазифаи афзоишро ичро мекунанд.

Афзоиши нашвӣ обсабзҳои тӯдагӣ ва сенобиалии тартиби волвоксҳо бо роҳи тудагӣ яъне дар ҳуҷайраҳои фарди модарӣ


тавассути тақсимшавии барқади пай дар пай ин хүчайраҳо мегузарад. Дар ин вақт дар ҳама хүчайраҳо лавҳачаи ҳамвор (бо ном зинаи гонидӣ) пайдо мешавад ва он ба дарун фишор меоварад. Баъд табақча чапа тобхӯрда, канорҳои он бо ҳам мечаспанд. Ҳамин тавр дар охири хүчайра ду қамчинак пайдо мешавад ва онҳо ба берун мебароянд. Тӯдаи духтарӣ дар пандорина ва эувдорина аз луоби паҳншудаи фарди модарӣ озод мешаванд. Дар волвокс тӯдаи духтарӣ ба дохили кураи модарӣ меафтад ва танҳо баъди вайроншавии девори он озод мешаванд. Минбаъд хүчайраҳои тӯдаи нави пайдо шуда, танҳо ҳаҷман калон мешаванд, чунки дар онҳо тақсимшавии нашвии хүчайра ба амал намеояд. Ҳамаи хүчайраҳои тӯдаи гониум, пандорина ва эудорина қобилияти пайдо намудани фарди духтариро доранд. Дар волвоксҳо ба чунин афзоиш танҳо хүчайраҳои 8-15 қобилият доранд, ки онҳо дар қисми қафои кура ҷойгир шудаанд ва бо калонҳаҷмии худ аз дигар хүчайраҳои тӯда фарқ мекунанд ва онҳоро бештар хүчайраҳои партеногонидӣ меноманд.

Афзоиши ҷинсӣ дар гониум ва пандорина бо роҳи изогамиӣ баъзан гетерогамиӣ мегузарад. Ҳамаи хүчайраҳои тӯда бо роҳи пайдарпай тақсимшавӣ 16-32 ғаметаи дуқамчинакдори луч пайдо мекунанд. Онҳо байни худ омезиш меёбанд. Дар обсабзҳои гетероталичний ғаметаҳои фардҳои гуногун бо ҳам омезиш меёбанд. Эувдорина обсабзи ҷудоҷинса буда, дар тӯдаи мардана ҳар як хүчайра (бидуни чор хүчайраи дар пеш буда) 64-тоги нутфаҳои дарозрӯяи зардча пайдо мекунанд. Нутфаҳо тухмхүчайраҳои тӯдаи занонаро бордор мекунанд.



Расми 40. Волвокс

1-тӯда бо кураи духтарӣ, 2-як қисми тӯда (т-тухмхүчайра, н-бандчай нутфаҳо), 3-намуди минтақаи тӯда аз сатҳ (а), 4-худи он дар буриш (б).



Расми 41. Зинаи пайдарпай инкишофи тұдаи дұхтарй.

Дар волвоксқо афзоиши чинсии ҳақиқій бо рохи оогамій мегузарад. Дар байни авлоди волвокс намудхои дучинса ва чудочинса дида мешавад. Аз хүчайраи 5 то 100-уми тұда ба антеридия табдил мейбанд. Аз ҳар як антеридия 64 нутфаи дарозрұяи дұқамчинакдори зарда пайдо мешавад. Аз хүчайрахой 5 то 15 (баъзан то 30) оогамияхой калони курамонанд ташаккул мейбанд, ки дар ҳар яки онҳо якотиги тухмхұчайраи беҳаракати ранги сабз-сиёхча дошта, пайдо мешавад. Бордоршави тавассути нутфаҳои шинокардаомада мегузарад ва зиготай ранги сурхча доштаро пайдо мекунанд. Баъди давраи оромій зигота ба тақсимшавии редуксионій гузашта, дар гониум 4 зооспора пайдо мешавад ва ҳар яки он якотиги тұдаи нави дұхтариро ҳосил мекунад. Дар намояндахой дигар аз 4-зооспор 3-таи он нобут шуда, танҳо аз яктои зиндамондаи он тұдаи нав ташаккул мейбад. Дар намудхои авлоди волвокс тұдаи нав метавонад бевосита дар дохили зигота (ооспора) пайдо шавад. Аз ин қо ҳаёти нашвии волвоксқо гаплоид буда, танҳо зигота диплоид мебошад. Ба тартиби волвоксқо даххо авлодхои дигар дохил мешаванд, ки онҳо дар обанборхой оби ширин дошта, кулмакхо, чуқуричаҳои обашон тез хушкшаванда, обҳои дараңаи ифлосиашон баланд, дар шакли планктоній, баъзан онҳо дар хокҳои намнок зиндаги мекунанд.

Волвоксқо дар эволютсияи обсабзҳои сабз, хатты сарбастай инкишофро надодаанд. Онҳо дар як зинаи таърихии инкишоф намояндахои волвоксқо қобилияти ҳаракатнокиашонро гум карда, пешохангири (эстафетаро) ба обсабзҳои протококхо додаанд.

Санчиши тесті

1. Синфи волвоксқо мансуби кадом шұғылай обсабзҳо мебошад?

- а) обсабзҳои қабуту сабз
- б) эвгленияҳо
- в) диатомҳо
- г) обсабзҳои сабз

2. Намояндаҳои шӯъбаи обсабзҳои сабз бо қадомроҳ афзоиш мекунанд?

- а) чинсӣ, нашвӣ
- б) гайричинсӣ
- в) нашвӣ, чинсӣ ва гайричинсӣ
- г) танҳо нашвӣ

3. Афзоиши чинсии обсабзҳои сабз бо қадомроҳ мегузарад?

- а) изогами
- б) гетерогами
- в) изогами, гетерогами, оогами, конюгатсия
- г) танҳо бо конюгатсия

4. Обсабзҳои сабз бо қадомроҳ ғизо мегиранд?

- а) фототрофӣ
- б) гетеротрофӣ
- в) миксотрофӣ
- г) фототрофӣ, гетеротрофӣ ва миксотрофӣ

4. Шакли ҳаётии обсабзҳои сабз чӣ гунна аст?

- а) якхӯҷайрагӣ
- б) тӯдагӣ
- в) ришташакл
- г) якхӯҷайрагӣ, тӯдагӣ, ришташакл

5. Тартиби хламидамонада мансуби қадом синф аст?

- а) улотриксҳо
- б) протококҳо
- в) волвоксҳо
- г) конюгатҳо

6. Хламидамонада чӣ гуна соҳт дорад?

- а) риштамонанд
- б) тӯдагӣ
- в) якхӯҷайраи беҳаракат
- г) якхӯҷайраи ҳаракатнок

7. Хламидомонада бо қадомроҳ афзоиш мекунад?

- а) нашвӣ
- б) чинсӣ
- в) гайричинсӣ

г) нашвій, чинсій ва ғайричинсій


8. Намояндаҳои тартиби волвоксҳо чігүна сохт доранд?

- а) риштагій
- б) палмелойдій
- в) тұдагій
- г) коккоидій

Синфи Протококчо ё Хлорококчо (*Protococcophyceae*) ё (*Chlorococcophyceae*)

Обсабзҳои протококчо ё хлорококчо бо надоштани структураи монадӣ, яъне қамчинак дар ҳолати нашвій, аз волвоксҳо фарқ мекунанд. Қарib ҳамаи намояндаҳои онҳо структураи коккоидиро гирифтаанд. Баъзан дар онҳо структураи палмелойдій (танҳо дар як намуд- *Protosiphon botrioides*) сифоній, риштагій ва структураи лавҳагии содда дида мешавад. Онҳо сохти якхұчайрагій ва сенобиалий, баъзан тұдагій доранд.

Монандии онҳо бо волвоксҳо дар он аст, ки ҳангоми афзоиши ғайри чинсій, ҳұчайраи нав дар дохили ҳұчайраи модарій пайдо мешавад ва сабзиши минбаъдан онҳо аз хисоби калоншавии ҳұчайраҳои талом, на бо роҳи тақсимшавии ҳұчайраҳо ба амал меояд. Як зумра намуди обсабзҳои хлорококчо қобилияти пайдо намудани зооспораҳоро доранд. Дар дигар намудхо чунин шакли спора пайдо намешавад.



Расми 42. Обсабзҳои якхұчайраи протококчо-*Protococcales*:

А-хлорокок-*Chlorococcum*, Б-хлорелла-*Chlorella*:

1-шакли асосии ҳаётій, 2-ташаккулёбии зооспора, 3-зооспора, 4-изогамия, 5-апланоспораҳо.

Ҳамаи намудҳои обсабзҳои протококчо (ё хлорококчо) дар ҳолати нашвій организмҳои гаплоидианд. Протококчо қобилияти бо роҳи чинсій афзоиш намуданро доранд. Дар онҳо шакли афзоиши

чинсии изогамӣ бештар мушоҳида мешавад, танҳо дар баъзеи намояндаҳо (дар Golenkina ва баъзе намудҳои дигари ин синф) раванди чинсии оогамӣ дида мешавад. Инро бори аввал Д.А. Коршаков кашф намуда буд ва бо номи ботаники москвагӣ М. И. Голенкин номгузорӣ кардааст.

Протококҳои якхӯҷайраи қадима, ба хламидмонада бисёр монанд буда, бо гумкардани қамчинакашон фарқнок шуданд. Ҷилди ҳӯҷайраҳои лӯндашакли онҳо аз моддаҳои пектинию селлюлозӣ таркиб ёфтаанд. Дар доҳили ҳӯҷайраҳои онҳо хроматафори табақчашакл бо як пиреноид ва як ядро дар ҷуқуричаи хроматафор ҷойгиранд. Дар баъзе намояндаҳо ду вакуолияи кашишҳӯранда ва ҳатто ҷашмчай сурҳ, ки барои обсабзҳои ҳаракатнок ҳосанд мушоҳида мешавад. Чунин соҳт ва шакл барои хлорококк бидуни вакуолияи кашишҳӯранда ва ҷашмчай сурҳ ҳос аст. Вай дар обҳои ширини аз моддаҳои органикӣ бой, пӯстлоҳи дараҳтҳо, тубаки гулҳои хонагӣ, таркиби гулсангҳо ҳамчун симбионт, сукунат дорад. Аз ҳама беш дар ҳокҳои сернам- то 140 кг дар як гектар ҷамъ мешаванд. Танҳо тавассути зооспора афзоиш мекунанд.

Систокок ё Требуксия (*Cystococcus*)

Зоҳирان ба хлорококк монанд бошад ҳам локин бо доштани хроматофорҳои бисёр, ки дар маркази ҳӯҷайра ҷойгиранд фарқ мекунад. Систокок дар ҳокҳои сернам, қисми поёни пояи дараҳтҳо, кундаи буридашудаи дараҳт, инчунин ҳамчун компоненти обсабз дар таркиби гулсангҳо вомехӯрад.

Афзоиши ғайри чинсӣ дар ин авлод бо роҳи аз 8 то 32 зооспораи лучи дуқамчинакдор, ки дар натиҷаи тақсимшавии пайгиранаи маҳсули доҳили ҳӯҷайра пайдо мешаванд мегузарад. Раванди чинсӣ дар натиҷаи боҳам оmezishёбии изогаметахои дуқамчинакдор, ки ба зооспораҳо шабоҳат доранд амалӣ мешавад.

Авлоди тӯрҷаи обӣ (*Hydrodictyon*) намояндаи шакли сенобиалиӣ доштаи обсабзҳои протококҳо мебошад. Вай бештар дар обҳои ширини обанборҳои ором ё обҳои сустҷараёни аз намакҳои ниртогенӣ бой буда вомехӯрад. Вай шакли турхалтаи сарбастаро дошта, қутри он даҳо см дарозӣ ва 10-15 см паҳнӣ дорад. Ҳар як ҳӯҷайраи он то 1 см дарози дошта, ядри бисёр (то якчанд ҳазор) ва як хроматафори ҳиссашуда ва якчанд пиреноидҳо дорад. Девори ҳалта, ки ҳӯҷайраҳои то 1 см дарози доштаи силиндрикӣ пайдо намудаанд, ин ҳӯҷайраҳо 3-4 тоги ба ҳам пайваст шуда, ҷашмакчаҳои шашқираи тӯрро пайдо кардаанд. Дар қисми марказии ҳар як ҳӯҷайра вакуолияи калон бо шираи ҳӯҷайра ҷойгир шудааст. Ҳангоми афзоиши ғайри чинсӣ протопласти онҳо тақсим шуда аз 7 то 20 ҳазор зооспораҳои дуқамчинакдор, ки ҳар яки онҳо дорои як ядро ва хромотофоранд, пайдо мешаванд. Онҳо аз доҳили ҷилди модарӣ набаромада як мудате дар як ҷой ҳаракат намуда (гӯё»рақс« мекарда бошанд), баъд қамчинакҳояшонро кашида тӯрҷаи нави хурдро пайдо мекунанд ва бо

чилд пӯшида мешаванд. Ҳамин тавр тӯрчаи ҷавон пайдо мешавад. Баъди луобшавии чилди ҳӯҷайраи модарӣ тӯрчаи нав ташаккул ёфта озод мешавад ва аз ҳисоби калоншавии ҳӯҷайраҳо (на аз ҳисоби зиёдшавии миқдори ҳӯҷайраҳо) ҳаҷман калон шуда, ҳӯҷайраҳои он ядроҳои бисёр пайдо мекунанд.


Дар вақти афзоиши ҷинсӣ миқдори зиёди (то 30000) изогаметаҳои хурди дуқамчинакдор пайдо мешаванд. Онҳо аз ҳӯҷайраи модарӣ ҳориҷ шуда, байни худ ҷуфт-ҷуфт копулятсия (омезиш) шуда зигота пайдо мекунанд. Зиготаи курашакли ҳосилшудаи диплоидӣ баъди давраи оромӣ ва тақсимшавии редуксионӣ 4 зооспора пайдо мекунад. Баъди як муддат дар об ҳаракат кардан зооспораҳо қамчинакҳояшонро партофта ором мешаванд ва ҳар яки он ба ҳӯҷайраи бисёрқираи ситорашакли бо ҷилд пӯшидагардида табдил меёбанд ва онро полиэдр номгузори кардаанд. Маҳсули дохили полиэдр ба якчанд зарачаҳо тақсим мешавад ва аз онҳо зооспораҳои нав ташаккул меёбанд. Зооспораҳо баъди як муддат ҳаракат кардан дар дохили полиэдр, зооспораҳо тӯрчаи обии ҷавонро пайдо мекунанд. Баробари луобшавии чилди полиэдр тӯрчаи обии ҷавон озод шуда ба об меафтад ва ба ҳаёти мустаҳқил мегузарад.

Чунин шакли ҳаётгузаронӣ низ ҳоси намояндаҳои авлоди педиаструм (*Pediastrum*), ки бо роҳи планктонӣ ҳаёт мегузаронанд мебошанд. Бисёрядрогиро бидуни ҳӯҷайраҳои тӯрчаи обӣ боз дар протококҳои якҳӯҷайрагӣ мисол дар *Protosiphon botryoides*, ки дар берун аз об зиндагӣ мекунанд дидан мумкин. Ҳӯҷайраи вай қисми рӯизамиинӣ ва зери заминӣ дорад. Аз қисми рӯизамиинӣ, ки андозаи он то 1,5 мм дарозӣ ва 0,5 мм паҳнӣ дорад, ризоиди берангӣ шохнаронда баромада ба замин ворид мешавад. Ядроҳои бешумор ва хроматофори туршакли он дар қисми назди девор ҷойгиранд. Соҳти сифонӣ гувоҳӣ медиҳад, ки тартиби сифонихо ба протококҳо наздикӣ доранд.

Дар бисёри протококҳо марҳалаи қамчинакӣ нест шудааст. Афзоиши гайри ҷинсии онҳо дар натиҷаи пайдарҳам тақсимшавии протопласти дохили чилди модарӣ ба якчанд ҳӯҷайраҳои беҳаракат автоспора мегузарад. Ин ҳӯҷайраҳо пайдошуда аз дохили ҳӯҷайраи модарӣ набаромада ба худ ҷилд ва дигар маҳсусиятҳое, ки барои фарди бавоярасида ҳос аст пайдо мекунанд. Дар намудҳои шакли тӯдагӣ дошта, тӯдаи ҷавон дар ҳамин ҷой ташаккул меёбад ва баъди кандашавӣ ё луобшавии чилди модарӣ, онҳо озод (ҳориҷ) мешаванд.

Чунин тарзи афзоиши эҳтимол ба шакли ҳаётгузаронии планктонии обсабзҳо алоқаманд бошад, чунки барои паҳншавии онҳо дар об пайдоиши зооспораҳо дигар зарурият надорад. Аз ин лиҳоз (эҳтимол) дар бисёри протококҳо афзоиши ҷинсӣ мушоҳида намешавад ва афзоиши онҳо танҳо тавассути автоспораҳо мегузарад. Ба қаттори чунин обсабзҳо хлорелла, анкистродесмус (*Ankistrodesmus*), сенедесмус (*Scenedesmus*) – ро номбурдан мумкин. Ба авлоди хлорелла (*Chlorella*) обсабзҳои якҳӯҷайрагии дар обҳои ширини обанборҳо, дар

хок, пүстлохи дарахтҳо зиндаги кунанда мансубанд. Спораҳои хлорелла қамчинак надоранд ва тавассути ҷараёни об паҳн мешаванд. Чунин спораҳои беҳаракатро аплоноспора меноманд.



Расми 43. Протококҳо:

1-сенедесмус; 2-анкистродесмус; 3-голенкиния; 4-педиастрим.

Онҳо дар ҳучайраи модарӣ ба микдори 8 – спора пайдо мешаванд ва баъди порашудани девори ҳучайраи модарӣ ба берун хориҷ мешаванд. Хлорелла қобилияти ниҳоят баланди афзоиш дорад. Вай танҳо бо роҳи гайри ҷинсӣ афзоиш мекунад. Хлорелла ба қаттори обсабзҳои аҳмиятноктарин дохил мешавад. Хлорелларо дар шароити лабараторӣ бо осонӣ парвариш намудан мумкин ва он объекти хуб барои омӯзиши фотосинтез мебошад. Маълум гардидааст, ки хлорелла дар давоми фаъолияти худ аз 10 то 12% неруи рӯшноиро (растаниҳои руизамин ҳамагӣ 1-2%) истифода мекунад.

Дар ҳучайраи хлорелла микдори зиёди моддаҳои ғизӣ, витаминҳои В, С ва К, антибиотики хлорилин захира мешаванд. Аз инлиҳоз хлорелларо барои парвариш намудани дафниҳо, ки худ ҳӯроки хуби моҳичаҳо мебошад, дар заводҳои моҳипарварӣ истифода мекунанд.

Ба синфи протококҳо ё хлорококҳо зиёда аз 100 авлод ва 700 намуд дохил мешавад. Онҳо дар обанборҳои шириноб (баъзан «гулшукуфт»-ро пайдо мекунанд) ва инчунин дар хокҳои намнокии баланд дошта, зиндагӣ мекунанд. Баъзан онҳо девори зарфҳои обашон як муддати тӯлонӣ нигоҳдоштаро рангнок (сабз) мекунанд. Чунки онҳо бо ҳамроҳии зарачаҳои гарду хок ба онҷо афтидаанд.

Баъзе аз протококҳо бо роҳи симбиозӣ дар гулсангҳо ва гидраи сабз зиндагӣ мекунанд.

Санчиши тести

1. Обсабзи хлороккок бо қадом роҳ афзоиш мекунад?

- а) чинсӣ-изогамӣ
- б) нашвӣ
- в) тавассути спора
- г) тавассути зооспора

3. Афзоиши чинсӣ дар обсабзи систокок бо қадом роҳ мегузарад?

- а) изогамӣ
- б) гетерогамӣ
- в) оогамӣ
- г) конюгатсия

4. Спораҳои бекамчинаки хлорелларо чӣ меноманд?

- а) зооспора
- б) аплоноспора
- в) ооспора
- г) мейоспора

4. Обсабзи хлорелларо дар кучо истифода мебаранд?

- а) ба сифати пору дар кишоварзӣ
- б) ба сифати ҳӯрокӣ барои парвариши дафниҳо, ки худ ҳӯроки хуби моҳичаҳо мебошад
- в) барои истеҳсоли спирт
- г) барои истеҳсоли селлюлоза

5. Протококҳо ба роҳи симбиозӣ дар таркиби қадом организмҳо зиндагӣ мекунанд?

- а) дар волвоксҳо
- б) дар ушнаҳо
- в) дар гулсангҳо ва гидраи сабз
- г) дар конюгатҳо

Синфи Улотриксҳо - (*Ulothrichophyceae*)

Синфи улотриксҳо миқдори зиёди обсабзҳои сабзи гуногуншаклро дар бар гирифтааст. Онҳо соҳти риштагӣ ё лавҳагӣ дошта, аз ҳучайраҳои бисёри як ядродор (бидуни сфероплеи бисёрядродор) таркиб ёфтаанд. Шакли қабатии онҳо метавонад гуногун бошад. Дар баъзе намудҳо танаҳои риштагии дар об озодона шинокунанд ва дар дигараш, дар ягон субстрат часпанда, пайдо мекунанд. Танаҳо метавонанд шохронда ё шохнарондаи дар субстрат хобанд ва ростистоянда шаванд. Баъзан дар ҳудуди як соҳтори қабатӣ ҳамаи шаклҳои номбаршударо (соҳти гуногуништагӣ ё гетеротрихалиӣ) дидан мумкин. Онҳо метавонанд алоҳида сабзиш кунанд, дар як макон ҷамъ шаванд ё чимтол пойдо

кунанд ва дар тӯдаи луобӣ пайваст бошанд. Шакли лавҳагӣ метавонад якқабата, дуқабата ё дар мавридиҳо алоҳида бисёрқабати дар субстрат хобанда, танҳо аз як ҷой ҷаҳонӣ, лавҳаги ҳамвор, халтамонанд ва гайра шавад. Кутри онҳо хеле гуногун аз риштагии микраскопӣ, то лавҳагии макрофитӣ, бо лавҳаи масоҳаташ садҳо сантиметр квадратӣ мешаванд. Дар ҳӯҷайраҳои онҳо якторӣ баъзан якчанд ҷонварӣ ҳордадаанд. Ҳордадаанд ҳамаи ин гуногуни имконият медиҳад, ки абзабзҳои синфи улотриксҳоро ба якчанд тартиб ҷудо кунанд. Мувоғиҳи таснифоти ҳозира ин синф ба 7 тартиб: улотриксҳо (*Ulotrichales*), эдогонияҳо (*Oedogoniales*) сфероплеевиҳо (*Sphaeropleales*), силиндрокапсихо (*Sylindrocapsales*) ва схизогонияҳо (*Schizogoniales*) улвовиҳо (*Ulvales*), хетофоровиҳо (*Chaetophorales*) ҷудо кардаанд.


Тартиби Улотриксҳо (*Ulotrichales*)

Ба тартиби улотриксҳо обсабзҳои соҳти талломӣ риштагии шохнаронда дошта мансубанд. Ҷойгиршавии ҳӯҷайраҳо дар ришта пай дар пай мебошанд. Ҳар як ҳӯҷайра иқтидори тақсимшавӣ дорад ва дар сабзиши обсабз иштирок мекунад, ҳамчунин ҳамаи ҳӯҷайраҳо метавонанд спора ва гамета пайдо кунанд. Танҳо ҳӯҷайраи базалӣ (ҳӯҷайраи беранги дар асоси риштабуда) чунин қудрат надорад. Вай барои ба субстрат ҷаҳонӣ риштаи обсабз (дар шаклҳои ҳаётгузаронии бентосӣ доштаи обсабзҳо) хизмат мекунад. Ҳар як ҳӯҷайраи улотрикс ҳудмухтор мебошад. Ҳусусияти регенератсия ва афзоши нашвии онҳо ба ҳамин ҳудмухтории ҳӯҷайраҳо вобастагии калон дорад. Ҳӯҷайраи алоҳида ё як қисми ришта метавонанд бо осонӣ аз риштаи фарди модарӣ қандо шуда, ба ҳаёти мустаҳқил гузарад. Ба ин тартиб 16 авлод дохил мешавад ва яке аз авлодҳои намудҳои бисёрдоштаи он улотрикс (*Ulotrix*) (номи ҳалқии он ҷомаи қурбонӣ) мебошад. Намудҳои улотрикс (ҳоло зиёда аз 25 намуди он маълум аст) асосан дар обҳои ширини ҷараёни суст дошта, обанборҳо, ҳавзҳо ва танҳо як зумраи қами онҳо дар обҳои нисбатан шӯр ва баҳрҳо зиндагӣ мекунанд. Намуди бештар паҳншуда ва ҳаматарафа омӯхташудаи он улотрикси опоясан (*Ulotrix zonata*) мебошад. Талломи улотрикс аз риштаи шохнарондаи дарозиаш беохир, ки дар оғози сабзиш тавассути ҳӯҷайраи фонашакли базалӣ ба субстрат мечаспад иборат аст. Ҳӯҷайраҳои ришта слиндрикӣ ё каме бочкашакли кутоҳ мебошанд. Ҷилди ҳӯҷайраҳо одатан тунук буда, локин метавонанд гафс гардида қабатнок шаванд. Ҳӯҷайраҳои улотрикс ба мисли дигар ҳӯҷайраҳои обсабзҳои ин тартиб дорои ҳордадаанд ягонаи назди девор, бо як ё якчанд пиреноид ва як ядро мебошанд.

Афзоши нашвии улотрикс бо роҳи ба якчанд бандчаҳои (сегмент) кутоҳ тақсимшавии риштаи нашвӣ, ки аз ҳар яки ин бандчаҳо риштаи нав ташаккул меёбад мегузарад. Одатан бо ин роҳ улотрикс начандон

бисёр ба мисли обсабзҳои дигари ин тартиб, ки сохти риштаи ковок доранд афзоиш мекунад. Афзоиши ғайричинсӣ тавассути зооспораҳо, ки дар ҳамаи ҳӯҷайраҳои ришта, бидуни ҳӯҷайра базалӣ пайдо мешаванд мегузараад. Инкишофи зооспораҳо ба мисли гаметаҳо аз ҳӯҷайраҳои нӯги ришта оғоз ёфта, тадриҷан ҳӯҷайраҳои поёниро фаро мегирад. Зооспораҳо ҳӯҷайраҳои тухмшакли ҷорқамчинакдор мебошанд. Қамчинакҳо дар пеши тана ҷоёгиранд. Онҳо дорои стигма, (чашмча) якчанд вакуолияҳои кашишҳӯранда ва хлоропласти назди деворианд. Дар улотриксӣ опоясан ду типи зооспора – макрозооспора (зооспораҳои калон) ва микрозооспора ё зооспораи хурд пайдо мешавад. Макрозооспораҳои калон тухмшакл буда, охири танаи нӯгтез доранд ва дар пеши танаи онҳо стигма ҷойгир шудааст. Микрозооспораҳо бо хурд будани қутрашон, доштани охири танаи доирашаклашон, ҷойгир будани стигма дар маркази зооспораҳо фарқ мекунанд. Мумкин қадар зооспораҳо марҳалаи гузариш дар байнӣ макрозооспораҳо ва гаметаҳо бошанд. Зооспораҳо тавассути сурохичаҳои дар паҳлӯи ҳӯҷайра буда, хориҷ мешаванд. Онҳо дар ҷилди умумии лӯобӣ ҷоёгиранд, ки баъди якчанд сонияи хориҷшавӣ, ҷилди лӯобӣ мекафад. Баъди яқдavraи кутоҳ зооспораҳо тавассути нӯги пешашон ба ягон субстрат (такягоҳ) менишинанд ва бо ҷилди тунуки селлюлозӣ пӯшида, шуда ба сабзиш оғоз мекунанд. Зооспораи сабзидаистода ба шакли аммудӣ кашида шуда ба ду қисм тафриқа (дифференсия) мешаванд. Аз қисми поёнӣ, ки хлоропласт надорад ҳӯҷайраи базалӣ (яъне ба субстрат часпанда) ҳосил мешавад ва болоӣ тақсим шуда ҳӯҷайраҳои нашвиро пайдо мекунад. Дар улотриксӣ опоясан зооспора тавассути қисми қафояш нишаста, аз паҳлӯяш сабзишро сар мекунад (на ба тарзи аммудӣ). Одатан, бештар зооспораҳо зооспорангияро напартофта, ҷилди тунук пайдо карда, ба апланоспора табдил мейёбанд. Апланоспораҳо баъди вайроншавии ришта озод мешаванд, локин баъзан метавонанд аз зоспорангия набаромада сабзишро оғоз кунанд.

Дар вакти афзоиши ҷинсӣ айнан ба монанди пайдошавии зооспораҳо дар ришта гаметаҳо ҳосил мешаванд. Одатан онҳо дар ҳамон риштаҳое, ки зооспораҳо пайдо шуда буданд, инкишофт мейёбанд. Аз зооспораҳо гаметаҳо бо доштани дутогӣ қамчинак фарқ мекунанд. Афзоиши ҷинсии изогамӣ дорад. Дар раванди афзоиши ҷинсӣ омезишёбии гаметаҳои як ришта ё риштаҳои муҳталиф ба амал меоянд. Зиготай пайдошуда як мудати кӯтоҳ ҳаракат карда, баъд ба ягон субстрат нишаста, қамчинакҳояшро партофта, ба ҷилди гафс пӯшида мешавад ва ба спорофити якҳӯҷайрагӣ табдил мейёбад ва ба давраи оромӣ мегузараад. Дар ин давра ҷамъшавии моддаҳои гизоӣ мушоҳида мешавад. Шаклҳои спорофит хеле гуногунанд, одатан онҳо муддавар буда, ҷилди суфта доранд. Дар баъзе намудҳои баҳрӣ тухмшакл шуда, дар пойчай лӯобӣ менишинанд.



Расми 44. Соҳти улотриксҳо:

1-як қисми риштаи *Yeminella interupta*; 2-*Stichococcus bacillaris*; 3-як қисми риштаи *Ulothrix subflaccida*; 4-макрозооспора *Ulothrix zonata*; 5-микрозооспораи он; 6-сабзиши зооспораи *Ulothrix*; 7-спорофити якхуҷайрагии *Ulothrix* бо зооспораҳо.

Баъди давраи оромии қutoҳ ё тулонӣ зигота ба сабзиш сар мекунад. Сараввал тақсимшавии редуксионии ядрои он мегузарад. Протопласти зигота ба 4-16 қисм тақсим мешавад, ки аз ҳар яки онҳо зооспора ё апланоспораи гаплоидӣ месабзад. Ҳамин тавр барои обсабзҳои дар обҳои ширин сукунат доштаи улотрикс ивазшавии гетероморфӣ ва шакли бечинсии инкишоф хос аст. Гаметафити риштагии бисёрхуҷайра ба спорофити якхуҷайраи диплоидӣ иваз мешавад. Дар намудҳои баҳрӣ мисол улотрикс повисло (*U. falcata*) зигота давраи оромиро гум кардааст ва метавонад бевосита риштаро пайдо кунад, ки дар он зооспораҳо ташаккул меёбанд. Ҳамин тавр доираи инкишофи изоморфӣ (ивазшави насл (чинсӣ ва ғайричинсӣ) аз намуди зоҳирӣ бо ҳам монанд буда, аз ҷиҳати физиологӣ ва ситологӣ фарқ мекунанд) мемонад.

Тартиби Улваҳо (Ulvales)

Улваҳо обсабзҳои макроскопӣ (калонҳаҷм) буда, аз улотриксҳои риштагӣ бо соҳти паренхимӣ фарқ мекунанд. Дар натиҷаи ба якчанд самтҳо тақсимшавии хӯҷайра структураи лавҳагӣ, халтагӣ ва найчагии обсабз пайдо шудааст. (табл.) Ба мисли улотриксҳо қабати улваҳо низ хеле тафриқа шудааст. Хӯҷайраҳои улва ба мисли улотриксҳо дорон хлоропласти ягонаи наздиеворӣ бо як ё якчанд пиреноидҳо ва як ядро мебошад. Ядро ба тарзи барқад дар меҳвари хӯҷайра чойгир шудааст.

Шакли бештар паҳншудаи афзоиш, ин афзоиши нашвӣ мебошад. Яъне аз хӯҷайраи сабзидаистода пайдошавии обсабзи ҷавон. Афзоиши гайричинсӣ тавассути зооспораҳои ҷорҷамчинакдор ё баъзан апланоспораҳо мегузараҷад. Гаметаҳои афзоиши ҷинсӣ ҳурд буда, бо роҳи изогамиӣ ё гетерогамиӣ (анизогамиӣ) мегузараҷад. Ӯзви маҳсуси афзоиши пайдо накардаанд. Гамета ва зооспораҳо дар хӯҷайраҳои муқарарии нашвӣ, ки то давраи бороварӣ аз дигар хӯҷайраҳо ягон хел фарқият надоранд пайдо мешаванд. Дар ҳар як хӯҷайра 16-64 гамета ва 4-16 зооспора ташаккул мейбанд. Зигота ва зооспораҳо дар шароити барои сабзиш номувоғиқ ба мудати тӯлонӣ қобилияти сабзишашонро нигоҳ дошта метавонанд, локин дар шароити мувоғиқ бо тезӣ ба сабзиш оғоз мекунанд.

Дар муқоиса бо улотриксҳо, улваҳо, гаметофит ва спорофити нисбатан инкишофёftai мустаҳқил доранд, инчунин дар онҳо шаклҳои изоморфӣ афзоиши ҷинсӣ ва гайричинсӣ тарақи карда аст. Танҳо дар шакли нисбатан суст ташаккулёftai ин обсабзҳо спорофити якхӯҷайрагӣ нигоҳ дошта шудааст, ки вай тадриҷан ба гаметофити бисёрхӯҷайра иваз мешавад.

Намояндаҳои тартиби улваҳо дар шароитҳои гуногуни экологӣ зиндагӣ мекунанд. Онҳоро дар баҳрҳои ҳамаи минтақаҳои иқлимиӣ, аз Арктика то тропика дидан мумкин. Асосан намояндаҳои ин тартиб дар баҳрҳои арзи мутадил ҳаёт мегузаронанд. Ин тартибро ба 4 оила ҷудо намудаанд. Оилаи аз ҳама васеъ паҳншуда – улва (*Ulvaceae*) мебошад. Авлоди асосии ин улва – шакли лавҳагии қалони дуқабатай канорҳояш ҷиндор (гофрированный) дорад. Шакли лавҳагиро вай дар натиҷаи тақсимшавии барқади хӯҷайраҳои шакли риштаги доштаи аввалини обсабз гирифтааст. Дар доираи инкишофи онҳо ивазшавии изоморфӣ ду насли аз ҷиҳати намуди зоҳири якхела, локин афзоиши гуногун дошта, якеаш (спорофит) бо зооспораҳо, дигараш (гаметафит) бо роҳи ҷинсӣ, яъне омезишёбии изогаметаҳо мушоҳида мешавад. Зиготаи дар натиҷаи омезишёбии гаметаҳо пайдошуда бедавраи оромӣ ва бетақсимшавии редуксионӣ сабзиш мекунад. Аз вай (зигота) спорофити диплоидӣ пайдо мешавад, ки ҳар як хӯҷайраи он метавонад ҳамчун зооспорангия амал (фаъолият) кунад. Пеш аз пайдошавии зооспораҳо тақсимшавии редуксионии ядроҳо мегузараҷад. Аз зооспораи гаплоидии пайдо шуда, гаметафит инкишофт мейбад, ки бо намуди зоҳири аз спорофит фарқ мекунад. Гаметафитҳо гетероталиҷнӣ мебошанд.

Намудҳои улва бо ном «хруши (салати) баҳрӣ» маълум аст. Сокинони мамлакатҳои назди баҳрӣ онҳоро ҳамчун ғизо истеъмол мекунанд.


Тартиби Хетофорҳо (Chetophorales)

Хетофорҳо бо гуногуншаклии намояндаҳояшон дар байни обсабзҳо ҷои аввалро мегиранд. Тамоми онҳо ба мисли улотриксҳо аз риштаҳои якқатора ҳуҷайрадор таркиб ёфтаанд, локин риштаҳои хетафораҳо шоҳрондаи хобанда ё шоҳрондаи амӯдиро гирифтаанд. Структураи гуногунриштагӣ яке аз аломатҳои асосии фарқноки хетофорҳо аз улотриксҳо мебошанд, локин дар ҳудуди тартиб структураи хобанда ва амудӣ на ҳамеша якхела хуб зоҳир гардидаанд, бештар ин ё дигара什 редуксия шуда, ё пурра инкишоф намеёбанд. Ин гуногуншаклии калони морфологиро пайдо кардааст. Дар бисёри хетофорҳо аломати маҳсусгардии баланд, дар соҳтори системаи нашвӣ ва репродуктивӣ (узви растаниӣ, ки вазифаи афзоишро иҷро мекунад) мушоҳида мешавад.

Дар риштаи аксарияти обсабзҳои тартиб муякчаҳо ё пашмакчаҳо пайдо мешаванд. (Тавассути ин пайдошавиҳо онҳо чунин номро гирифтаанд). Муякчаҳои хетофорҳо одатан ду хел мешаванд, якеаш навдаҳаи охири ҳуҷайра буда, ба дарозӣ кашида шудааст ва маҳсули ҳуҷайрагӣ надорад, дигара什 вай гурми (баромадӣ) ҷилди ҳуҷайра мебошад. Гарчанде, ки муякчаҳо хоси ҳамаи хетофорҳост, локин онро аломати асосии хетефорҳо набояд шуморид. Чунки обсабзҳои хокистарранг ва сурҳи гуногунришта ҳам чунин муякчаҳо пайдо кардаанд. Аксарияти намояндаҳои обсабзҳои хетофора организмҳои дар обҳои ширин зиндагони кунанда мебошанд. Танҳо як миқдори ками онҳо бошандагонӣ баҳрҳоянд.

Тартиби хетофорҳоро ба панҷ оила ҷудо намуданд, ки сетои онҳо: хетофорҳо (*Chaetophoraceae*), трентеполихо (*Trentepohliaceae*) ва колеохетҳо (*Coleochaetaceae*) бештар диққатҷалбкунанда аст.

Авлоди драпарналдия (*Draparnaldia*) хоси оилаи хетофорҳо буда, дар обҳои ширин сукунат дорад. Вай структураи хобанда пайдо накардааст. Локин структураи амудии нағз инкишофёфта дорад. Структураи амудӣ ба навдаҳои дароз ва қутоҳ тафриқа шудааст. Навдаҳои дароз аз ҳуҷайраҳои калон бо хлоропласти канорҳояш дандонадор (дандонашакл), ки дар қисми маркази ҳуҷайра ҷойгир аст таркиб ёфтааст.




Расми 45. Улотриксҳо:

1-драпарналдия; 2-трентополия; 3-плеврокок; 4-улва: а-буриши таллом, б-намуди умумӣ.

Навдаҳои кутоҳ зичшохронда шудаанд ва шохаҳо ба тарзи ҳалқагӣ (мутовкагӣ) дар атрофи тири асосӣ ҷойгиранд. Ҳуҷайраҳои шохчаро пайдо карда хлоропластҳои канорашон бутун бударо додаанд ва онҳо қисми зиёди ҳуҷайраро фаро гирифтаанд. Нӯги ин навдаҳаҳо бо муюнчаҳои дароз меанҷомад. Навдаҳои кутоҳ вазифаи ниҳоят муҳим, яъне ассимилятсияро иҷро мекунанд, навдаҳои асосӣ пеш аз ҳама вазифаи такягоҳ, механикиро иҷро мекунанд. Драпарналдия тавассути ризоидҳои бисёрхӯҷайрагӣ ба субстрат мечаспад. Ба ин оила обсабзи бисёр акоиб фритчиелла (*FritschIELLA*) дохил мешавад.

Фритчиелла (*FritschIELL Tuberosa*) ягона намудест, ки ба ҳаётгузаронии руизамини мутобиқ шудааст. (расми 221). Дар рӯи замин

риштаҳои хобандай ў паҳн шудааст, ки аз он ба поён (ба замин) ризоидҳо ва ба боло риштаҳо дар шакли амӯдӣ месабзанд. Риштаи амӯдии рӯизаминиӣ зич шохронда шуда, банди навдачаҳоро пайдо мекунад ва онҳо вазифаи фотосинтезро ичро мекунанд.




Расми 46. Соҳти хетофорҳо:

Фритчиелла-*Fritschiella tuberosa*. а-риштаи хобанда; б-ризоидҳо; в-риштаи амудӣ.

Зооспора ва гаметаҳо танҳо аз ҳуҷайраҳои риштаҳои зеризаминиӣ пайдо мешаванд. Фритчиелла ивазшавии изоморфии наслро дорад. Ба ақидаи баъзе ботаникҳо обсабзҳои чунин соҳт, ва ҳаётгузарони дошта, метавонанд пешгузаштагони растаниҳои рӯизаминиӣ бошанд.

Оилаи Трентеполихо (*Trentepohliaceae*)

Ба ин оила обсабзҳои нисбати хетофорҳо ташаккули хуб дошта, дохил мешаванд. Аксарияти авлодҳои оила ҷисми нағзинкишофёфтai амӯдӣ ва хобандагӣ доранд. Локин дар онҳо муяқчаҳо пайдо нашудаанд. Спорангияи трентеполихо ҳуҷайраи маҳсусгардида буда, аз ҳуҷайраҳои нашвӣ бо шаклашон фарқ мекунанд. Намояндаи маълуми оила трентеполия (*Trentepohlia*) мебошад. Ин обсабзи васеъ паҳншуда буда, ба мисли хокай ранги гулобӣ ё хокистарӣ дошта, дар болои сангҳо, кундаи буридашудаи дараҳтҳо, хонаҳои рутубатдори ҷӯбин ҷамъ мешавад. Сабаби рангин будани терентеполия дар он аст, ки дар ҳуҷайраҳои он гематаҳром-пигмент аз гурӯҳи каротинондҳо мавҷуд аст. Бисёри намудҳои трентеполе, қисми таркибии обсабзии гулсангҳоро ташкил намудаанд. Ин обсабз бештар дар шароити иқлими тропикаи намнок хеле хуб сабзиш ва афзоиш мекунад.



Расми 47. Сохти трентаполи (*Trentepohlia*):

1-як қисми амудии чизм; 2-4-пайдошавии қалпоқ дар нӯги хучайра; 5-8-хучайра бо хлоропластҳо; 9-ришта бо спорангияҳои дар пойча буда; 10-11-пайдошавии спорангия (аз паҳлӯ). а-қисми хобанда, б-риштаи амудӣ, в-спорангия дар пойча.

Афзоиши нашвӣ бештар ба қисмҳои алоҳида булакшавии ришта мегузарад. Дар фасли намнокии сол афзоиши чинсӣ ва гайричинсӣ мегузарад. Афзоиши ғайри чинсӣ, дар инҳо бо роҳи пайдо намудани зооспораҳои ду – чор қамчинакдор, дар зооспорангияҳо ва чинсӣ – тавассути изогаметаҳои дуқамчинакдор мегузарад. Зооспорангияҳо дар шохаҳои каме боло бардошта шуда пайдо мешаванд. Онҳо аз ришта (танаи нашвӣ) қанда шуда тавассути шамол паҳн мешаванд.

Санчиши тестӣ

1.Мувофиқат кунонед, ба қадом тартиб мансубанд?

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| а) хламидомонада | 1. Протококҳо |
| б) тӯрчай обӣ, систокок | 2. Волвоксҳо |
| в) пондфина, эудорина | 3. Хламидомонада |
| г) драпарналдия, фритчиелла | 4. Хетофорҳо |

2.Протококҳои якхучайра аз хламидомонада бо чӣ фарқ мекунад?

- а) надоштани афзоиши чинсӣ
- б) надоштани афзоиши нашвӣ
- в) надоштани қамчинак
- г) пайдо кардани зооспораҳои чорқамчинакдор

3.Систокок дар таркиби қадом организмҳо ҳамчун симбиоз фаъолият мекунанд?

- а) ушнаҳо
- б) гулсангҳо
- в) эвглинияҳо
- г) улотриксҳо

4. Намудҳои авлоди тӯрчай обӣ дар чӣ гунна мухит ҳаёт мегузаронанд?

- а) хокҳои сернам
- б) обҳои шӯри бенитроген
- в) обҳои ширини обанборҳои ором ё суст, ҷараёни аз намакҳои нитрогенӣ бой
- г) дар пӯстлоҳи дарахтҳо

5. Афзоиши чинсӣ дар тӯрчай обӣ бо қадом роҳ мегузарад?

- а) оогамӣ
- б) гетерогамӣ
- в) изогамӣ
- г) конъюгатсия

6. Сабаби рангин будани обсабзи терентополия дар чист?

- а) нурҳои ултрабунафши офтоб
- б) доштани намакҳои нитрогендор
- в) дар ҳуҷайраҳои он пигменти гематаҳром аз гӯруҳи каротиноидҳо мавҷуд аст
- г) таъсири ҳуҷайраҳои обсабзҳои ҳамзист

Синфи Сифонихо (*Siphonophyceae*)

Ба ин синф обсабзҳои сабзе дохил мешаванд, ки аз дигар намояндаҳои шӯъбаҳо бо доштани соҳти ғайри ҳуҷайрагӣ фарқ мекунанд. Тафриқаи (дифференсатсия) намуди зоҳирӣ хеле мураккаб доранд ва бештар ба растаниҳои баргуபոյдор монанд мебошанд. Аҷоиботи онҳо дар он аст, ки ҷисми калону мураккаб ва гуногуншакли онҳо аз як ҳуҷайраҳои азимчуса соҳта шудаанд. Баъзан талломи онҳо тавассути деворчаҳои ҳархела ба минтақаҳои (сегментҳо) дороӣ як ё бисёරядро буда, чудо шудаанд. Соҳти ғайриҳуҷайрагӣ доштаи ин обсабзҳоро сифон меноманд. Новобаста ба надоштани девори байни ҳуҷайрагӣ, онҳо асосан организмҳои якҳуҷайра нестанд, бештар талломи онҳо ин комплекси ба пурагӣ ба ҳуҷайраҳо тақсим нашуда аст. Ҳусусан ин барои намояндаҳои бисёրядродори синф хос аст. Метавон гуфт, ки зиёдшавии ядроҳо ин натиҷаи раванди бо пурагӣ тақсим нашудани ҳуҷайраҳост. Вақте, ки ядро тақсим шуд, ситоплазмаи ҳуҷайра тақсим нашуда, бетағийр мемонад. Ҳамин тавр миқдори ядроҳо дар ҳуҷайра зиёд шуда, худи ҳуҷайра бетағийр мемонад.


Дар дохили сифонҳо вакуолияи марказии калон ва ситоплазмаи назди деворӣ ҷойгиранд. Дар ситоплазма бидуни як ё якчанд ядроҳо боз як ё хлоропластҳои бисёр маҳфузанд. Хлоропластҳои сершумор шакли лаълиҷа ё дукро гирифтаанд. Дар вақти хлоропласт якто будан,

вай сохти түршаклро мегирад. Фарқияти қиддің дар байни ин ва ё он типии хлоропластҳо нест, чунки хлоропласти түршакл эхтимол аз якчанд хлоропластиҳои хурди боҳам часпида пайдо шуда бошад.

Дар хлоропластиҳои инҳо бидуни пластидҳои муқаррарие, ки дар обсабзҳои сабз мавҷуданд, боз ду пигменти ба худ хос аз гурӯҳи каротиноидҳо - сифонеин ва сифоноксантин дида мешавад. Сифонҳо гурӯҳи ниҳоят қадимтарин буда, аз бисёри обсабзҳои сабзи дигар пештар пайдо шудаанд. Миқдори умумии намояндахое, ки ҳоло арзи вучуд доранд начандон бисёранд. Онҳо ба 400-500 мерасанд. Қарib 90% ҳамаи сифонҳои замони ҳозираро организмҳои баҳрӣ ташкил намудаанд. Танҳо баъзе намояндаҳо, оилаҳои дараҷаи ташаккулашон баланд, дар обҳои ширин паҳн шудаанд. Сифонҳо асоси дар баҳрҳои тропикӣ мутобиқ шудаанд ва танҳо баъзе намудҳо ба баҳрҳои зонаҳои иқлими мутадил дошта ворид шудаанд. Ин синфро ба се тартиб: сифонихо (*Siphonales*), дазикладияҳо (*Dasycladales*) ва сифонокладиҳо (*Siphonocladales*) ҷудо кардаанд.

Тартиби Сифонихо (*Siphonales*)

Обсабзҳои талломии ин тартиб девори байни ҳуҷайрагӣ пайдо накардаанд, танҳо дар асоси навда ва баъзан дар гаметангияҳо пӯкҳои гуногуншакл пайдо мешавад. Намояндаи характерноки тартиби сифонихо каулерпа (*Caulerpa prolifera*) мебошад.



Расми 48. Сохти каулерпа

1-4-сохтори муҳталифи навдаҳои амудии боло, 5-«склети доҳилӣ» ризома (пояреша) дар буриши кундалангӣ.

Каулерпа талломи дар субстрат хобандадашта, кӯтри он то 50 см дарозӣ (баъзан аз ин ҳам зиёдтар) мерасад. Аз намуди зоҳирӣ вай пояреша бо решашои иловагӣ ва барги калонро ба хотир меоварад. Ковокии талломи ҳучайра девори мобайни надорад, локин тасмаи селлюлозӣ мегузараад, ки вай ҳамчун такягоҳи «болори чубин» хизмат мекунад.


Дар каулерпа ба ғайр аз хлоропласти сабз боз пластиди берангӣ дигар ё лекопластҳо дидо мешаванд ва онҳо дар захира намудани оҳар иштирок мекунанд.

Дар дигар обсабзҳо танҳо хлоропласт ёфт шудааст.

Афзоиши нашвӣ дар хаёти ин обсабзҳо мақоми баланд дорад. Кисми аз талломи кандашуда ба ҷои нав афтида, бо осони ба субстрат мечаспад ва сабзишро давом медиҳад.

Афзоиши ғайри ҷинсӣ тавассути зооспораҳо дар каулерпа дидо намешавад. Эҳтимол дар зинаи эволютсия ин шакли афзоиш дар

намояндаои аз ҷиҳати пайдоиш нисбатан ҷавон равнақ наёфтааст. Афзоиши ҷинсӣ бо роҳи изогамӣ мегузарад. Дар каулерпа узви маҳсуси афзоиши-гаметангия дидо намешавад. Гаметаҳо бевосита дар қисмҳои муҳталифи риштаҳои ассимиляционӣ пайдо мешаванд. Тамоми сикли ҳаёти каулерпа дар фазаи диплоидӣ мегузарад.



Расми 49. Соҳти кодиум (Codium:)


1-як қисми буриши барқад тавассути ҷисм; 2-пушак бо пушакчаҳои иловагӣ; 3-пушак бо гаметангияҳо.

Намояндаи дигар ин тартиб кодиум (Codium) мебошад, ки вай ба оилаи кодиевиҳо (Codiaceae) таалуқ дошта, 50 намудро дар бар мегирад. Онҳо дар баҳрҳои субтропӣ инҷунин дар обҳои хунуки нимкураи шимолӣ ва ҷанубӣ паҳн шудаанд. Андозаи намудҳои кодиум аз 5 то 30 см баъзан то ба 8 м (кодиуми калонҷаҷм- *Codium magnum*) мерасад. Хлоропластҳои хурди бешумори онҳо пиреноид надоранд. Лейкопласт пайдо намешавад. Ҷилди кодиум аз моддаҳои калозо- пектинӣ сохта шудааст. Аз каулерпаҳо бо доштани микдори начандон бисёри селлюлоза фарқ меқунад.

Кодиум бо роҳи нашвӣ ва ҷинсӣ афзоиши мекунад. Афзоиши нашвӣ ба мисли каулерпаҳо хеле хуб инкишоф ёфтааст. Вай тавассути қандашавии як қисми таллом, ки бо осони ба субстрат мечаспад, сабзишро идома медиҳад. Афзоиши ғайри ҷинсӣ равнақ наёфтааст. Гаметаҳои афзоиши ҷинсии кодиум дуқамчинақдори нокшакл мебошанд. Гаметаҳои занона хлоропластҳои бисёр бо пиреноидҳо доранд. Гаметаҳои мардона ҳамагӣ 1-3 хлоропласт дошта, пиреноид надоранд. Афзоиши ҷинсӣ бо роҳи изогамӣ мегузарад. Зигота одатан бе давраи оромӣ сабзиш мекунад. Насли ҷавони пайдошуда боз гамета пайдо мекунад ва бо ҳамин доираи инкишоф ба анҷом мерасад.

Тартиби Дазикладиҳо (Dasycladales)

Ба дазикладиҳо 10 авлод мансуб аст. Талломи онҳо аз як ҳуҷайраи азимчусса сохта шуда, шаклҳои мураккаби морфологиро пайдо намудаанд. Аз дигар обсабзҳои синфи сифониҳо бо доштани талломи як ядронок фарқ мекунад. Дар ҳолати нашвӣ ядроҳо дар ризоидҳо ҷойгир мешаванд. Пеш аз гаметапайдошавӣ ядри аввалин якчанд маротиба тақсим мешавад ва ядри духтарии нав пайдошуда ба гаметангияҳои инкишофёфтагистода мегузаранд. Хлоропластҳои бисёри лаъличашакл ё эллипсоидшакл доранд, дори пиреноид ё бепиреноид мешаванд. Намояндаи хеле маъмули ин тартиб дазикладус (*Dosycladus*) мебошад. Тири марказӣ дар ин обсабзҳо шакли пуфаки борик, ки дарозиаш то ба 5 см мерасад гирифтааст. Бағайр аз асос бокӣ бо ҳалқаҳои аз 10-15 навда таркиб ёфта, пӯшида шудааст. Ҳар як шоҳа дар навбатӣ худ боз ду ё се маротиба шохронда шудааст. Шохчаҳои тартиби дуюм ва сеюм дар нӯги буғуми пештара бо тарзи ҳалқа ҷойгир шуда, тадриҷан борик мешаванд.



Расми 50. Соҳти дазикладиҳо

1-3-дазикладус (*Dosycladus*) 1-намуди берунаи чисми он 2-як қисми буриши кундалangi чисми он 3-нӯги навда бо гаметангия 4-буриши барқад тавассути нӯги навдаи неморис 5-10-асетобулария (*Acetabularia*) 5-8-зинаи аввали инкишоф 9-буриши барқад тавассути чатр 10-хориҷшавии гамета аз систаи болиғ. а-мӯякча, б-гаметангия, в-навдаи бемахсул.

Аз ҷои баромади ҳар як шоҳа борикшавии девори таллом мушоҳида мешавад, локин девори мобайни ҳеч гоҳ пайдо намешавад ва дар байни буғумҳо алоқа дар шакли тасмаи борики протоплазмагӣ мемонад. Деворҳои мобайни дар шакли пӯки маҳсус танҳо дар ҷои афтидаи навда ва дар асоси гаметангияҳо пайдо мешавад. Яке аз хусусиятҳои

характерноки сохти дозикладус дар он аст, ки нүги шохаҳои паҳлӯии таллом боҳам пайваст нашуда озод мемонанд.

Намояндаи дигари ин тартиб асетабулярия (*Acetabularia*) мебошад. Ин обсабзи васеъ паҳнгардидаи маъмул ва объекти хуби омӯзиши тадқиқотчиҳои муҳталиф аст. Сохти талломи онҳо гуногун буда, ба чатр шабоҳат дорад. То пайдошавии узвҳои чинсӣ обсабзи асетабулярия дорои силин드리 марказӣ, бо як ё якчанд буғумҳои шоҳрондаи ба тарзи ҳалқа чойгир шуда мебошад. Талломи бавоярасида шакли чатрро гирифтааст, ки нӯгчаҳои онро гаметангияҳои қалони ба ҳам часпида ё озод пайдо намудаанд (расми 232, 2). Дар зинаи аввали сабзиш ҳамаи намояндаҳои дазикладовиҳо ба ҳам монанд мебошанд (расми 232, 5-8). Ҳангоми инкишифи зигота, системаи шоҳрондаи ризоидҳо ва тири амудии шоҳронда пайдо мешаванд. Дар нӯги ин тир тадриҷан ҳалқаи аввалини буғумҳои паҳлӯй пайдо мешавад. Дар охири мавсими сабзиш қисми амудии таллом нобут мешавад ва дар шароити нокулаии сол танҳо системаи бисёрсола ризоидҳо боқӣ мемонанд. Дар соли дуюм аз ризоидҳо аз нав як ё якчанд тири беузвҳои чинсӣ бо ҳалқаи шохаҳои паҳлӯй месабзанд. Ин раванд дар мудати якчанд мавсум то давраи бороварӣ тақрор мейбад. Баъд навдаҳои боровар (фертили), ки аз навдаҳои нашвӣ бо хуби фарқ мекунанд, пайдо мешаванд. Ҳангоми тартиб додани таснифоти авлод ё намудҳои ин тартиб, асосан ба сохти шохаҳои фертилий дикқати ҷиддӣ дода мешавад.

Дар намояндаҳои замони ҳозираи ин тартиб танҳо афзоиши чинсӣ маълум аст. Афзоиши чинсӣ дар инҳо бо роҳи изогамӣ мегузарад. Гаметаҳо дар гаметангияҳои маҳсус пайдо мешаванд. Дар асетабулярия гаметангияҳо дар нуғи буғумҳои кутоҳи тартиби аввал, ҳамчун ғурми лундашакли (расим 232, 9) ё дар паҳлӯи шохаҳои тартиби аввала пайдо мешаванд. Дар доҳили гаметангияҳо систаҳои деворгафси бисёриядро бо қапкоқчай маҳсус (расми 232, 10) ташаккул мейбад. Систаи ба воя расида гаметаҳои бисёр дорад. Баъди вайроншавии девори гаметангия систаҳо ба муҳит берун мебароянд ва аз он гаметаҳо хориҷ мешаванд. Систаҳо (на зигота) давраи оромиро мегузаронанд.

Аз тартиби сифонокладҳо (*Siphonocladales*) авлоди волонияро (*Valonia*) номбурдан мумкин. Вай ба оилаи валонияҳо (*Valoniaceae*) таълук дорад. Талломи валонияи омосида (*V. ventricosa*) ҳамаги аз як пуфакчай структураи сифонӣ дошта ташаккул ёфтааст ва андозаи он ба як тухми мурғ баробар аст. Дар қисми поёни пуфакча ҳучайраҳои бисёри наскмонанд ҷойгир шудаанд ва аз онҳо ризоидҳо месабзанд. Дар намудҳои валонияи талломи бисёрпуфакчадошта ин ҳучайраҳо ҳаҷман қалон шуда, пуфакчайҳои навро пайдо мекунанд, ки ба пуфакчайҳои модарӣ хеле монанд мебошанд (расми 234, 1-2).

Дар таркиби ҷилди бисёри обсабзҳои сифонӣ оҳак мавҷуд аст ва баъди аз нобутшавӣ, ҷисми онҳо дар шакли таҳнишин нигоҳ дошта мешавад. Боқимондаи ҷисми сифониҳо дар таҳнишинҳои давраи селури поён, ки 400 млн сол умр доранд ёфт карда шудаанд.

Баъзе намудҳои ҳозираи сифониҳо дар ташаккулёбии харсангҳои марҷонии зериобии тропикӣ иштирок мекарданд.

Санчиши тестӣ

1. Дар хлоропласти синфи обсабзҳои сифониҳо кадом намуди пигмент дида мешавад, ки дар дигар обсабзҳо мавҷуд нест?

- а) хлорофилли а
- б) хлорофилли в
- в) фикосиан, фикоэритрин
- г) сифонеин, сифоноксантин

2. Дар обсабзҳои нисбатан ҷавони каулерпа кадом шакли афзоиш инкишоф наёфтааст?

- а) чинсӣ-изогамӣ
- б) нашвӣ
- в) гайричинӣ тавассути зооспора
- г) ҳамаи шаклҳои афзоиш вучуд дорад

3. Дар обсабзи каулерпа узви маҳсуси афзоиш яъне гаметангия инкишоф наёфтааст, пас гаметаҳо дар кучо пайдо мешаванд?

- а) дар зооспорангия
- б) дар оогония
- в) дар қисмҳои муҳталифи риштаҳои ассимилятсионӣ
- г) гамета пайдо накардааст

4. Андозаи кадом обсабзи кодиум ба 8 м мерасад?

- а) кодиуми зудшикан
- б) к. риттера
- в) к. калонҳаҷм
- г) чунин шакли обсабзи кодиум вучуд надорад

5. Дар обсабзи кодиум кадом шакли афзоиш инкишоф наёфтааст?

- а) чинсӣ-изогамӣ
- б) нашвӣ
- в) гайричинӣ
- г) ҳамаи шаклҳои афзоиш инкишоф ёфтааст

6. Дар обсабзи кодиум кадом шакли афзоиши чинсӣ инкишоф ёфтааст?

- а) изогамӣ
- б) гетерогамӣ
- в) оогамӣ
- г) хологамӣ

7. Обсабзи дазикладия аз дигар обсабзҳои синфи сифониҳо бо чӣ фарқ мекунад?

- а) бо доштани талломи бисёрядро
- б) бо доштани талломи якядро
- в) талломи бисёрхӯҷайра
- г) бо надоштани афзоиши нашвӣ

Синфи Конъюгатҳо (Conjugatophyceae)

Ба канъюгатҳо обсабзҳои якхӯчайрагӣ ва бисёрхӯчайрагии риштагӣ дохил мешаванд. Дар онҳо марҳалаи қамчинакдорӣ (зооспора ва гаметаҳои қамчинакдор) дида намешавад. Дар онҳо шакли маҳсуси раванди чинсӣ яъне конъюгатсия хос аст. Дар ҳӯчайраи конъюгатҳо як ядро, хлоропласти калони лавҳа ё тасмашакл мавҷуд аст. Ҷисми нашвии онҳо гаплоид буда, танҳо зигота диплоид мебошад, ки он пеш аз сабзиш бо роҳи редуксионӣ тақсим мешавад. Ба канъюгатҳо 4700 намуд дохил мешавад, ки ҳамаи онҳо дар обҳои ширин, баъзан дар хокҳои сернам, ба ягон субстрат начаспида ҳаёт мегузаронанд. Одатан онҳоро ба чор тартиб (mezotoniaxо, гонатозигҳо, зигнемаҳо ва десмидияҳо) ҷудо мекунанд.


Тартиби Зигнемаҳо (Zygnehatales)

Риштаи бисёрхӯчайраи шохнаронда доранд, бо луҳоб пӯшида шудаанд. Онҳо ба мисли нахи паҳта ҷамъ шуда, дар дохил ё дар рӯи обҳои ором ё сустҷараён шино мекунанд. Ба ин тартиб қариб 17 авлод ва 700 намуд, ки бо гуногуншаклии хлоропластҳояш аз ҳамдигар фарқ мекунанд ворид шудаанд. Яке аз авлодҳои васеъ паҳнгардида ва хеле маъмул спирогира (*Spirogira*) мебошад, ки 340 намудро дар бар мегирад. Намудҳои авлодро бо осонӣ аз рӯи шаклҳои хлоропластҳояшон шинохтан мумкин. Хлоропластҳо 1-2 ё бисёр буда, дар шакли тасмаи васеъ, дар қабати тунуки назди девории ситоплазмаи ҳар як ҳӯчайра ҷойгиранд. Дар хлоропластҳо пиреноидҳои бо оҳар (крахмал) ихота шуда, намудоранд. Ҷисми зиёди ҳаҷми ҳӯчайраро вакуолия бо шираи ҳӯчайра ташкил мекунанд. Дар ҳӯчайра ядро бо ядрочаи калон ҷойгир аст. Ҳамаи ҳӯчайраҳои спирогира қобилияти тақсимшавӣ, ки одатан шабона ба амал меояд доранд. Спирогира тавассути тақсимшавии ҳӯчайраҳояш сабзиш мекунад. Дар аввал ядро баъд худи ҳӯчайра тақсим мешавад.

Афзоиши нашвӣ бо роҳи ба минтақаҳои алоҳида порашавии ришта (таллом) ё баъзан ба ҳӯчайраҳои алоҳида мегузараад.

Дар вақти гузаштани афзоиши чинсӣ - конъюгатсия риштаи ду фарди гетероталичнӣ (бегона) ба тарзи мувозӣ (параллел) ҷойгир мешаванд. Дар ҳӯчайраҳои ру ба рӯи якдигар буда, ғурри пайдо мешавад, ки ба самти якдигар месабзанд. Аз ҷои бо ҳам васлшавии ғурриҳо, девор луҳоб шуда, ҷуйчай капулятионӣ (омезишёбӣ) пайдо мешавад ва ҳӯчайраҳоро бо ҳам мепайвандад. Протопласти фишурдашудаи ҳӯчайраи як фард тавассути ҷуйчай капулятионӣ ба ҳӯчайраи фарди дигар мегузараад. Фарде, ки маҳсулашро медиҳад нарина ва қадоме, ки қабул мекунад занона шуморидан мумкин. Чунин шакли афзоиширо конъюгатсияи зинагӣ меноманд. Конъюгатсияи зинагӣ танҳо барои намудҳои гетероталични спирогира хос аст. Дар намудҳои гомоталични конъюгатсияи паҳлӯи мегузараад, дар ин маврид ҷуякаҳои

капулятсионӣ дар кундалангии деворҳои ду ҳучайраи ҳамсоя пайдо мешаванд.




Расми 51. Доираи ҳаётии спирогира-Spirogira

1-як қисми таллом; 2-4-конъюгатсияи пайдарпай; 4-5-зигота; 6-нобутшавии се ядри моноплоидӣ; 7-ядрои амалқунанда; 8-сабзиши зигота; 9-девори ҳучайра; 10-цитоплазма; 11-ядро; 12-хроматофор; 13-пиреноидҳо; 14-вакуола.

Афзоиши чинсӣ бо қадом шакле, ки нагузарад бо пайдошавии зигота меанҷомад. Зиготаи калони қурмонанд девори гафси сеқабата ва маводи захиравӣ ба мисли равған ва гематохром пайдо мекунад. Баъди давраи оромӣ маҳсули зигота ду маротиба тақсим шуда 4 ҳучайраи моноплоидӣ ҳосил мекунад. Аз инҳо сетоаш нобуд шуда, танҳо якто боқи мемонад ва он сабзиш карда, ба фарди нав табдил меёбад.


Ҳамин тавр спирогира доираи ҳаётиашро асосан дар фазаи гаплоидӣ мегузаронад ва танҳо зигота диплоид мемонад.



Расми 52. Шаклҳои конъюгатсия дар обсабзҳои зигнемаҳо

1-конъюгатсияи зинагӣ дар зигнема, 2-3-конъюгатсияи зинагӣ дар мужотсия, 4-конъюгатсияи паҳлӯғӣ дар спирогира.

Спирогира дар шароити лабараторӣ бо осони парвариш карда мешавад. Вай яке аз обьектҳои тадқиқотии эксперименталӣ мухталиф аз физиология ва умумибиологӣ мебошад. Чунончи ботаники рус И. И. Герасимов бори аввал дар таърихи биология барои муайянкардани мақоми ядро дар хуҷайра ба спирогира тадқиқоти экспериментӣ гузаронидааст. Ба ин тартиб ду авлоди дигар – зигнема (*Zygnetia*) ва мужотсия (*Mougeotia*) бо намудҳои зиёд дохил мешавад. Дар хуҷайраи кутоҳи силиндрикӣ зигнемаҳо дуто хромотофори чойгирии симметрӣ доштаи ситорашакл бо пиреноидҳо маҳфузанд. Дар байнини хлоропластҳо ядро бо ядрочаи калон, ки бо ситоплазма иҳота шудааст ҷой гирифтааст.



Расми 53. Зигнемахо


1-зигнена, 2-мужотсия, а-хучайра бо хроматофор, б-хучайра бо хроматофор аз самти паҳлӯ, в-конъюгатсия.

Мужотсияро бори аввал соли 1824 ботаники Швед К. Агард муаян намуд ва ба шарафи дуختури франсуза А. Мужо (Maugeot) номгузори кардааст. Ин авлод бо сернамояндаги дар байнин зигнемагихо чои дуюмро мегирад. Дар ҷаҳон 121 намуди он паҳн шудааст. Дар мужотсия як хлоропласти лавҳашакл бо якчанд пиреноидҳо, ки дар маркази ҳучайра барқад ҷойгираст дидо мешавад. Вай метавонад мавқеашро тағиیر диҳад. Зигота дар мужотсия бештар дар ҷуячай капулъатсионӣ пайдо мешавад.

Тартиби десмидияҳо (Desmidiales)

Намуди зоҳирӣ намояндаҳои обсабзҳои десмидияҳо қиёфаи ҳучайраҳои симметрияи дутарафа доштаро доранд. Дар аксарият ҳучайраҳо тавассути кашанда (перетяжка) ба симметрияи нимтагӣ тақсим шудаанд. Ҷилди ҳучайра аз ду нимтоги иборат аст ва онҳо ба ҳам зич часпиданд, танҳо ҳангоми тақсимшавии ҳучайра намоён мешаванд. Дар ҷилд суроҳиҳо мавҷуданд, ки тавассути онҳо луҳоб ҳориҷ мешавад. Луҳоб қабати ниҳоят тунуки ҳучайраро иҳота мекунад. Ҳориҷшавии луҳоб тавассути суроҳии маҳсуси калон, ки дар охири ҳучайра ҷойгир аст, ҳаракати сусти обсабзро бо роҳи теладиҳӣ аз субстрат таъмин мекунад. Ин дар клостириум хеле хуб ба назар менамояд. Ба обсабзҳои десмидияҳо қариб 20 авлод ва 4000 намуд доҳил мешаванд. Дар байнин десмидияҳо, ки дар байнин ҳучайраҳояшон кашанда надоранд, намояндаҳои авлоди пениум (*Penium*) ва клостириум (*Closterium*) мебошанд. Ҳучайраҳои клостириум шакли нимаи моҳро гирифтаанд. Дар ҳар нимтогии ҳучайраҳо яктори хромотофор ҷойгир аст. Пиреноидҳо ба шакли ҷисмчай сафед, дар

хлоропласт намоёнанд. Ядро дар системоплазма, дар байни хлоропластҳо чойгир шудаанд.



Расми 54. Десмидияҳо

1-клостириум а-намуди умумӣ, б-буриши кундалангӣ, 2-тақсимшавии ҳуҷайра дар космариум, 3-десмидиум (як қисми ришта).

Намудҳои авлоди космариум (*Cosmarium*) шакли ду нимдоира ё ду ними каме дарозруяро доранд ва тавассути пайвасткунанда бо ҳам васл шудаанд (расми).

Десмидиум (*Desmidium*) шакли риштаро дошта аз ҳуҷайраҳои кутоҳи секунча таркиб ёфтааст. Кунчи сеюми секунча дар якҷояги бо хлоропласти ба он дохилшаванд дар ҳуҷайра шакли ҳамвораи сабзи – сиёҳчаро мегирад. Чунки ҳамаи риштаҳо дар атрофии тири дарозруя печидаанд.

Ҳангоми афзоиш ҳуҷайраҳои десмидияҳо ба ҳамвории симметрия тақсим мешаванд дар охир 2 ҳуҷайраи нав ҳосил мешавад. Ҳар яки онҳо нимтаии ҳуҷайраи модарӣ мебошанд. Ҳуҷайраҳои нопураи духтарӣ нимаи дуюмашонро пайдо мекунанд ва ба ҳуҷайраи бутун табдил меёбанд. Баъд ду ҳуҷайраи духтарии пайдошууда (дар намудҳои якҳуҷайрагӣ) аз ҳамдигар чудо мешаванд (расми).

Дар вақти афзоиши ҷинсӣ ду ҳуҷайра бо ҳам наздик шуда бо луҳоб иҳота мешаванд. Дар баъзе намояндаҳои десмидияҳо ғурӯй ҳуҷайраҳо ҷӯйчай капулятсионӣ пайдо мекунанд. Дар аксарияти онҳо нимаи ҷилди ҳуҷайраҳо ба ду тараф кашида мешаванд ва ситоплазма аз онҳо хориҷ шуда омезиш меёбанд (расми 23,6). Дар десмидияҳои риштагӣ ҳуҷайраи бисёри онҳо пеш аз оғози конъюгатсия аз ҳамдигар чудо мешаванд. Зигота баъди давраи оромӣ ба сабзиш сар мекунад. Аз чор ядрои баъди тақсимшавии редукционӣ пайдошууда ду

ядро нобут шуда, ду яdroи дигар ба яdroи хучайраи десмидияи чавон табдил мейбанд.

Обсабзҳои десмидиягӣ дар обҳои ширини обанборҳо (ҳам ба шакли бентосӣ ва ҳам планктонӣ), инчунин дар хок, дар обанборҳои торфдор васеъ паҳн шудаанд. Баъзе авлодҳои обсабзҳои десмидия намудҳои зиёд доранд (клостериум қариб 200 намуд, космирум зиёд аз 800 намуд).

Санчиши тестӣ

1. Барои обсабзҳои синфи конъюгатҳо кадом шакли афзоиши ҷинсӣ хос аст?
 - а) изогамӣ
 - б) гетерогамӣ
 - в) оогамӣ
 - г) конъюгатсия

2. Дар намояндаҳои кадом синфи занбӯруғҳо ҷунин шакли афзоиши ҷинсӣ, ки барои обсабзҳои синфи конъюгатҳо хос аст дидা мешавад?
 - а) оомисетҳо
 - б) зигомисетҳо
 - в) аскомисетҳо
 - г) базидиомисетҳо

3. Дар обсабзҳои сабзи синфи конъюгаҳо кадом марҳала дида намешавад?
 - а) гаплоидӣ
 - б) диплоидӣ
 - в) қамчинакдорӣ (зооспора ва гамета)
 - г) якхучайрагӣ

4. Спирогира тавассути чӣ сабзиш мекунад?
 - а) калоншавии андозаи хучайра
 - б) пайдо намудани тӯда
 - в) тақсимшавии хучайраҳояш
 - г) пайдо намудани шоҳаҳои паҳлӯй

5. Дар намудҳои гетероталични обсабзи спирогира кадом шакли конъюгатсия хос аст?
 - а) зинагӣ
 - б) паҳлӯй
 - в) пайдар ҳам
 - г) конъюгатсия пайдо намекунад

6. Обсабзи мужотсияро бори аввал кадом олим муайян кардааст?
 - а) И. Герасимов
 - б) К.Агард
 - в) Де Барӣ

г) О.Мюлер

7. Кадом олим барои муайян кардани мақоми ядро дар хучайра бо спорогира тадқиқоти эксперментӣ гузаронидааст?

- а) О.Мюлер
- б) К.Агард
- в) И.Герасимов
- г) Де Барӣ


Шӯъбаи обсабзҳои Бутташакл ё Харрагихо (Charophyta)

Хараҳо обсабзҳои ҳаҷман бузурги доҳили обҳои ширин мебошанд. Онҳо организмҳои бисёрхӯҷайраи шохронда буда, қутри онҳо аз 10-15 то ба 90-100 см мерасанд. Обсабзҳои харагӣ ҷисми мутовкагии шохронда дошта, тири (танаи) асосии онҳо ба буғум ва байни буғум тақсим шудааст. Буғумҳо аз хучайраҳои кутоҳ сохта шудаанд, байни буғумҳо аз як хучайраи дарози (то 5 см) бисёрядро таркиб ёфтааст. Қисми зиёди ҷисми онҳо (аз берун) бо пӯстлоҳи аз як қабат хучайра сохта шуда пӯшида гардидааст. Хучайраҳои пӯстлоҳ аз хучайраҳои базалии шоҳаҳои паҳлӯи (баъзан онро «барг» менамояд) пайдо шудаанд ва ба тарзи ҳалқагӣ (мутовкагӣ) дар тири асоси ҷойгиранд. Аз рӯи шакли зоҳирӣ обсабзҳои харагӣ ба растаниҳои дараҷаи олий, ҳусусан чилбуғумҳо шабоҳат доранд. Аз «барги» ду буғумҳои ҳамсояи рӯбарӯи яқдигар ҷойгир шуда фурммҳо (выrosti) пайдо мешаванд. Дар авали инкишоф онҳо якхӯҷайрагӣ буда, баъд тақсим мешаванд. Онҳо ба самти яқдигар сабзида дар маркази байни буғумҳо бо ҳам мепайванданд. Шоҳаҳои паҳлӯй («баргҳо») бо тарзи ҳалқа ҷойгир шудаанд. Дар бағалаи яке аз «баргҳо» - и ҳалқа метавонад шоҳаҳои паҳлӯи пайдо шаванд, ки аз ҷиҳати соҳт ба тири (пояи) асосии обсабз монанд мебошанд ва онҳо қобилияти дуру дароз сабзиш карданро доранд. Аз хучайраи берунаи буғумҳои поёни ризоидҳои шохронда ташаккул меёбанд, ки тавассути онҳо обсабз дар зери об ба ягон субстрат (такягоҳ) мустаҳкам мечаспад. Дар нуғи тири растани хучайраҳои нӯғи ҷойгиранд. Байни буғумҳои ҷавон, ки дар назди он ҷойгирифта ҳоло кӯтоҳанд. Онҳо дар аввал кутоҳанд, аз ин лиҳоз байни буғумҳо бо ҳам хеле наздик шудаанд. Дар ин маврид «барг» ба боло тобхӯрда муғчаҳоро пайдо мекунад. Дар муғчаҳо ҳучайраҳои нӯғи поя пинҳон гардидаанд. Дар охир аз худ ҳучайраҳоро чудо мекунад ва онҳо ба ҳучайраҳои буғум ва байни буғум табдил меёбанд.

Дар хараҳо афзоиши ғайри ҷинсӣ дида намешавад. Афзоиши нашвии онҳо:

1. тавассути лундаҳои дар ризоидҳо ва дар буғумҳои поёни поя пайдо шуда мегузарад;
2. тавассути шоҳаҳои аз қисми поёни поя пайдо шуда, ки ба субстрат мерасанд ва тавассути ризоидҳои пайдо намудаашон ба он мечаспанд. Дар обсабзҳои харагӣ афзоиши ҷинсӣ бо роҳи оғамӣ

мегузарад. Дар бугумҳои «баргҳо», аксаран дар як растани миқдори зиёди оогония ва антеридияҳо паҳлӯ ба паҳлӯ инкишоф меёбанд. Дар оогония тухмҳуҷайраи дарозруяро панҷ ҳуҷайраи риштамонанд, ки бо тарзи спирали печидаанд ва дар охир 5 (дар хара) ё 10 (дар нителӣ) бо ном тоҷро пайдо кардаанд. Антеридияи лундашакли ранги гулобӣ доштаи онҳоро бо ҷашми оддӣ (бе истифодаи микроскоп) дидан мумкин. Ҷевори антеридия аз 8 ҳуҷайраи суфта бо ном «сипар» ташаккул ёфтааст. Аз ҳар яки он ба дохили антеридия тирчаҳои маҳсус ки дар онҳо риштаҳои дарозу тобхӯрдаи спермагенӣ ҷойгиранд ворид мешаванд. Ҳар як ришта аз 100-300 ҳуҷайраҳои суфта иборат аст ва дар онҳо нутфаҳо инкишоф меёбанд. Дар антеридия ҷамъ 20-50 ҳазор нутфа пайдо мешавад. Баробари ба камолот расидани антеридия сипарҳои он аз ҳамдигар ҷудо шуда, нутфаҳо озод мешаванд. Баъди бордоршавӣ тухмҳуҷайра сабзида бо ҷилди гафси хокистарӣ пӯшида шуда, ба ооспора (муғчаспора) табдил меёбад. Баъди давраи оромӣ тақсимшавии редуксионӣ ва яdroи гаплодидии он ба сабзиш оғоз мекунад. Аз ҳуҷайраи гаплоидии пайдошуда риштаи кӯтоҳи шохрондаи гаплоидӣ инкишоф меёбад ва аз муғчони ҷавони акнун пайдошуда, обсабзи ҷавони наъ пайдо мешавад. Дар обсабзҳои ҳарагӣ доираи инкишоф дар фазаи гаплоидӣ мегузарад. Танҳо зигота диплоид мемонад.



Расми 55. Хара (обсабзи бутташакл)

1-намуди умумӣ, 2-як қисми барг бо оогония (дар боло) ва антеридия (дар поён), 3-сипари антеридия бо риштаҳои нутфагӣ, 4-нутфаҳо.

Ба ин шұйба 200 намуд 5 авлод ва як оила мансубаст. Онҳо дар обҳои шафофу ширини қараёни суст доштаи тамоми қаҳон зиндагӣ мекунанд. Бөқимондаи ҷисми онҳо дар шакли таҳнишин ёфт шудааст, ки ба давраҳои Ҷевон (қаріб 300 млн сол қабл) таълук доранд.

Пайдоиш ва алоқаи филогенетикии ҳараҳо маълум нест. Бо таркиби пигментҳояшон ба обсабзҳои сабз наздики доранд. Аз рӯи узвҳои нашвӣ, ҳараҳо ба авлоди драпарналдия ва хусусан драпарналдиопсис аз синфи улотриксҳо хеле монанд мебошанд. Улотриксҳо ҳам ҳуҷайраҳои кутоҳи буғумӣ ва дарози байнибуғуми доранд. Аз буғумҳо шохаҳои ҷойгириашон ҳалқагӣ (мутовқагӣ) мебароянд ва як қисми шохаҳо ба мисли пӯслоҳ пояро иҳота мекунанд.

Шұйбаи обсабзҳои Зарду-сабз ё Гуногунқамчинакдорҳо (*Xanthophyta* ё *Heterocontae*)

Ба шұйбаи обсабзҳои зарду-сабз, обсабзҳое дохил мешаванд, ки дорои хлоропласти ранги равшан ё зарди сиёҳча ва хеле кам сабз ва баъзан кабуд доранд. Хлоропласт одатан донача – донача буда, хлорофилли «а» ва «с» инчунин миқдори зиёди каротиноидҳо доранд. Аз ин лиҳоз ин обсабзҳо ранги зарду сабзро гирифтаанд. Охар ҳосил намекунанд, маҳсули асосии ассимилятсия қатраи равған, танҳо дар баъзе намояндаҳо пораи лейкозин ва валютин мебошад.

Обсабзҳои зарду-сабз шаклҳои муҳталифи морфологӣ доранд. Онҳо амёбамонанд, монадӣ, палмелойдӣ, коккоидӣ, риштагӣ, гуногун риштагӣ, лавҳагӣ ва сифонӣ мешаванд.

Обсабзҳои зарду – сабз дар тамоми кураи замин вомехӯранд. Онҳо бештар дар обҳои тозай ширин, баъзан дар баҳрҳо, обҳои нисбатан шур, хокҳои сернам зиндагӣ мекунанд.

Аломати фарқноки обсабзҳои зарду-сабз ин дар ҳуҷайраҳои нашвӣ мавҷуд будани структураи монадӣ ва зооспораҳои дуқамчинакдори нобаробар, яке аз ин қамчинакҳо дароз буда, ба самти пеш нигарон ва тири асосии он баромадҳои шохчамонанди паршакл дорад. Қамчинаки дигар суфтаи кутоҳ ва ба қафо равона гардидааст. Афзоиши нашвӣ бо роҳи тақсимшавии ҳуҷайра, пора- порашавии тӯда ё ришта ба амал меояд. Афзоиши ғайри ҷинсӣ тавассути зооспораҳо, автоспораҳо мегузарад. Афзоиши ҷинсӣ дар як миқдори ками авлодҳо дида мешавад, ки он бо роҳи изогамӣ, баъзан оогамӣ (дар вошериа) мегузарад.


Дар асоси маълумотҳои навин шұйбаи обсабзҳои зарду сабзро (*Xanthophyta*) ба 6- синф:

- 1.Ксантоподихо (*Xantnoporodophyceae*),
- 2.Ксантомонадихо (*Xanthomonadophyceae*),
- 3.Ксантокапсихо (*Xanthocapsophyceae*),
- 4.Ксантококкиҳо (*Xanthococcophyceae*),
- 5.Ксантолрихихо (*Xanthotrichophyceae*), ва

6. Ксантосифонихо (Xanthosiphonophyceae) чудо кардаанд. Аз инҳо танҳо ба намояндаҳои синфи ксантосифонҳо шинос мешавем.


Синфи Ксантосифонихо (Xanthosiphonophyceae)

Ба ин синф обсабзҳои зарду – сабз сохта сифонӣ яъне гайри ҳуҷайрагӣ дошта дохил шудаанд. Яке аз намояндаҳои бо худ хос ва паҳншудаи синфи ксантосифонҳо ботридиумӣ доначадор (*Botrydium granulatum*) (расми) мебошад. Вай обсабзи рӯи заминӣ буда, одатан дар хокҳои сернами серғизо ба шакли гурӯҳӣ вомехӯрад.



Расми 57. Гуногунқамчинакдорҳо
1-ботридиум, а-намуди умумӣ, б-зооспора.

Ботридиум ба пуфак ё нок монанди дошта, ранги сабз дорад ва андозаи он то ба 1 мм мерасад. Аз танаи нашвии он ба хок ризоидҳои шохрондаи беранг ворид мешаванд. Батридиум танҳо бо роҳи гайри ҷинсӣ яъне зооспорапайдокунӣ афзоиш мекунад. Баъди боридани борон зооспораҳои бисёр аз танаи нашвии он ба берун хориҷ мешаванд ва аз ҳар яки он ботридиуми ҷавон ташаккул меёбад. Дар вақти ҳушкшавии ҳаво маҳсули дохилии пуфак ба ризоидҳо мегузарарад ва ба систаҳо тақсим мешавад, ки ба ҳушки хеле хуб тобоваранд.



Расми 58. Вошерия

1-ришта бо оогония ва антеридия, 2-охири ришта бо зооспораҳои бароянда, 3-антеридия (аз чап) ва оогония.

Намояндаи дигари ин синф вошерия (*Voucheria*) мебошад. Талломи вашерия ранги сабзи сафедча дошта, риштаи ғафси он каме шохронда гардида аст. Андозаи вошерия ба якчанд сантиметр мерасад. Хлоропласти донача – донача дорад, переноид ҳосил намешавад. Оҳар пайдо намекунад, моддаи захиравӣ – гизоӣ равған мебошад. Афзоиши гайри ҷинсӣ тавассути зооспора мегузарад. Зооспораҳо яктори дар зооспорангия пайдо мешаванд. Зооспорангия дар охири ришта ташаккул ёфта аз танаи нашвӣ тавассути девори мобайни чудо мешавад. Зооспораҳо аз ҷиҳати андоза хеле калон буда, ба тухм монанди доранд ва дар сатҳи худ ҷуфти бисёри қамчинакҳо пайдо кардаанд. Дар зери ҳар як ҷуфти қамчинак (дар ситоплазма) ядро ҷийгир шудааст. Дар доҳили зооспора вакуолаи калон бо шираи хӯчайра мавҷуд аст. Тахмин карда мешавад, ки зооспораи вошерия аз якчанд зооспораҳои дуқамчинакдори аз ҳам ҷудонашуда пайдо шудааст. Раванди ҷинсӣ оогамист. Дар ришта ё дар навдаҳои маҳсуси қӯтоҳи он ба мисли ғурӯм антеридия ва дар паҳлӯи он 1-2 ё якчанд оогонияҳо пайдо мешаванд. Оогония дар аввал тавассути девор аз ришта чудо нагардидааст ва ядроҳои бисёр дорад. Пеш аз пайдошавии девори байни оогония ва ришта, ҳамаи ядроҳо аз оогония бағайр аз як ядро ба ришта мегузаранд ва бо пайдо намудани девори мобайни, оогония аз ришта чудо мешавад. Антеридия сабзиш намуда шакли ҷангакро мегирад ва аз ҷои қаҷшуда, девори мобайни пайдо мекунад ва тавассути он аз ришта чудо мешавад. Пеш аз бордоршавӣ ҷилди оогония аз боло қушода мешавад ва як қисми начандон бисёри ситоплазма ба берун оvezon мешавад. Вай ҳамчун химотаксис ба нутфаҳои аз нӯғи

антериидияи кафида хоричшуда, таъсир мерасонад, яъне нутфаҳоро ба худ ҷалб мекунад. Нутфаҳо беранг, тухмшакл ё нокшакл буда дутогӣ қамчинак доранд, ки яке аз қамчинакҳо паршакл мебошанд. Баъди бордоршави дар оогония ооспора пайдо мешавад. Ооспора бо чилди ғафс пӯшида шуда, дар худ миқдори зиёди равған ва гематаҳром захира кардааст. Баъди давраи оромӣ дар ооспора тақсимшавии редуксионӣ гузашта, аз он риштаи талломи нави гаплоидӣ инкишоф меёбад.

Вошерия зиёда аз 40 намуд дошта, дар обҳои ширини муҳталиф, як қисми ками онҳо дар баҳрҳо, баъзан дар хокҳои сернам дар шакли намади сабз вомехӯранд. Аввалҳо вошерияро ба синфи сифонихо шӯъбаи обсабзҳои сабз, бо яхела будани пигментҳо ва маҳсули ассимилятсияшон дохил карда буданд, локин бо доштани пигменти гетероксантина, надоштани хлорофили «в», гуногуни соҳт ва мавқеи ҷойгиршавии қамчинакҳо дар нутфаҳо ин авлодро ба гуногунқамчинакдорҳо наздик кунонидааст. Баъзе алгологҳо гуногунқамчинакдорҳо ба хризомонадиҳо наздик кунонида, ҳисоб мекунанд, ки онҳо метавонанд, як пешгузаштаи умумӣ дошта бошанд.

Шӯъбаи обсабзҳои Пиррофитӣ (Pyrrophyta)

Обсабзҳои якхӯчайрагии соҳти монадӣ дошта мебошанд (танҳо як намуди авлоди Desmocarpa соҳти палмеллоидӣ дорад), дар баҳрҳо ва ҳавзҳои оби ширин дошта, зиндагӣ мекунанд. Дар онҳо намудҳои автотрофӣ бартарӣ доранд, хромотофорҳои гуногуншакл бо хлорофилли «а» ва «с» ва пиронойдҳои бисёр доранд. Моддаҳои физӣ захиравӣ оҳар (криптомилон) ва равған мебошанд. Бо сабаби доштани структураи монадӣ (қамчинакдор) зоологҳо онҳоро ба олами ҳайвонот, синфи қамчинакдорони шӯъбаи соддатаринҳо (Protozoa) дохил намуданд. Афзоиши пирофитҳо асосан бо роҳи нашвӣ, яъне барқад тақсимшавии ҳуҷайра, ҳангоми дар ҳаракат будан, баъзан бо роҳи ғайричинӣ, яъне пайдо намудани зооспораҳо ва автоспораҳо (аз юононӣ – аутос- худ-спора мегузарад) ҳуҷайраи духтарӣ якчандтогӣ (одатан 4- тогӣ) дар дохили ҳуҷайраи модарӣ ташаккул меёбад. Раванди афзоиши ҷинсӣ дар ин обсабзҳо бо пурагӣ аниқ нашудааст. Аломати ҳарактерноки пирофитҳо, ки бо он аз дигар обсабзҳо фарқ мекунад инҳоянд :

1. гуногуни соҳти ядро, риштаҳои шаддамонандро пайдо кардани хроматинҳо .
2. мавҷудияти вакуолҳои муҳталиф бо ном пузуляҳо. Синфи Динофитҳои ин шӯъба монадҳои луч, девори селлюозӣ (зирех) ва шаклҳои тӯдагӣ доштаро дарбар мегирад. Обсабзҳои ин синф намудҳои гуногун дошта ба 7 тартибҳои алоҳида ҷудо мешавад.

Оиди муносибатҳои хешигии пирофитҳо ақида ва таҳминҳои гуногун вучуд дорад. Алгологи намоён А. Пашер пирофитҳоро ба криптофитҳо (аз руи монанди моддаҳои захиравӣ дар шакли оҳар – криптамилон, монандии ранги хроматофорҳо бо бартарии

каротиноидхо, инчунин монандии шакли берунаи монадҳои ин ва ё гуруҳои дигари обсабзҳо) мепайвандад.

Таҳлили пурни биохимиявӣ ва муқоисаи морфологӣ имконият медиҳад, ки муносибатҳои филогенетикии байни гурӯҳҳои зикршуда дурусту саҳеҳ муайян карда шавад.

Шӯъбаи обсабзҳои Хризомонадҳо (Chrysophyta) ё Тиллоранг

Ба шӯъбаи обсабзҳои тиллоранг организмҳои хурди микроскопӣ доҳил мешаванд. Хлоропласти онҳо ранги зарди тиллорангро гирифтааст. Аз пигментҳо хлорофилли «а», «е» ва каротиноидҳои бисёр, аз он ҷумла каротин ва якчанд қсантофилҳо, ва аз ҳама зиёд фукоксантини тиллоранг мавҷуданд. Вобаста ба бартарии ин пигментҳо ранги обсабзҳои тиллоранг тобиши муҳталиф: аз зарду - тиллоранги тоза то зардӣ – сабзча ва сабзи хокистариро пайдо мекунанд. Ҳангоми нобудшавии ҳуҷайра ранги тиллоранги хромотофорҳо нест мешаванд ва онҳо тобиши сабзро мегиранд, ҷунки пигментҳои зард дар об ҳал шуда хлорофилли сабз хеле ҳуб намоён мешавад.

Дар раванди фотосинтез дар ҳуҷайраҳои обсабзҳои тиллоранг баҷои оҳар ангиштоби маҳсус – лейкозин ҳосил мешавад. Обсабзҳои тиллоранг дар тамоми ҷаҳон ва ҳусусан дар минтақаҳои иқлими мутадилдошта бештар паҳн шудаанд. Онҳо асосан дар обҳои тозаи ширин ва ҳусусан ботлоқҳои торғӣ, ки обашон муҳити кислотагӣ пайдо кардаанд вомехӯранд. Як миқдори ками онҳо дар баҳрҳо, кулҳои обашон шур, инчунин обҳои ифлос сукунат доранд. Дар ҳокҳои сернам намудҳои алоҳидай онҳоро дидан мумкин. Аксарияти намояндаҳои обсабзҳои тиллоран якҳуҷайрагии ҳаракатнок, як қисми ками онҳо тӯдагии ҳаракатнок, баъзан беҳаракат буда, структураи коккоидӣ ё риштагӣ доранд.


Ҳуҷайраи баъзе намудҳои онҳо луч, қобилияти тағиیر додани шакли баданашонро доранд. Дар намояндаҳои дигар ҳуҷайраи онҳо бо ҷилди селлюлозӣ ва пектинӣ пӯшида шудаанд. Дар ҷилд ё қабати берунаи луҷи ҳуҷайраи бисёри онҳо лавҳаҳои оҳакнок пайдо шудааст. Ҳаракати онҳо тавассути як ё ду қамчинаки якхела ё дарозии гуногундошта, ба амал меояд.

Афзоиш дар обсабзҳои тиллоранг бо роҳи барқад тақсимшавии ҳуҷайра амали мешавад. Афзоиш инчунин бо роҳи пайдо намудани зооспораҳои як ё ду қамчинакдор, баъзан амёбашакл ё автоспораҳо мегузараад. Дар шаклҳои тӯдагӣ афзоиш тавассути порашавии тӯдаи қалон мегузараад. Дар обсабзҳои тиллоранг афзоиши ҷинсии изогамӣ, ҳологамӣ ё автогамӣ хос аст. Дар натиҷаи раванди ҷинсӣ ҷилди гуногуншакл эндогении систаи силикатӣ пайдо мешавад ва он ба обсабзҳои тиллоранг имконият медиҳад, ки худро аз шароитҳои номусоиди муҳит наҷот диҳанд. Баъди давраи оромӣ систа сабзиш карда зооспораҳо пайдо мекунад.

Аҳамияти обсабзҳои тиллоранг, ҳамчун организмҳои фототрофӣ, пеш аз ҳама ин пайдо намудани маводҳои аввалин дар обанборҳо ва

иштирок намудани онҳо дар занчири ғизоии гидробионтҳо, аз он чумла моҳихо мебошанд. Онҳо дар беҳтар намудани низоми газҳо дар обанборҳо ва пайдонамудани таҳнишиниҳо иштирок мекунанд.

Ба шӯъбаи обсабзҳои тиллоранг 500 намуд ва 60-80 авлод дохил мешаванд.



Расми 56. Хризомонадҳо

1-хромулин- а-намуди умумӣ, б-систа, 2-малломонас, 3-синура, 4-динобрион, 5-гидрурус- а-намуди умумӣ, б-нӯги навда, в-зооспора, 6-феотамнион.

Дар обанборҳои оби шириндошта бештар обсабзи хромулин (*Chromulina*) - организми якҳӯҷайраи қамчинакдор, ки ҷилди нағз ташаккулӯфта (расми 56,1) надорад паҳн шудааст. Дар малломонас (*Mallomonas*), ки дар обҳои тозаю ширини обанборҳо сукунат дорад, дар ҷилдаш пӯлакчай рангин ҷойгир шудааст ва он дорои сӯзанчаҳои дарози силитсиядор мебошад. Аз планктонҳои ҳаракатноки тӯдагӣ авлоди обсабзҳои тиллоранг синура ва динобрионро номбурдан мумкин. Синура (*Synura*) кураҷай зебои зарди тиллоранг буда, аз ҳӯҷайраи баръакс тухмшакли дорои дуқамчинаки нобаробар дошта

ва пұлакчақои силитсидор дар چилдашон таркиб ёфтааст. Динобрион (Dinobryon) – буттачаи зебои фаъолона ҳаракаткунанда буда, аз өмөттүү бисёри (бокал) шаффо ки қандилро ба хотир меорад таркиб ёфтааст. Дар ҳар яки ин өмөттүү (зиреҳхо) пояча дар дохили протопласти силиндршакл ё дукшакл бо ду қамчинаки нобаробар часпидаст. Тұда дар натичаи пайдарпай тақсимшавии протопластхо сабзиш мекунад. Аз ду протопласти ҳосилшуда, якеаш дар «хоначай» күхан монда, дигараш ба берун мебарояд ва дар охири өмөттүү күхан часпидасы, өмөттүү навро пайдо мекунад (расми). Дар обҳои хунуки ҹараёни тездештаи дарёча ва ҹүйчақ обсабззи гидрурус (*Hydrurus*) зиндагы мекунад. Вай шакли буттачаи шохрондаи луҳобии хокистарранг дошта, тавассути таҳкурсиаш дар рӯи санг ё ғулачубхо мечаспад. Дар луҳоб ҳүчайраҳои гирдаи – эллипшакли бекамчинак ҹойгир шудаанд ва бо роҳи тақсимшавы афзоиш мекунанд. Аз обсабзҳои тиллоранги риштагы, ки қобилияти ҳаракат карданро гум кардаанд феотамнион (*Phaeothamnion*) – ро ки бо роҳи эпифиттің дар обсабзҳои риштагии обҳои шириң зиндагы мекунанд нобурдан мумкин. Вай шакли риштаи шохронда дошта аз як қатор ҳүчайра таркиб ёфтааст ва тавассути ҳүчайраҳои базалың ба ягон субстрат часпидасы, бо роҳи зооспорапайдокуны афзоиш мекунад (расми).

Обсабзҳои хризомонадихо (тиллоранг) гурӯхи қадима мебошанд. Баъзе онҳоро дар таҳнишинҳои давраи кембрый дарёфтаанд. Тахмин кардан мумкин, ки хризомонадихо ба обсабзҳои диатомий ва баробарқамчинакдорхо (аз обсабзҳои сабз) алоқаи хешиги доранд.

Санчиши тесті

1. Обсабзҳои харрагы ё бутташакл тавассути чиң дар зери об ба субстрат мечаспанд?
 - а) пояреша
 - б) ризоидҳои шохронда
 - в) решашои иловагы
 - г) тирреша
2. Дар обсабзҳои харрагы қадом шакли афзоиш инкишоф наёфтааст?
 - а) нашвый
 - б) чинсій –оогамы
 - в) гайричинсій
 - г) ҳамаи шаклҳои афзоиш инкишоф ёфтааст
3. Дар обсабзҳои харрагы қадом шакли афзоиши чинсій инкишоф ёфтааст?
 - а) изогамы
 - б) гетерогамы
 - в) оогамы
 - г) конъюгатсия

4. Обсабзҳои харрагӣ аз рӯи таркиби пигментҳояшон ба қадом шӯъбаи обсабзҳо наздикий доранд?

- а) обсабзҳои сабз
- б) кабуту сабз
- в) обсабзҳои сурх
- г) эвгленияҳо

5. Обсабзҳои харрагӣ аз рӯи узвҳои нашвиашон ба қадом авлоди обсабзҳои сабз монандӣ доранд?

- а) сифонҳо
- б) волвоксҳо
- в) драпарналдия ва драпарналдиопсис
- г) хламидомонада

6. Дар намояндаҳои обсабзи тиллоранг ба ҷои оҳар чӣ ҳосил мешавад?

- а) валютин
- б) сафеда
- в) равған
- г) ангиштоби маҳсус-лейкозин

7. Дар обсабзҳои тиллоранг қадом шакли афзоиши ҷинсӣ ҳос аст?

- а) гетерогамӣ
- б) оогамӣ
- в) изогамӣ, хологамӣ
- г) конъюгатсия

8. Обсабзҳои хромулин, синура, динобрион, гидрурус ба қадом шӯъба мансубанд?

- а) обсабзҳои сабз
- б) тиллоранг
- в) обсабзҳои сурх
- г) обсабзҳои харрагӣ

Шӯъбаи обсабзҳои Криптофитҳо (*Cryptophita*)

Аксарияти намояндагони ин шӯъба структураи монадӣ доранд. Талломи онҳо ҳамеша якҳӯҷайрагӣ мебошад. Дар инҳо структураи палмелойдӣ, коккоидӣ хеле кам вомехӯрад. Ҳӯҷайраҳои онҳо бештар асиметрикӣ- яъне нӯғи пеши каҷбуридашуда, 2 қамчинаки нобаробар, таҳтапушти барҷаста ва шиками фурӯҳамида доранд.

Дар пеши бадани бисёри намудҳо сурохии қифмонанд- «гулӯ» дидা мешавад. Аз «гулӯ» ду қамчинаки дарози нобаробар мебарояд.

Хлоропласт (хроматофор) одатан калон, лавҳагӣ назди деворӣ буда, дар ҳар як ҳӯҷайра 1 ё 2-то пайдо мешавад. Онҳо бо рангҳои кабуту сабз, баъзан сурх, ё хокистаранг, зард рангнок шудаанд. Аз пигментҳо хлорофилли «а» ва хлорофилли «с», каротин, якчанд

ксантофиллхо, фикосиан ва фикоэритрин дид мешавад. Дар таркиби хүчайраи баъзе намудҳои онҳо пиреноидҳо дид мешавад. Ядро якто, лундашакли хурд буда, дар қафо баъзан дар қисми мобайни хүчайра чийгир шудааст. Яке аз алматҳои фарқноки криптофитҳо он аст, ки дар хүчайраи онҳо як ё ду доначаи элипсшакл, ки онро ҷисмчай Мопо меноманд дид мешавад. Моддаҳои захиравӣ оҳар (криптамилон), дар намудҳои гетеротрофӣ - равған мебошад.

Раванди ҷинсӣ дид мешавад. Афзоиш тавассути тақсимшавии барқади хүчайра ба амал меояд. Қиф ва вакуолияҳо низ ба ду паҳлу тақсим мешаванд. Ҳардуи қамчинакҳо ба як хүчайра мегузарад, хүчайраи дигар худаш аз нав қамчинак пайдо мекунад.

Обсабзҳои криптофити асосан дар обанборҳои хурди сунъӣ ё табии оби ифлос дошта паҳн шудаанд. Онҳо гулкунии обанборҳоро пайдо мекунанд.

Криптофитҳо ба 5 оила ва 14 авлод тақсим шудаанд. Авлоди аз ҷиҳати микдор калон, авлоди криптомонас (*Cryptomonas*) мебошад, ки ба он 50 намуд дохил шудааст.

Шӯбай обсабзҳои Диатомӣ (Diatomeae)

Обсабзҳои диатомӣ организмҳои хурди якхӯчайрагӣ, тӯдагӣ ё риштагии микроскопӣ буда, дорои ранги зарди сиёҳчатоб мебошанд. Онҳо дар тамоми кураи замин паҳн шудаанд. Обсабзҳои диатомӣ дар обҳои шӯр, ширин, хокҳои сернам, болои харсангҳо, пӯслохи дараҳтон сукунат доранд. Дар лоиқай такшиншудаи зери обҳо микдори зиёди диатомҳоро дидан мумкин. Девори пектинии хүчайраҳои онҳо аз самти берун бо моддаҳои кремнезём (SiO_2) рупӯш шуда, зиреҳи муҳофизатиро пайдо кардааст. Зиреҳро худи хүчайра дар давоми фаъолияти ҳаётиаш пайдо мекунад. Ҷилди хүчайраи онҳо аз ду нимтоги (табақа) яке дигарашро мепӯшонад таркиб ёфтааст. Табақчай калони онро эпитека ва хурди онро гипотека меноманд. Табақчай эпитека гипотекаро тавассути канорҳояш мепӯшонад. Дар навбати худ эпитека ва гипотека аз ду қисм иборатанд. Камарбанди эпитека аз болои камарбанди гипотека зич гузаштааст. Дар баъзе диатомҳо чунин камарбанҳо дар ҳар як паҳлу якчандтогӣ мебошанд. Вобаста ба мавқеи ҷойгиршавӣ ҳар яки онҳо шаклҳои муҳталифро мегиранд. Дар зиреҳи кремнезёми онҳо сурохичаҳои нуқташакл ҷойгир шудаанд, ки ба самти берун ва дарун кушода мешаванд. Сурохичаҳо мубодилаи моддаҳоро дар байни протопласт ва муҳити атроф таъмин мекунанд. Ҳамаи онҳо ба паҳлухои обсабз як намуди ба худ хосро медиҳанд ва онҳо аҳамияти калони таснифотӣ барои муайяннамудани намояндаҳои ин шӯбайро доранд.

Дар бисёри диатомҳои синфи пеннатҳо дар табақчаҳои паҳлӯй (дар ҳар ду ё якеаш) чоки барқад (ковокии барқад) дар ҷилд дид мешавад. Дар охир ва маркази чок ҷилди ғафгардида ҷойгир шудааст, вобаста ба мавқеи ҷойгиршавиашон, онҳоро тугунчай қутбӣ ва марказӣ меноманд. Чок ва хусусан тугунчаҳо соҳти нисбатан мураккаб доранд.


Ситоплазма тавассути чоки тана ва тугунчаҳо ҳаракат мекунад. Ҳаракати ситоплазма дар заминаи соиш ё теладиҳӣ аз субстрат, ҳаракати обсабзро пайдо мекунад. Диатомҳое, ки дар онҳо чоки тана дида намешавад қобили ҳаракат нестанд.

Вобаста ба шакл (тарҳи)-и ҳуҷайра паҳлуҳои якеи диатомҳо симетрияи радиалӣ ва дигараши дутарафа доранд. Аввалаш ба синфи сентрикҳо (*centricae*) ва дуюмаш ба синфи пеннатҳо (*Pennatae*) таълуқ доранд. Ситоплазма дар ҳуҷайраҳои диатомҳо дар назди девор, дар пеннатҳо дар маркази ҳуҷайра дар шакли купурукча, ки дар он ядро сукунат дорад ҷойгир шудааст. Боқимондаи таркиби ҳуҷайраро вакуолаҳои бисёр бо шираи ҳуҷайра пур кардаанд. Баъзан вакуолаҳо бо ҳам якҷоя шуда як вакуолаи калонро пайдо мекунанд. Ядрои онҳо одатан қурашакл буда, бештар дар маркази ҳуҷайра дар купурукчай ситоплазмагӣ ё дар канорҳои ситоплазма ҷойгир шудааст. Дар баъзе диатомҳо вай шакли Н- монандро гирифтааст. Дар ядро аз 1 то 8 ядроҳа мавҷуд аст. Хлоропластҳои ҳуҷайраи диатомҳо аз ҷиҳати шакл, андоза ва миқдор хеле гуногунанд. Дар хлоропластҳо нуҳ пигмент: хлорофилли «а» ва «с», «б» ва «λ» – каротинҳо, панҷ қсантофиллҳо – фукоксантин, диатоксантин, неофукоксантинҳои «А» ва «В» ва диадиноксантин ёфт карда шудааст. Таркиб ва миқдори пигментҳо доими набуда, вобаста ба интенсивии равшаний, сифати он, мавҷудияти биогенҳо дар об, инчунин синусоли ҳуҷайра таъғир ёфта меистад.

. Пигментҳои каротин (сиёҳчатоб), қсантофилл – фукоксантин, диатоксантин ва гайраҳо хлорофили «а» ва «с» – и ҳуҷайраи зиндаро руйпӯш мекунанд ва обсабз ранги сиёҳчаро мегирад. Баъди нобудшавии ҳуҷайра пигментҳои ранги сиёҳчадошта дар об ҳал шуда, хлорофилли сабз хеле хуб намудор мешавад. Моддаи захиравӣ-равған, валютин ва хризоза буда, дар плазма ва инчунин дар вакуолия, новобаста аз переноидҳо захира мешаванд. Дар раванди фотосинтез дар обсабзҳои диатомӣ равған дар шакли қатраҳои андозаи муҳталифдошта ё баъзан ба миқдори зиёд ҳосил мешавад. Вай ба сифати моддаи ғизоӣ ҳусусан дар давраи манъшавӣ ё тавақуфи тақсимшавии ҳуҷайра истифода мешавад.

Афзоиши нашвӣ. Диатомҳо асосан бо роҳи тақсимшавии нашвии ҳуҷайра ба ду паҳлу афзоиш мекунанд. Ин раванд асосан шабона ё субҳидам мегузарад. Суръати тақсимшавӣ дар намудҳои муҳталиф ва ҳатто дар як намуд вобаста ба мавсум ё шароитҳои муҳити атроф метавонад тағийир ёбад. Дар баҳорон ва аввалҳои тобистон инкишофи максималии диатомҳо (дар натиҷаи тақсимшавии интенсивона) муҳоҳида мешавад. Мавҷудияти моддаҳои биогенӣ (моддаҳо, ки дар раванди ҳаётгузаронии организмҳо пайдо шудаанд) дар об ба тақсимшавӣ ва сабзиши онҳо мувофиқат мекунад. Дар вақти афзоиши нашвии ҳуҷайра протопласт баъди тақсимшавии митозии ядро ба ду сатҳи паҳлӯи ба табақчаҳо тақсим мешавад. Табақчаҳо аз ҳамдигар дур мешаванд. Дар асоси ирсият табақчаҳои ҳуҷайраи модарӣ бо эпитеқа табдил мейбанд. Гипотекаро ҳар як протопласти ҳуҷайраи духтарӣ аз наъ

пайдо мекунад. Баъд аз ин ду хучайраи духтарӣ пайдо шуда, аз ҳамдигар чудо мешаванд Аз сабаби он ки чилди санггардидаи хучайра қобилияти ёзидан надорад, дар натиҷаи ҳар як тақсимшавӣ яке аз хучайраҳои духтарӣ нисбати хучайраи модарӣ хурд мешавад. Баъди тақсимшавии сеюмин аз 8 – хучайраи ҳосилшуда танҳо якеаш андозаи хучайраи модарии аввалинро мегирад.



Расми 59. Пинулярия

1-қиёфа аз паҳлӯ, 2-қиёфа аз камарбанд, 3-буришикундалангӣ (1-3-танҳо ҷилд акс ёфтааст), 4-қиёфа бо табақа бо маводҳои андарунаш, 5-буриши кундалангии ҷилд бо протопласт, ҷилд беранг, протоплазма хокистари равшан, хроматофор хокистари сиёҳча, т-тугунча, ч-чок, та-табақча, ка-камарбанд, э-эпитека, г-гипотека.

Дар асари борҳо тақсимшавӣ андозаи бисёри хучайраҳо ду се маротиба нисбати андозаи аввала хурд мешавад. Агар дар натиҷаи борҳо тақсимшавии нашвӣ, андозаи миёнаи фардҳо хурд шаванд, дар раванди ҷинсӣ баръакс андозаи онҳо меафзояд. Афзоиши ҷинсӣ дар диатомҳо асосан тавассути тақсимшавии редуксионии ядро мегузараад. Дар обсабзҳои диатомӣ се шакли авзоиши ҷинсӣ изогамиӣ, гетерогамиӣ ва оогамиӣ дида мешавад. Дар диатомҳои пеннатӣ раванди ҷинсӣ аз наздикишавии ду хучайра, ки табақчаи ҳар яки онҳо аз ҳамдигар дур мешаванд ва тақсимшавии редуксионии ядроҳо мегузараад, амалӣ мешавад. Баъд аз ин ядроҳои гаплоидӣ ҷуфт-ҷуфт омезиш меёбанд ва як ё ду ауксоспора (аз лотинии «ауксо» сабзишро метезонад) пайдо

мекунад. Дар диатомҳои сентрикӣ ҷуфтшавии ҳӯҷайраҳо ба амал намеояд ва ауксоспора аз як ҳӯҷайра пайдо мешавад, яъне дар аввал тақсимшавии редуксионии ядрои ҳӯҷайраи диплоидии модарӣ ба 4-ядрои гаплоидӣ мегузараад, баъд дутои онҳо редуксия шуда дутои дигар бо ҳам омезиш ёфта, як ядрои диплоидиро пайдо мекунад ва аз он ауксоспора ташаккул меёбад. Ҳамаи обсабзҳои диатомӣ организмҳои диплоидианд. Ҳолати фазаи гаплоиди дар онҳо то бо ҳам омезишёбии ядроҳо дар ауксоспора мебошанд. Дар ҳарду маврид баъди омезишёбии ядроҳо зигота ҳосил мешаванд, ки бедавраи оромӣ бо тезӣ андозаи онҳо калон шуда ба ауксоспора табдил меёбанд.


Баъди ба воя расидани ауксоспора дар он ҳӯҷайраи нав инкишоф меёбад. Дар ҳӯҷайраи ҷавони пайдошууда, дар аввал табақчаи эпитека баъд гипотека ташаккул меёбанд. Ҳӯҷайраи аввалини аз ауксоспора пайдо шударо ҳӯҷайраи инитсиалиӣ меноманд. Вай аз руи андоза аз ҳӯҷайраи аввала дида хеле қалонтар мебошад. Дар обсабзҳои диатомии сентрикӣ пайдоиши ҳӯҷайраи ором – система мушоҳида мешавад. Систаҳо бо роҳи эндогенӣ, яъне ихтисоршавии протопласт ва пайдошавии ҷилди силитсияноки ғафс ташаккул меёбад. Аҳамияти чунин ҷилди ғафси зиреҳдор барои ҳудро аз шароитҳои номусоид муҳофизат кардани обсабз мебошад.

Ба обсабзҳои диатомӣ 170 -190 авлод ва 10000 (а兹 руи дигар сарчашмаҳо 12-15 000) намудҳо дохил мешаванд. Обсабзҳои диатомиро ба ду синф – пеннатиҳо ва сентрикҳо тақсим кардаанд.

Синфи диатомииҳои Пеннатӣ (Pennatophyceae)

Тавассути табақчаҳояш як ду симметрияи сатҳи гузаронидан мумкин. Дар аксарияти намояндаҳои синф ҷоки бадан дидо мешавад. Афзоиши ҷинсии изогамии ба ҳуд ҳос доранд ва он як дараҷа бо канъюгатсияи обсабзҳои синфи канюгатҳо монандӣ дорад.

Намояндаи ин синф пиннулария (Pinnularia) мебошад. Вай обсабзи якҳӯҷайрагӣ буда, дорои ду табақчаи дарозрӯяи элипсшакл аст. Дар табақчаҳои он сурохичаҳои муҳталиф мавҷуданд. Ҷоки бадан доранд. Намояндаи дигар навикуля (Naviculalia) буда, ба пиннулария монанди дорад, локин табақчаҳояш шакли қаиқҷаи нуғи ҳурд доштаро гирифтааст.




Расми 60. Навикуля

1-3-тарҳи тақсимшавии ҳуҷайра (қиёфа аз камарбанд), 4-ҳуҷайраи духтарӣ бо гипотекаи ҷавон.

Синфи Диатомҳои Сентрикӣ (Centriophyceae)

Тавасути табақчаҳояш се ё аз ин зиёд симетрияи сатҳи гузаронидан мумкин. Чоки бадан надоранд. Шаклҳои зиреҳи гуногун – силиндрикӣ, доирашакл, линзашакл, курашакл, элипсшакл, бочкамонанд, баъзан призмашакл ва гайра доранд. Тарҳи табақчаҳояшон доирмонанд, элипсмонанд, секунча, бисёркунча, сатҳи онҳо ҳамвор ё барҷаста, баъзан фурӯҳамида ё ноҳамвор (мавҷнок) мешаванд. Афзоиши ҷинсӣ мувоғики маълумотҳои охирин бо роҳи оғомӣ мегузарад.




Расми 61. Тарҳи раванди ҷинсии диатомҳои сентрикӣ мелозира

1-риштаи нашвӣ (аз камарбанд), 2-инкишоф ва баромади нутфаҳо, мейоз дар ҳуҷайраи занона, бордоршавӣ ва оғози ташаккулёбии ауксоспораҳо, 3-ришта бо ауксоспораҳо.

Намояндаҳои синфи сентрикҳо: сиклотелля (*Cyclotella*) буда, одатон обсабзи якхӯҷайрагии доирашакл мебошад. Намояндаи дигар мелозира (*Melosira*) обсабзи риштагии сутуншакл буда аз 8 ҳуҷайраи аз самти камарбанд камубеш бочкамонанд ва аз самти табақчаҳо доирашакл таркиб ёфтааст. Вай дар шакли планктонӣ ё бентосӣ дар ҳамаи обанборҳои оби ширин дошта ва обҳои шӯри баҳрҳо паҳн шудааст. Зиреҳи слиндршакл, баъзан элипсшакл ё куррашакл пайдо кардааст. Ауксоспора ва спораҳои ором пайдо мекунад.

Обсабзи хетосерос (*Chaetoceros*) – ҳуҷайра аз самти камарбанд кутоҳи слиндрикӣ буда, аз самти табақчаҳо шакли эллипсро гирифтааст ва муюнчаҳои дарозӣ он бо сутуни риштамонанд часпидаанд.



Расми 62. Диатомҳои сентрикӣ

1-сиклотелля, а-тарҳ аз табақа (паҳлӯ), б-тарҳ аз камарбанд, 2-хетосерос.

Обсабзҳои диатомӣ дар шакли бентосӣ ва планктонӣ дар баҳрҳо, обҳои ширини обанборҳои муҳталиф сукунат доранд. Намудҳои бентосӣ асосан дар сангҳои зери об сабзида навдаҳои онҳо шилшилаи хокистарангро пайдо мекунанд. Баъзе намудҳои онҳо дар шакли эптифтӣ дар растаниҳои калони зериобӣ зиндаги мекунанд. Онҳо инчунин дар ҳарсангҳо, хокҳои сернам паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои намноки тропикий диатомҳое вомехӯранд, ки якҷоя бо обсабзҳои кабуду сабз дар барги дараҳтон сукунат доранд. Намудҳои ҳаёти бентосӣ дошта,

нисбати планкотонҳо бештар вомехӯранд, локин бо миқдори фардҳояшон планктонҳо садҳо маротиба аз бентосҳо бартарӣ доранд.

Боқимондаи чисми диатомҳо аз давраҳои Юра (қариб 110-150 млн.сол қабл) маълуманд. Ҷилди диатомҳои планктонӣ баъди мурдан дар қаҳри баҳрҳои хурд ва обанборҳои оби ширин доштаи давраҳои сеюм ва чоруми геологӣ таҳнишин шуда, қабати ғафсро бо номи диатомит ва регсанг (трепела) пайдо кардаанд. Ин таҳнишинҳоро барои изолиятсияи гармӣ ва овознигоҳдоранд, инчунин барои сайқалдиҳии фулузҳо (металҳо) истифода мебаранд.

Аз ҷиҳати филогенетикӣ обсабзҳои диатомӣ ба обсабзҳои хризомонадҳо наздики доранд.

Санчиши тестӣ

1. Махсули асосии ассимилятсияи обсабзҳои зарду сабз чӣ мебошад?

- а) оҳар
- б) глюкоза
- в) қатраи равған, баъзан валютин лейкозин
- г) сафеда

2. Обсабзи ботридиум бо қадомроҳ афзоиш мекунад?

- а) нашвӣ
- б) чинсӣ-изогамӣ
- в) гайри чинсӣ –зооспорапайдокунӣ
- г) бо роҳи муғчапайдокунӣ

3. Вошерия обсабзи чандхӯҷайра мебошад?

- а) бисёрхӯҷайра
- б) аз ду хӯҷайра таркиб ёфтааст
- в) якхӯҷайраи калони бисёриядро
- г) аз чор хӯҷайраи бисёриядро таркиб ёфтааст

4. Моддаи захиравӣ ғизоии вошерия чӣ мебошад?

- а) равған
- б) оҳар
- в) сафеда
- г) валютин, лейкозин

5. Дар зооспорангияи обсабзи вошерия чанд зооспора пайдо мешавад?

- а) якто
- б) бисёр
- в) чортото
- г) зооспора пайдо намекунад

6. Афзоиши чинсӣ дар вошерия бо қадомроҳ мегузарад?

- а) изогамӣ
- б) гетерогамӣ
- в) оогамӣ

г) конъюгатсия

7. Девори пектинии обсабзҳои диатомӣ аз берун бо кадом моддаҳо рӯпӯш шудааст?

- а) сафеда
- б) чарб
- в) кремнезём SiO_2
- г) металлҳои ранга

8. Табақчаҳое, ки ҷилди ҳуҷайраи обсабзҳои диатомиро мепӯшонад, чӣ ном доранд?

- а) паҳлӯҳои калон
- б) эпитека ва гипотека
- в) табақча пайдо накардаанд
- г) ҷилди селлюлозӣ

9. Сӯрохичаҳои дар ҷилди обсабзҳои диатомӣ буда, кадом вазифаро иҷро мекунанд?

- а) доҳилшавии ҳаво
- б) мубодилаи моддаҳоро дар байни протопласт ва муҳити атроф таъмин мекунад
- в) моддаҳои нолозимири аз ҳуҷайра ба берун хориҷ мекунад
- г) аз он зооспораҳо хориҷ мешаванд

10. Обсабзҳои диатомӣ бо кадом роҳ ҳаракат мекунанд?

- а) тавассути қамчинак
- б) тавассути ҳаракати ситоплазма
- в) тавассути пойҳои қалбакӣ
- г) ҳамаи онҳо қобилияти ҳаракат кардан надоранд

11. Дар обсабзҳои диатомӣ афзоиши нашвӣ бо кадом роҳ мегузарад?

- а) бо ду паҳлу тақсимшавии ҳуҷайра
- б) пайдо намудани зооспора
- в) пайдо намудани спораҳои беҳаракат
- г) афзоиши нашвӣ инкишоф наёфтааст

12. Дар обсабзҳои диатомӣ кадом шаклҳои афзоиши ҷинсӣ инкишоф ёфтааст?

- а) коъюгатсия
- б) танҳо изогамиӣ
- в) танҳо гетерогамиӣ
- г) изогамиӣ, гетерогамиӣ, оогамиӣ

13. Диатомитҳое, ки аз ҷилди мурдаи обсабзҳои диатомӣ пайдо шудаанд, дар кучо истифода мекунанд?

- а) дар соҳтимон

- б) ҳамчун изолятсияи гармӣ, овознигоҳдоранд ва сайқали металлҳо
- в) дар соҳаи меъморӣ
- г) ҳамчун маводи химиявӣ барои истеҳсоли сement

Шӯъбаи обсабзҳои сиёҳтоб (Phaeophyta)

Ба шӯъбаи обсабзҳои сиёҳтоб асосан обсабзҳои макраскопии бисёрхӯҷайрагии рангҳои муҳталиф дошта доҳил мешаванд. Дар байни онҳо организмҳои якхӯҷайрагӣ ва тӯдагӣ дида намешаванд. Хлоропласти ҳӯҷайраи обсабзҳои сиёҳтоб хлорофилли «а», хлорофилли «С», «β» ва «γ» – каротин ва якчанд қсантофиллҳо – фукоксантин, виолаксантин, антераксантин, зеаксантин дорад. Пиреноидҳо дар обсабзҳои сиёҳтоб хурд буда, танҳо тавассути микраскопи электронӣ намудор мешаванд. Онҳо нокмонанд буда, дар ситоплазма, дар сатҳи хлоропластҳо ҷойгир шудаанд. Тақсимшавии ядроҳо дар обсабзҳои сиёҳтоб бо роҳи муқаррарӣ яъне митоз ва мейоз мегузарad. Моддаҳои захиравии ғизӣ, асосан ламинарин, манит (спирти шашатома) ва ба миқдори хеле кам равған мебошанд. Оҳар (краҳмал) пайдо намекунанд. Дар ҳӯҷайраи онҳо бидуни органеллаҳои муқаррарӣ боз вакуолияҳои хурд – физодҳо (андозаашон 4 мкм) вомехӯранд. Дар физодҳо моддаҳои даббоғӣ (танин) мавҷуданд, шираи физодҳоро фукозан меноманд. Ҳӯҷайраҳои ҳаракатноки обсабзҳои сиёҳтоб зооспора ва гаметаҳои нокшакл буда, дутогӣ қамчинак доранд. Қамчинакҳо якеаш паршакл буда, ба пеш ва дигараши суфта ба қафо равона карда шудааст. Дар намояндаҳои тартиби диктиотҳо қамчинаки қафо инкишоф наёфтааст.

Обсабзҳои сиёҳтоб асосан растаниҳои бисёрхӯҷайра мебошанд. Ҷилди ҳӯҷайраи онҳо аз берун бо луҳоби пектинӣ ки асосан аз кислотаи алгин ва намакҳои он соҳта шуда, аз берун бо ҷилди селлюлозӣ пӯшида гардидааст. Селлюлозаи обсабзҳои сиёҳтоб аз селлюлозаи растаниҳои дараҷаи олӣ бо хосиятҳои худ фарқ мекунад, аз ин лиҳоз онро баъзан алгулез меноманд. Луҳоб обсабзро аз зарбаи мавчи баҳрҳо ва аз хушкшавӣ ҳангомии аз об берун мондан муҳофизат мекунад. Кислотаи алгин танҳо дар обсабзҳои сиёҳтоб вомехӯрад.

Обсабзҳои сиёҳтоб аз дигар обсабзҳои бисёрхӯҷайрагӣ боз бо он фарқ мекунанд, ки дар қатори спорангияи муқарарии яклона боз спорангия ва гаметангияҳои бисёрлона пайдо кардаанд, ки баъзан онҳоро нодуруст бисёрхӯҷайрагӣ мешуморанд. Пеш аз пайдошавии зооспора ё гаметаҳо маҳсули анбори (маҳзана) бисёрлона бо деворҳои мобайнини тунук тақсим шуда, лонаҳои (хуҷрачаҳои) алоҳидаро пайдо мекунад, ки дар ҳар яки онҳо якторӣ ядро бо ситоплазма ҷойгир мешавад. Дар ҳар як лона якторӣ баъзан дутогӣ зооспора ё гамета ташаккул мейбад.

Дар сатҳи талломи бисёри обсабзҳои сиёҳтоб муюнчаҳои маҳсуси бисёрхӯҷайраи ба ришта монанд, ки аз як қатор ҳӯҷайраҳо соҳта шуданд инкишоф ёфтааст. Дар асоси ин муюнчаҳо минтақаи сабзиш ҷойгир шудааст. Ҳӯҷайраҳои ин минтақа нисбати дигар ҳӯҷайраҳо диде тез-тез тақсим мешаванд, аз ин лиҳоз онҳо андозаи хурд доранд.


Андозаи талломи обсабзҳои сиёҳтоб аз соҳти микраскопӣ то даҳо метр мерасанд. Шаклҳои азимчусаи онҳо то ба 50-60 метр (макросистис, пелагофикус) қад мекашанд. Шакли талломи онҳо риштагӣ, пӯстлоҳӣ, курамонанд ё ҳалтамонанд, варақмонанди яклухт ё канорҳояш буридашуда, буттамонанд ва гайра мешаванд. Дар намудҳои нисбатан олиташаккули обсабзҳои сиёҳтоб (саргассум) таллом шакли буттаи варақини баргшакли тегадорро гирифтааст. Дар талломи баъзе намояндаҳои олиташаккул ҳубобчаҳои ҳаводор пайдо шудаанд, ки шохаҳои онҳоро дар об ба шакли амудӣ нигоҳ медоранд.

Ҳамаи обсабзҳои сиёҳтоб ба хок, замин ё дар дигар обсабзҳо часпида сабзиш мекунанд. Намудҳое, ки талломи онҳо дар об озодона шино мекунанд ё дар болои замин меҳобанд қобилияти пайдо намудани узвҳои ҷинсиро надоранд. Барои ба хок часпида зиндаги кардан, ризоидҳои шохрондаи онҳо ё баромадҳои лаъличамонанди дар асоси таллом буда, хизмат мекунанд. Соҳти анатомии обсабзҳои сиёҳтоб нисбати обсабзҳои сабз диде хеле мураккаб гардидааст. Намояндаҳои дараҷаи пасти ин шӯъба шохронии риштамонанди аз як ё ду қатор ҳӯҷайра таркиб ёфтари доранд. Намояндаҳои олиташаккули онҳо соҳти бофтагӣ пайдо кардаанд ва ҳӯҷайраҳои онҳо ба якчанд самт тақсим мешаванд. Дар обсабзҳои олиташаккул бофтаҳои маҳсусгардида – ассимилятсионӣ, захиракунанда, механикӣ, гузаронанда инкишоф ёфтааст.

Аз ҷилди обсабзҳои сиёҳтоб ангиштоби фукоидин ки массаи асосии луҳобро ташкил мекунад ҳориҷ мешавад ва ҳӯҷайраи обсабзро ҳангоми аз об берун мондан аз хушкшави муҳофизат мекунад.

Ҳӯҷайраи ҳамаи обсабзҳои сиёҳтоб як ядро ва миқдори зиёди хлоропластҳои лаъличашакли хурд доранд. Хлоропластҳо баъзан шакли тасма ё лавҳачаро гирифтаанд. Шаклҳои хлоропласт ҳангоми муайян карадани намуд ва авлодҳои обсабзҳои сиёҳтоб ҳамчун аломати таснифотӣ истифода бурда мешаванд.

Афзоиши обсабзҳои сиёҳтоб. Дар обсабзҳои сиёҳтоб ҳамаи шаклҳои афзоиши – нашвӣ, гайри ҷинсӣ ва ҷинсӣ диде мешавад. Афзоиши нашвӣ метавонад тасодуфанд ҳангоми қандашавии ягон қисми навда аз таллом ба амал ояд. Танҳо дар намудҳои авлоди сфаселярия афзоиши нашвӣ тавассути мугчаҳои маҳсус мегузарад.



Расми 64. Сфаселярия (*Sphaerelaria*):

1-нүги навда; 2-3-мугчаҳои нашвии хелҳо мухталифи сфераселярия.

Қисми талломи аз замин (хок) кандо шудаи обсабзи сиёҳтоб дар хокҳои сахт часпида наметавонад, чунки дар онҳо узви часпанда пайдо намешавад. Талломи кандашуда тавассути ҷараёни сусти об ба ҷои нисбатан ороми кумнок ё лоиқа фаромада, ба субстрат начаспида сабзиш мекунад. Узвҳои афзоиши гайри ҷинсӣ ва ҷинсӣ дар онҳо ҳамон вақт пайдо мешаванд, ки агар сабзиши онҳо пеш аз кандашавии таллом аз хок оғоз ёфта бошад. Чунин таллом танҳо бо роҳи нашвӣ афзоиш мекунад.

Афзоиши гайри ҷинсӣ дар ҳамаи гурӯҳо бидуни гурӯҳи сиклоспорагиҳо дида мешавад. Афзоиши гайри ҷинсӣ дар аскарияти обсабзҳои сиёҳтоб тавассути зооспораҳо, танҳо дар диктиотҳо тетраспораҳои беҳаракат ва дар тилоптеридиҳо моноспораҳо мегузарад. Зооспораҳо дар зооспорангияҳои (маҳзан, анбор) як ё бисёрлонагӣ (бисёрхӯҷра) пайдо мешаванд. Зооспораҳо дорои як хлоропласт мебошанд.

Афзоиши ҷинсӣ дар намояндаҳои ин шӯъба бо роҳи изогамӣ, гетерогамӣ ва оогамӣ мегузарад. Гаметаҳои обсабзҳои сиёҳтоб ба монанди зооспораҳо яктори хлоропласт доранд. Гаметаҳои мардона ҳангоми оогамӣ будани афзоиши ҷинсӣ беранг мебошанд. Ба мисли зооспораҳо гаметаҳои обсабзҳои сиёҳтоб дар анборчаҳои (зооспорангия ё гаметангия) як ё бисёрлонагӣ (бисёрхӯҷра) пайдо мешаванд. Гаметангияҳои (анборчаҳои) бисёрлона метавонанд ҳамчун спорангия фаъолият кунанд. Дар ин вақт онҳо бо намуди зоҳирӣ аз

ҳамдигар фарқ намекунанд. Зооспора ва гаметаҳо низ аз ҳамдигар фарқ надоранд.

Дар ҳамаи обсабзҳои сиёҳтоб ба ғайр аз сиклоспорагиҳо ивазшавии наслият дид мебшавад. Дар зооспорангияҳои (ё тетраспорангияҳо) спорофит (насли ғайри чинсӣ) баъди тақсимшавии редуксионӣ зооспораҳо (ё тетраспораҳо) пайдо мешавад. Аз ҳар яки он растании нави гаплоидии (гаметафит) ҷудоҷинса ё дучинса инкишоф меёбад. Баъди бордоршавӣ, зигота бедавраи оромӣ ва бетақсимшавии редуксионӣ сабзиш карда растании нави диплоидӣ (спорофит) – ро пайдо мекунад. Дар сиклоспорагиҳо тамоми ҳаёти обсабз дар фазаи диплоидӣ (спорофит) мегузарад. Гаплоиди танҳо нутфа ва тухмхӯҷайраҳо мебошанд, ки онҳо маҳсули тақсимшавии редуксионианд.

Ба обсабзҳои сиёҳтоб 1500 намуд (190 авлод), 40 оила ва 11 тартиб дохил мешаванд. Вобаста ба ҳарактери ивазшавии наслият ва ивазшавии фазаи ядрогӣ обсабзҳои сиёҳтобро ба ду синф тақсим кардаанд.

Синфи Фэозооспораҳо (*Phaeozoosporophyceae*)

Дар фэозооспораҳо спорофит ва гаметафит ҳамчун шаклҳои мустаҳқили инкишофёфта вучуд доранд. Ин синф ба якчанд тартиб тақсим шудааст.

Тартиби Эктокарпияҳо (*Ectocarpales*)

Ба тартиби эктокарписҳо обсабзҳои зиёҳтобе дохил мешаванд, ки талломи онҳо аз риштаҳои яккатора ҳуҷайрадор таркиб ёфтааст. Ин риштаҳо метавонанд шохронда шуда, буттаҳи баландиаш 30 баъзан то 60 см пайдо кунанд, ё дар шакли қабати тунуки микраскопӣ дар болои харсангҳо ва обсабзҳои дигар ё дар танаи обсабзҳои калонҳаҷм сабзиш кунанд. Танҳо дар давраи афзоиш ба сатҳ баромада узвҳои афзоишро пайдо мекунанд. Ҳуҷайраҳои нашвии риштаҳои эктокарпҳо хлоропластҳои рангин бо пиреноидҳоро доранд.

Эктокарпихо дар тамоми баҳрҳои ҷаҳонӣ ҳусусан дар баҳрҳои хунук ва баҳрҳои субтропикиӣ, дар давраи хунукии сол паҳн шудаанд. Ба ин тартиб ҳамаги як оила – эктокарпихо (*Ectocarpaceae*) дохил мешавад.

Авлоди эктокарпус (*Ectocarpus*) яке аз авлодҳои калонтарини ин оила башумор меравад. Онҳо шакли буттаи хурдро дошта, андозаи талломашон аз 0,1 то 30 см баъзан 60 см ва ғафсии риштаҳои таллом ба 50-150 мкм мерасанд.

Дар нӯги шохаҳои таллом муяқчаҳои берangi бисёрхӯҷайра ҷойгир шудаанд. Як гурӯҳи риштаҳо ба субстрат паҳн шуда гурӯҳи дигар ба тарзи амудӣ ба боло бароварда мешаванд (расми 65). Сабзиши ришта интеркаляриӣ (аз лотини иловагӣ, сабзиши растаниӣ ба дарозӣ, тавассути тақсимшавии ҳуҷайраҳои нӯгии қисми поёнӣ узвҳо, мисол байнибуғуми поя, думчай барг, дар асоси талломи обсабзҳо ва ғайра) мебошад. Дар онҳо тақсимшавии редуксионӣ ва як қатор тақсимшавиҳои дигари ядроӣ ҳуҷайра гузашта, зооспораҳои бисёр

пайдо мекунанд. Онҳо ба об фаромада сабзида ба растани нави гаплоидӣ (гаметафит) табдил меёбанд. Растаниҳои нави пайдошуда аз намуди зоҳирӣ ба растани диплоидии аввали монанд буда, локин вай гаплоид мебошад.

Дар шохаҳои кутоҳи растани гаплоидӣ гаметангияҳои бисёрлона (бисёрхӯҷра) –и зиёд пайдо мешаванд.



Расми 65. Эктокарпис

1-намуди умумӣ, 2-зоопорангия, 3-зооспора, 4-навда бо гаметангияҳо.


Дар гаметангияҳо гаметаҳои шакл ва андозаи якхела дошта пайдо мешаванд. Ин гаметаҳо танҳо бо рафторашон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Гаметае, ки бо тези аз ҳаракат мемонад гаметаи занона буда, дигарҳо гаметаи мардонаанд ва онҳо гаметаи занонаро иҳота мекунанд. Баъди як мудат гаметаи мардона бо гаметаи занона барҳурда маҳсули онҳо омезиш меёбад ва зиготаро пайдо мекунанд. Зигота бе давраи оромӣ ва бе тақсимшавии редуксионӣ сабзиш карда риштаи нави талломи диплоидиро бо зооспорангияҳо пайдо мекунад. Доираи инкишофи овардашуда метавонад боз мураккабтар шавад, чунки баъзан дар спорофит бидуни спорангияи яклона боз спорангияҳои бисёрлона ва дар он зооспораҳои бетақсимшавии редуксионӣ (диплоидӣ) пайдо

шаванд. Чунин зооспораҳои диплоидӣ насли нави спорофитро медиҳанд. Баъзан гаметаҳо ҳамчун зооспора рафтор мекунанд, яъне аз гаметаҳо бидуни раванди чинсӣ метавонад фардҳои нави гаплоидӣ пайдо шаванд.

Тартиби Кутлерияҳо (*Cutleriales*)

Ба ин тартиб як оила – кутлерияҳо (*Cutleriaceae*) ва се авлод дохил мешавад. Намудҳои авлоди кутлерия (*Cutleria*) дар соҳилҳои қисми европогии уқёнуси Атлантика, баҳри Миёназамин васеъ паҳн шудааст. Ин обсабз шакли тасмаи бисёрқабатаи дихотоми шохронда дорад, Дарозии он 20 см буда, бо муюнчаҳо ба охир мерасад. Дар асоси муюнчаҳои як фард макрограметангияи калонҳуҷайра инкишоф ёфта, макрограметаи дуқамчинакдорро пайдо мекунад. Дар фарди дигар гаметангияи хурдҳуҷайра ташаккул ёфта, дар он микрограметаҳо инкишоф мейбанд. Баъди бордоршавӣ зигота бе давраи оромӣ сабзиш карда, растаний диплоидӣ (спорофит) -ро пайдо мекунад, ки вай шакли лавҳаи бисёрқабата ё пӯстлоҳро дошта, ба субстрат зич часпидааст. Вай тамоман ба фарди аввала монанди надорад, аз ин лиҳоз вайро ҳамчун намуди мустаҳқил, аглаозония (*Aglaozonia*) номгузори карда буданд. Дар қисми болоии он зооспорангияҳои якҳуҷайрагӣ инкишоф мейбанд, ки баъди тақсимшавии редуксионӣ дар он зооспораҳои гаплоидӣ ташаккул мейбанд. Аз зооспораҳои пайдошуда кутлерияи ҷавони гаплоидии ришташакл (гаметафит) пайдо мешавад.

Авлоди микрозония (*Microzonia*) нағз омӯхта нашудааст, ҳоло танҳо спорофити диплоидии он маълум гардидааст.




Расми 66. Канори ҷисми занардиния (*Zanardinia*)
Қиёфа аз сатҳ (1); кутлерия (*Cutleria*), навдача бо гаметангияҳои занона (2) ва мардона (3).

Намояндаҳои авлоди занардиния (*Zanardinia*) дар қисми ҷанубии баҳрҳои Европа, дар уқёнуси Атлантика, баҳри Миёназамин ва Сиёҳ паҳн шудаанд. Талломи онҳо шакли лаъличаи ҷарминро гирифтааст. Қутри онҳо то 20 см мерасанд ва тавассути ризоидҳояшон ба хок ҷаспидаанд. Спорофит ва гаметафит (аз ҷиҳати сохтор) бо ҳам монанди доранд. Гаметангияҳо дар ғурмҳои шоҳронда инкишоф меёбанд. Дар спорангияҳои занардиния танҳо ҷортоги зооспораҳо пайдо мешаванд.

Тартиби Диктиотихо (Dictyotales)

Намояндаҳои тартиби диктиотихо андозаи калон (5-50 см) доранд. Талломи онҳо соҳти варақин, варақини канорҳояш яклухт, ҳиссашуда ё шоҳрондаи вилкамонанд дорад. Сабзиши талломи диктиотихо дар натиҷаи тақсимшавии як ё ду ҳӯҷайраи калони дар нӯги шоҳа буда, мисол дар авлоди диктиота ё қатори ҳӯҷайраҳои дар канори талломи варақин ҷойгирифта ба амал меояд.




Расми 67. Нӯги навдаи диктиоти дихотомӣ (*Dictyota dichotoma*)

1-қиёфа аз сатҳ, 2-буриши барқад.

Узви афзоиши диктиотихо нисбати дигар обсабзҳои сиёҳтоб дида соҳтори фарқунанда дорад. Афзоиши гайри ҷинсӣ тавассути тетраспорангияҳо, ки дар онҳо ҷортогӣ спораҳои калони (тетраспораҳо) локин дар зонарияҳо 8- тогӣ пайдо мешаванд мегузарад. Тетраспорангияи диктиотихо ба спорангияи яклонагии дигар обсабзҳои сиёҳтоб монанд мебошад ва спораҳои дар он ҳосилшуда бо роҳи мейоз (редуксионӣ) тақсим мешаванд. Онҳо дар болои таллом ғурӯҳ-ғурӯҳ (сорусҳо) ҷойгиранд, танҳо дар зонарияҳо дар байнӣ тетраспорангияҳо парофизҳои аз ҷор ҳӯҷайра таркиб ёфта ҷойгир шудаанд (расми 133,1). Дар талломи ҳамон як намуди диктиотихо

бештар тақсимшавии маҳсули дохили тетраспорангия ба чор қисм не, балки ба ду қисм ё тамоман тақсим намешавад мушоҳида мегардад. Дар ин раванд спораҳои нисбатан калон пайдо мешаванд. Баъзан тетраспорангия бетақсимшави сабзида талломи навро дар ҳамон растаний модарӣ пайдо мекунад. Вақто, ки дар наврустаҳо (талломҳои ҷавон) ризоидҳо пайдо шудаанд, онҳо аз растаний модарӣ ҷудо мешаванд.



Расми 68. Буриши барқади ҷисми диктиотҳо (*Dictyota*):
1-бо тетраспорангияҳо; 2-гаметаҳои занона; 3-бо гаметангияҳои мардона

Гаметангияҳои дорои антеридия ва оогония будаи диктиотҳо низ, дар болои таллом ба шакли гурӯҳӣ, зич (расми 65) пайдо мешаванд. Дар оогонияҳо якторӣ тухмҳӯҷайра инкишоф меёбад. Тухмҳӯҷайраҳои бордорнашуда қобилияти бо роҳи партеногенӣ (инкишофи организм аз тухмҳӯҷайраи бордорнашуда) сабзиш кардан


доранд, локин талломи چавони бо ин роҳ пайдо шуда, бо тези нобуд мешавад. Антеридия бо тарзи уфуқӣ ва амудӣ тақсим шуда, деворҳои мобайни бо 150-1500 ҳуҷрача ҳосил мекунанд, ки дар ҳар яки онҳо яктори антерозоид (нутфа) пайдо мешавад. Соҳти антерозоидҳоро дар диктиоди дихотомӣ (*Dictyota dichotoma*) омӯхтаанд. Маълум гардид, ки онҳо аз гамета ва зооспораҳои дигар обсабзҳои сиёҳтоб бо доштани як қамчинак фарқ мекунанд. Толломи гаметафит ва спорофити диктиотиҳо соҳти якхела доранд. Ҷинси талломи онҳоро дар раванди тақсимшавии ядроҳо тавассути мейоз (тақсимшавии редуксионӣ) дар тетраспорангияҳо муайян кардан мумкин. Дар ин вақт миқдори баробари тетраспораҳо, ки талломи мардона ва занонаро медиҳанд пайдо мешаванд. Ба ин тартиб як оила – диктиотиҳо (*Dictyotaceae*) ва 20 авлод мансуб аст, ки аксарияти онҳо дар баҳрҳои тропикий ва субтропикий паҳн шудаанд.

Диктиота *Dictyota* ва ба он наздик дилофуз (*Dilophus*) ивазшавии изоморфиӣ (аз юнонӣ-изос-баробар, морфе-шакл)-яъне ивазшавии паи ҳами насл ки (чинсӣ ва ғайричинсӣ) ба намуди беруна монанд, локин аз ҷиҳати ситологӣ, физиологӣ фарқнок, ки онро дар обсабзҳои сабз (мисол, улва), сиёҳтоб (диктиота) ва сурҳ дидан мумкин) спорофит ва гаметафит доранд. Онҳо соҳти тасмамонанди дихотомии шохрондаи бутташакл дошта, дарозиашон ба 10-20 см мерасад (расми). Аз ҳуҷайраҳои болоии спорофит тетраспорангияи калони қурамонанд инкишоф меёбад ва дар он баъди тақсимшавии редуксионӣ 4- тетраспораи гаплоидии беҳаракати (бекамчинак) луч ташаккул меёбад. Аз ҳар яки онҳо растаниҳои бо ҳам монанди гаплоидии мардона ва занона (гаметафит) инкишоф меёбанд. Дар ҳуҷайраҳои болоии растани мардона гурӯҳи (сорусҳо) антеридияҳои бисёрҳуҷайрагӣ пайдо мешаванд ва дар ҳар як сорус 150-300 ҳазор нутфа ташаккул меёбад. Дар сорусҳои растани занона оогонияҳои якҳуҷайрагӣ инкишоф меёбанд ва дар ҳар як оогония яктори тухмҳуҷайра ҷойгир шудааст. Ҳангоми ба камолот расидан тухмҳуҷайраҳо аз оогония хориҷ мешаванд. Баъд аз бордоршавӣ аз зигота спорофити нав ташаккул меёбад. Чунин сикли инкишофро дар намудҳои авлоди падина (*Padina pavonia*) дидан мумкин. Ба авлоди падина намудҳои талломи паҳн, бодбезакмонандоштаи канорҳояш яклухт ё якқадар ҳисашуда дохил мешаванд. Дохили таллом аз се-чор қабат ҳуҷайраҳои беранг соҳта шудааст ва аз берун бо як қатор ҳуҷайраҳои хурди ранги равшани баланддошта ихота гардидааст. Канорҳои болоии таллом, ки ба дарун тобхӯрдааст як қатор ҳуҷайраҳои фаъоли тақсимшаванда дорад. Як тарафи ранги он сафед дорад ин ба қабати тунуки такнишини оҳак алоқамонд мебошад. Намуди бештар паҳншудаи ин авлод-падина павлиния (*Padina pavonia*) мебошад. Вай дар Европаи Ҷанубӣ, соҳилҳои Атлантика, Америкаи Марказӣ ва баҳри Сиёҳ (Крим, Кавказ) паҳн шудааст.

Тартиби Ламинарияҳо (*Laminariales*)

Ламинарияҳо дорои сикли инкишофи гетероморфӣ бо ивазшавии ҳатмии спорофитҳо ва гаметафитҳо мебошанд. Спорофити бавоя расидаи онҳо растаниҳои калонҷаҷм (0,5-6м) буда, дар баъзе намудҳо то ба 20 м дарозӣ мерасанд. Ламинарияи аз ҳама калонтарин то ба 50 м дарози сабзиш мекунад. Талломи ламинарияҳо як ё яқчанд лавҳаҳои баргмонанд пайдо карда, онҳо дар пояҳои муқарарӣ ё шохронда ҷойгир шудаанд. Таллом тавассути табақча ё ризоидҳои шохронда ба хок часпидааст. Дар дохили «барг» ва поя, меристема ва пӯстлоҳ, ки аз ҳӯҷайраҳои рангнок ва қабати мобайни аз ҳӯҷайраҳои калони беранг соҳта шудаанд ва инчунин дилакро дидан мумкин. Дар як микдор намудҳои ламинарияҳо дилак аз як қатор ҳӯҷайраҳои силиндрикии борик ва як қатор ҳӯҷайраҳои паҳн бо ҳам зич пайваст шуда, соҳта шудааст. Дилаки дигар ламинарияҳо (зертартиби ламинарияҳо) аз риштаи ҳӯҷайраҳояш бо ҳам зич пайвастнашуда пайдо шудааст. Ин риштаҳоро риштаи найчагӣ ва девори кундаланги онҳоро лавҳаи элакшакл меноманд. Дар қисми канории дилаки ламинарияҳои калонҷаҷм ба монанди макросистис ва нереосистис, дар байни риштаҳои борик найчаҳои элакшакл ҷойгиранд. Девори мобайни найчаҳои элакшакл сурохичаҳои бисёр пайдо кардааст. Дар байни поя ва қисми баргмонанди таллом меристема ҷойгир шудааст, ки дар натиҷаи тақсимшавии ҳӯҷайраҳои он дарозшавии андозаи поя ва қисми «барг» -монанди он ба амал меояд. Дар намояндаҳои бисёрсола қисми баргмонанд ҳар сол меафтад (дар минтақаҳои шимол, дар моҳҳои январ – феврал) ва аз ҳисоби меристема «барг» -и нав пайдо мешавад.

Аз ҳӯҷайраҳои канории «барг» - пеш аз афтиданӣ онҳо гурӯҳи зооспорангияҳои (сорусҳои) якҳӯҷайрагӣ пайдо мешаванд. Дар ҳар як зооспорангия ядроҳо бо роҳи редуксионӣ тақсим мешаванд ва баъди тақсимшавии такрории дигар, шумораи ядроҳо пайваста (то ба 16-64) зиёд мешаванд. Вобаста ба ин микдори плазма ҳам дар якҷояги бо ядроҳо бо ҳамин дараҷа мерасад. Ҳар як минтақаи як ядродори плазма қамчинак пайдо карда, ба зооспора табдил меёбанд. Дар як фарди обсабз миллиард зооспораҳо пайдо мешаванд. Баъди давраи ҳаракати начандон тӯлонӣ зооспораҳо ба гаметафити микраскопии ришташакли (нисбатан шохронда) мардона ва занона табдил меёбанд. Дар баъзе ҳӯҷайраҳои гаметафити мардона ғурмҳо пайдо мешаванд ва ба антеридия табдил меёбад.



Расми 69. Доираи инкишофи ламинария

1-спорофит, 2-як қисми соруси (мачмӯи зооспорангияҳо) зооспорангияҳо (зп-зооспорангия, п-парафизҳо, л-луоб), 3-зооспораҳо (қиёфаи умумӣ) ва сабзиш, 4-гаметофити мардона, 5-гаметофити занона бо оогония ва оғози сабзиши сапрофит, 6-сапрофити чавон.

Дар ҳар як антеридия яктори нутфа ташаккул меёбад. Ҳамаи ҳуҷайраҳои оогония қобилияти пайдонамудани гаметафити занонаро доранд. Маҳсули дохилии оогония тавассути суроҳии қисми болоии ҷилд ба берун баромада, дар шакли тухмҳуҷайраи луч дар оогония менишинад. Баъди бордоршавӣ аз зигота тадриҷан спорофити нави пурӯзвват пайдо мешавад.

Авлоди бештар паҳншудаи ин тартиб ламинария мебошад. Вай 30 намуд дошта аз ин 3 –намудаш дар нимкураи ҷанубӣ, 2-намуд дар соҳилҳои Бразилия, дар чуқурии 70-80м зери об, як намуд дар ҷанубии Африка паҳн шудаанд. Дигар намудҳо дар нимкураи шимолӣ, қисми зиёди онҳо дар уқёнуси Ором сукунат доранд. «Барги» ин обсабзҳо ҳамвор ё чиндор, бемӯякча, канорҳояш яклухт ё буридашуда, бесуроҳи мебошад. Узви ба субстрат часпандаи онҳо лаълича, ризоидҳо ё ризом (шоҳаи хобанда бо ризоидҳояш) мебошад. Аҳамияти амалии қалон доштаи намудҳои ин авлод: ламинарияи қандин, ламинарияи панҷашакл, ламинарияи шимолӣ, ламинарияи японӣ, ламинарияи борик мебошанд.



Расми 70. Ламинарияҳо:

1-Laminaria saccharina; 2-4-L.digitata (ивазшавии барг); Macrocystis; 4- Lessonia

Постелсияи нахлмонанд (Postelsia palmaeformis) дар нӯги поя (қариб 60см) «баргҳои» нештаршакли каҷшуда, ба шакли шоҳсор (крона) чойгир шудаанд.

Лессония (Lessonia) дорои пояи дарози (то 4м) шоҳронда буда, дар нӯги шоҳаҳо яктори «баргҳои» нештаршакл чойгир шудаанд. Дар поя ва «баргҳо» пуфакчаҳои ҳаводор пайдо нашудаанд. Ба ин авлод 5 намуд мансуб аст, ки 4- тои онҳо дар нимкураи ҷанубӣ паҳн шудааст ва бештар «ҷангалҳои» ҳақиқии зериобиро пайдо мекунанд.

Макросистис (Macrocystis) дар чуқурии 10-20 м зери об месабзад. Вай пояи борику ҷандири дароз дорад. Дар асоси «баргҳо» ҳубобчаҳои бо ҳаво пур ҷойгиранд. Поя ва «баргҳо» дар болои об шино мекунанд ва ба суръати ҳаракати нақлиёти обӣ таъсири манғӣ мерасонанд. (Расми 66,3)

Синфи Сиклоспораҳо (Cyclosporophyceae)

Гаметафити намояндаҳои сиклоспораҳо ба шакли лунда дар чуқурии талломи спорофит ҷойгир шудааст. Аз фэозооспораҳо бо он фарқ мекунад, ки ҳамаи сиклоспораҳо талломи калончусса доранд. Талломи аксарияти сиклоспораҳо ба мисли ламинарияҳо ба бофтаҳои муҳталиф – меристемӣ пӯслоҳӣ, қабати мобайни ва дилак тафриқа

(дифферентсиатсия) шудаанд, локин дар сиклоспораҳо риштаҳои найчагӣ, найчай элакшакл, чуйчаҳои лӯҳобӣ ва ҳуҷайраҳои гландуляри ки барои ламинарияҳо хос аст диде намешаванд. Дилак дар сиклоспораҳо тавассути ҳуҷайраҳои пароканда ё бо ҳам зич ҷойгирифтai риштаҳо пайдо шудааст. Аломати ба ҳуд хос ва фарқноки сиклоспораҳо ин сикили инкишоф ва афзоиши онҳо мебошад. Аввалан надоштани ду шакли мустаҳқили сабзиш ва инкишоф, дуюм гаметангияҳо дар ҷуқурии қабати ҳуҷайраҳо, ки аз як ҳуҷайра пайдо мешавад ва бо ном ҳуҷайраи инисиалии консескафидия, ки онро боз проспора ҳам меноманд маъмул аст инкишоф меёбад. Сеюм дар ҳамаи сиклоспораҳо мейоз (тақсимшавии редуксионӣ) ҳангоми пайдошавии гаметаҳо мегузарad.

Сиклоспораҳо дар ҳамаи баҳрҳо аз Арктика то Антарктика, аз он ҷумла дар тропика васеъ паҳн шудаанд. Онҳо талломи инкишофёфтai ҳачман калон пайдо намуданд, ки дарозии онҳо аз 1 то 12м мерасад. Сиклоспораҳо дар баҳрҳо анбӯҳи калонро («ҷангали зериобӣ») ба вучуд овардаанд. Онҳо дорои аҳамияти калони иқтисодӣ мебошанд. Сиклоспораҳо танҳо бо роҳи ҷинсӣ афзоиш мекунанд.


Аз руи дар спорофит инкишофёбии гаметафит, синфи сиклоспораҳоро ба якчанд таксонҳои дараҷаи паст тақсим мекунанд.

Зерсинфи Фукусҳо – (*Fucophycidae*)

Дар талломи фукусҳо нумӯи нӯѓӣ бартари дорад (расми 145) ва гаметафит дар қисми болоии навдаҳо инкишоф меёбад. Концептакулҳо (скафидияҳо) дар натиҷаи сабзиши гаметафит дар бофтаи спорофит пайдо мешаванд. Афзоиши ҷинсии оогамӣ доранд.

Тартиби Фукусҳо (*Fucales*)


Талломи фукусҳо бутташакл буда, сабзиши босуръатӣ нӯғи доранд, ки он дар натиҷаи тақсимшавии 1-8 ҳуҷайраҳои маҳсуси нӯғи ба амал меояд. Яке аз авлодҳои паҳншудаи ин тартиб фукус мебошад. Талломи фукус дихотоми шохронда буда 0,5-1м дарозӣ ва 1-5 см паҳнои дорад, (дар баъзеҳо варамида буда бо ҳаво пургардидааст).



Расми 71. Зинаи аввали инкишофи чисми фукус (*Fucus*):

1-3-қиёфаи берунаи наврустаҳои синну соли муҳталиф; 4-буриши барқад, нӯги навруста: а-хӯҷайраи нӯгӣ.

Вай тавассути лаъличаи дар асосӣ таллом буда, ба хок мечаспад. Сабзиши шохаҳо дар натиҷаи тақсимшавии як хӯҷайраи нӯгӣ чоркунчашакли пирамидамонанд ба амал меояд. Дар вақти афзоиши ҷинсӣ, дар охири шохаҳо варамидаи лубиёшакли зардчатоб пайдо мешавад. Дар девори онҳо ҳолигии доирашакл, скафидия пайдо мешавад ва ба муҳити атроф танҳо тавассути суроҳии хурд алоқа мекунад. Дар байни муякчаҳои бисёри скафидияҳо оогония ва антеридияҳо инкишоф меёбанд. Онҳо метавонанд дар як скафидия, ё дар скафидияҳои муҳталиф ё дар фардҳои гуногун (духонагӣ) инкишоф ёбанд. Баъди тақсимшавии редуксионӣ дар оогония 8 тухмҳӯҷайра дар антеридия 64 нутфаи дуқамчинакдор пайдо мешаванд. Луҳоби пайдошудаистода оогония ва антеридияҳоро аз скафидия ба берун тела медиҳад. Дар ин маврид аз онҳо ҳӯҷайраҳои ҷинсӣ озод мешаванд. Нутфаҳо тухмҳӯҷайраҳоро иҳота намуда тавассути қамчинакҳояшон онро давр мезанонанд (вазни тухмҳӯҷайра 30000 маротиба аз вазни нутфа калон мебошад). Баъд аз он як нутфа ба оогония ворид шуда, тухмҳӯҷайраи онро бордор мекунонад. Тухмҳӯҷайраи бордоршуда, дарҳол бо ҷилди ғафс пӯшида шуда, бедавраи оромӣ ва бетақсимшавии редуксионӣ сабзида растании навро пайдо мекунад. Намудҳои авлоди фукус дар баҳрҳои хунук ва муътадили нимкураи шимолӣ паҳн шудаанд.



Расми 72. Фукукс

1-буриши скафидия бо оогония, 2-буриши скафидия бо антеридия, 3-навдача бо антеридия, 4-баромади нутфаҳо аз антеридия, 5-тухмхӯчайра баъди бордор шудан (я-ядро, ян-ядрои нутфа, х-хроматофорҳо).

Дар баҳри Сиёҳ намуди систозейра (*Systoseira barbata*) васеъ паҳн шудааст. Вай шакли буттаи бисёршоҳронда дошта, то 1м андоза дорад. Дар оогонияи он ҳамагӣ 1 тухмхӯчайра чойгир аст, зоро аз 8 тухмхӯчайра 7-тои онҳо нобуд мешаванд. Авлоди саргассум (*Sargassum*) 250 намуд дошта, онҳо дар баҳр ва уқёнусҳои нисбатан оби гарм дошта паҳн шудаанд. Шоҳронии саргассум ба шоҳронии растаниҳои дараҷаи олий шабоҳат дорад. Дар «пояи» силиндрикии он «баргҳо» нишастаанд ва дар навдаҳои маҳсуси онҳо хубобчаҳои шиноқунанда чойгиранд, ки аз шакли беруна ба тармеваҳо монандӣ доранд. Дар оогонияи саргассум ҳам ба мисли ситозира якторӣ тухмхӯчайра чойгиранд. Дар баҳри

Саргасс асосан ду намуди авлоди саргассум паҳн шудааст, ки массаи асосии онҳо 20 млн. т ташкил мекунад.

Қариб ҳамаи обсабзҳои сиёҳтоб бидуни баъзе намудҳо бошандагони баҳр ва уқёнусҳоянд. Ламинарияҳои калонҳаҷм майдони калони «ҷангали» зериобиро пайдо кардаанд.

Аҳамияти обсабзҳои Сиёҳтоб

Обсабзҳои сиёҳтоб яке аз манбаи асосии моддаҳои органикӣ дар баҳрҳои минтақаҳои мӯътадил ва назди қутбӣ буда, массаи биологии онҳо дар 1m^2 –и даҳҳо килограмро ташкил мекунанд. Анбӯҳи обсабзҳои сиёҳтоб ҳамчун сарпаноҳ, ҳангоми афзоиш ва хӯрок барои ҳайвонҳои назди соҳилий хизмат мекунанд. Ба ғайр аз ин онҳо шароити хуб барои паҳншавии дигар обсабзҳои микроскопӣ ва макроскопӣ пайдо мекунанд.

Обсабзҳои сиёҳтоб дар фаъолияти ҳочагии инсон мақоми баланд доранд. Онҳо ҳамчун ашёи хом барои гирифтани маводҳои мухталиф хизмат мекунанд. Обсабзҳои сиёҳтоб пеш аз ҳама ин манбаи ягона барои гирифтани алгинатҳо, намакҳои кислотаи алгин мебошанд. Аз ҳама зиёд дар истеҳсолот намаки алгинати натрий истифода мешавад. Вайро барои муътадил нигоҳ доштани маҳлулҳои гуногун ва суспензияҳо (дар муҳити моеъ муаллақ будани зарраҳои саҳт) ба кор мебаранд. Ҳангоми як микдори кам ҳамроҳ намудани алгинати нартий сифати маводҳои гизоӣ (консерв, яхмос, шарбати меваҳо ва ғайраҳо), рангкунандаҳои мухталиф, моддаҳои часпандаро (элим, шилм) беҳтар мекунад. Маҳлулҳое, ки ба онҳо алгинатҳо ҳамроҳ карда шудааст, дар вақти яхқунӣ ва баъди яхқунӣ (общавӣ) сифаташонро гум намекунанд. Алгинатҳоро барои истеҳсоли пластмасс, наҳҳои сунъӣ, маводҳои рангвор ва соҳтмонӣ баз таъсири омилҳои атмосферӣ (намнокӣ, шӯълаи офтоб, моддаҳои химиявӣ ва ғайра) ки устувор мекунад, устувор истифода мебаранд. Тавассути он маводҳои баландсифат аз қабили равғани молидани барои мошинҳо, риштаҳои ҳалшавандай хирургӣ, малҳам ва хокаҳо барои соҳаи дорусозӣ (фармасевтӣ) ва атриёт (парфиюмерӣ) истеҳсол мекунанд. Алгинатҳоро барои ба шакли брикет табдил додани хокаи ангишт, дар истеҳсоли электродҳо барои кафшери барқӣ васеъ истифода мекунанд. Дигар моддаи муҳиме, ки аз обсабзҳои сиёҳтоб мегиранд ин спирти шашатома манит мебошад. Манитро дар соҳаи дорусозӣ, барои таёрнамудани хаб (таблетка), барои истеҳсоли физоҳои парҳезӣ, истеъсоли зифти сунъӣ, коғаз, моддаҳои тарканда, коркарди пӯст ва ғайра истифода мекунанд. Хусусан манитро дар вақти ҷарроҳи бештар истифода мебаранд.

Дар таркиби обсабзҳои сиёҳтоб микдори зиёди (0,3%) йод ва дигар микроэлементҳо мавҷуданд. Аз ин лиҳоз онҳоро барои таёр намудани орди хӯрока, ки ба таркиби хӯреки ҳайвонҳои соҳаи кишоварзӣ ҳамроҳ мекунанд истифода мебаранд ва онҳо чорвоҳоро аз нобудшави нигоҳ дошта, маҳсулнокии онҳоро (туҳм, шир ва ғайра) баланд мебардорад. Йодро дар ноҳияҳо, ки сокинони он аз норасоии йод танқиси мекашанд истифода мебаранд. Солҳои пешин обсабзҳои сиёҳтобро

бештар барои истеҳсоли йод истифода мебурданд, ҳоло йодро аз партовҳои зиёдатии онҳо истеҳсол мекунанд.
Обсабзҳои сиёҳтоб, ки аз калии бой аст ба сифати пору ба заминҳои киштшаванда бароварда мешаванд.

Аз замонҳои қадим обсабзҳои сиёҳтобро дар соҳаи тиб истифода мебурданд. Ҳоло онҳоро барои таёйрнамудани ивазкунандаҳои хун, барои гирифтани препаратҳои аз лаҳташавӣ нигоҳ доштани хун ва маводҳои қобилияти аз организм хориҷ намудани моддаҳои радиоактивӣ дошта, истифода мекунанд.

Хеле барвақт обсабзҳои сиёҳтобро ба сифати гизоӣ ҳалқҳои Ҷанубу Шарқии Осиё истифода мекарданд. Ба ин мақсад бештар намояндаҳои тартиби ламинарияҳоро истифода мебурданд. Аз онҳо намудҳои муҳталифи таомҳо тайёр мекунанд.

Боқимондаи чисми обсабзҳои сиёҳтоб дар шакли тагнишин дарёфт шудааст, ки ба давраҳои триаса (қариб 185 млн сол қабл) таълук доранд. Эҳтимол обсабзҳои сиёҳтоб ба хризомонадиҳо хешиги дошта бошанд, чунки дар онҳо низ пигменти фукоксантин ва инчунин шакли шохрондагӣ дида мешавад, мисол дар феотамнион (*Phaeothamnion*). Ҳоло фарзияе вучуд дорад, ки гӯё растаниҳои дараҷаи олий аз обсабзҳои сиёҳтоб пайдо шуда бошанд. Тахмин мекунанд, ки ҳангоми ба хушки баромадани обсабзҳои сиёҳтоб ҳуҷайраҳои канораи гаметангияи бисёрхӯҷайрагии онҳо бемаҳсул гаштаанд ва онҳо муҳофизати ҳуҷайраҳои гаметапайдокунандаро аз хушкшавӣ таъмин намудаанд ва дар ин маврид гаметангияҳо тавонистанд, ки ба антеридия ва архигонияи бисёрхӯҷайрагии растаниҳои дараҷаи олии рӯи заминӣ табдил ёбанд. Яке аз мушкилии сади роҳи ин фарзия шуда, ин фарқияти пигментҳо ва моддаҳои захиравӣ дар обсабзҳои сиёҳтоб ва растаниҳои дараҷаи олий буда мебошанд. Ҳоло бисёри ботаникҳо тарафдори ақидаи аз обсабзҳои сабзи рӯизаминӣ пайдо шудани растаниҳои дараҷаи олий мебошанд.

Санчиши тестӣ

1. Моддаҳои захиравии гизоӣ ҳуҷайраи обсабзҳои сиёҳтоб кадомхоянд?

- а) сафеда, ангиштоб
- б) оҳар, равған
- в) ламинарин, манит ва равған
- г) моддаи захиравии гизоӣ пайдо накардаанд

2. Ҳуҷайраи ҳаракатноки обсабзҳои сиёҳтоб кадомхоянд?

- а) ҳуҷайраи пӯшиш
- б) ҳуҷайраҳои нашвии поя
- в) зооспора ва гаметаҳо
- г) ҳамаи ҳуҷайраҳои обсабзҳои сиёҳтоб қобили ҳаракат нестанд

3. Кадоми ин бофтаҳо дар обсабзҳои сиёҳтоб инкишоф наёфтааст?

- а) ассимилятсионӣ, захиракунанда

- б) механикӣ
- в) гузаронанда
- г) пӯшиш, ҳосилкунанда

4. Дар обсабзҳои сиёҳтоб ангиштоби фукоидин кадом вазифаро ичро мекунад?

- а) хучайраи обсабзро ҳангоми аз об берун мондан аз хушкшавӣ муҳофизат мекунад
- б) ҳамчун моддаи захиравӣ
- в) аз таъсири радиатсияи баланди офтоб обсабзро муҳофизат мекунад
- г) ба обсабз устуворӣ мебахшад

5. Афзоиши чинсии обсабзи сиёҳтоб бо кадом роҳ мегузарад?

- а) зигогамӣ
- б) конъюгатсия
- в) изогамӣ, гетерогамӣ, оогамӣ
- г) афзоиши чинсӣ надорад

6. Дар спорангияи авлоди занардии тартиби қутляри- чандтогӣ зооспора пайдо мешавад?

- а) 2
- б) 4
- в) 8
- г) бешумор

7. Дар ҳар як антеридияи обсабзҳои тартиби ламинария чантогӣ нутфа пайдо мешавад?

- а) 1
- б) 2
- в) 5
- г) бешумор

8. Ба авлоди обсабзи ламинария чанд намуд дохил мешавад?

- а) 10
- б) 15
- в) 20
- г) 30

9. Намояндаҳои синфи обсабзҳои сиклоспора бо кадом роҳ афзоиш мекунад?

- а) танҳо чинсӣ
- б) чинсӣ ва ғайричинсӣ
- в) ғайричинсӣ
- г) нашвӣ

10. Чаро обсабзи сиёҳтобро бештар дар кишоварзӣ ба сифати пору истифода мекунанд?

- а) аз нитроген бой аст
- б) аз калий бой аст
- в) аз фосфор бой аст
- г) дар таркиби он ҳамаи элементҳои барои растани зарурӣ дида мешавад

11. Дар таркиби обсабзҳои сиёҳтоб чанд фоиз йод мавҷуд аст?


- а) 2%
- б) 0,3%
- в) 3%
- г) 10%

Шұйбаи Эвгленихо (Euglenophyta)

Эвгленихо организмҳо монадӣ буда, девори дуюм пайдо накардаанд. Бо перипласти (плазмалемма) ғафс пӯшида шудааст, ки бештар шакли илтиворо (спирал) гирифтааст. Дар қилди онҳо селлюлоза дида намешавад, вазифаи онро қабати ғафси ситоплазма, яъне перипласт ичро мекунад.

Агар ин қабат нарм, чандир бошад, онгоҳ ҳуҷайра қобилияти тағиyrдодани метаболикаи шаклашро пайдо мекунад. Дар қисми пеши бадан одатан чашмчаи сурх (стигма) ва «гулӯй» қифшакли начандон калон ҷойгир шудааст. Обсабзҳои эвгленӣ аз дигар обсабзҳо бо доштани хромотофори ранги баланди сабзнок, ки дар онҳо хлорофиллҳои а ва с, каротин, қсантофилл мавҷуданд, ин чунин бо соҳти протопласт, мавҷуд будани як қамчинак, надоштани оҳар ва пайдо намудани пармилон фарқ мекунанд.

Эвгленихо обӣ обанборҳои начандон калонро рангин карда, ба он ранги сабз ё сурх, ҷигарӣ ранги сурхи ҷигарӣ мебахшад, ки ин ба мавҷуд будани пигменти гематохром дар таркиби протоплазма алоқаманд аст. Моддаи захиравӣ- ангиштоби пармилон, ки ба оҳар хеле шабоҳат дорад, локин аз таъсири йод рангаш тағиyr намеёбад ё каме зардча мешавад. Моддаҳои захиравӣ дар шакли доначаи ҷилоҳнок дар хроматофорҳо ё берун аз он захира мешаванд. Эвгленаҳо тавассути қамчинак ҳаракат мекунанд. Афзоиши онҳо бо роҳи барқад тақсимшавии ҳуҷайра (ядро ва ядроча, хроматофорҳо, пиреноид ва стигма) ҳангоми дар ҳаракат будан ё дар ҳолати оромӣ мегузаранд. Доир ба раванди ҷинсии онҳо маълумоти саҳех вучуд надоранд.



Расми 63. Эвглениҳо
1-эвглена, 2-трахепомонас, 3-факус

Обсабзҳои эвгленӣ дар обанборҳои хурди оби ширин дошта, ки аз моддаҳои органикӣ ғанӣ мебошанд зиндагӣ мекунанд. Онҳо метавонанд бо роҳи миксотрофӣ яъне тавассути фотосинтез ва аз худ намудани моддаҳои органикии дар об ҳалшуда гизо гиранд. Дар байни онҳо намудҳои муфтҳӯр, ки дар рӯдаҳои ҳайвонҳои бемуҳра ва инчунин қурбоқа зиндагӣ мекунанд дида мешаванд. Баъзе намудҳои обсабзҳои эвгленӣ дар обҳои шӯр низ зиндагӣ мекунанд. Ба ин шӯъба 400 намуд ва 25 авлод мансуб аст. Дар табиат аз ҳама бештар намудҳои авлоди калонтарин- эвглена паҳн гардидаанд. Обсабзҳои эвгленӣ дар зинаи эволятсия як шоҳаи қӯрро додаанд.

Санчиши тестӣ

1. Обсабзҳои пирофитӣ чӣ гунна сохтор доранд?
 - а) бисёрхӯҷайрагӣ , риштамонанд
 - б) тӯдагӣ
 - в) якхӯҷайрагии монадӣ, баъзан палмеллоидӣ
 - г) якхӯҷайрагии беҳаракат

2. Моддаҳои захиравии ҳӯҷайраи обсабзҳои пирофитӣ қадом аст?
 - а) сафеда
 - б) оҳар , равған
 - в) сафеда , равған
 - г) танҳо равған

3.Кадом шакли афзоиш дар обсабзҳои пиррофитӣ ба пуррагӣ аниқ нашудааст?

- а) нашвӣ
- б) гайричинсӣ
- в) чинсӣ
- г) чинсӣ-изогамӣ ва гетерогамӣ

4.Кадом олими алголог хешии обсабзҳои пирофитӣ ва криптафитҳоро муайян кардаст?

- а) А.Пашер
- б) К.Линней
- в) С.Швенденер
- г) К.А.Буш

5.Обсабзҳои криптофитҳо бо кадом роҳ афзоиш меқунанд?

- а) танҳо чинсӣ
- б) бо роҳи тақсимшавии барқади ҳуҷайра
- в) гайричинсӣ тавассути зооспора
- г) нашвӣ

6.Обсабзҳои эвгленӣ чӣ гуна сохтор доранд?

- а) монадӣ
- б) палмалоидӣ
- в) тӯдагӣ
- г) гайриҳуҷайрагӣ

7.Обсабзҳои эвгленӣ тавассути кадом узв ҳаракат меқунанд?

- а) пойҳои қалбакӣ
- б) вакуоляҳои кашишҳӯранда
- в) қамчинак
- г) қобили ҳаракат нестанд

8.Обсабзҳои эвгленӣ бо кадом роҳ ғизо мегиранд?

- а) автотрофӣ
- б) гетеротрофӣ
- в) миксотрофӣ ва баъзан мӯфтиҳӯрӣ
- г) даррандагӣ

Характеристикаи шўъбаи обсабзҳо (Algae)

Шўъбаи обсабзҳо, миқдори намудҳо							
1	2	3	4	5	6	7	8
Нишонди-ҳандаҳо	Кабуду-сабз 1400	Зарду-сабз 2500	Диатоми-ҳо 10 000	Сиёҳтоб (қунғур) 1500	Сурх 4000	Сабз 15000	Харагӣ 200
Шаклҳои таллом	Якхӯчайрагӣ, тӯдагӣ, риштагии бисёрхӯчайра	Якхӯчайрагӣ, тӯдагӣ, риштагии бисёрхӯчайра	Якхӯчайрагӣ, тӯдагӣ	Бисёрхӯчайрагӣ, риштагӣ ба меҳвар ва қабат-қабат ё ^и ришта чудо шудааст	Якхӯчайрагӣ, тӯдагӣ, бисёр- хӯчайрагӣ, ришташакл, қабат-қабат ба меҳвар чудо шудааст	Якхӯчайраг ӣ, тӯдагӣ, бисёрхӯчай- рагӣ, ришташакл, қабат-қабат мураккаб	
Моддаҳои ҷилди ҳӯчайра	Пектин, селлюлоза	Пектин, селлюлоза	Пектин, селлюлоза	Пектин, селлюлоза	Пектин, селлюлоза	Селлюлоза, пектин	
Шакли хлоропластҳо	—	Қабатдор, доирашакл	Қабатдор, доирашакл	Доирашакл	Доирашакл, тасмашакл	Тасмашакл, косашакл, ҳалқашакл, доирашакл	

1	2	3	4	5	6	7	8
Пигментҳо	Хлорофилли а, каротиноидҳо, фикосианин, фикоэритрин	Хлорофилл а ва в, каротиноид-ҳо	Хлорофилл а ва с, каротиноид-ҳо, ксантинҳо(дигатомин)	Хлорофилли а ва с, каротиноидҳо, фукоксантин	Хлорофилл а ва d, каротиноидҳо, фикоэритриин, фикосианин	Хлорофилл а ва в, каротиноид-ҳо	
Моддаҳои захиравӣ	Гликопротеид, валютин, сианофисин	Равған, лейкозин, валютин	Равған, валютин, лейкозин	Ламинарин, манит,равған	Оҳари багряник-қанд, равған	Оҳар , равған	
Нашвӣ	Тақсимшавии хӯчайра, гормогонӣ ва як қисми таллом	Тақсимшавии хӯчайра, як қисми таллом	Тақсимшавии хӯчайра	Як қисми таллом	Як қисми таллом (гоҳ-гоҳ)	Тақсимшавии хӯчайра, як қисми таллом, тавассути лӯндаҳо	
Гайричинсӣ	_____	Тавассути зооспораҳо	_____	Тавассути зооспораҳо, тетраспораҳо	Тавассути моноспораҳо, тетраспораҳо	Тавассути зооспораҳо, апланоспораҳо	

1	2	3	4	5	6	7	8
чинсий	—	Изогамия, оогамия	Изогамия, гетерогамия	Изогамия, гетерогамия, оогамия	Оогамия	Изогамия, гетерогами, оогамия, матогамия	
Мухити зиист	Обҳои ширин, баҳр, хок. Планктон, Бентос	Обҳои ширин, баъзан дар обҳои шӯр. Планктон	Баҳр, обанборҳои ширин. Планктон	Баҳр, бентос	Баҳр, баъзан дар обанбор- ҳои ширин, хок. Бентос, планктон	Обҳои ширин, баҳр, хок.Бентос,п ланктон	
Намояндаҳо	Оссиллятория, носток	Вошерия, ботридиум	Пиннулярия, навикула	Ламинария, фукус	Анфелсия, Порфира	Хламидомо нада, улотрикс, спирогира	

Шұғай Гулсангҳо (Lichenophyta)

Гулсангҳо гурӯхи ба худ хоси ташаккулёттаи растаниҳои дараачаи паст мебошанд. Қисми (танаи) талломии онҳо аз ду қисмат (компонент) занбӯруғ ва обсабз таркиб ёфтааст ва чун як организми том фаъолияти ҳаётӣ зохир мекунанд. Ҳоло ҳар як мактабхон медонад, ки асоси биологияи гулсангҳоро ҳодисаи симбиоз – яне ҳамхонагии ду организми муҳталиф ташкил намудааст, ки ҳар яки онҳо (обсабз ва занбӯруғ) дорой хосиятҳои гуногуни морфологӣ, физиологӣ ва экологӣ мебошанд. Аз ду организм иборат будани гулсангҳоро бори аввал ботаники олмонӣ Симон Швенденер соли 1867 муайян кардааст. Гулсангҳо организмҳои хеле паҳншуда буда, миқдори онҳо зиёда аз 20 000 мерасанд. Ҳар сол аз тарафи олимон даҳо ва садҳо намудҳои нави гулсангҳои номаълум қашф мешаванд.

Дар айни замон лихенология (аз лотини *Lichen* – гулсанг) – илм дар бораи гулсанг – проблемаи мураккаби комплексӣ, вобаста ба пайдоиш, филогения (равиши инкишофи олами органикӣ ё гурӯҳҳои алоҳидай он), соҳт, таснифот, биохимия, физиология, паҳншавӣ ва экологияи гулсангҳоро меомӯзад.

Масъалаи муносибати занбӯруғ ва обсабз дар талломи гулсангҳо аз охирҳои асри XIX то ба ҳол диққати бисёри олимҳо лихенологҳоро ба худ ҷалб намудааст. Аз давраи қашфи С. Швенденер зиёда аз 100 сол гузашт. Дар ин муддат на кам аз даҳҳо назарияҳои муҳталиф пайдо шуданд ва ҳар яки онҳо хост муносибати байни занбӯруғ ва обсабзро дар талломи гулсангҳо аниқ муайян кунанд, лекин дар байни онҳо ягон назария бо далелҳои исботкунанда, ки макбули ҳамагон бошад, пайдо нашудааст. С. Швенденер нишон дод, ки гулсанг аз обсабз ва занбӯруғ таркиб ёфтааст, занбӯруғ дар талломи обсабз туфайлихӯрӣ(муфтхӯрӣ) мекунад. Вай ақидаашро давом дода мегуяд, ки занбӯруғ дар ин маврид мақоми ҳомил (хучайн) ва обсабз гуломро доранд. Албата ин фикри баёнкардаи он ягон далели дурусти илмӣ надорад.

Дар ин давра баъзе олимҳо ақидаи туфайлихӯрии (муфтхӯрии) тарафайни (дутарафа) қисматҳои гулсангҳо, яне обсабз ба занбӯруғ ва занбӯруғ ба обсабзро пешниҳод намудаанд. Онҳо тахмин мекунанд, ки занбӯруғ ва обсабз дар талломи гулсангҳо муттаҳидии бевоситаи морфологӣ доранд ва байни худ ба мисли реша ва барги растаниҳои гулнок алоқаи зич пайдо кардаанд. Чунин муқоисакунихо бешубҳа асоси исботшавандай илмӣ надоштаанд.

Дар байни олимони он замон назарияи мутуалистии (аз лотини – мутуус – тарафайн, мутакобил) симбиоз васеъ паҳн гардида буд. Тарафдорони ин назария мепиндоштан, ки гифи занбӯруғ ва обсабзи дар талломи гулсангҳо буда, дар ҳолати симбиозӣ, яне манфиати тарафайнӣ дошта мебошанд. Обсабз занбӯруғро бо моддаҳои органикӣ «таъмин» мекунад, занбӯруғ обсабзро аз гармшавии барзиёд ва нурпошии шидатноки офтоб «муҳофизат» мекунад. Вайро бо об намакҳои маъданӣ «таъмин» мекунад. Аммо соли 1873 аз тарафи дигар

тадқиқотчиҳо ин назария инкор карда шуд. Тадқиқотчии намоёни франсавӣ Е. Борне соҳти анатомии гулсангҳоро омӯхта, дар доҳили ҳуҷайраҳои обсабз мавҷуд будани мақак (гаустория)- узви ҷаббандай занбӯруғро ошкор кард. Ин ба он ҳидоят мекунад, ки занбӯруғ маҳсули доҳили ҳуҷайраҳои обсабзро истифода мекунад, яъне ҳамчун туфайлиҳӯр (муфтҳӯр) амал мекунад. Баробари истифодабарии методҳои муҳталифи физиологӣ, бо истифодаи атомҳои нишонадори карбон ва нитроген, моддаҳои маҳсуси рангкунанда ва дигарҳо имконияти аниқ намуданро пайдо кард, ки занбӯруғ моддаҳои дар натиҷаи асимилатсия пайдокардаи обсабзро мегирад ва ҳамчун организми муфтҳӯр дар талломи гулсанг фаъолият мекунад. Локин барои мавҷудияти худи занбӯруғ ва гулсанг бояд обсабзҳое, ки бо гифи занбӯруғ ихота шудаанд, мӯтадил фаъолият кунанд. Агар занбӯруғ амалиёташро суръат бахшад, он гоҳ ба обсабз зарари қалон мерасонад, яъне вай маҳсули ҳуҷайраҳои обсабзро аз худ карда оқибат талломи онро ба нобудшави оварда мерасонад. Занбӯруғ ҳамаи моддаҳои гизогиашро нобуд карда, онгоҳ худи он ва қаблан гулсанг низ нобуд мешаванд.

Занбӯруғ бояд як қисми обсабзро истифода бурда, қисми дигарашро ҳамчун захира нигоҳ дорад.

Олимон реаксияи муҳофизатии обсабзҳои дар таркиби гулсангҳо бударо нишон додаанд. Мисол баробари ба ҳуҷайраи обсабз воридшавии макаки занбӯруғ, ҳуҷайра ба тақсимшавӣ оғоз мекунад. Тақсимшавӣ аз минтақаи ҷойгирифтаи макаки занбӯруғ шурӯъ мешавад ва ҳуҷайраи духтарии нав пайдошуда аз макаки занбӯруғ озод мешавад. Нишон дода шудааст, ки одатан занбӯруғ ҳамон вақт ба обсабз зарар мерасонад, ки аллакай обсабз ба як зинаи баланди камолот расидааст. Дар обсабзҳои ҷавони инкишофёфтагистода захирашавии моддаҳо дар ҷилдӣ ҳуҷайра хеле босуръат гузашта ва онро ғафс мекунад. Ин ҷилди ғафсгардиҳаи ҳуҷайраи обсабз (фикобионт) ба воридшавии узви ҷабандай занбӯруғ то як дараҷае монеъги мекунад. Локин реаксияи муҳофизатии қисми зиёди обсабзҳо нисбати ҷузъи (компоненти) занбӯруғи фаъол хеле суст аст.

Қобилияти нигоҳ доштани инкишофи мӯтадили обсабз ва ҳатто афзоиши он, дар талломи гулсангҳо ба дараҷаи муфтҳӯрии мӯтадили занбӯруғ вобастаги дорад.

Олимон нишон медиҳанд, ки дараҷаи муфтҳӯри занбӯруғ ба обсабзҳо на танҳо дар намудҳои муҳталифи гулсангҳо балки дар як талломи онҳо низ хело гуногун аст. Муфтҳӯрии тезу тундро бештар дар гулсангҳои пайдоиши қадимадошта дидан мумкин. Одатан дар гулсангҳои дараҷаи ташаккулашон баланд муфтҳӯрии занбӯруғ ба обсабз нисбатан характери мӯтадил дорад. Пеш аз он ки занбӯруғ ҳуҷайраи сироятшудаи обсабзро нобуд созад, ба он имконият медиҳад, ки обсабз бояд якчанд насли худро сабзонад. Муносибати занбӯруғ бо обсабзи дар талломи гулсанг буда, натанҳо муфтҳӯрии муқарарист. Чи тавре, ки олимон таҳмин мекунанд ин муносибат хеле мураккаб аст. Дар

аввалҳои асри XX лихенологи намоёни рус А. А. Еленкин сохти анатомии гулсангҳоро омӯхтааст. Вай дар таломи гулсанг минтақаи некралии обсабз яъне минтақаи поёни обсабзҳои зинда, ки дар он ҳуҷайраҳои мурда ва ранги сабзашонро гумкардаи обсабз ҷамъ шудаанд, ошкор намуд. Ба ин ҳуҷайраҳои беранги мурдаи обсабз гифҳои занбӯруғ ворид шудаанд. Ин А.А. Еленкинро ба чунин фикр водор намуд, ки занбӯруғи талломи гулсангҳо дар аввал ҳамчун организми муфтиҳӯр дар ҳуҷайраҳои зиндаи обсабз зарар оварда маҳсули дохили ҳуҷайраҳои онро истифода мекунад. Баъди нобудшавии обсабз занбӯруғ бо роҳи ғизогирии сапрофитӣ гузашта, боқимондаи ҷисми обсабзро мечаббад. Ҳамин тавр занбӯруғи талломи гулсангҳо ҳамчун муфтиҳӯр ва сапрофит фаъолият мекунад. Муносибати занбӯруғ ва обсабзи дар талломи гулсанг бударо А.А.Еленкин эндопаразитосапрофитизм номидааст.

Ақидаи хеле аҷоибро оиди муносибати байни якдигарии компонентҳои таркиби гулсангҳо дар солҳои 60-и асри гузашта лихенологи барҷастаи советӣ А. Н. Окснер баён кардааст. Вай ба чунин ҳулоса омадааст, ки обсабзи дар таркиби гулсангҳо буда, тавассути бофтаи занбӯруғ аз муҳити атроф (изоляция) ҷудо шудааст. Вай ҳатман бояд аз компоненти занбӯруғ барои ҳаётгузаронии ҳуд моддаҳои заруриро бидуни ҳамон моддаҳои органике, ки ҳуди он дар раванди фотосинтез пайдо кардааст гирад. Ба ин моддаҳои барои обсабз ҳаётан зарур пеш аз ҳама об, намакҳои маъданӣ ва дигар пайвастагиҳои гайри органикӣ дохил мешаванд. Ҳамин тариқ обсабз ҳам дар талломи гулсангҳо нисбати занбӯруғ ҳамчун муфтиҳӯр рафтор мекунад. Ин то ҳадди имкон ба тарзи ғизогирии онҳо умуман муҳолифат намекунад. Чи тавре, ки омӯзиши обсабзҳои гулсангҳо нишон дод бисёри онҳо дар ҳолати берун аз симбиоз ҳамчун организми автотрофӣ боз қобилияти ғизогирии миксотрофӣ доранд. (аз юонии миксис-омехта, троффизогириӣ).

Ҳамин тариқ олимон мепиндоранд, ки компонентҳои таркиби гулсангҳо яъне обсабз ва занбӯруғ ҳамеша дар робитаи дутарафаи ниҳоят мураккаб мебошанд. Занбӯруғ ҳамчун муфтиҳӯр ва сапрофит дар ҷисми обсабз рафтор мекунад. Обсабз низ дар навбати ҳуд ба занбӯруғҳои таркиби гулсангҳо муфтиҳӯри мекунад. Локин муфтиҳӯрии обсабз нисбати муфтиҳӯрии занбӯруғ ночиз аст. Ба вуҷуди ҳамаи мулоҳиза ва назарияҳои оиди компонентҳои таркиби гулсангҳо оварда шуда, ҳарактери таҳминӣ дошта, қисми зиёди он бо роҳи омӯзиши эксперименти исботи ҳудро наёфтаанд. Маълум гардид, ки гулсангҳо яке аз обектҳои ниҳоят мураккаб, барои тадқиқоти физиологӣ будааст. Чун ки ба ягон тадқиқотчи то ба ҳол дар шароити сунъӣ (лабораторӣ) парвариш ва нигоҳ доштани гулсангҳо муюссар нагардида аст. Он алоқаи байни занбӯруғ ва обсабзҳои талломи гулсангҳо, ки дар шароити табии бо осони амали мешавад дар шароити лабораторӣ ҳоло имконнозазир мебошад. Баръакс ҳангоми ба лаборатория ворид кардани гулсанги зинда алоқаи байни компонентҳои он яъне обсабз ва занбӯруғ бо тези

вайрон шуда, растани нобуд мегардад. Оиди ин проблема тадқиқотҳои илми давом дорад.

Баъзан гулсангҳоро ба ушнаҳо аралаш мекунанд, ки ин дар номгузории баъзеи онҳо (ушнаи говазнӣ, ушнаи исландӣ) инъикос ёфтааст. Гулсангҳоро бо осонӣ фарқ намудан мумкин аст. Талломи гулсанг ба поя, барг чудо нашудааст. Инчунин ранги сабзи баланд пайдо накардаанд, чи тавре, ки дар ушнаҳои мавҷуданд. Онҳо дорои ранги хокистарии сабзатоб, қаҳваранг, бунафш, баъзан зард, норинҷӣ, сиёҳ мебошанд. Гуногуни ранги гулсангҳо ба мавҷудияти панҷ хели пигментҳои рангдиҳандай таркиби онҳо вобаста аст. Пигментҳо дар ҷилди гифи риштai занбӯруғ, баъзан дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳои он ҷамъ мешаванд. Тартиби (механизмӣ) пайдоиши пигментҳо то ҳол маълум Nagaridaast, локин ҳаминаш равshan аст, ки дар пайдошавии рангҳои гуногуни он мақом ва аҳамияти нурҳои офтоб хеле қалон аст.

Баъзан ранги талломи гулсангҳо ба ранги кислотаҳои гулсангӣ, ки ба шакли блур (кристаллҳо) ё донакча дар болои гифҳои замбӯруғ ҷамъ мешавад, вобаста аст. Бисёри кислотаҳои гулсангӣ беранг мебошанд. Локин баъзеи онҳо ранги зард, норинҷӣ, сурх ва дигар рангҳои тобиши баланд доштаро пайдо мекунанд. Мисол заргулсанги деворӣ (ксантория) – *Xanthoria parietina*. Расми), ки дар ҷои серрӯшной месабзад, танаи талломӣ (қабат-қабаташ) ранги сурхи норинҷии баландро дорад. Дар шароити кам рӯшной ҳамин гулсанг ранги норинҷии худро гум карда, ба худ ранги хокистарии сабзатобро мегирад. Аз ин лиҳоз намудҳои гулсангҳои минтақаҳои баландкӯҳ ва қутбҳои Антарктидаю Арктика, ки дар атмосфераи софи бечангу ғубор ва рӯшной фаровони офтоб нумӯъ мекунанд, ба худ рангҳои баланди равshanро гирифтаанд.

Гулсангҳо натанҳо рангҳои гуногун, инчунин шаклҳои муҳталифи морфологӣ низ доранд. Дар онҳо се шакли асосии морфологӣ дида мешавад.


1. пӯстлоҳӣ ё кафқмонанд ҷисми талломи қабат-қабати онҳо, ки шакли кафқмонанд ё хока дошта дар болои сангҳо месабзанд.

2. баргшакл ё лавҳашакл, дар болои сукунатҷой (субстрат) тавассути бандчаҳои гифҳои замбӯруғ (бо ном ризина) ҷаспида, ба тарзи уфуқӣ (горизонталӣ) ҷойгир шудааст ва онҳоро аз сукунатҷой бо осонӣ чудо намудан мумкин.

3. бутташакл ин шакли гулсанг шоҳронда буда, дорои поя ва навдаҳои дароз мебошад. Дарозии навдаҳои онҳо то ба 12-15 см мерасад. Ба муҳити сукунат тавассути қисми поёни поя мустаҳкам мечаспанд. (гулсанги исландӣ-, *Cetraria islandica*, Ягелҳо мисол гулсанги говазн *C. ladonia rangiferina* ё *C. alpestris* -гулсанги алпикӣ ва ғайра). Талломи буттагии гулсангҳои шакли оvezadoшта баъзан ба якчанд метр мерасанд. Мисол, дарозии яке аз гулсангҳои эпифитӣ (растание, ки дар болои поя ё навдаи растани дигар зиндагӣ мекунад), *Usnea (Usnea longissima)*, ки ба мисли риш дар шоҳаи коҷи баргрез ва кедрӣ ҷангалҳои тайга оvezон аст, ба 7-8 м мерасад. Ин се шакли морфологӣ аҳамияти қалони таснифотӣ надоранд, зоро дар баъзе авлодҳо ҳам шакли баргӣ ва

хам буттагӣ вомехӯранд. Боз шаклҳои мобайни вучуд доранд. Мисол маркази таллом кафкмонанд, канорҳои он шакли баргмонандро гирифтаанд.

Асоси занбӯруги гулсангҳоро занбӯруғҳои синфи халтадорон пиреномисетҳо ва дискомисетҳо ташкил намудаанд. Занбӯруғҳои синфи базидиомисетҳо дар ташаккули гулсангҳо хеле кам иштирок доранд. Занбӯруги базидиомисет аз авлоди телофораҳо танҳо дар таркиби гулсангҳои минтақаҳои тропикӣ вомехӯранд, ки микдори онҳо ба 20 намуд мерасанд. Ҳоло маълум гардидааст, ки гулсангҳои базидиалий асосан дар зонаҳои мұтадил паҳн шудаанд. Бо сифати ҷузъи занбӯруги дар онҳо клавариевиҳо ва гименомисетҳои агариковиҳо иштирок доранд. Аввалҳо мепиндоштанд, ки асоси ҷузъи компоненти обсабзии таркиби гулсанги базидиалиро обсабзҳои қабуту сабз ташкил мекунад, ҳоло доираи он аз ҳисоби обсабзҳои сабз васеъ гардидааст. Занбӯруғҳои дар таркиби гулсангҳо буда, аз намуд ё авлодҳои мустаъқил зиндаги кунандай занбӯруғҳо фарқ намудан имконнозазир аст. Ҳануз соли 1867 А.Фаминсин ва И. Баранедский нишон дода будаанд, ки обсабзи аз таркиби гулсангҳо чудо карда шуда аз обсабзҳои озод зиндаги кунанда ҳеч фарқе надоранд. Аз дигар тараф дар гулсангҳо хислати нави биологӣ пайдо мешавад, ки барои компонентҳои таркиби он берун аз синбиоз хос нест.



Расми 73. Фикобионти гулсангҳо


1-стигонема, 2-гиелла, 3-хроококкус, 4-глеокапса, 5-коккомикса, 6-трентеполия, 7-носток, 8-требуксия, 9-фикопелтис, а-нусхаи озодҳаётгузаронанда, б-худи ҳамон обсабз дар ҷисми гулсанг.

Чи тавре, ки тадқиқотҳои дар солҳои охир гузаронида шуда оиди фикобионтҳои гулсангҳо нишон дод, ки дар таркиби гулсангҳо намояндаҳои 28 авлоди обсабзҳо вомехӯранд. Дар таркиби талломи гулсангҳо ҳамчун фикобионт бештар намудҳои авлоди носток (*Nostoc*, расми 70) ва глеокапса (*Gleocapsa*) вомехӯранд. Инчунин намудҳои дигари обсабзҳои кабуту сабз; хроококкус *Chroococcus* ва гиела *Hyella* расми), калотрикс (*Calothrix*), дихотрикс (*Dichothrix*) ва ривулярия (*Rivularia* расми), китонема (*Scytonema*) ва стигонема (*Stigonema*) дар ташакқулёбии талломи гулсангҳо ҳамчун фикобионт иштирок мекунанд.

Бидуни инҳо инчунин мирметсия (*Mymecia*), псевдохлорелла (*Pseudochlorella*), хлорококкум (*Chlorococcum*), хлорелла (*Chlorella*), коккомикса, глеосистис (*Glceocystis*), трохистия аз обсабзҳои кабуту сабз иштирок мекунанд. Обсабзҳои сабз дар талломи гулсангҳо намояндаҳои авлоди хлорококҳо ва улотриксҳо вомехӯранд. Аз обсабзҳои сабз ҳамчун фикобионт бештар требуксия дар соҳтори гулсангҳо саҳмдор аст. Аз улотриксҳо дар талломи гулсангҳо намояндаи 10 авлоди онҳо ба монанди сефалейрос (*Cephaleuros*), хлоросарсина (*Chlorosarsyna*), коккоботрис (*Coccobotrys*), лептозира (*Leptosira*), фикопелтис (*Phycopeltis*, расми), физолинум (*Physolinum*), плеврококкус (*Pleurococcus*) псевдоплеврококкус (*Pseudopleurococcus*), стихококкус (*Stichococcus*) ва трентеполия (*Trentepohlia* расми) ёфт шудааст. Аз обсабзҳои зарду сабз дар талломи гулсангҳо хеле кам воҳӯранд. Аз обсабзҳои сиёҳтоб танҳо авлоди петродерма (*Petroderma*) ва верукария (*Verucaria*) дар талломи гулсанг дида мешавад.

Барои ҳар як намуди гулсанг як авлоди аниқи обсабз хос аст.

Аз рӯи соҳти анатомӣ гулсангҳо гомеомерӣ (аз юонӣ – гомойос» - яқзайл, ҳамшакл, баробар «мерос»- қисм, ҳисса) ва гетеромерӣ (аз юонӣ «гетерос»- дигар, фарқнок) мешаванд. Талломи гулсангҳои соҳти гомеомерӣ дошта пайдоиши қадимӣ доранд. Агар буриши кундалангии чунин талломро дар зери микроскоп бинем, гифҳои бетартиб бо ҳам печутобхӯрдаи занбӯруғ хеле хуб намудор мешаванд, ки дар байни онҳо бо тарзи пароканда ҳуҷайраҳои алоҳида ё риштаҳои обсабз ҷойгир шудаанд, чунин соҳти нисбатан характернок барои он гулсангҳое хос аст, ки фикобионти онҳо обсабзҳои кабуту-сабз, намудҳои авлоди носток, глеокапс ва баъзан дигар обсабзҳо мебошанд.



Расми 74. Сохти анатомии чисми гулсангҳо:


1-чисми гетеромерӣ (а-пӯстлохи қабати боло, б-қабати обсабзҳо, в-ӯзак, г-пӯстлохи қабати поён); 2-чисми гомеомерии гулсанги луобии коллема (*Collema flaccidum*); 3-чисми гомеомерии гулсанги луобии лептогиум (*Leptogium saturninum*): а-қабати пӯстлохии бо тарафи болоӣ ва поёни чисм, б-ризоидҳо.

Гулсангҳое, ки фикобионти онҳоро обсабзҳои сабз ташкил намудаанд ва сохти талломи гомеомерӣ доранд, дар табиат хеле кам паҳн шудаанд ва ин обсабзҳо танҳо дар гулсангҳои қадимаи кафкмонанд вомехӯранд. Дар сохти гетеромерӣ, дар буриши кундалангии гулсанг аз боло бо ном пӯстлохи боло ҷойгир аст. Вай шакли плектенхими (паренхими қалбакӣ) дошта, тавассути бо ҳам зич печ дар печ шудани гифҳои занбӯруғ пайдо шудааст. Дар зери ин қабат гифҳои занбӯруғ нисбатан пароканда ҷойгир шудаанд ва дар байни онҳо обсабзҳо паҳн гардидаанд. Ин қабатро гонидиали меноманд ва тамоми обсабзҳои дар гулсанг бударо – гонидия (аз юононӣ – «гонос»- таваллудёбӣ, ё таваллудшавӣ) номидаанд. Ин ном (гонидия) ҳамон вақте дода шуда буд, ки гулсангҳоро ҳамчун организмҳои комплексӣ намешумориданд, балки як организми бутуни ягона дониста мешуд. Ҳучайраҳои сабз ва қабату – сабзи онҳоро (обсабзҳоро) узви афзоиши он мепиндоштанд.

Дар зери қабати гонидиали гифҳои занбӯруғ аз ҳамдигар дар масофаи хеле дур ҷойгир шудаанд ва дар холигиҳои байни гифҳо ҳаво ҷойгираст, ки онро қабати дилак меноманд. Дар зери қабати дилак

пүстлохи поён чойгир шудааст, ки аз рӯи сохт ба пүстлохи боло монанд аст. Тавассути пүстлохи поёни аз қабати дилак бандчай гифхо (ризинҳо) баромада гулсангро ба субстрат мечаспонад. Дар гулсангҳое, ки пүстлохи поён инкишоф наёфтааст, гифхои занбӯруги қабати дилак бевосита ба субстрат часпидаанд. Дар шаклҳои буттагии сохтори радиалӣ доштаи гулсангҳои гетеромерӣ дар канори буриши кундалангии он пүстлох, дар зери он қабати гонидиалиӣ ва дар дохили дилак чойгиранд. Яке аз аломатҳои характерноки гулсангҳо ин пайдо кардани пайвастагиҳои органикӣ бо ном кислотаҳои гулсангӣ мебошад. Аввалҳо мепиндоштанд, ки ин кислота танҳо дар гулсангҳо вомехӯрад. Ҳоло муқарар намуданд, ки баъзеи кислотаҳои гулсангӣ дар занбӯруғҳо низ пайдо мешаванд. Аксарияти кислотаҳои гулсангӣ реаксия турш, бисёри онҳо мазай талҳ доранд. Кислотаҳо дар гифхо ба шакли донача, чӯбча, кристалл ва хусусан дар сатҳи пүстлох, қисман дар дохили пүстлох пайдо мешаванд. Бисёри онҳо рангнок буда, вобаста ба он гулсанг низ рангнок мешавад. Дар як қатор реаксияҳои химиявӣ бисёри кислотаҳои гулсангӣ реаксияи рангнок медиҳад, аз ин лиҳоз онҳоро барои муайян намудани гулсангҳо истифода мебаранд. Макоми кислотаҳои гулсангӣ бо пурагӣ маълум нагардидааст. Эҳтимол, қисман барои аз нурафшонии баланди офтоб муҳофизат намудани талломи гулсангҳо хизмат кунад. Муайян гардидааст, ки кислотаҳои гулсангӣ хусусияти антибиотикӣ доранд. Дар амалёти тиббӣ намаки натригии кислотаи усинро барзидди бактерияҳои граммусбӣ истифода мебаранд. Тавассути он заҳм, сӯхтагӣ, пӯсти кафидаро табобат меқунанд.

Обсабз дар гулсангҳо бо роҳи тақсимшавии муқарарии ҳуҷайраҳо ё бо роҳи пайдо кардани автоспораҳо (спорахои беҳаракати дохили ҳуҷайраҳои калонсол) афзоиш меқунанд. Систококи аз таркиби гулсангҳо ҷудокардашуда ва ҳангоми онро дар алоҳидаги парвариш намудан, вай қобилияти аз нав пайдо кардани зооспора ва ҳатто гаметаҳоро, ки ҳангоми дар таркиби талломи гулсангҳо будан гум карда буд аз нав барқарор кард.




Расми 75. Буриши талломи гулсанг бо танамеваи перитетсӣ.

Занбӯругҳои дар таркиби гулсангҳо буда, бо ҳамон роҳи барои онҳо хос спора пайдо мекунанд. Танамеваҳои перитетсӣ дар талломи гулсангҳо ғутидаанд ва танҳо дар шакли нуқтачаҳои сиёҳ намудор мешаванд. Апотетсия одатан дар болои талломи гулсангҳо, дар шакли лаъличаи хурд, табақча ё болиштча ҷойгир буда, бо ҳамони ранги таллом ё дигар ранг рангнок шудааст.

Апотетсия аз рӯи ирсият ду типи доимӣ пайдо мекунад: летсидиевиҳо ва леканоровиҳо (номгузори аз рӯи номи лотинии ду авлод – летсидия ва леканора дода шудааст). Летсидиевиҳоро танҳо занбӯругҳо пайдо кардаанд ва лаъличаи яқранга доранд. Дар леканориҳо апотетсия дар зери қабати субгименалий ва дар канори лаълича обсабзҳо ҳам ҷойгир шудаанд, ки боиси дигар ранг гирифтани лаълича гардидааст.

Спорапайдокунии ҳалтагӣ дар як қатор гулсангҳо тавассути раванди чинсӣ амали мегардад. Раванди чинсӣ дар шакли аскогенӣ бо сперматсия (аз юонни – нутфа – тухм), бордоршуда, тавассути трихогина (аз юонни – трихос – мӯй, гине- зан, занак), қисми найчамонанди нӯги узви чинсии занонаи занбӯругҳои ҳалтадор- (архикарп), ки аз аскогон (аз юонӣ – аскос- ҳалта, генос- пайдоиш – қисми поёни курашакл варамидаи узви чинсии занонаи занбӯругҳои ҳалтадор – архикарпа) дуртар меистад ва каме аз талломи гулсанг ба берун оvezон шудааст мегузарad.

Сперматсия - спораҳои якҳӯҷайра ё номи дигарааш пикноспора дар дохили спорапайдокунандаҳои маҳсус- спермагониҳо ё пикнидҳо пайдо мешаванд. Пикнидҳо ҳам ба мисли занбӯругҳои ҳалтадор (ё сферопсидҳои номуташаккил) соҳтори монанд доранд. Дар бисёри гулсангҳо, ба мисли занбӯруғҳои ҳалтадор раванди чинсии ҳақиқӣ (типикӣ) редуксия гардидааст, локин ассотсиатсияи ядроҳои дикиарионӣ ва оmezishi онҳо дар ҳалта мегузарad.




Расми 76. Инкишофи талломи гулсанг аз спораи сабзидаистодаи занбӯруғ, ки обсабзҳоро забт кардааст.
1-офози кор (с-спора, г-гифи занбӯруғ, о-обсабз), 2-марҳалаи нисбатан дертар.

Аскоспораҳо ба мисли занбӯруғҳои халтадор аз халта партофта шуда, баробари ба ҷои мувоғиқ афтидан сабзида, митсел пайдо мекунад. Агар дар назди митсел обсабзи ба он муносиб мавҷуд бошад, онгоҳ гифи занбӯруғ онро мепечонад ва талломи ҷавони гулсангро пайдо мекунад.

Дар гулсангҳо афзоиши нашвӣ хеле васеъ паҳн шудааст. Ин шакли афзоиш тавассути порашавии як қисми таллом, ки қобилияти регенератсия (аз калимаи *regeneratio* – аз нав барқароршавӣ ё аз нав барқарор кардам гирифта шудааст) дорад, инчунин бо соредияҳо (аз юононӣ «сорейя» - ҷамъшавӣ, тӯда) ва изидияҳо мегузарад.




1



2

Расми 77. Афзоиши нашвии гулсангҳо
1-буриши таллом бо сарелия, 2-соредияҳо

Соредия дар бисёри гулсангҳои баргмонанд ва бутташакл васеъ паҳн шудааст. Соредия ин як ё якчанд ҳуҷайраҳои обсабз, ки бо гифҳои начандон бисёри занбӯруғ печендида шуда мебошад. Соредияҳо дар қабати гонидиалии талломи гулсанг пайдо шуда, тавассути пӯстлоҳи кафидаи (чокшудаи) болои гулсанг ба сатҳи он баромада, дар шакли хока ҷамъ мешаванд ва онҳоро Сореля меноманд. Соредияҳо тавассути ҷараёни шамол, селоби борон паҳн мешаванд ва баробари ба ҷои қулай афтидан сабзиш карда, талломи нави гулсангро пайдо мекунанд. Изидия ин ғурми (ғурни) начандон калон дар талломи гулсангҳо мебошад. Аз обсабзҳо ва гифи занбӯруғҳо таркиб ёфтааст (расми 102) ва бо қабати пӯстлоҳ пӯшида гардидааст. Ин ғурмҳо пора шуда, сабзида талломи нави гулсангро пайдо мекунанд.



Расми 78. Буриши таллом бо изидияҳо

Гулсангҳое, ки дар онҳо соредия ва изидия инкишоф меёбанд, умуман қобилияти спорапайдокуни халтагиро гум кардаанд. Хусусияти пайдокуни соредия ё изидия дар гулсангҳо дар раванди эволютсия пайдо шудааст ва ташаккул ёфтааст.

Гулсангҳо обро бо тамоми сатҳи баданашон аз боришоти атмосфера ва қисман аз буғи оби атмосфера мегиранд. Ҳаракати об дар дохили ҷисми гулсангҳо бештар дар асосӣ қонуни капилярӣ физиологии байни гифҳо ва инчунин дар ҷилди варамидаи баъзе гифҳо ба амал меояд. Гази карбонатро гулсангҳо аз атмосфера фуруъ мебаранд. Маҳлули моддаҳои ғизоӣ (органикӣ ва ғайриорганикӣ) тавассути сатҳи бадан ҷаббида мешаванд. Манбаи моддаҳои ғизоӣ ин субстрат ва ҷангӯ губорӣ атмосферӣ, ки дар болои гулсангҳо мешинанд, мебошанд. Бо ҳамин роҳ ҳамаи намудҳои гулсангҳо ғизо мегиранд. Субстрат (маҳалли зист) бо онҳо ҳамчун такягоҳ барои мустаҳкам ҷаспидан (хусусан барои гулсангҳои дар болои ҳарсангҳо, навда ва пояи дараҳтҳо сабзанд) ҳизмат мекунад ва ҳамаи шаклҳои ғизогири аз ҳаво, буриши атмосфера ва ҷангӯ губор амалий мешавад.

Аксарияти гулсангҳо ба муҳити ҳушкӣ хеле ҳубтар тоб меоранд. Дар мавриди ҳушк будани ҳаво ҳамаи шаклҳои ғизогирий ва фотосинтез манъ мешавад. Захирашавии моддаҳои органикӣ дар онҳо хеле суст мегузарад. Сабзиши сусти талломи онҳо низ ба ҳамин раванд вобастаги дорад. Мисол гулсангҳои пӯстлоҳӣ дар яқсол ба ҳисоби миёна 1-8 мм, буттагӣ ва баргшакл 1-35 мм сабзиш мекунанд.

Нисбат ба субстрат дар байни гулсангҳо гуруҳҳои гуногуни экологӣ: дар хок сабзанд, дар дараҳтҳо, дар ҳарсангҳо ва ғайра дида мешаванд. Дар байни онҳо боз гурӯҳои нисбатан ҳурд дар ҷинсҳои гуногуни кӯҳӣ, оҳаксанг, санглоҳҳо, сангзорҳо, дар пӯстлоҳи дараҳтҳо, ҷӯбҳои бараҳнаи бепӯстлоҳ, дар баргҳо (дар растаниҳои доимосабз) ва ғайра зиндагонӣ қунандаро дидан мумкин аст. Гулсангҳо дар заминҳои қишишаванд бо сабаби сабзиши хеле суст доштанашон вонамехӯранд. Онҳо нисбатан ба тозагии ҳаво серталаб мебошанд. Онҳо ба дуд, дуда, газҳои гидрогенсулфит ва дигар моддаҳои заҳрноки аз корхонаҳо хориҷшаванд тобовар нестанд.



Расми 79. Гулсангҳо. 1-эверния, 2-кладония

Дар ҷаҳон 18- 20 000 ва дар Тоҷикистон 200 намуди гулсанг маълум карда шудааст. Гулсангҳоро асосан аз рӯи шакли танамеваи занбурӯғҳои дар таркиби онҳо буда, таснифот намуданд. Гулсангҳоро ба ду синф: 1) гулсангҳои халтадор (*Ascolichenes*), ки ба он миқдори зиёди гулсангҳо ворид шудаанд ва 2) гулсангҳои базидиалий (*Basidiolichenes*) тақсим намудаанд. Гулсангҳои халтадорро дар навбати ҳуд боз ба ду зерсинф: 1) Пиреномисетҳо (*Pyrenocarpeae* ё *Pyrenolichenes*), 2) дискомисетҳо (*Gymnocarpeae* ё *Discolichenes*) чудо кардаанд.

Аз гулсангҳои дискомисетҳо метавон инҳоро номбар кард. Авлоди калон лесидия бо 1500 намуд (*Lecidea*) ва леканора бо 1100 намуд, дар даштҳо нимбиёбонҳои ҷанубу шарқии Осиёи Марказӣ, Осиёи Пеш, Шимолу Ҷарбии Африка паҳн шудаанд. Ба леканориҳо намуди бо ном шакараки гулсангӣ (*Lecanora esculenta* ва дигарҳо), ки шакли қиранок ё доирашакли ноҳамвори лунда дошта, ба ҳок начаспида дар дашт ва нимбиёбонҳо месабзад. Вай тавассути бодҳои саҳт ба масофаи хеле дур паҳн мешавад. Пелтигера (*Peltigera*) гулсанги баргмонанди калони хокистарӣ ё сиёҳтоби руи заминӣ мебошад. Пармелия (*Parmelia*) (қариб 800 намуд дорад) ва сетрария (*cetraria*) зиёда аз 70 намудро дар бар мегирад. Сетрарияи исландӣ (*C. islandica*) гулсанги бутташакл буда, дар ҳокҳои тундра, зери ҷангалҳои сӯзанбарг, қумзорҳо месабзад ва бо номи ушнаи исландӣ маълум гардидааст. Дар вақти норасогии нон вайро дар таъом истифода бурдан мумкин. Аввалҳо вайро дар тиб истифода мебурданд. Ксантория (*Xanthoria parietina*) дар танаи дараҳтҳо (хусусан дар сафедор) ба шакли баргмонанди зарду-сурхча, дар деворҳо, рӯи ҳарсангҳо васеъ паҳн

шудааст. Баъзе намудҳои алектория (*Alectoria*) ва усnea (*Usnea*) дар шакли пахмоқи дарозу хокистарӣ ё сиёҳ, кунгур (ришгулсанг) дар навда ва пои дараҳтони баъзе ҷангалҳои ҳарактери ландшафтӣ дошта месабзад. Эверния (*Evernia prunastri*) ба мисли буттачаи начандон қалони сабзу – хокистарӣ дар пӯстлоҳи дараҳтҳои баргнок (расми 761,1) месабзад ва дар соҳаи атрӯт барои истеҳсоли атр (мисол «шипр») истифода мебаранд. Авлоди кладония (*Cladonia*) шаклҳои гуногуни морфологӣ дошта, зиёда аз 300 намудро дар бар мегирад. Баъзе намудҳои бутташакли кладонии (*C. rangiferina*. *C. sylvatica*. *C. alpestris*) ва дигарҳо бо номи ушнаи гавазнӣ ё ягел маъмуланд (расми 76,2). Онҳо масоҳати қалони минтақаи тундра ва зери ҷангалҳои санавбарзорро пӯшонидаанд, ҳамчун пайдокунандай ландшафт дар ин қаламрав мебошанд. Онҳо манбаи ҳӯроки барои ҳайвонҳои шимол ҳусусан гавазнҳо мебошанд. Аз баъзе намудҳои буттагии (*porrella*), ки дар болои ҳарсангҳо соҳилҳои баҳри Миёназамин, уқёнуси Атлантика ва дигар уқёнусҳо месабзад ба сифати лакмус ва ранг барои ранг намудани матоъ истифода мебаранд.

Гулсангҳо организмҳои мебошанд, ки метавонанд аввалин шуда, дар марзу бүм урёну бесамар пайдо шаванд ва нашъуномо кунанд. Ҷисми хушкидаи онҳо ба поруҳок табдил меёбад ва дар он растаниҳои дигар аз он ҷумла ушнаҳо нағз нашъунамо карда метавонанд. Гулсангҳо инчунин кислотаҳои гуногуни органикӣ ҳориҷ қарада, чинҳои кӯҳиро тадриҷан вайрон мекунанд.

Баъзе намуди гулсангҳо ҳосияти муҳофизат кардани бешазорҳоро доранд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки танаи дараҳти бо гулсанг фарогирифташуда, аз таъсири занбӯруғҳои қасалиовар кам зарар мебинанд.

Гулсангҳо ҳӯроки асосии ҳайвоноти минтақаҳои шимол бо ҳисоб мераванд. Онҳо асосан барои парвариши гавазнҳо, ки дар ҳаёти мардуми шимол аҳамияти қалон доранд, мавқеи муҳим доранд. Қариб 50 намуди гулсангҳоро гавазнҳо ва дигар ҳайвоноти дар минтақаҳои шимол зиндагикунанда истеъмол мекунанд. Баъзе намудҳои гулсангҳоро бузу гӯсфанд ва аспон низ ба сифати ҳӯрока истеъмол мекунанд.

Гулсангҳо барои одамон низ ҳамчун манбаи ғизоӣ ҳизмат мекунанд. Аз 20000 намуди гулсангҳои дар рӯи замин мерӯидагӣ зиёда аз 65 намудаш аҳамияти ғизоӣ доранд. Дар даштҳои беоби Бешкенти Ҷумҳурии Тоҷикистон як намуди гулсанги ҳӯрданибоб (*Aspicilia esculenta*) мерӯяд, ки онро шамолҳои саҳт ба ҳар тараф ғелонда мебарад. Дар замонҳои қадим, ҳусусан мардуми Мисри Қадим 2000 сол муқаддам, гулсангҳоро ба сифати доруҳои табобатӣ истифода мебурданд.

Ҳоло аз гулсангҳо доруҳои гуногун тайёр мекунанд ва онҳоро барои табобати қасалиҳои пӯст, сӯхтагӣ, ҷароҳатҳои фасоддор, қасалии сил ва гайра истифода мебаранд.

Баъзе доруҳои аз гулсангҳо тайёршударо барои аз касалиҳо муҳофизат кардани зироатҳои кишоварзӣ истифода мебаранд. Кислотаи уснинатро барои касалиҳои помидор, кислотаҳои улпинат, физоидат ва силитсинатро бар зидди занбӯруғҳои зарарровари дарахтон, маҳлули кислотаи леканорат, посоромат ва уснинатро бар зидди касалии тамоку кор мефармоянд.

Баъзе намудҳои гулсанг аз моддаҳои хушбӯй ва равғанҳои эфирӣ боянд ва онҳоро дар саноати атриёт истифода мебаранд. Аз гулсангҳо рангҳои гуногун мегиранд ва дар саноати боғандагӣ барои ранг кардани матоъҳои абрешимӣ ва пашмин ба кор мебаранд. Дар саноати химия бошад аз гулсангҳо моддаи маҳсус (лакмус) ҳосил мекунанд.

Гулсангҳо пайдоиши полифилетикӣ (аз юонӣ – поли – бисёр, file- қабила, қавм, авлод яъне пайдоиши қадом як гурӯҳи организмҳо аз якчанд пешгузаштагони муҳталиф) доранд. Дар давраҳои гуногун аз занбӯруғҳои ҳоси гурӯҳҳои таснифоти муҳталиф дошта, ба обсабзҳои гуногун наздик шуда, тадриҷан дар натиҷаи раванди дарозмуддат бо ҳам мувофиқат намуда, организми комплексии навӣ дорои хусусияти ба ҳуд ҳоси морфологӣ ва физиологӣ буда, пайдо намудаанд. Эволютсияи гулсангҳо асосан дар заминаи тағиyrёбии таллом, яъне гузаштан аз шакли пӯстлоҳӣ ба шакли баргӣ ва буттагӣ зоҳир гардидааст. Дар натиҷа қисми сатҳии онҳо инкишофт ёфта, ин барои бештар истифода кардани гази карбонат мувофиқат карда ва мутобиқати онро нисбат ба субстрат кам намуд. Афзоиш тавассути соредия ва изидия, ҳосилшавии апотетсияи леканорӣ низ дар раванди эволютсия пайдо шудааст.

Санчиши тестӣ

1. Гулсангҳо аз қадом организмҳо таркиб ёфтаанд?

- а) бактерия ва вирус
- б) занбӯруғ ва бактерия
- в) обсабз ва бактерия
- г) обсабз ва занбӯруғ

2. Аз ду организм иборат будани гулсангҳоро қадом олим муайян кардааст?

- а) А. Еленкин
- б) А. Окснер
- в) И. Бранедский
- г) С. Швенденер

3. Соҳти анатомии гулсангҳоро қадом олим омӯхтааст?

- а) С. Швенденер
- б) А. Окснер
- в) А. Еленкин
- г) И. Бранедский

4.Муносибати занбӯруғ ва обсабзи дар талломи гулсангбударо кадом олим эндопаразитосапроптизм номидааст?

- а) А.Еленкин
- б) А.Окснер
- в) С.Швенденар
- г) И.Баранедский

5.Дар дохили ҳучайраи обсабз мавҷуд будани мақак (гаустория) – узви ҷабанди занбӯруғро бори аввал кадом олим муайян кардааст?

- а) Е.Борне
- б) А.Окснер
- в) С.Швенденер
- г) А.Еленкин

6.Гулсангҳо аз ушнаҳо бо кадом аломатҳо фарқ меқунанд?

- а) бо надоштани ранги сабзи баланд
- б) танҳо бо надоштани узвҳои нашвӣ
- в) бо доштани кислотаи усин
- г) бо надоштани ранги сабзи баланд, надоштани узвҳои нашвӣ, тарзи афзоиш ва кислотаҳои гуногуни органикӣ

7.Асоси занбӯруғи таркиби гулсангҳоро занбӯруғҳои кадом синф ташкил меқунанд?

- а) оомисетҳо базидиомисетҳо
- б) зигомисетҳо
- в) занбӯруғҳои номуташаккил
- г) халтадорон, пиреномисетҳо ва дискомисетҳо

8.Дар чумхурии Тоҷикистон ҷанд номуди гулсанг муайян шудааст?

- а) 400
- б) 320
- в) 250
- г) 200

9.Ҷанд номуди гулсангҳо аҳамияти ғизоӣ доранд?

- а) 25
- б) 15
- в) 65
- г) 150

10.Соҳти анатомии гомеомерии гулсангҳо аз гетеромерӣ бо чӣ фарқ меқунанд?

- а) миқдори обсабз нисбати занбӯруғ зиёд аст
- б) ҷойгиршавии гифҳои занбӯруғ ва ҳучайраҳои обсабз баробаранд
- в) гифҳои занбӯруғ бартарӣ доранд
- г) ягон хел фарқият дида намешавад